

ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

---

АБДУЛҲАЙ МАҲМАДАМИНОВ

АЙНИШИНОСӢ  
ВА  
ЗАМОНИ ҲОЗИРА

ДУШАНБЕ  
«ЭҶОД»  
2005

ББК. 83.3 точик + 83.3 (0) 9 +83.3 (2 точик)  
М-48

**Маҳмадаминов Абдулҳай. Айнишиносӣ ва замони ҳозира.**  
— Душанбе: Эҷод, 2005. — 160 с.

Айнишиносӣ қисми таркибии таъриҳ, забон, адабу фарҳанги бостониву оламшумули тоҷику форс мебошад. Афкори адабию эстетикии С.Айнӣ, ки дар замонаи омӯзиши эҷодкоронаи сарватҳои маънавии гузашта арзи ҳастӣ карда, бо дастовардҳои илму фарҳанги замонаш рушду такомул ёфта, ба ҳукми як концепсион ва системаи муайян даромадаанд, аз ҳар ҷиҳат арзишманд буда, нерӯҳои аклонию зеҳниро такон медиҳанд ва ба пешрафти минбаъдаи адабу фарҳанги тоҷик комилан мусоидат менамоянд. Аз ин лиҳоз, айнишиносӣ таъриҳан чун фарогири арзишҳои фарҳангии гузашта дар аслу ҷавҳари худ мазмунан ва моҳиятан ҳам посухгӯи ниёзмандиҳои маънавияти ҷомеаи имрӯза ва ҳам ҳидоятгар баҳри шукуфоии ояндаи он мебошад. Устод Айнӣ бо осори гаронбаҳояш барҳақ ҳамдаму ҳамқадами имрӯзу ояндаи мост. Дар ин китоб як қатор масъалаи ва муаммоҳои муҳимми фаъолияти адабиётшиносии С.Айнӣ ва маҳсусан арзиши илмии асари бунёдиву сарнавиштсози ў «Намунаи адабиёти тоҷик» мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Ин китоб шомили маводи нодиру тозаест оид ба устод Айнӣ, ки чун армуғон ба ахли адабу фарҳанг ва хонандагони арҷманд пешкаш мегардад.

Таҳти назари академик  
**МУҲАММАДҖОНИ ШАҚУРИИ БУХОРОӢ.**

## **ОИД БА ЯК БАРОМАДИ ТАНҚИДИИ УСТОД АЙНӢ**

Падари маданияти мусоири точик устод Садриддини Айнӣ бо таълифи «Намунаи адабиёти точик» (1926) ба нақди адабии шӯроии точик асос гузашта, минбаъд бо эҳоди осори пурбаҳои илмиаш дар инкишофи ин соҳаи адабиётшиносӣ хизмати босазое кардааст. Тазкира, монография, рисола, мақола, мактубот, гузоришу қайдҳои чудогонаи С.Айнӣ, ки маҳсули фаъолияти гуногунсоҳаи ў мебошанд, дар таърихи нақди шӯроии точик мақоми хосае доранд. Андешаҳои С.Айнӣ перомуни эҳодиёти суханварони гузашта ва мусоири точик А.Лоҳутӣ, З. Ҷавҳарӣ, С.Аҷзӣ, А.Ҳамдӣ, А. Мунзим А. Фитрат, Ҳ. Авҳадӣ, Пайрав, М. Турсунзода, С. Улугзода, М. Миршакар, А. Дехотӣ, Ҷ. Икромӣ, Ҳ. Юсуфӣ, Р. Ҷалил, П.Толис ва дигарон, ақидаҳои ў доир ба осори А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, А.М.Горкий, В.В. Маяковский, М.А. Шолохов, А.А. Фадеев ва адабиёти дигар ҳалқҳои СССР, мулоҳизаҳои мунаққид оид ба омилҳои пайдоишу инкишофи адабиёти шӯроии точик ва хусусиятҳои умдаи он, вазъи ҷараёни адабӣ ва амсоли инҳо баёнгари вусъати назари ў ба масоили мубрами нақди адабӣ ва тарбияи адібони ҷавон мебошанд.

Ақоиди адабию танқидии С. Айнӣ дар маҷмӯъ назариёти хоси ўро доир ба нақди адабӣ фароҳам овардаанд, ки бо мазмуну моҳияти амиқ ва қимати илмию амалии худ чи дар гузашта, чи дар шароити ҳозира ва чи дар оянда аз ҳар ҷиҳат бағоят пурарзишанд. Назариёти адабию танқидии С.Айнӣ гуногунсоҳа ва хеле пурвусъатанд. Аз ин рӯ, мо ҳоло танҳо дар хусуси як баромади устод Айнӣ оид ба бâъзе масъалаҳои нақди адабӣ, ки мутаассифона, то кунун аз назари айнишиносон дур мондааст, таваққуф менамоем.

Дар таърихи 20-25 моҳи май соли 1933 дар Тошканд пленуми якуми васеи Бюрои осиёимиёнагии Иттифоқи нависандагони умуми-иттифоқ баргузор гардид. Дар он 15 нафар аз Тоҷикистон, Туркманистон, Қирғизистон, Қароқалпокистон ва қариб ҳамаи нависандагони Ӯзбакистон ширкат варзиданд.

Дар пленум масоили зерини рӯзмарраи ҳаракати адабии ҷумҳуриятҳои Осиёи Миёна мавриди муҳокима қарор гирифтанд: 1. Доир

ба вазъи харакати адабӣ дар Осиёи Миёна (маърӯзай М. Алексеев); 2. Роҷеъ ба мачаллаи «Советская литература народов Средней Азии» (маърӯзай Трегуб); 3. Оид ба драматургияи Осиёи Миёна ва вазифаҳои он (маърӯзай Исмоилов)<sup>1</sup>.

Устод Айнӣ ба ҳайси як намояндаи бузурги адабиёти чумхурияти Тоҷикистон дар ин пленум иштирок ва баромад намуд. Ин баромади нависанда, мутаассифона, аз доираи маълумоти ду китоб – «Корномаи устод Садриддин Айнӣ»<sup>2</sup> ва «Ҳаёти Садриддина Айнӣ» ном асари Х.Айнӣ<sup>3</sup>, ки солномаи зиндагии нависандаро дарбар мегиранд, берун мондааст.

Матни муҳтасари баромади С.Айнӣ соли 1933 дар мачаллаи «Советская литература народов Средней Азии» (мачаллаи адабию бадӣ ва ҷамъиятию сиёсӣ–органи Бюрои осиёимиёнагии Иттифоқи нависандагони умуниитифоқ), ки солҳои 30-юм дар масъалаҳои тарҷума, интишор ва таблиғи осори адабони ҳалқҳои Осиёи Миёна саҳми арзанде гузоштааст, ба табъ расидааст. Дарёftи матни муқаммали тоҷикии баромади С. Айнӣ вазифаи ояндаи муҳаққиқон буда, ҳоло мулоҳизаҳои пешакии мо ба аҳбори мачаллаи «Советская литература народов Средней Азии» асос мёбанд. Дар пленум С.Айнӣ доир ба панҷ масъалаи ниҳоят зарур: 1.Тарҷумаи бадӣ; 2.Аҳамияти нақди адабӣ; 3. Тарбияи қадрҳои соҳаи танқидӣ адабӣ; 4.Тарзу услуби танқид; 5. Омӯзиши таҷрибаи адабони бузург изҳори ақида кардааст.

С. Айнӣ дар ҳусуси дастовардҳои шоёни ҷабҳаи адабӣ баъди карори КМ ВКП (б) аз 23 апрели соли 1932 «Дар бораи навсозии ташкилотҳои адабию бадӣ» сухан ронда, сипас, дар масъалаи мақоми тарҷума ва чӣ гуна сурат гирифтани он таваққуф менамояд. Бояд таъқид намуд, ки мулоҳизаҳои С.Айнӣ доир ба тарҷума бевосита дар заминай таҷрибаҳои шаҳсӣ ва эҷодии адабони тоҷик арзи вучуд кардаанд. Дар масъалаи тарҷума, ба фикри С. Айнӣ, забондонӣ (ба маънои томи ин мағҳум) талабу шарти аввалиндарача мебошад, ки дар ин бобат гаризаву фитрати ў нақши намоёне дорад. Дар айни замон барои сифати баланди тарҷума ва мушахҳас анҷом пазиурфтани он нависанда иштироку даҳолати муаллифро дар ин амал зарур мешуморад. «Мутарҷим, – таъқид намудааст С. Айнӣ, –

- 
1. С первого расширенного пленума Средазбюро Всесоюзного съезда Союза писателей (ВСПП) (краткий отчет) // Советская литература народов Средней Азии: Саогиз. – М. – Ташкент, 1933. – №3 (5). – С.142.
  2. Корномаи устод Садриддина Айнӣ (Бо қӯшиш ва эҳтимоми К. Айнӣ). – Душанбе: Ирфон, 1978.
  3. Х. Айни. Жизнь Садриддина Айни (Краткий хронологический очерк). – Душанбе: Дониш, 1982. – 120 с.

бояд ҳам забонеро, ки аз он тарҷума мекунад ва ҳам забонеро, ки ба он тарҷума мекунад, донад. Барои он ки тарҷума диққӣ, хуб бошад, ба ин кор муаллифро низ ҷалб намудан лозим аст»<sup>1</sup>.

Эътибори ҷиддии С.Айнӣ ба масъалаи сахеху барчаста манзури ҳонанда гардонидани асари тарҷумашаванда албатта, бесабаб набуд. Тавре ки маълум аст, С. Айнӣ дар вакташ аз тарҷумай якуми повести адабиёти шӯроии тоҷик – «Одина» дар ҳамон шакле, ки мутарҷими ноӯҳдабаро П.П. Введенский анҷом дода буд, розӣ набуд. Бесаботио бемасъулиятии мутарҷим боиси эътирози саҳти нависандагарид ва ў ба чопи асар қатъиян муқобил баромад. Танҳо баъди таҳрири ҷиддии С.Айнӣ ва М.Шевердин повести «Одина» дар тарҷумай П.П.Введенский соли 1929 рӯи чопро дид<sup>2</sup>. Инчунин бо исрори қатъии муаллиф дарҳол тарҷумай дуюми нисбатан беҳтарӣ «Одина» ба забони русӣ аз ҷониби З.Л. Ҳатсревин анҷом дода шуд ва соли 1930 ба табъ расид<sup>3</sup>.

С.Айнӣ дар яке аз мактубҳояш (дар таърихи 8 сентябри соли 1948) ба И.С.Брагинский таъқидан навиштааст: «Ман танҳо дар он ҳусус манфаатдор ва ҳақдор мебошам, ки текстҳои ман дар тоҷикӣ ва русӣ дуруст ва рост гузаранд»<sup>4</sup>.

Ба қавли С.Айнӣ ҳусни тарҷума ва назокати он ба эътибору таваҷҷӯҳи адаб ва ҳамкории бевоситай муаллифи мутарҷим низ вобаста аст. Даҳолати шаҳсии муаллиф дар ҷараёни тарҷума барои беҳбудии кори мутарҷим таъсири пурфайз мебахшад. Дар ин бобат ў аз адабони тоҷик таҷрибаҳои адабии устод Лоҳутиро чун намунаи ибрати эҷодӣ муаррифӣ менамояд. «Рафиқ Лоҳути, – хотиррасон кардааст С.Айнӣ, – ба тарҷумажо диққати ҷиддӣ медиҳад, ў тарҷумоне дорад, ки ҳам забони тоҷикӣ ва ҳам русиро хеле хуб медонад<sup>5</sup>. Ба ин нигоҳ накарда, ў шаҳсан дар тарҷума иштирок мекунад ва нозукиҳои онро мефаҳмонад»<sup>6</sup>.

- 
1. С первого расширенного пленума Средазбюро ВСПП (краткий отчет).–Нашри зикршуда.– С. 142.
  2. А. Кӯчаров. Тадқики текстологии «Одина»-и С. Айнӣ. – Душанбе: Дониш, 1982.– С. 109.
  3. С. Айни. Одина, или похождения бедняка-таджика (Перевод с таджикского З. Ҳацревина).– М. – Л.; Госиздат., 1930. – 140 с.
  4. С.Айнӣ. Рафиқи арҷманд Иосиф Брагинский. Аз мукотиботи устод (Ба чоп тайёркунандагон: Салоҳат ва Холида Айнӣ) // Садои Шарқ. – 1968. – №4. – С. 97.
  5. С. Айнӣ дар ин ҷо ҳамсари устод Лоҳути Бону Ситсилия Бенитсиановнаро (1911-2002) дар назар дорад.
  6. С первого расширенного пленума Средазбюро ВСПП (краткий отчет). Нашри зикршуда.– С. 142.

Дар баромади С.Айнӣ масъалаҳои марбут ба нақди адабӣ мақоми хосае доранд. Пеш аз ҳама С.Айнӣ доир ба аҳамияти бузурги нақди адабӣ дар инкишофи адабиёт сухан меронад. Ба ақидаи С.Айнӣ, танқиди адабӣ ҳам ба пешрафти ҷараёни адабиёт ва ҳам ба равнақи фаъолияти эҷодии адаб такони бузург медиҳад. Ба туфайли чунин ҳусусияти мутаҳарrik доштанаш нақди адабӣ алҳақ раҳкушову раҳнамои эҷодкор мегардад ва ўро ба сӯи камолот ва қашғи қуллаҳои адабӣ хидоят мекунад. Барои исботу тақвияти фикр С.Айнӣ фаъолияти адабии ҳудашро мисол меорад. Нависанда дар асоси таҷрибаи эҷодии повести «Одина» таъсири бузурги самарабахшро, ки танқиди адабӣ ба фаъолияти баъдинаи адабиаш расонидааст, хотиррасон карда, ба ин восита мақоми нақди адабиро ҳамчун омили пешрафти санъаткор ва адабиёти нафиса баланд мебардорад.

С.Айнӣ дар масъалаҳои бурду бохти эҷодӣ, густариши фаъолият, вусъати назар, сайқали маҳорат ва равнақи истеъодди адабӣ маҳз аз танқиди адабӣ бархурдор гардиданашро таъқид намуда, гуфтааст: «Ман асари «Одина»-ро навиштам. Пас аз тарҷумаи асар ба забони русӣ дар мачаллаи «За партию» мақолаи қалони танқидӣ дарҷ гашт. Ман забони русиро бад медонам ва муддати шаш моҳ мачалла дар даст ба назди рафиқон рафта, аз мазмуни он мақола пурсон мешудам. Вақте ки онро тарҷума карданд, хеле ҳурсанд шудам ва фаҳмидам, ки асари даркорию боистеъоддона навиштаам. Ин мақола маро ба корҳои минбаъда рӯҳбаланд кард ва ба ғайр аз ин ман тарафҳои сустӣ ҳудро фаҳмидам. Ман асари нави қалони «Дохунда»-ро навиштам ва кӯшидам, ки дар он ҳатоҳои кӯхнаро тақрор нанамоям.

Бо вучуди ин, ман шахсан хис мекунам, ки дар «Дохунда» камбудихо мавҷуданд<sup>1</sup>. Дар ин ҷо С. Айнӣ дар бораи «Одина» «мақолаи қалони танқидӣ дарҷ гашт» гуфта тақризи муфассали М. Шевердин «Повести ичтимоии Шарқ»-ро дар назар дорад, ки соли 1928 дар мачаллаи «За партию» чоп шуда буд<sup>2</sup>. Баъди ин С. Айнӣ

1. Ҳамон ҷо. –С. 142.

2. М. Шевердин. Социальная восточная повесть // За партию. – 1928. – №4 (8). – С. 110 – 116. Ногуфта намонад, ки солҳои 20-ум як қисми шарқшиносон, олимон, адабион ва зиёёни русу фарангӣ дар осорашон ё аз рӯй камитилино каммаърифатӣ ё бар асари таблиғоти шадиди пантуркизм, ки ба ҳукми сиёсати давлатии Ҷумҳурияти Ҳалқии Шуроии Бuxоро даромада буд, бар хилоғи ҳақиқати таърихи воқеӣ забону адабиёт ва умуман фарҳангӣ бostonиву ғаний ҳалқи тоҷикро инкор мекарданд. Чунончи, М. Шевердин мақолаашро бо таҳрифи таърихи фарҳангҳои ҳалқи тоҷик ва инкори забону адабиёти он оғоз намуда, менависад: «Литература таджикского народа бедна и количественно. Ограниченнное число сказок, рассказов и поэм сравнительно недавно вышло из области устного творчества. К тому же таджики

# **СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ**

**1(3)**

**САОГИЗ - МОСКВА - ТАШКЕНТ**

*Мұқоваси маңаллаи «Советская литература народов Средней Азии».*

бо М. Шевердин муносибати наздик пайдо мекунад ва ба ин восита матни русии «Одина» бо матни точикиаш ҷиддан муқоиса шуда, таҳрир меёбад ва нашр мегардад<sup>1</sup>.

С. Айнӣ дар пленум оид ба масъалаи аҳамияти танқид дар пешрафти адабиёт сухан ронда, зарурати дар саҳифаҳои маҷаллаи «Советская литература народов Средней Азии» пайваста чоп кардани мақолаҳои танқидиро ҷиддан ба миён мегузорад. Ин кор ба фикри нависанда аз ду ҷиҳат судманд аст. Аввал ин ки чопи мақолаҳои танқидӣ омили муҳиммебарои нашъунамои фаъолияти эҷодии адабон мегардад, дигар ин ки ин иқдом барои нашрияҳои миллӣ ба сифати дастури роҳбарикунанда хизмат мекунад. Дар ҳақиқат маводе, ки маҷаллаи «Советская литература народов Средней Азии» аз адабиёти ҳалқу миллатҳои гуногуни Осиёи Миёна тайи солҳои мавҷудияташ ба табъ расондааст, саҳми бузурге дар тарҷума, интишор, муаррифӣ ва таблиғи осори адабони гуногунзабони ин сарзамин мебошад. Қарib ҳеч як ҷорабинии маданию адабӣ аз мадди назари ин маҷалла дур намондааст. Тарҷумахои нахустини осори адабони тоҷик С.Айнӣ, А. Лоҳутӣ, Пайрав ва дигарон маҳз ба тавассути ҳамин нашрия дастраси хонандагони умумииттифоқ гардидаанд<sup>2</sup>. Ҳамчунин маводи танқидӣ, аз қабили шарҳи муҳтасар, тақриз, китобиёт, мақолаҳои ҳулосавӣ, проблемӣ, тадқиқот, эссе ва гайра, ки оид ба осори адабон ва адабиёти ҳамаи ҳалқҳои Осиёи Миёна, аз ҷумла суханварони тоҷик дар ин маҷалла дар ҳамон солҳои ниҳоят пурхилофу душвор ба табъ мерасиданд, ба эҷодиёти адабон ва ҷараёни адабӣ ва самти инкишофи он таъсири мусбат мерасониданд. Бинобар ин, С.Айнӣ ҳамчун тарафдори чопи мақолаҳои танқидии пурманфаат қайд мекунад, ки «дар маҷаллаи «Советская литература народов Средней Азии» чунин маводи танқидиро ҷо додан зарур аст, ки барои сабзиши нависанда ёрӣ расонад, маводи роҳбарикунанда барои маҷаллаҳои миллӣ бошад»<sup>3</sup>.

---

не имели и не имеют своего литературного языка и пишут на фарсидском, не всегда понятном для широких народных масс.

Вот почему появление большой повести Айни «Адине» не только является ценным вкладом в сокровищницу народного творчество, но и начинает собой таджикскую литературу». Ниг.: М. Шевердин. Социальная восточная повесть // За партию. – 1928. – № 4 (8). – С. 110.

1. С.Айни. Адинэ. Повесть из недавнего прошлого таджикской бедноты. Пер. П.П. Введенского. Предисл. С. Ходжанова. 2-е изд. –Ташкент – Самарканд, 1929. – 145 с.
2. Дар ин бора муғассалтар нигаред ба мақолаи Ҳ. Шодикулов. Аввалин журнали адабию бадеии рус дар Осиёи Миёна // Ҳақиқати Ӯзбекистон. – 1967. – 5 сентябр. – № 105 (73040). – С. 4.
3. С первого расширенного пленума Средазбюро ВССП (краткий отчет). – Нашри зикршуда.– С. 142.

Дар хусуси масъалаҳои тарбияи кадрҳои соҳаи танқиди адабӣ ва тарзу усули танқид С.Айнӣ бо ҷиддияти том сухан ронда, аз костагию норасоиҳои онҳо саҳт изҳори ташвиш мекунад. Дар ҳақиқат, нақди адабии тоҷик, ки таърихи чандинҳазорсола дошту дар асрҳои IX-X ҷун илм ташаккул ёфта буд, дар солҳои 20-уму 30-юми саддаи XX вазъияти хеле мураккабро аз сар мегузаронд ва ин ҳолат сабабҳои таърихии айнӣ ва зеҳнӣ дошт. Бо сабаби канда шудан аз заминаи пуркуввати миллии нақди классикий, даст қашидан аз суннатҳои фарҳангии бостонӣ, душмани синғӣ Ҷълон шудани суханварону донишмандони пешина<sup>1</sup>, мањи мутолааи мероси назарию адабии гузашта<sup>2</sup>, маҳв кардани сарватҳои маънавии тоинқилобӣ, ба таъқибу таҳдиди саҳт дучор шудани зиёёни бофарҳанги тоҷик<sup>3</sup>, ба рӯи кор омадани мунаққидони каммаърифати дар рӯҳи шиорҳо ва нигилизми миллӣ тарбияёфта ва манқуртгардида<sup>4</sup>, дигар шудани талаби замон аз адабиёту нақди адабӣ, вазифаҳои нақд, акнун ташаккул ёфтани танқиди адабии шӯрои тоҷик, ангуштшумор будани мунаққидони ҳақиқии қасбӣ ва монанди инҳо танқиди адабии тоҷик ба вазъи ногувор ва роҳи чигил дучор гардида буд. Дар солҳои 20-30 ба соҳаи танқид аксаран шахсоне роҳ ёфта буданд, ки донишу таҷрибаи коғӣ ва таҳассуси ин соҳаро надоштанд, ба моҳияти асари аслии адабиёту санъат хуб сарфаҳм намерафтанд. Дигар ин ки дар қисми зиёди мақолаву асарҳои танқидии он солҳо ба асарҳои адабӣ ва эҷодиёти нависанда на аз рӯи гояву моҳияти асар, ҳунару истеъдод, маҳорати эҷодкорӣ, балки аз рӯи баромади иҷтимоӣ, маҳсусан, шахсияти ў баҳо медоданд. С.Айнӣ бар зидди ҳамин гуна маънидод ва баҳодиҳӣ дар танқид баромада, ҷунин равияи номатлубу носолимро саҳт маҳкум менамояд ва дар асли моҳият ин гуна роҳу равишро танқиди заарноке барои адиб ва адабиёт ҳукм мекунад ва мегӯяд, ки «баъзе мунаққидон рафиқеро таъриф карда ба осмон мебардоранд, дигарон, баръакс тайёранд, ки ҳар навъе бошад, одамро бикушанд. Баъзехо «методи навро ба кор мебаранд» онҳо асарро интиқод намекунанд,

- 
1. А. Лоҳутӣ. Адабиёти тоҷик // Куллиёт, ҷ.6. – Душанбе: Нашрдавтоҷик., 1963. – С. 216 –217.
  2. Дар ин бора аз ҷумла ниг.: О задачах печати в борьбе на идеологическом фронте (Резолюция Ср. – аз. Совещания работников печати и редакторов газет, утвержденная исполнкомиссией Средизбюро ЦК ВКП (б) // За партию. – 1927. – №4. – С. 129.
  3. Дар ин бора нигаред ба мақолаи А. Раҳимов. Нур ва зулмот // Адабиёт ва санъат. – 1989. – 24 августи. – № 34 (6110. – С. 15.
  4. Аз ҷумла нигаред ба мақолаи Ф. Ализода. «Чароф пои худро равшан намекунад» // Тоҷикистони сурх. – 1930. – 23 марта. – №64 (256).

балки дар шахсияти муаллиф ягон камбудӣ пайдо карда, кӯшиш менамоянд, ки дар ҳамин асос асарро беътибор кунанд. Ин танқиди заарнок аст<sup>1</sup>.

Таърихи танқиди адабии шӯрои тоҷик ин гуфтаҳои С.Айниро бо ҷузъиёташ исбот менамояд. Бояд гуфт, ки суханварони ҳақиқии тоҷик, чун С.Айни, А.Лоҳутӣ, Зуфархони Ҷавҳарӣ, А. Фитрат, А.Ҳамдӣ, А.Мунзим, Пайрав ва дигарон дар вакташ ба ҳамлаҳои саҳти мунаққидони дурушттаби он солҳо – Н.Бектош, Ф.Ализода, Ҷ.Бойбулатов, Ҳ. Олимҷон, Б. Азизӣ ва дигарон борҳо дучор шуданд. Маҳз ҳамин гуна мунаққидон бо ҳар роҳ мекӯшиданд, ки эҷодиёти адабони асиљро таҳриф намоянд ва онҳоро аз соҳаи адабиёт дур созанд. Барои андаке рӯшани андохтан ба вазъи танқиди адабии солҳои 20-уму 30-юм баъзе далелҳоро оид ба тақдири эҷодиёти устод Айни ва Пайрав Сулаймонӣ иҷмолан зикр менамоем. Гуфтаҳои С.Айни пеш аз ҳама ба сарнавишти асарҳои худаш даҳл дорад, ки мавриди интиқоди шадиди мунаққидони вулгарии солҳои 20-уму–30-юм қарор гирифта буданд. Мақолаву асарҳои Б.Азизӣ «Намунаи адабиёти тоҷик»<sup>2</sup>, Ҷ.Икромӣ «Назаре ба «Намунаи адабиёти тоҷик»<sup>3</sup>, Н. Бектош «Садриддин Айни дар адабиёти инқилобии тоҷик»<sup>4</sup> «Садриддин Айни ва эҷодиёти ў»<sup>5</sup>, ки дар зери таъсири афкори адабии рапчиён ва сотсиологизми вулгарӣ таълиф гардида, муаллифони онҳо бо ғаразу тӯҳмати рӯйрост эҷодиёти С. Айниро сиёҳ кардаанд. Дар айни замон раддияҳои асосонку мӯътамади С.Айни «Ҷавоб ё ин ки мусоҳаба– фелайетун»<sup>6</sup>, «Эзоҳ»<sup>7</sup>, «Ҷавоби ман»<sup>8</sup> баёнгари муборизаи суботкоронаи нависанда

- 
1. С первого расширенного пленума Средазбюро ВССП (краткий отчет). Нашри зикршуда. – С. 142.
  2. Б. Азизӣ. Намунаи адабиёти тоҷик // Овози тоҷик. –1927. – 23 феврал. – №134; 2 март. – №135; 8 март. – № 136.
  3. Ҷ. Икромӣ. Назаре ба «Намунаи адабиёти тоҷик» // Раҳбари дониш. – 1929. –№12. – С. 22–24.
  4. Н. Бектош. Садриддин Айни дар адабиёти инқилобии тоҷик // Тоҷикистони сурх. – 1931. – 3 август. – №170; 5 август. – №172.
  5. Н. Бектош. Садриддин Айни ва эҷодиёти ў. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик., 1933. – 56 с.
  6. С. Айни. Ҷавоб ё ин ки мусоҳаба – фелайетун. – Овози тоҷик. – 1927. – 16 март. – №138; 20 март. – № 139.
  7. С. Айни. Эзоҳ // Тоҷикистони сурх. – 1931, 23 сентябр. – №212.
  8. С. Айни. Ҷавоби ман // Барои адабиёти сотсиалистӣ. – 1933. – №4. – С. 20-23; Тоҷикистони сурх. – 1933. – 8 май.

алорағми мунаққидони дурушттабыи он солҳо ва қидду қаҳди ў баҳри ҳифзи нақди адабии асил ва адабиёти нафиса мебошанд.<sup>1</sup>

Эчодиёти шоири навчўю навовари точик Пайрав Сулаймонй низ ба маърази муҳокимаву ҳамлаҳои шадиди «мунаққидони ибнұлвақти ҳафтафаҳми он давра»<sup>2</sup> кашида шуд. Маҳз натиҷаи амали носавоби ҳамин гуна мунаққидон буд, ки дар ибтидо чопи маҷмӯаи нахустини ашъори Пайрав «Шукуфай адабиёт» муддати чор сол ба таъхир афтод ва он чунон ки шоир навиштааст, «монандиги Афандӣ сарсон ва парешон (барои муқаддима навиштан) даст ба даст мегашт. Ҳатто ман аз чоп шудани он ноумед шуда будам ва ниҳоят ба дasti Бектош афтод»<sup>3</sup>.

Баъди чопи «Шукуфай адабиёт» (1931) пеш аз ҳама Н.Бектош ва F.Ализода ба гардани шоир тўхмати «зиддинқилобӣ», «шовинистӣ» ва гайраро зада, бе ҳеч асос, бидуни таҳлили осор ва ба ҳеч як вобастагӣ ба воеият мувофиқи фахмишу ҷаҳонбинии тангу тори иртиҷои ва ба ҳамфирони худашон маъқул ба эчодиёти Пайрав баҳо дода<sup>4</sup>, ўро ба ҳонандагон ҳамчун шоири «тарсончак», «калаванда», «таслимшаванда», «дудила», «ларзанда», «гӯянда ва намоянда... буржуазияи навхези савдо ва саноати маҳаллӣ» муаррифӣ менамоянд<sup>5</sup>. Дар чунин вазъият Пайрав ба ин гуна баҳодихии Н. Бектош, F. Ализода ва ҳаммаслакони онҳо қатъиян муқобил баромада, дар «Мактуби кушода ба идораи рӯзномаи «Тоҷикистони сурх» бо зътирози хеле саҳт навишта буд, ки «ӯ (Бектош – А.М.) ҳам ба фикри худаш ҳар чӣ меҳост, навишт ва инро ҳам гуфта мегузарам, ки ман тамоман бо фикр ва қимат додани Бектош розӣ нестам. Рафиқ Бектош маро монандиги тӯби футбол дар майдони ҷидол андохта баъзан ба осмон бардошта, баъзан бар замин лагадкӯб менамояд. Гоҳо «чап» мепартояд, гоҳо ба рост мегардонад, баъзан бо зӯр ва кӯшиши зиёд маро ба тарафи дарвозаи ҷадидизм меронад, баъзан аз дарвозаи қадим берун мекунад. Вақте ба бағал, ҳангоме ба сар мебардорад,

- 
1. Дар ин бора муфассалтар нигаред ба маколаи С. Табаров. Оид ба масъалаҳои лабораторияи эҷодии С. Айнӣ // Масъалаҳои адабиёти мусоири точик (Тартибидиҳанда: Ю. Бобоев). – Душанбе: Ирфон, 1970. – С. 327 – 352.
  2. Р. Ҳошим, Ёдат ба хайр Пайрав // Пайрав Сулаймонӣ. Қаламам умри ҷовидони ман аст (Мураттиб: Л. Сулаймонова). – Душанбе: Адиб, 1989. – С. 191.
  3. Пайрав Сулаймонӣ. Мактуби кушода ба идораи рӯзномаи «Тоҷикистони сурх» // Маҷмӯаи шеърҳо (Ҷамъқунанда: Р. Ҳошимов). – Сталинобод: Нашрдавтоҷик., 1934. – С. 27.
  4. Дар ин ҳусус муфассалтар нигаред ба монографияи С. Табаров. Пайрав Сулаймонӣ (Очерки ҳаёт ва эҷодиёт). – Душанбе, 1962. – С. 92 – 108.
  5. Н. Бектош. Пайрав дар адабиёти имрӯза // Пайрав Сулаймонӣ. Шукуфай адабиёт. – Сталинобод – Самарқанд, 1931. – С. 3-6.



Мұқовас маңмұаи нахустини шеърхоу Пайрав Сулаймонӣ  
«Шукуфаи адабиёт» (1931).

پېرو سلیمانى



## شکوفهُ ادبیات

نشریات دولتی تاجیکستان

استالین آباد - 1981 - سمرقند

Варақаи унөонии маҷмӯаи Пайрав Сулаймонӣ  
«Шукуфай адабиёт»

گاهی بسما همیرسیدم  
 چون باد سوموم میوزیدم  
 چون برق ستیز میجهیدم  
 چون ابر بهار میگریسم  
 چون بانگ هزار میسرودم  
 در دشت جنون ز بیقراری:  
 خود بیسرو پا همیدویدم  
 سر داده سراغ میگرفتم.  
 جانداده نوید میخربدم  
 آخر بهزار گونه خاری  
 بر کوی مراد میرسیدم  
 چون سجده پخاک میفتادم  
 چون اشک براه میچکیدم  
 از دامن ناز میگرفتم  
 وز گوشه<sup>۱</sup> جلوه میکشیدم  
 گه بوسه بپاش مینمودم  
 گاهی ز لبانش میمکیدم  
 چون نیک نظر همینمودم  
 میدیدم آنچه سمی ندیدم  
 کین لذت بیمذاق من بود  
 دستان شب فراق من بود

بخارا - 1924

### پرواز میکند

(برای نمونه)

دل باز در هوای تو پرواز میکند،  
 پیریست یاد کودک، آغاز میکند،  
 افسرده بود نخل امیدش بباد یائس.  
 یاد طراوت تو سر افزار میکند،  
 پهلو بجان و پا بسر سینه میزنند،  
 هم رقص مینماید و هم ساز میکند.  
 هر چند در فراق تو خون گشت دیده ام  
 باری گلی برنگ مذاق تو چیده ام.

*Саҳифае аз маҷмӯаи ашъори Пайрав Сулаймонӣ  
 «Шукуфаи адабиёт»*

мухтасар баъд аз бардору бизанҳои зиёд хаста шуда худашро канор мегирад.

Аз аввал то охири муқаддима ғайр аз сафед буд сиёҳ шуд, кабуд буд сурх шуд, дигар чизеро намебинед.

Рафиқ Бектош! То шаф-шаф гуфтана, шафтолу гӯед монед, яъне ба қавли Тоҷикистони қадим «хул-хули мазҳаб» дия!<sup>1</sup>.

Дар ҳақиқат ҳадафи асосии ҳамлаи чунин мунаққидон, ки адибонро аз кори эҷодӣ тамоман дилсарду маъюс карда, ба гирдоби фано мепартофтанд ва ба қавли С.Айнӣ «тайёранд, ки ҳар навъе бошад, одамро бикушанд», пеш аз ҳама С.Айнӣ, А.Лоҳутӣ, Пайрав Сулаймонӣ барин суханварони асил қарор гирифта буданд.

Абёти зерини Пайрав Сулаймонӣ:

Эй шоири оташқалами бо қалами нав,  
савдогари Маскав,  
Дар дашнаи ишканҷаи танқид забаррав,  
афтода ба тиргав.  
Аз зарбаи танқид дамодам шуда беҳол,  
афсурдаву помол,  
З-он аст, ки худро шумурӣ кӯру кару лол,  
тарсида зи ҷанҷол...  
Ҳарчанд песимиш шуморанд азизон,  
танқиднависон,  
Лекин ту далеронаву мардона қадам мон,  
дар соҳаву майдон,<sup>2</sup>

ки худ ҳадафи танқиди ноҳақ ва ғаразноки мунаққидони вулгарӣ гардида буд, оинаи рӯшанест, ки вазъи танқиди носолими он даврро мунъакис соҳта, исботи фикрҳои боло шуда метавонанд.

Ниҳоят, С.Айнӣ дар охири баромадаш дар ҳусуси аҳамияти омӯзиши ҳаёту фаъолияти адабони бузург таваққуф менамояд. Ӯ ташаббуси мачаллаи «Советская литература Узбекистана»-ро, ки ба чопи маводи шарҳиҳолии адабони маъруф оғоз карда буд, самимона дастгирӣ мекунад. Шарҳи ҳолу фаъолияти суханварони бузург мактаби омӯзиши эҷодӣ барои адабони ҷавон мебошад. Аз ин рӯ,

1. Пайрав Сулаймонӣ. Мактуби күшода ба идораи рӯзномаи «Тоҷикистони сурх» // Маҷмӯаи шеърҳо. – Нашри зикршуда. – С. 27.

2. Пайрав Сулаймонӣ. Пайрав Сулаймонӣ // Қаламам умри ҷовидони ман аст. – Нашри зикршуда. – С. 121.

ба фикри С.Айнӣ, «мо бояд донем, ки адибони мо чӣ тавр ба камол расидаанд»<sup>1</sup>.

Тавре ки маълум гардид, баромади танқидии устод Айнӣ таърихи зинда ва ҳуҷҷати мӯътамадест барои донистани вазъи масоили умдаи адабиёт ва нақди адабии солҳои 20-уму 30-юми асри XX. Ин баромади С.Айнӣ дар фаъолияти эҷодии ў мақоми намоён дорад ва нуктаҳои дар ин баромад баёншуда баъдтар дар мақолаи «Қайдҳои адабӣ» (декабри соли 1954) ҳарҷониба вусъат пайдо карданд<sup>2</sup>. Мулоҳизаҳои дар пленум баёнкардаи нависанда ба равнақи минбаъдаи адабиёт ва нақди адабии тоҷик таъсири судбаҳаше расонданд. Андешаҳои фавқуззикри С.Айнӣ моҳиятан пурарзишанд ва алҳақ имрӯз ҳам сазовори омӯзиши дастгирии адибону мунаққидон мебошанд, зоро мулоҳизаҳои амиқи судманду пурмазмуни ин устоди сухан ҳоло ҳам фикрҳоро ба ҷунбиш меоранд, мӯчиби пешрафти адабиёт ва нақди адабӣ мегарданд.

*Январи соли 1990 –  
марти соли 1992.  
Таҳрири дуюм: 20  
сентябр – 12 октябр  
соли 2004.*



- 
1. С первого расширенного пленума Средазбюро ВССП (краткий отчет). – Нашри зикршуда. – С. 142.
  2. С. Айни. Литературные заметки // Повести. Публицистика (Составитель Камол Айни). – М.: Сов. писатель, 1978. – С. 459-464.

## **МАСЬАЛАХОИ НАЗАРИЯИ АДАБИЁТ ВА АҚИДАХОИ АДАБИЮ ЭСТЕТИКИИ С. АЙНӢ ДАР «НАМУНАИ АДАБИЁТИ ТОЧИК»**

Пайдоиш ва инкишофи адабиётшиносии мусосири тоҷикӣ ба номи С. Айнӣ вобаста буда, «Намунаи адабиёти тоҷик» дар ин бобат нақши асосгузорӣ доштааст. Афкори адабиётшиносии нависанда, ки санъати ҳалқӣ ва осори классикони адабиёти тоҷику форс заминаву сарчашмаҳои он ба шумор меравад, вобаста ба талаботи тамаддуни мусосир дар шакли нав зоҳир гардида, бори нахустин маҳз дар ҳамин асар ифода ёфтааст. Аз ин ҷиҳат, асари мазкур манбаи муҳимми ақидаҳои адабию эстетикии С.Айнӣ ва барномаи фаъолияти бâъдинаи адабиётшиносии ў мебошад. Ин китоб барои ташаккул ва инкишофи концепсиони адабиётшиносии нависанда ба сифати заминаи асосӣ хизмат кардааст ва аз ин рӯ, барномаи ақоиди адабию эстетикии муаллиф хисоб мёбад. Он масъала ва муаммоҳои адабиётшиносие, ки С.Айнӣ бори аввал дар «Намунаи адабиёти тоҷик» ба миён гузошта буд, бâъд дар асарҳои илмию тадқиқии ў ҳарҷониба вусъат ва такмил ёфтаанд.

С. Айнӣ дар адабиётшиносии мусосири тоҷикӣ аввалин шуда, қонунияти инкишофи таърихи адабиёти тоҷикӣ ва ҷараёни адабиро дар алоқамандӣ бо шароити мушаххаси таъриҳӣ дар асоси тақозои маънавияти ҷомеаи замони мо аз назар гузаронида, ба ин восита ҳусусиятҳои адабиёттамонро дар марҳалаҳои муайян бо далелҳои илмию адабӣ ба таври барҷаста собит намуд. Вобаста ба ҳамин ў равияҳои пешӯдами адабиёти беш аз ҳазорсолаи тоҷик, тамоюлоти ҳалқӣ, рӯҳи инсондӯстӣ, ҷанбаи амиқи иҷтимоӣ, фалсафӣ, ахлоқӣ ва анъанаҳои пешӯдами онро нишон дода, ҳамқадамии вайро бо ҳаёти имрӯза таъқид мекунад.

Дар «Намунаи адабиёти тоҷик» бâъзе масъалаҳои муҳимми адабиётшиносӣ, ба мисли омӯзиши мероси адабӣ, таъини ҳукуки ҳалқи тоҷик ба мероси адабӣ, ҳудшиносии миллӣ, таблиги адабиёти нав, баёну шарҳи усулҳои адабиёти шӯрой, даврабандии таърихи адабиёт ва ғайра ба миён гузошта, ҳал карда шудаанд. Баробари


همه رنجران دنيا يكشويدي!



# نمونه ادبیات تاجیک



جمع کننده: صدرالدین عینی



۱۹۲۵ - م میلادی؛ ۱۵ - م مارت. سهر قند

چاپува: نشریات مرکزی خلق جماهیر شوروی سوسیالیستی



Муқоваи китоби С. Айнӣ «Намунаи адабиёти тоҷик», ки  
соли 1926 дар Москва ҷоп шудааст.

ин, дар асари мазкур доир ба ҳар се қисми асосии адабиётшиносӣ: таърихи адабиёт, назарияи адабиёт ва нақди адабӣ мулоҳизаҳои судбахши муаллифро низ дарёб кардан мумкин аст. Ба сабаби он ки масъалаҳои нақди адабӣ дар «Намунаи адабиёти тоҷик» мавзӯи баҳси алоҳида мебошад, бинобар ин, ҳоло танҳо дар хусуси ақидаҳои адабию эстетикии С.Айнӣ дар бораи таърих ва назарияи адабиёт таваққуф менамоем.

Ақидаҳои С.Айнӣ дар бораи мазмун ва шакли асари бадей, мавзӯъ ва гоя, қонунияти инкишофи ҷараёни эҷоди бадей, робитаи ҳаёт ва адабиёт, бадеяят, устухонбандӣ, забони асари бадей, вазифаҳои тарбиявии адабиёт, услуб, санъату воситаҳои тасвири бадей, мавқеи санъаткор ва нақши адабиёт дар ҷомеа, навъ ва жанрҳои адабӣ, анъана ва навоварӣ, шеъру шоири, вазни арӯз, маҳорати адабӣ, матншиносӣ ва гайра қимати қалони илмию амалий доранд.

Дар «Намунаи адабиёти тоҷик» ҳангоми овардани намунаҳо ва зикри маълумоти тарҷумаиҳолӣ муаллиф муносибати ҳудро ба осори адабон баён намуда, воқеъбинона ва ҳолисона баҳо медиҳад. С.Айнӣ ба эҷодиҳи ҳар як адид дар ҳамин асос баҳо медиҳад, ки ў мағкураи пешқадами замонро то чӣ андоза ифода карда тавонистааст, дар инкишофи адабиёт чи нақше доштааст ва нисбат ба пешгузаштагони ҳуд чи ҷизи наве додааст. Дар асоси ҳамин талабот ў муҳимтарин ҳусусиятҳои эҷодиёти симоҳои забардасти адабиёт, чун устод Рӯдакӣ, Ибни Сино, Камоли Ҳуҷандӣ, Восифӣ, Мушғиқӣ, Сайидо, Аҳмади Доғонӣ, Шоҳин, Савдо, Асири, Лоҳутӣ ва дигаронро нишон дода, моҳияти осор ва мавқеи онҳоро дар таърихи адабиёти тоҷик муйян менамояд. Чунончи, дар бораи ғояҳои пешқадами Аҳмади Доғонӣ ва аҳамияти «Наводир-ул-вақоءъ» дар бедории фикрии мардум, алалхусус ҳудогоҳи ҳудшиносии миллӣ менависад: «Маълум аст, ки дар он овон дар Бухоро аз фикрҳои нав ва адабиёти ҷадид асаре набуд. Пас маълум мешавад, ки ин доҳии модарзод ҳамаи афкорашро аз гайри талқини касе ва қитобе маҳз аз тадбир ва тафаккури ҳуд мишишт ва дунёро ҳосил кардааст...»

Аҳмади маҳдум ба сабаби таълифаши ин китобро («Наводир-ул-вақоءъ»-ро –А.М.) ҳарчанд аз уламои аҳдаш мукофоти такfir ва ташнеъ ёфтааст, аммо дар назари аҳли таҳқиқ ва соҳибони афкори салима қадраш баланд гаштааст<sup>1</sup>.

1. С. Айнӣ. Аҳмади маҳдуми муҳандиси мунаҷҷими Доғонӣ, машҳур ба Аҳмади Қалла // Намунаи адабиёти тоҷик. – М.: Ҷопхонаи Нашриёти марказии ҳалқи Иттиҳоди Ҷамоҳири Шӯравии Сусиёлистӣ, 1926. – С. 289-290.



Аҳмад маҳдуми Доңиши (1826 - 1897).

С. Айнӣ ҳангоми тадқики масъалаҳои таърихи адабиёт ва баҳодиҳӣ ба эҷодиёти адабон шароити таърихиро ба асос гирифта, агар, аз як тараф, ҷиҳатҳои пешқадами адабиёти гузаштаро нишон дидад, аз тарафи дигар, маҳдудияти таъриҳӣ ва тарафҳои сусти эҷодиёти қисме аз адабонро низ қайд мекунад. Дар ин масъала ў дар адабиёти гузашта ҳамеша вуҷуд доштани ду равия, ду ҷараён, ду майлон ва ду кутби моҳиятанд ба ҳам мӯқобил: яке равияни пешқадам, ҷараёни ҳалқӣ, тамоюли пешқадам, дигаре равияни иртиҷоиро таъкид менамояд. Ҳангоми баҳодиҳӣ ба эҷодиёти адабон, тадқики далилҳои таърихи адабиёт ва баёни ақидаҳои эстетикӣ низ С. Айнӣ аз ҳамин нуқтаи назар рафтор кардааст. Чунончи, ў зуҳури устод Рӯдакиро ҳамчун бузургтарин ривоҷдиҳандай забон ва адабиёти классикии тоҷик маънидод мекунад; Ибни Синоро ҳамчун симои ҷаҳонӣ муаррифӣ менамояд; лирикаи Камоли Ҳуҷандиро натиҷаи такомулоту авчи назми тоҷик дар асри XIV медонад; моҳияти иҷтимоӣ ва хусусияти фошкунандагии эҷодиёти Восифиро хотирнишон месозад; Мушғиқӣ ва Сайдоро ҳамчун давомдиҳандагони анъанаҳои назми қадима ва ихтироъкори бâъзе навъҳои адабӣ меҳисобад; талқини ғояҳои пешқадамро бо номи Аҳмади Доњиш ва ҳамфирони ў вобаста мекунад; ба вуҷуд омадани тағйироти мавзӯй ва мундариҷавиро дар адабиёти ибтидои асри XX ҳамчун натиҷаи бедорфиқрию ҳудшиносии ҷадидон ва инқилоби соли 1905 Русия ба қалам медиҳад; пайдоиши адабиёти шӯроии тоҷикро маҳсули инқилоби Октябр дониста, хусусиятҳои онро вобаста ба тақозои соҳти нави ҷамъияти ва талаботи завқи эстетикии меҳнаткашон шарҳ медиҳад.

С. Айнӣ ҳамчун донишманди баркамоли адабиёти тоҷик дар «Намунаи адабиёти тоҷик» нуқтаи назари худро доир ба масъалаҳои гуногуни эҷоди бадеъ ва осори адабон баён кардааст. Ў ба туфайли биниши дақиқи эстетикӣ масъалаҳои умдаи адабӣ, хусусиятҳои муҳимтарини эҷодии адабон ва мақоми онҳоро дар таърихи адабиёти борикбинона муйян мекунад. Муаллиф аҳбори сарчашмаҳоро тақрор накарда, ба воситаи мутолааи бевоситаи осори суханварон дар асоси муҳокимаҳои амиқи илмӣ хусусияти фардии эҷодиёти адаб, мундариҷаи ғоявии осор ва услуби хоси эҷодии ўро рӯшан баён месозад. Баёнати С.Айнӣ дар ин маврид мухтасар, вале хусусияти ҷамъbastкунандагӣ дорад. Чунончи, бâъд аз он ки аз ашъори Камоли Ҳуҷандӣ намунаҳо оварда дар бораи бâъзе лаҳзаҳои тарҷумаи ҳол ва эҷодиёти ў маълумот медиҳад, зимнан ба забон ва услуби шоир низ даҳл менамояд. С.Айнӣ дар иншои шеър услуби хос доштани Камол ва аз ҷиҳати бадеът барҷаста будани лирикаи шоирро таъкид намуда, менависад: «Дар суханҳои Шайх Камол тарзи хосе аст, ки дигаронро

кам иттифоқ меуфтад. Камол дар ашъори худ лафзҳои думаънидор ва чиносро бисёр ба кор мебарад ва ба ҳар ду маънӣ ҳам шеъраш аз ҷазолат намебарояд. Чунончи:

Гуфтам: «Давои дарди диламро хате навис»,  
Гуфто: «Давот чун бинависам, давот нест».

Давоти дуввумро ҳамчунон ки ба маънои давои ту гирифтан мумкин аст, инчунин ба маънои сиёҳидон ҳам ба кор бурдан равост»<sup>1</sup>.

Ҳамин қайд дар мақолаи тадқиқотии муаллиф, ки бо номи «Камоли Хучандӣ» соли 1939 нашр гардид, вусъат ва такмил ёфта, «устоди бузурги забон»<sup>2</sup> будани шоир ва фасехияти тарзи баёни ўбори дигар бо мисолҳо ва муҳокимаҳои дақиқ таъкид карда мешавад<sup>3</sup>. Зимнан бояд гуфт, ки мулоҳизаҳои С.Айнӣ минбаъд дар адабиётшиносӣ мавриди омӯзиши тадқиқоти ҷиддӣ қарор гирифтанд. Аз ҷумла дар асарҳои П. (А.) Дехотӣ<sup>4</sup>, А.Мирзоев<sup>5</sup>, Ш.Хусейнзода,<sup>6</sup> И.С.Брагинский,<sup>7</sup> Р.

- 
1. С. Айнӣ. Шайх Камоли Хучандӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 78.
  2. С. Айнӣ. Камоли Хучандӣ // Куллиёт, ҷ. 11. Китоби якум (Ба ҷоп тайёркунандагон: К. Айнӣ ва Р.Ходизода). – Душанбе: Нашрдавтоҷик., 1963. – С. 229.
  3. Ҳамон ҷо. – С. 229-230.
  4. П. Дехотӣ. Камоли Хучандӣ // Намунаҳои адабиёти тоҷик (Тартибидиҳандагон: X. Мирзоода, Ҷ. Сухайлӣ, Ҷ. Икромӣ, Лутфуллоева Кибриё, Бузургзода). – Сталинобод: Нашрдавтоҷик., 1940. – С. 127-130. Боз нигаред ҳамин муаллиф бо имзои А. Дехотӣ. Камоли Хучандӣ // Куллиёт, ҷ. 5. – Душанбе: Ирфон, 1966. – С. 14-22.
  5. А. Мирзоев. Камол ва як шарти муҳимми омӯхтани он // Шарқи сурх. – 1946. – №2. – С. 24-27.
  6. Ш. Хусейнзода. Сарояндаи ишқ ва зебой // Камоли Хучандӣ. Ашъори мунтаҳаб. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик., 1959. – С. 3–10. Боз аз ҳамин муаллиф. Камоли Хучандӣ // Адабиёти тоҷик (Барои синфи VIII). — Душанбе: Маориф, 1980. – С. 220 – 234; Камоли Хучандӣ ва устодони сухан // Гуфтор аз ганҷи сухан. – Душанбе: Ирфон, 1985. – С. 217-222.
  7. И.С. Брагинский. О творчестве Камола Худжанди // Очерки из истории таджикской литературы. – Сталинабад: Таджикгосиздат., 1956. – С. 239-263. Боз нигаред аз ҳамин муаллиф: Соловей Ходжента (Камол Худжанди) // От Авесты до Айни (Исследование по истории таджикской литературы). – Душанбе: Ирфон, 1981. – С. 160-167.

Хошим,<sup>1</sup> Х. Мирзозода,<sup>2</sup> А.Афсаҳзод,<sup>3</sup> Б.Максудов,<sup>4</sup> Х. Шарифов,<sup>5</sup> А.Маниёзов,<sup>6</sup> М. Муллоахмадов<sup>7</sup>, И. Икромов<sup>8</sup>, Шарифӣ<sup>9</sup> ва дигарон нуктаҳои дар бораи забон ва услуби Камол баён кардаи С.Айнӣ дар шакли мукаммал тадқиқ шудаанд.

Дигар аз мулоҳизаҳои ҷолиби диққати С.Айнӣ дар бораи эҷодиёти Камол масъалаи майлнокӣ мебошад. Муаллиф майлнокиро низ аз ҷумлаи маҳсусиятҳои осори шоир дониста, таъкид мекунад, ки «Яке аз ҳусусиёти Камол он аст, ки ҳеч яке арбоби дувалро мадҳ нағуфтааст. Ин давлат ба бисёртарин шуарои мутақаддимин муюссар нашудааст»<sup>10</sup>.

Баробари нишон додани макоми суханвар С. Айнӣ зимнан доир ба як байти Камол эрод низ мегирад. Ӯ баъди овардани як газали шоир дар ҳусуси ба ҳақиқати вοкей мувофиқат накардан мазмуни мақтаи он:

- 
1. Р. Ҳошим. Муосири ҳамаи асрҳо // Солҳо дар саҳифаҳо (Маколаҳо ва ёддоштҳо). –Душанбе: Адиб, 1988. – С. 93-96.
  2. Х. Мирзозода. Камоли Ҳучандӣ // Таърихи адабиёти тоҷик (Асрҳои XIII-XV). Китоби 2.-Душанбе: Маориф, 1977. – С. 261-290.
  3. А. Афсаҳзод. Камоли Ҳучандӣ. – Душанбе, 1976. – 40 с. Боз аз ҳамин муаллиф. Камоли Ҳучандӣ // Энциклопедияи советии тоҷик, ч. 3. – Душанбе: Сарредаксияи илмии Энциклопедияи советии тоҷик, 1981. – С. 201-204.
  4. Б. Максудов. Рӯзгор ва осори Камоли Ҳучандӣ. – Душанбе, 1994. – 164 с. Боз аз ҳамин муаллиф. Саҳми устод Айнӣ дар камолшиносӣ // Паёми Дошишгоҳ. – 1994. – № 2. – С. 28-34., Устод Айнӣ ва таҳқиқи Камол // Адаб. – 1996. – № 1-6. – С. 6-9.
  5. Ҳ.Шарифов. Бунёди мардумии ироғони Шайх Камоли Ҳучандӣ // Омӯзгор. – 1996. – 1 сентябр. Боз нигаред ҳамин муаллиф. Озурдагон ва умедворон (Андешаҳо оид ба адабиёти гузашта ва муосир). – Душанбе: Сино, 2001. – С. 59-77.
  6. А. Маниёзов. Фазалсарои бузург // Чумхурият. – 1996. – 7 сентябр.
  7. М. Муллоахмадов. Зебоии маъшук дар ғазалиёти Камоли Ҳучандӣ // Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (Силсилаи шарқшиносӣ, таъриҳ, филология). – 1996. – №1. – С. 67-72. Боз нигаред аз ҳамин муаллиф. Гулбайтҳои латиф аз девони шоир // Садои мардум. – 1996. – 17 августан; Ба дунбали сояи Камол аз Ҳучанд то Табриз // Маколоти маҷмаъи бузургдошти Камоли Ҳучандӣ, ч. 1. – Техрон, 1996. – С. 5-9; Нигоҳе ба нашри тозаи девони Шайх Камоли Ҳучандӣ // Ошно. – 1996. – №30. – С. 48-61.
  8. И. Икромов. Робитаи эҷодии Камоли Ҳучандӣ бо шоирони қасидасарои асри XII тоҷику форс // Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (Силсилаи шарқшиносӣ, таъриҳ, филология). – 1996. – №1. – С. 67-72.
  9. Шарифӣ. Камоли Ҳучандӣ // Дошишномаи адаби форсӣ. Адаби форсӣ дар Осиёи Миёна. Ҷилди аввал. Верости дуввум (Ба сарпаастии Ҳасани Анӯша). – Техрон: Вазорати фарҳанг ва иршоди исломӣ, –1380. – С. 746-751.
  10. С. Айнӣ. Шайх Камоли Ҳучандӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 80.



سوی خویشم خوان که من خوانم تر اعشق نواز

سوی من بخرا م، تا سرو خرامن خوانم.

گوش کن اشعار «ناصر» باز دان اسرار او،

تا میان مردمان شاه سخن دان خوانم.

گویند که ناصر بخارایی در اثنای سفر حج، در بغداد بلب  
بخواجه سلمان ساوچی واخورد. سلمان از نام و نشان ناصر پر  
ناصر جواب داد که مرد غریب و شاعر. سلمان برای امتحان مر  
«دجله را امسیال رفتاری عجب مستانه است»،  
راخوانده مصرع دوم را از ناصر خواست. ناصر بدیهه گفت ا  
«پای در زنجیر و کف بر لب، مگر دیوانه است».

- ۳۱ -

### شیخ کمال خجندی

(وفات ١٩٦)

(از ردایف الاعشار محترم بخارایی)

دی چاشتگه، زچه ره فکنندی نقاب را،  
شرمنده ساختنی همه روز آفتاب را.  
تیغ تراچه حاجت رخصت بخون ما است،  
بر حلق تشنه، حکم روان است آبرا.  
دل سوخت از سماع، نمیایستند زچرخ،  
رفص است گرم، بر سر آتش کباب را.  
عاشق کشی صواب بود، در کتاب عشق،  
آن شوخ هم زدست نداد این صواب را.



*Фасли «Шайх Камоли Хуҷандӣ» аз «Намунаи адабиёти тоҷик».*

Ё дўст гузин, Камол, ё чон,  
Як хона ду меҳмон нагунчад, –

менависад: «(Чомеи ин авроқ мегўяд: «Дар бадали мисраи охирӣ «Як шаҳр ду ҳукмрон нагунчад», ё ки «Як мулк ду ҳукмрон нагунчад» мешуд, ҳароина ба воқеъ мувофиқтар меуфтод. Зоро дар воқеъ ба як хона ду меҳмон, ҳатто зиёдтар бар он гунчидан мумкин аст. Аммо ба як шаҳр ё мулк ҳеч гоҳ ду ҳукмрон нагунчидааст ва наҳоҳад гунцид)»<sup>1</sup>.

С. Айнӣ дар тадқики далелҳои адабӣ ва баҳодиҳӣ ба эҷодиёти адабон ҳолисона рафтор карда, кӯшидааст, ки дар ин масъала таҷрибаи таърихи адабиёт ва ҳақиқати хаётро маҳаки асосии кори ҳуд қарор дидад. Ҳамин гуна муносибати фаъолонаи муаллифро ба масъалаҳои муҳталифи адабию эҷодӣ дар мавриди аниқ қушодани моҳияти масъала аз аввал то охирни китоб равшан дидан мумкин аст.

Масалан, С.Айнӣ ба гуфтаи шоири асри XV Бисотии Самарқандӣ, ки дар ҷодаи шеъру шоирӣ ҳудро ҳамрадифи Камоли Ҳучандӣ мешуморад, эътиrozи саҳт намуда, асли масъаларо бо овардани далелҳои адабӣ бо камоли возеҳӣ баён мекунад. С.Айнӣ навиштааст: «Мавлоно Бисотӣ ҳамоно ба гурури ҳамин шеъри ҳуд (як газали ошиқонаи Бисотӣ дар назар дошта шудааст –А.М.) дар мақтаи як газал ба Ҳоча Камоли Ҳучандӣ даъвии ибро бармекунад. Он мақтаъ ин аст:

Ғазалҳои Бисотиро Камол аз ҳуд мадон камтар,  
Ки парвардаст чун мардум ба оби дида Салмонаш.

Аммо фарқи миёни Ҳоча Камол ва Бисотиро ҳар кас медонад. Бисотӣ факат ба як матлаъ шӯҳрат ёфт. Матлаъ ин аст:

Дил шишаву ҷашмони ту ҳар гӯша барандаш,  
Мастанд мабодо, ки зи масти ҷиканандаш.

Файр аз матлаи мазкур байте қобили шунидан касе аз Бисотӣ нақл накардааст»<sup>2</sup>.

Ба мисли ҳамин С.Айнӣ муозироти Асириддини Аҳсикатӣ ва Ҳоқонии Шервониро ёдоварӣ намуда, ҳамчун суханшинос арзиши мартабаи шеъри ин ду шоирро бо зикри намунаҳо аз ашъорашон

1. Ҳамон ҷо. – С. 80.

2. С. Айнӣ. Бисотии Самарқандӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 87-88.

нишон дода мегүяд: «Инсоф он аст, ки аз ин ду газал азонаи Хоқонӣ нисбат ба газали Асириддин ба дараҷот баланд аст»<sup>1</sup>.

Дар системаи ақидаҳои адабию эстетикии С.Айнӣ масъалаи мундариҷа ва шакли асари бадей мавқеи калонро ишғол менамояд. Аксари мутлақи масъалаҳои эҷоди бадей ва далелҳои таърихи адабиёт дар «Намунаи адабиёти тоҷик» вобаста ба масъалаи мундариҷа ва шакли адабӣ мавриди муҳокима қарор гирифтаанд. Ба ақидаи С.Айнӣ дар эҷоди бадей яке аз омилҳои асосӣ ягонагии мундариҷаву шакл ва мутобиқати томмаи онҳо мебошад. Ӯ ба мазмуни гоявӣ ва бадеяти осори устод Рӯдакӣ, Ибни Сино, Камоли Ҳучандӣ, Алишери Навоӣ, Восифӣ, Қосими Коҳӣ, Мушфиқӣ, Сайидо, Аҳмади Доњиш, Шоҳин, Савдо, Асириӣ, Ҳайрат, Ҷавҳарӣ, Лоҳутӣ ва дигарон пеш аз ҳама аз ҷиҳати ба назар гирифтани ягонагии мундариҷаву шакл баҳо медиҳад.

Барои исботи фикр мулоҳизаи С.Айниро дар бораи газалиёти Мушфиқӣ мисол меоварем. Он ҷиҳати ашъори Мушфиқӣ диққати С. Айниро ба худ қашдааст, ки лирикаи шоир заминаи мустаҳками воқеӣ дошта, мавзӯъ ва мазмунҳои ҳаётӣ бо бадеяти баланд ифода гаштаанд. С.Айнӣ ҳаминиро ба асос гирифта, аз лирикаи Мушфиқӣ нисбат ба шоирони дигар бештар намуна (389 мисра) зикр менамояд ва маҳорати хосаи ӯро маҳсусан дар иншои газал тақдир мекунад. Баъди овардани газали ошиқонаи Мушфиқӣ, ки матлааш ин аст:

Дар ғамат дилро фигору ҳаста мегӯем мо,  
Аҳли дардем, ин сухан дониста мегӯем мо<sup>2</sup>

ва дар он муҳаббати поки инсонӣ, садоқату сафо ва ҳиссииёти саршори қаҳрамони лирикӣ бо ифодаҳои образнок, забони соддаву равон ва пуробуранг хеле самимона ва муассир васф шудааст, ба маҳорати шоир баҳои баланд дода, менависад: «Ғазале, ки сар то ба пояш мисли ин газал хуб, латиф ва равон уфтад, кам аст»<sup>3</sup>.

Ин мулоҳизаи муаллиф пеш аз ҳама аз концепсиони эҷодии худаш сар задааст, ки ба ақидаи ӯ мазмуни асари бадей бояд ҳаётӣ, тасвиrot воқеиву рангин ва идрокшаванд, тарзи баён соддаву фасех ва ҳаяҷонбахш бошад.

Дар айни замон С.Айнӣ он адибонеро, ки ягонагии мундариҷаву шаклро риоя накардаанд ва дар эҷоди бадей ба саҳлангорӣ роҳ

1. С. Айнӣ. Асириддини Аҳсикатӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 61.

2. С. Айнӣ. Мулло Мушфиқӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 134.

3. Ҳамон ҷо. – С. 135.

چهره از خوناب حسرت شسته میگوییم ما.  
«مشتفقی» هر کس چه داند مستن و وارسته گشی؟  
با گرفتاران از خود رسته میگوییم ما. (۱)

غزوہ

صد بلا در عشق و ترک عشق در عالم بلا،  
بودن اوهم بلا، نابودن اوهم بلا.  
در بلا هر کثر نمیافتد مسکین آدمی،  
گر نمی بودند خوبان در بینی آدم بلا.  
دیده را تا جلوه گاه قامت او دیده ام،  
بهرجان من، ز بالا میرسد هر دم بلا.  
«مشفقی» گر هملمی داری هوس، پاغم نشین،  
عاشقان را همنشین غم باشدو، هملم بلا.

## از مشنويء گلنزار ارم مشفقي

سیب تالیف

سبزه در دشت چون بساط کشید،  
موکب خسرو نشاط کشید.  
جلوه گر شد سمن به پشت سمند،  
بلدر آمد ز سبزه تر کش بند.  
شد روان فوج، فوج لشکر آب،  
سته صد طلیل بان، از گرداب.

[۱] غزلیکه سر تا بیایش مثل اینفزل خوب، لطیف و روان افتند کم است

додаанд, ба зери танқид мегирад. Чунончи, ў пас аз овардани намунаи назми Шавкати Бухорой (асри XVII) ба эътирофи худи шоир, ки дар мақтаи як ғазалаш гуфтааст:

Зи фикри дур, хиёлам ғариб шуд Шавкат,  
Миёни маънию лафзам ҳазор фарсанг аст, –

такя карда, ба мутобиқати мазмун ва шакли шеър аҳамият надодани ўро бо суханони нешдор таъкид мекунад, ки «Бисёр рост гуфтааст»<sup>1</sup>.

Дар «Намунаи адабиёти точик» ақидаҳои адабию танқидии муаллиф беш аз ҳама дар бораи эҷодиёти адабони асри XIX ва ибтидои асри XX ифода ёфтааст, ки ин албаттa, бесабаб нест. С. Айнӣ, ки оид ба адабиёти ин асрҳо вукуфи комиле дошт ва бо аксари адабони ин замон дар муносибати наздик воқеъ буд, суханаш нисбат ба онҳо бештар хусусияти танқидӣ пайдо кардааст. Аз қайдҳои С.Айнӣ на танҳо хусусиятҳои мавзӯй, мундариҷавиу гоявӣ ва эҷодиои услуби адабон маълум мегардад, балки муборизаи мафқуравӣ ва адабию эстетикии намояндагони адабиёти пешқадам (Аҳмади Дониш, Шоҳин, Возех, Савдо, Ҳайрат, Асири, Мирзо Азими Сомӣ, Мирзо Сироҷи Ҳаким ва дигарон) ва адабони хушомадгӯю муқаллиди дарбор (Мӯҳтарам, Абдӣ, Афзал ва дигарон) низ ба хубӣ аён шуда мейистад.

Яке аз ҳамин гуна шоироне, ки шеърҳои сусту каммазмун ва пастсифат навишта, дар кори эҷодӣ ба ҳарҷу марҷроҳ додаанд, Ҳочӣ Неъматуллоҳи Мӯҳтарам будааст. С. Айнӣ чанд шеъри Мӯҳтарамро мисол оварда, ўро барои шеърҳои пучу бемаъниӣ ва дар эҷоди бадеӣ бемулоҳиза сухан ронданаш саҳт сарзаниш мекунад. Чунончи, дар бораи ҳаробии мазмун, костагии тарзи баён, иборатпардозии бемаъниӣ ва бесарунӯгии шеъри Мӯҳтарам байти зеринро овардааст:

Гурехт кайфи ман аз омади ту, эй маҳи ман,  
Чунонки аз рамазон кӯкнориу носӣ<sup>2</sup>

ва гуфтааст: «Ин байт ба ҳеч ваҷҳ ифодаи мадҳро намекунад. Ҳатто ҳаҷҷа менатавон гуфтан. Аз омадани маҳбуబ гурехтани кайфи ошиқ пур бемаънист»<sup>3</sup>.

1. Ҳамон ҷо. – С. 159.

2. С. Айнӣ. Ҳочӣ Неъматуллоҳи маҳдуми Мӯҳтарами Бухорой // Намунаи адабиёти точик. – С. 474-475.

3. Ҳамон ҷо. – С. 475.

Ҳамин гуна пучгуфтторӣ, баёни тумтароқ, риоя нашудани талаботи унсури нахустини каломи бадеъ – забон дар шеърҳои Мӯҳтарам, ки бо як кибру гурур дар «Дабистони адаб»<sup>1</sup> худро «устод»<sup>2</sup> эълон кардааст, бисёр ба назар мерасад. Аз чумла дар мисраи дуюми байти поёнӣ:

Наям ман қории қуръонфурӯши толиби чалпак,  
Ки дар рӯған маро монанди бӯгурсоқам андозад<sup>3</sup>, –

С. Айнӣ бемавқеъ кор фармудани ҷонишини шахси якуми танҳоро камбудии шеър шуморида, навиштааст: «Дар ин мисраъ мафӯли «андохтан» дуто шудааст, ки яке зоид аст»<sup>4</sup>. Бояд гуфт, ки байти мазкур аз ҷиҳати назокати маънӣ, фасоҳати баён ва истифодаи санъати ташбех, ки ташбехшаванда ва ташбехқунанда бо ҳам ҷандон мутобиқат намекунанд, низ норасой дорад.

С. Айнӣ дар «Ёддоштҳо» дар ҳусуси шоироне, ки барои «боби» дарбор шудан мувофиқи завқи паству фосидшудаи табақаи ҳукмрони мангит шаклпарастӣ, суханбозии ҳушқу ҳолӣ, ифодаҳои тумтароқ ва муғлақбайёниро, ки ҳоси адабиёти дарбории давраи таназзули феодалий буданд, машқ мекарданд, мулоҳиза ронда, мегӯяд: «Инҳо аввал лафзбозиҳо, муаммоҳо, қасидаҳои тамомтаъриҳ, қасидаи аз ҳарфи бенуқта тамомшаванда барин корҳоро, ки дар замони пӯсиши феодализм «санъат» ба шумор мерафт, ба даст дароварданд, баъд аз он дар дарбори амири замон Абдулаҳад, ки фахшиёт ривоҷёфта буд, мувофиқ шуданро машқ карда, шеърҳои беодобонагӯро сар кардан».<sup>5</sup> Дар қатори ҳамин гуна шоирони дарборӣ С.Айнӣ Мӯҳтарамро низ ном бурда, аз доираи одобу ахлоқ берун баромада, дар шеър ҳарзагӯии ўро бо ибораҳои хеле тезу тунд саҳт мазаммат менамояд: «... ў сокиро ҷунон тасвир мекунад, ки агар инсон аз дараҷаи одамияти тамоман фуромада, ба мартабаи ғову ҳарӣ қарор нагирифта бошад, аз будани он гуна «сокӣ» дар базми худ шарм медорад»<sup>6</sup>.

С. Айнӣ масъулияти суханварро дар ҷодаи эҷодӣ хеле ҷиддӣ меҳисобад. Ў шоиронеро, ки мутобиқати мазмун ва шаклро вайрон карда, фикрро муҷарраду маҷхул ифода намудаанд ва дар шеър

1. Ҳамон ҷо. – С. 476.

2. Ҳамон ҷо. – С. 476.

3. Ҳамон ҷо. – С. 476.

4. Ҳамон ҷо. – С. 476.

5. С.Айнӣ. Ёддоштҳо // Куллиёт, ч.7 (Ба ҷоп тайёрқунандагон: К.Айнӣ ва М.Шукров). –Душанбе: Нашрдавтоҷик., 1962. – С. 572.

6. Ҳамон ҷо. – С. 572-573.

калимаву таъбироти дур аз мушаххасияти маъноро кор фармудаанд, ба зери танқиди саҳт гирифтааст. Муаллиф Анбарро барои дар шеър bemantik сухан ронданаш айб карда, берабтии ибораву чумлаҳо, парокандагии мавзӯй ва лафзбозиҳои пуч, муболигаву иғроқҳои мавҳум ва маҳсусан ба куллӣ халалдор гардидани мазмуни қисми зиёди ашъори ўро танқид менамояд: «Асли шӯҳрати Анбар аз ақсоми шеър ба муаммо ва таъриҳ аст. Ҳеч воеа ва ҳодиса нест, ки ин пири солҳӯрда таъриҳ нагуфта бошад. Лекин аксараван чандоне дилчасп набаромадааст. Ҳусусан дар ҳаққи амир (Абдулаҳад – А.М.) қасида дорад ҳар мисраъ таъриҳ, ки дар аксар байт барои тамом кардани таъриҳ маънии ифокиро барбод додааст...

Зи сайрободи иқболу шараф в-аз ҷуди диндорӣ  
Ба сомони адолат боз қон гардунмадор омад.

Бубинед! Ҷӣ қадар бемаънӣ! Ҷумлаи «сайрободи иқболу шараф», «ҷуди диндорӣ», «қон гардунмадор», ҷӣ маънӣ дорад?...»<sup>1</sup>.

Аз қайдҳое, ки доир ба вазни ашъори баъзе шоирон кардааст, донишманди забардаст будани С.Айнӣ дар соҳаи поэтикаи классикий ва аз ҷумла қонуну қавоиди вазни арӯз ба ҳубӣ маълум мегардад. Гоҳо муаллиф на танҳо вазни ашъори шоиронро муайян мекунад, балки ба воситай таҳлили амиқ дар шеър оmezish ёфтани баҳрҳо ва бо низому рабт сурат гирифтани ин корро нишон медиҳад. Бо ин роҳ агар ўз, аз як тараф, маҳорати шоирро дар истифодаи эҷодкоронаи имкониятҳои вазни арӯз нишон диҳад, аз тарафи дигар, ба воситай тавзеху маънидод тасаввуроти хонандаро дар ин бора равшан менамояд. Масалан, пеш аз овардани як ғазали ошиқонаи Восифӣ, ки матлааш ин аст:

Наргиси ҷодуи ту оҳуи Чин,  
Нофаи оҳуи ту ҳоли ҷабин<sup>2</sup>, –

бо чор вазн хонда шудани онро таъкид намуда, сипас, баҳрҳо ва зиҳофоти онро чунин тавзех медиҳад: «Чаҳор вазне, ки ғазали фавқро бад-он хонда мешавад, ин аст: Аввал: Рамали мусаддаси маҳзуф: фоилотун, фоилотун, фоилот. Дуюм: Рамали мусаддаси маҳбуни мақсур: фоилотун, фоилотун фоилот. Сеюм: Баҳри ҳафиғи мусаддаси садр ва ибтидо солим, ҳашв маҳбун ва бокӣ мақтӯй: фоилотун,

1. С. Айнӣ. Мулло Шарифи Анбари Бухорӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 430.

2. С. Айнӣ. Зайнiddин Маҳмуди Восифӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 106.

طبع شده باشد، بدیار ما نشر نیاقته است. نسخه قلمی اش کمیاب و سیار غلط است.

(امید واریم که حکومت اوزبکستان، اهمیت تأثیرخی و ادبی این کتاب را در نظر گرفته، با کمال دقت تصحیح کناییده طبع کناند)

- 7 -

زین الدین محمود واصفی.

مؤلف بداعی لو قایع، اصلش از هرات است، در مورد خروج  
شاه اسماعیل صفوی وقتنه های شیعه و سنی در سال (۱) نهضتو  
پنهانگری بماراء النهر هجرت کرده، در کتاب خود واقعه های تا  
۹۴۰ را مینویسک، ازین معلوم میشود که تاسالهای مذکور زنده بوده است.  
واصفی به التزام تیغ و آب، پنج غزل گفته و نام اور اخمسه مجید  
مانده، یکی ازان هارا بطریق نمونه مینویسیم.

غزل آب و تیغ

مضطرب گردم چو گیرد در گلویم تیغ یار،  
در گلوی هر که گیرد آب، گردد بیقرار  
هر میان تیغ خوبان دست و پایی میز نم،  
آشنا باید کزین گردابم آرد بر کنار،  
پیکنرد از استخوانهای تنم تیغش، چونیست.

(۱) در مقادمه بداعی الوقایع تاریخ هجرتش ۹۲۸ قید شده است. لیکن این، غلط کاتیان است، زیرا واصفی درین کتاب مصاحبه های ۹۱۶ هجری را که در ماوراء النهر با او واقع شده است مینویسده، پس معلوم میشود که هجرتش پیش از ۹۱۶ و بعداز ۹۲۱ است.

мафоилун, фаъилот ё ки фаълон. Чахорум: Баҳри сареи матвии мавқуф: муфтаилун, муфтаилун, фоilon»<sup>1</sup>.

Ба мисли ҳамин дар мавридиҳои зарурӣ баъзан вазни ашъори шоирони дигар низ муайян карда шудаанд. Бояд қайд кард, ки талабот ва нуқтаи назари С. Айнӣ дар масъалаи вазни шеър хеле чиддист. Ў дар иншиои шеър комилан риоя намудани тартибу танзими муайян, сахехии рукну зиҳофот, баробарии овозҳо, инчунин интихоби калимаву ибораҳои мувофиқ ва оҳангнокии онҳоро ҳатми мешуморад. Аз ин рӯ, вай шоиронеро, ки яке аз талаботи асосии назм – риояи вазнро ба назар нағирифта, ба камбудиҳои хурду калон роҳ додаанд, беамон танқид мекунад. С.Айнӣ дар хусуси вайронии вазни абёти Парии Ҳисорӣ сухан ронда, ин гуна нуқсоноти шеъриро ба аксари шуарои аҳди амир Абдулаҳад мансуб донистааст. Чунончи, баъди овардани ин байт:

Дар ишқ наёмӯхта аз Парӣ омӯз (?)  
Девонагию чайби шикебой даридан (?)

менависад: «Мактабъ хеле вайрон менамояд. Мумкин аст, ки дар мисраи аввал ба ҷои «наёмӯхта» «навомӯхта» бошад ва бо таҳрифи нависандагон хато шуда бошад. Аммо дар мисраи сонӣ «ё»-и дуюми калимаи «шикебой» аз тақтеъ зиёд аст. Парӣ ҳарчанд шеърро салис ва содда месарояд, дар баъзе ҷоҳо аз ҳамин қабил ҳатоҳо эмин намемонад. Дар баъзе шеърҳои дигара什 ҳам, ки аз мутолаа гузашт, аз ин қисм хато мавҷуд буд. Чунончи, дар як газалаш ин байт аст:

Зоҳид, аз ишқи бутон панду насиҳат аз ту,  
Домани чайб ба расвой даридан аз ман.

Дар байти мазкур низ «ё»-и дуюми калимаи «расвой» зиёд аст. Дар аксари шоиртарошони аҳди Абдулаҳад ин ҳол дида мешавад»<sup>2</sup>.

Дар ҳақиқат, ин эроди С.Айнӣ асос дорад ва ҳангоми мутолааи «Намунаи адабиёти тоҷик» ҳаққонияти гуфтаҳои ў дар хусуси вайронии вазни як қисми шеърҳои шоирони хурду калони аспи XIX ва ибтидои аспи XX бори дигар тасдиқ мегарданд. Чунончи, ҳамон фикри дар бораи норасоии вазни ашъори Парӣ ва ҳамзамонони ў баёнкардаашро дар мисоли шеърҳои Абдулкарими Сипандии Самарқандӣ (1829-30 –1909) низ тақвият додааст. С. Айнӣ дар асоси

1. Ҳамон ҷо. – С. 107.

2. С. Айнӣ. Мулло Раҷаби Парии Ҳисорӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 231.

мутолааи девони Сипандй дар қисми зиёди шеърҳои ў мавҷуд будани вайронии вазнро таъкид менамояд. Аз чумла байти зеринро мисол овардааст:

Сипандй ёр ба аҳдаш вафо накард, бирафт  
Маро зи сина қарору зи дида хоб имшаб<sup>1</sup>

ва ба талаботи вазн ҷавоб надодани онро қайд кардааст. «Ё»-и Сипандй аз вазни матлуба зиёд аст. Як қисми шуарои мутааххирин ба ин бало гирифторанд. Аммо аз монанди Сипандй як шоири кӯҳансол амсоли ин кор ачиб аст. Девони Сипандй мутолаа шуд, дар аксари абёташ ин қисм завоид ҳаст<sup>2</sup>.

Ҳангоми нишон додани камбудиҳо дар масъалаи вазни шеър С. Айнӣ на танҳо риояи рукну зиҳофот, таносуби ҳичоҳо, балки низоми ҳарфу овозҳои доҳили қалимаро низ ба назар мегирад ва ба ин восита робитай устувори ҷузъу куллро дар ин бобат хотирнишон месозад. Дар масъалаи вазни шеър то чӣ дараҷа ҷиддӣ муносибат қарданӣ ў ва ба ҷузъитарин ҷизҳо эътибор доданаш аз қайди дигари ў дар бораи Сипандй рӯшан аён мегардад. Ҳатто қашиши ҳичоҳои қалима ва ҳусусияти овозии ҳарфҳо аз назари борикбини С. Айнӣ дур намондаанд. Масалан, дар байти:

Ман нозукии лутфи қадом узви ту гӯям,  
Бошӣ ту, ки сар то ба қадам кони назокат<sup>3</sup>, –

аз нисбати талаффузи садоноку ҳамсадоҳои ибораи «қадом узв» ҳалалдор гардидаи вазнро қайд карда, навиштааст: «Дар ин мисроъ (мисраи якум– А.М.) таркиби «қадом узв»-ро ба шарте вазн мусоида мекунад, ки ба ҷои ҳарфи «айн»- и «узв» – «алиф» бошад.

Зоро дар ин сурат ба сабаби васли «мим» «қадом» ба «зод»-и «узв» васл ёфта, «алиф», яъне «ҳамза» сокит мешавад. Аммо «айн» аз ҷумлаи ҳуруфи васила ва соқита нест. Ҳамоно қурби садои «айн» бо «ҳамза», шоирро ба ин ҳатто андохтааст. Амсоли ин кор дар арӯз лозим-ул-ичтиноб аст<sup>4</sup>.

1. С. Айнӣ. Мулло Абдулкарими Сипандии Самарқандӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 340.

2. Ҳамон ҷо. – С. 340.

3. Ҳамон ҷо. – С. 340.

4. Ҳамон ҷо. – С. 340.

Калимоти дохили байтҳо хусусияти савтию оҳангиро моликанд ва ҷиҳати ҳамоҳангӣ дар шеър аз воситаҳои ба вуҷуд овардани маъною шакл мебошанд. Дар айни ҳол мутобиқат ва робитай маъноии ифодаҳо боиси барҷастагии мазмун ва афзунии хусни шеър мегардад. Дар байти зерини Туграл:

Кардӣ ту як чилва дар ин чашм боз,  
Рақс зи шодӣ чу кабӯтар кунам<sup>1</sup>, –

С. Айнӣ риоя нашудани талаботи муҳимми шеър – баёни мутавозии оҳангӣ калимаҳо, ки вазнро тавлид мекунад, ба назар гирифта, лаккадор шудани вазнро хотиррасон мекунад: «Ин байтро, ки ба ҷуз муқобил омадани лафзи «боз» ва «кабӯтар» дигар хусне надорад, дар мисраи аввал «ё»-и «Кардӣ ту як чилва...» аз вазни мақсад зоид аст»<sup>2</sup>.

Ба ақидаи С.Айнӣ ягонагии лафзу маънӣ, равобити маънои калимаҳо ва ашёи тасвиршаванд шарти асосии салису равон ва ҷазил баромадани шеър аст. Калимаву ифодаҳо дар дохили матн яке аз воситаҳои ифодаи муносибати адаб бо ҳақиқати воқеӣ ва инъикоси воқеии тафаккури адабии ў дар либоси бадеяят мебошанд. С. Айнӣ дар асари бадей, аз ҷумла дар эҷоди шеър саҳеху возех ва бамавқеъ истифода бурдани таъбироти забонро шарти зарурии кори эҷодӣ медонад. Ў шоиронеро, ки забони шеъриро вайрон карда, ба истифодаи нодурусти воҳидҳои луғавӣ роҳ додаанд, саҳт танқид кардааст. Чунончи, бемавқеъ истифода шудани калимаи «яъне»-ро дар мақтаи ғазали Ҷалолии Бухорӣ:

Дар таманни хати сабзат Ҷалолӣ хок шуд,  
Медиҳад з-ин хок, яъне бӯи райхонам ҳанӯз, –

қайд карда мегӯяд: «(Дар ин ин байт «яъне» пур бемаънӣ аст)»<sup>3</sup>. Ё ин ки дар бораи ба асли мақсад мувофиқат накарданни маънои калимаи «зулғ» ва номуносибии тасвир дар байти зерини Каромати Дилкаши Танбӯрӣ:

1. С. Айнӣ. Муҳаммад Накибхони Туграли Аҳории Фалғарӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 407-408.

2. Ҳамон ҷо. – С. 408.

3. С. Айнӣ. Мулло Турсунбокӣ маҳдуми Ҷалолии Бухорӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 247.

Аз ишқи ту ҳаргиз нашавад як сари мұң кам,  
Гар филмасал он зулфи сиях то камар ояд, –

менависад, ки «Ин чо мурод ба зулф риши аст, вагарна пур бемаънй мешавад»<sup>1</sup>.

Масъалаи дигаре, ки дар «Намунаи адабиёти точик» вобаста ба мундарича ва шакли асари бадей С. Айнй дар бораи он изҳори ақида карда, онро ба зери танқиди саҳт гирифтааст, тақлиди қўрқўонаи услуби Бедил мебошад. Ин масъала ба дараҷае диққати С.Айниро ба ҳуд ҷалб кардааст, ки ў дар оянда низ пайваста онро дар мадди назар дошта будааст ва ниҳоят ба вучуд омадани рисолаи ҷомеи «Мирзо Абдулқодири Бедил» (1954) натиҳаи ҷустуҷӯҳи ҷандинсолаи тадқиқоти илмии вайро дар ин ҳусус ба ҳубӣ нишон медиҳад. Ҳамон навъе ки маълум аст, бедилия ҳамчун ҷараёни адабӣ аз асри XVIII то ибтидои садаи XX дар адабиёти точик нуғузи зиёде пайдо кард. Тақлиди услуби бедилий дар миёни аҳли адаб ба дараҷае авҷ гирифта буд, ки ба ифодаи С.Айнй «ҳар аҳлу ноаҳл, ки ба дасташ қалам мегирифт, ҷизе дар пайравии Бедил навиштанро аз ҷумлаи татимаи камоли ҳуд мешумурд»<sup>2</sup>.

Албаттa, ин гуна ҳолат ба ҷараёни адабӣ ва забону услуби адабон таъсир мегузошт. Дар эҷодиёти қисме аз адабон фаровон истифода шудани калимаву ибораҳои арабӣ, суханбозию суханпардозӣ, ибораорои сунъӣ, тарзи баёни печ дар печ беш аз пеш вусъат пайдо мекунад. Дар ҷунин вазъият сарвари ҷараёни маорифпарварӣ Аҳмади Доњиш бо фаъолияти илмию адабии ҳуд ба муқобили ҷунин равияи номатлуби тақлидӣ ва шаклпарастӣ мубориза бурда, дар роҳи демократӣ қунондани забон ва услуби адабӣ хизмати бузургеро анҷом дод. Ў барои ба ҳалқ наздик кардани адабиёт пеш аз ҳама рӯшанфикрӣ ва соддабаёнро омили асосӣ меҳисобид. Аҳмади Доњиш дар роҳи хизмат ба ҳалқ самти фаъолияти иҷтимоӣ ва ақидаи эҷодии ҳудро возех баён карда гуфтааст: «... ман бо ҳалқ ба либосе баромада будам, ки ба ҳеч қадом аз олиму ҷоҳил мувофиқат надошт: на дастору шона, ки сару ришро ороям, дар қатори уламо бошам ва на корду фӯта, ки (дар камар бандам ва) аз зумраи ҷуҳало бароям.

Бад-он сабаб, ки атвори ҳеч як аз абои рӯзгор дар назарам писанд наёмада буд ва рафтори ҳеч қадом матбӯи хотирам наяфтода,

1. С. Айнӣ. Қорӣ Мулло Каромати Танбӯрии Диљкаш // Намунаи адабиёти точик. – С. 301.

2. С. Айнӣ. Аҳмад маҳдуми мухандиси мунаҷҷими Доњиш, машҳур ба Аҳмади Калла // Намунаи адабиёти точик. – С. 289.

аз гояти дилгирй вадилтангй барои рафъи заму ҳамм ҳам, дар ҳузури ахбобу асҳоб қалам бармедоштам ва сафҳаҳо сиёҳ мекардам, ки маъниҳои равшантар аз моҳ дошт»<sup>1</sup>.

Барои ифодай «маъниҳои равшантар аз моҳ», ки мақсад соддабаёнист, Аҳмади Дониш пеш аз ҳама ягонагии мазмун ва шаклро шарти аввалиндарача дониста, таълим медиҳад, ки «Алфоз қаволиби маъниҳост, то лафз хуб наёяд, маъни баланд аз вай сар барназанад»<sup>2</sup>.

Аҳмади Дониш ба воситай таълифи асарҳои мансуру манзум роҳи содданависиро пеш гирифта, дар айни ҳол мусоҳибон, ҳаммаслакон ва ҳамфирони худро низ барои худдорй аз тақлиди услуби бедилӣ ташвиқ менамуд. С.Айнӣ ҳамин хизмати бузурги ўро маҳсус тақдир намуда, навишистааст: «Аҳмади Калла бо вучуди камоли ихлос ва ақидааш дар бораи Бедил дар тақлиди услуби Бедил мубориза эълон карда, худ осори манзума ва мансураашро дар камоли соддагӣ ва равонӣ навиштанро илтизом кард. Мусоҳибони худро низ аз тақлиди Бедил манъ мефармуд, услуби Бедилро маҳсуси истеъодд ва маслаки бедилӣ медонист. Ба амсоли қозӣ Абдулвоҳиди Садри Сарир, домулло Абулғазли Сират ва Исо маҳдуми муфтӣ, ки мусоир ва мусоҳибони Аҳмад маҳдум буданд, ин талқинот беасар намонд. Эшон баъд аз он ки дар авоили ҳол дар назму наср Бедилро тақлид карда буданд, дар овони охирӣ содданависиро машқ менамуданд»<sup>3</sup>.

С.Айнӣ ҳамин фикрашро дар «Ёддоштҳо» бори дигар тақвият дода, илова ба адібони зикршуда дар зери таъсири Аҳмади Дониш як зумра шоирон, ба мисли Шоҳин, Зӯфунун, Яҳёҳоча, Содиқҳоҷаи Гулшанӣ, Абдулкарими Офарин, Возех, Дилкаш, Исо маҳдум, Музтариб, Мирзо Ҳаити Саҳбо, Мирзо Азими Сомӣ, Ҳайрат ва дигаронро, ки дар аввалҳои эҷодиёташон муқаллиди Бедил буданд, аз пайравии услуби бедилӣ даст кашида, ба содданависӣ гузаштанд ва гояҳои пешқадам тарғиб намуданашонро қайд мекунад<sup>4</sup>. Дар шароити онвакта, ки равия ва майлонҳои гуногуни адабӣ пайдо шуда, адабиёти феодалӣ чи дар доираи дарбор ва чи берун аз он ба дараҷаи

- 
1. Аҳмади Дониш. Наводир-ул-вақоєъ. Китоби 1 (Матни илмию интиқодӣ бо тасҳеху муқобалай Аликул Девонакулов, Ақбар Боғбони Фирдавс, Олия Зиёвиддинова, Мехрӣ Бақоева, Одина Ҳомидов, Сурайё Раҳимзода, Мамадҷон Гулрӯзов, Муҳаммадраҳим Исоев). – Душанбе: Дониш, 1988. – С. 21-22.
  2. Аҳмади Дониш. Наводир-ул-вақоєъ. Китоби 1. Нашри зикршуда. – С. 176.
  3. С. Айнӣ. Аҳмад маҳдуми мухандиси Дониш, машҳур ба Аҳмади Калла // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 289.
  4. С. Айнӣ. Ёддоштҳо // Куллиёт, ч. 7 (Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ ва М. Шукуров). – Душанбе: Нашрдавтоҷик., 1962. – С. 9-34.

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

اگر ما در باره ادبیان هیچ‌گونه معلومات دادنرا التزام نمی‌کردیم  
در خصوص این شخص پر گویی کردن لازم میدانستیم بنابراین  
دینخصوص - برخلاف دستور التزام کرده شده - سه  
چند نگاشته شود، خواننده‌گان محترم معنور شمارند:  
احمد کله - چنانچه آثارش دلات میکند - در محیط بخارا به  
علمی، ادبی، اجتماعی و سیاسی رهبر بشمار میرود.

احمد مخدوم، چنانچه در پکفتون در ذیل گذارش حالان  
نوشته، در خوردسالی و آوان مکتب خوانی از غیر شعور و بنابر  
کردنش مشقت طاقت گذازرا به اصول تعلیم مکتب کهنه  
عصیان کرده است و میگوید که (من باستعداد فوق العاده  
داشتم از غیر هوامت کردنم به مکتب صاحب خطوط سواد شدم،  
سواد بر اری، موقوف تحمل آنوهاد مشقت میبود، هر آینه بی  
میماندم) ( عباراتش عینا از خاطر فراموش شده است.  
نقل یافت )

احمد مخدوم مهندس، برخلاف جدول درس ( بر راه  
مدرسه‌های بخارا، علم هندسه، هیئت نجوم، موسیقه، نقش و نه  
طب و امثالش را بالذات سعی کرده آموخته است .

احمد مخدوم، بعید از ختم کتب، به ترتیب مدرس‌های  
درس گفتوں مدرسي کردنرا التزام نکرده است. حوال اس  
عصرش را بیک حالت خنده اور بقلم تصویر کرده تنقید نموده  
احمد مخدوم را در باره اصول حکومتداری امیران  
نیز تنقیدات سخت و اعتراضات بیجواب است .

احمد مخدوم را در باره کسب‌ها، پیشه‌های مناسبت مر  
یکدیگر، احوال خانداری، مناسبت گلین و داماد، مناقشه

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

бемазмунӣ, шаклпастии маддоҳона ва суханбозии тақлидкорона расида буд, ягона ҷараёни адабии пешқадами муқовимат дар ҳақиқат адабиёти маорифпарварӣ буд, ки бинои тақлидкориро сусту бебунёд карда, ба муқобили адабиёти феодалий мубориза мебурд ва адабиётро ба хизмати ҳалқ равона менамуд. Бо таъсири гояҳои пешқадами Аҳмади Доноиш як қисм адібон ба мавқеи маорифпарварӣ гузашта, дар инкишофи адабиёти пешқадам саҳми муайяне гузоштанд, ки яке аз онҳо Абдулқодирхочаи Савдо мебошад. Чунонки С.Айнӣ ишора намудааст, «Савдо дар авоили умр Бедилро пайравӣ карда»<sup>1</sup>, вале баъд роҳу равиши эҷодии худро тафийр дода, дар натиҷаи чустучӯ ва тақмили маҳорат «Дар назм...соҳибэҷоди хориқанамо ва дар наср низ содданависи беҳамто...»<sup>2</sup> мегардад. Савдо дар як ғазалаш, ки назира ба ғазали аввали девони Бедил аст, услуби бедилӣ ва тақлиди онро ба тариқи мазҳакавӣ ва танқидӣ тасвир мекунад. Ду байти аввали ғазали Бедил ин аст:

Ба авчи кибриё, к-аз паҳлӯи аҷз аст роҳ он ҷо,  
Сари мӯе гар ин ҷо ҳам шавӣ, бишкан кулоҳ он ҷо!  
Адабгоҳи мухаббат нозу шӯҳӣ барнамедорад,  
Чу шабнам сар ба меҳри ашк меболад нигоҳ он ҷо.<sup>3</sup>

Савдо ба мавзӯъ ва мазмани ирфонии ғазали Бедил бо мавзӯъ ва масъалаи ба қуллӣ дигар, вале бо риояи қонуну қоидаҳои назира наизанависӣ чунин ҷавоб мегардонад:

Ба авчи бепулӣ, к-аз паҳлӯи ҳарҷ аст роҳ он ҷо,  
Сари мӯ ҳарҷ афзунтар кунӣ, бишкан кулоҳ он ҷо!  
Адабгоҳи ҳасосат ҳарҷи бечо барнамедорад,  
Чу ҳамён сар ба мӯҳри танга меболад нигоҳ он ҷо!<sup>4</sup>

С. Айнӣ дар тазмини мазкур аз ҷиҳати мавзӯъ, мазмун, санъату воситаҳои тасвир навигарӣ доҳил намудан ва аз тарафи шоир бо камоли маҳорат ҳал намудани асли мақсадро ба назар гирифта, ба он

1. С.Айнӣ. Абдулқодирхочаи Савдои (Бепули) Бухорой // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 323.
2. Ҳамон ҷо. – С. 329.
3. Куллиёти Абулмаонӣ Мирзо Абдулқодир Бедил. Ҷилди аввал. Ғазалиёт. – Пӯҳанӣ: Матбааи Асад, – 1341. – С. 1.
4. С.Айнӣ. Абдулқодирхочаи Савдои (Бепули) Бухорой // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 327.

баҳои баланд дода мегӯяд, ки Савдо дар ин шеър «доди суханвариро додааст»<sup>1</sup>.

Зимнан С.Айнӣ он адибонеро, ки мисли Садри Сарир, Сират, Исо, Савдо, Асири, Ҷавҳарӣ ва дигарон, ки дар пайравии Бедил то андозае муваффақ гаштаанд, қайд карда мегузарад, вале тақлиди шаклпарастона, зоҳирӣ ва бехунаро наро заҳари чиддӣ дар кори эҷодӣ меҳисобад.

Камбудии чиддӣ ва сабаби асосии бемуваффакияти тақлидку-нандагони Бедил, ба ақидаи С.Айнӣ, дар он аст, ки онҳо фикрҳои пешқадам, мазмунҳои фалсафӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва инсондӯстии ўро як сӯ гузошта, вайро дар шакл ва услуб пайравӣ карда, «аз мазмунҳои шеъри Бедил танҳо тасаввуфро сармашқи худ қарор додаанд, бинобар ин, ҳарчанд «Бисёр қасон Бедилро тақлид кардаанд, лекин ҳатто забардасттариннашон ҳам санъати худро ба ин шоири нозуқхాёл расонда натавонистаанд».<sup>2</sup> Аз ин рӯ, С.Айнӣ бар зидди тақлиди бехунаро на ва шаклпарастии маҳз мебарояд ва Афзал, Бисмил, Туғрал, Тамҳид барин шоиронеро, ки ба тақлиди кӯркӯрони шуғл варзидаанд, ба зери танқиди саҳт мегирад. Ҳарчанд бъазеи ин шоирон соҳиби истеъдоду маҳорат бошанд ҳам, вале услуби адабиашон ба пешрафти эҷодиашон монеъ гаштааст. Чунончи, С.Айнӣ лаёқати баланд, табъу завқи равони Накибхони Туғралро тақдир менамояд, аммо услуби пешгирифтаи эҷодӣ ва манмании ўро саҳт танқид намуда, мегӯяд: «Туғрал муқаллиди Бедил аст, лекин мисли бисёртарини муқаллидони Бедил дар ин пайравӣ ҳеч муваффақ нашудааст. Истеъодоти Туғрал бисёр комил ва ҳаёлаш мустаъиди болодавӣ буд. Агар табъи худро дар асорати тақлиди Бедил намеандоҳт ва ҳам ба ҳаққи худ бисёр некбин намебуд, аз саромадони замони худ шуданаш муҳаққақ буд.

Туғрал Шоҳинро мусоҳиб шуда ва худро аз шогирдони ўмешуморид, лекин аз ашъораши маълум мешавад, ки шогирдиаш ба Шоҳин танҳо ба ном аст, танқиду тасҳехи ўро надидааст. Зоро агар монанди Туғрал як комилистеъдод аз мисли Шоҳин як устоди комил танқид ва роҳбарӣ медид, ҳеч гоҳ ба ашъораши ин қадар ҳомиҳо, ки ба девони Туғрал дида мешавад, пайдо намешуд»<sup>3</sup>.

Чунин мулоҳизаҳои танқидии С.Айнӣ дар шароити солҳои 20-ум чи барои адибоне, ки бо тарзу усули кӯҳна қалам рондаанд

1. Ҳамон ҷо. -с. 327.

2. С. Айнӣ. Мирзо Абдулқодири Бедил. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик., 1954. – С. 108.

3. С.Айнӣ. Муҳаммад Накибхони Туғрали Аҳорори Фалғарӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 409-410.

ва чи барои шоироне, ки акнун ба арсаи эчодӣ қадам мегузоштанд, аҳамияти калонеро доро буданд. Баъзе аз он шоирон, мисли Ҷавҳарӣ, Бисмил, Тамҳид, ки дар пайравии Бедил асар эчод мекарданд, он вақтҳо дар қайди ҳаёт буданд. Аз ин ҷиҳат қӯшиши С.Айнӣ дар масъалаи худдорӣ аз мушкилбаёни, печ дар печию сарбастагии баён, мучаррадгӯй ва бо тақозои замон даст қашидан аз тақлиди шаклпарастӣ, маҳсусан барои адабони ҷавон хеле судбахш буд. Аз ин ҳусус гуфтаҳои ў дар бораи Тамҳид, ки ҷавон буд, ҷолибанд. С. Айнӣ пас аз зикри намунаи ашъори Тамҳид менависад: «Истеъдоди адабии Тамҳид аз наводир аст, ҳоло тамоми қобилияти худро изҳор накарда, дар дохили ҷорҷӯбай тақлиди Бедил ба муҳосира мондааст. Агар ин истеъдоди фавқулода аз ин муҳосира ҳалосӣ ёбад, аз наводиро рӯзгор шуданаш муқаррар аст. Ҷунончи аз тарзи баён маълум аст, ду ғазали нахустин ба тарзи хеле кӯхна ва танҳо ба нияти тақлид ва пайравии Бедил иншо шудааст»<sup>1</sup>.

Дар «Намунаи адабиёти тоҷик» доир ба забон ва услуби адабон ҷо-ҷо фикрҳои ҷолиби дикқате баён шудаанд, ки барои донистани ҳусусиятҳои осори онҳо мадад мерасонанд. Қайдҳои муаллиф оид ба услуби асарҳои устод Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абӯмансури Дақиқӣ, Бадри Чочӣ, Камоли Ҳуҷандӣ, Давлатшоҳи Самарқандӣ, Зайниддини Восифӣ, Абдурраҳмони Муғфиқӣ, Аҳмади Дониш, Раҳматуллоҳи Возех, Шамсиддини Шоҳин, Абулқодирҳоҷаи Савдо, Тошҳоҷаи Асирий, Нематуллоҳи Мӯҳтарам, Мирзо Содиқи Мунший, Муҳаммадсiddиқи Ҳайрат, Сайид Аҳмадҳоҷаи Аҷзӣ, Абдуррауфи Фитрат, Абулқосими Лоҳутӣ, Зуфарҳони Ҷавҳарӣ ва дигарон ба муҳаққиқон барои омузишӯ тадқики забон ва тарзи баёни адабони гузашта ва муносими тоҷик маводи пуркимат медиҳад. С.Айнӣ услуби эҷодиро дар алоқамандӣ бо масъалаҳои ҳалқият, маҳорати адабӣ, фардияти эҷодӣ, дараҷаи вусъати тафаккури адабӣ, талаби замон, шароити таъриҳӣ, завқи адабию эстетикии адаб ва монанди инҳо маънидод мекунад. Баёнати муаллиф дар ин бобат бо роҳҳои гуногун сурат гирифтааст. Вобаста ба объекти тадқиқ, маҳсусиятҳои эҷодиёти адабон ва чигунагии маводи адабӣ С. Айнӣ мулоҳизаҳояшро дар бораи сабки эҷодӣ гоҳо дар шакли яклухт, гоҳо ба тариқи ҳулоса, гоҳо ба тарзи қайдҳои ҷудогона доир ба ҳар як жанру навъи адабӣ баён карда муваффақият ва норасоиҳои эҷодии адабонро дар интиҳоби услуби адабӣ нишон медиҳад. Ҷунончи, баъд аз он ки сoddагӣ ва равонии осори Аҳмади Донишро таъқид мекунад, дар бораи забон ва услуби нигориши

1. С. Айнӣ. Қорӣ Масҳои Тамҳиди Самарқандӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 245.

سودا، در ا طعنه شعرهای بلندت دارد.  
از آنجله است.

(از تحفه الاحباب)

به نیمروزی اگر گردد، بساط آرا، پلو، خان را،  
فروغ لنگری حیران کند خورشید تابان را.  
زیاز تیز جنک اشتهای قاز گیر ما،  
خلاصی نیست در صحرای لعلی مرغ بریان را.  
ز گرداب فنا بیرون کنی چون ماء سرا نگشتنی،  
سحر، در چای قیماقی شناور گر کنی نان را.  
ز خملت با دل صد پاره شد غرق عرق منتو،  
ز عوغای مکس منتو پزان بستند دو کان را.  
دل پر درد بادنجان، بتار گیسوی او گرا،  
چنان بر بست کد بانو که حیران کرد مهمان را.  
تنور چرخ، روز و شب، زمهر و مه، دو نان دارد؛  
بدونان، سالها سامان عشرت داده دونان را.  
شداندر گردن فاشوق ردای لخچک از مستنی،  
ادا کردن گویا صوفیان، حق نمکدان را.  
صلف آسان دریای طیق تو شبیره بیرون شد،  
که چنکال حریفان برد، گوهرهای غلطان را.  
به پیش شوربا نتوان رجوش اشتهادم زند،  
باین دعوی بمیل شعله، روشن کرد بر هان را.  
رجوش چای جوشم این ندا در گوش میابد:  
که چای تلغخ روشن میکند طبع سخندا را.

асари машхури насрии нависанда «Наводир-ул-воқеъ» сухан ронда, менависад, ки «забонаш форсии содда, тартибаш наздик ба румон аст, ки дар зимни саргузаштҳои хаёлӣ хеле ибратбаҳшо аст»<sup>1</sup>.

С. Айнӣ ҳар як кӯшиши адібонро барои навҷӯиву навпардозӣ дар шаклу услуби адабӣ дастгирӣ ва тақдир менамояд. Аз ин ҷиҳат гуфтаҳои ӯ оид ба навовариҳои Савдо, Шоҳин, Ҳайрат ва дигарон қобили таваҷҷӯҳ мебошанд. Зимни овардани намунаҳо аз ашъори Савдо муаллиф кӯшиши шоирро дар роҳи пеш гирифтани услуби тоза қайд карда мегузарад. Вай менависад, ки «Савдо услугҳои ачиб ва дар форсӣ тасарруфоти гарӣ дорад»<sup>2</sup>.

Дар ҳақиқат эҷодкорӣ ва навҷӯию навоварии Савдо дар мавзӯъ, мундариҷа, алалхусус дар забон ва услуби ӯ равшан ба назар мерасад. Аз шеърҳои дар «Намунаи адабиёти тоҷик» зикршудаи Савдо дар мавзӯъҳои муҳталиф бо услубҳои гуногун шеър гуфтани ӯ ба хубӣ аён мегарданд. Аз ҷумла ба ашъори ошиқонааш бо камоли маҳорат як оҳанги дилчаспу шӯҳ ва мутобибаи лутфомезе дода, вобаста бо ҳамин дар забон, услуб ва калимасозӣ ихтироъот кардааст. Ин ихтироъоти услубӣ, ки хоси шоир аст, ба воситаи исм ва феъл соҳтани калимаву таъбироти нав мебошад. Дар ин маврид калимаву ибораҳои нав бо мавзӯъ ва мазмуни шеър робитаи мустаҳкам дошта, ҳиссиёту ҳаяҷони қаҳрамони лирикиро барҷаста ифода кардааст. Се газале, ки С.Айнӣ аз ашъори Савдо овардааст, аз ҷиҳати ҳусусиятҳои лугавӣ, тобишҳои нави маънои ифодаҳо ва образнокӣ ҷолиби дикқатанд. Барои мисол матлаъи он ғазалҳоро зикр менамоем.

Матлаи якум:

Хусни ту, ки дорад зи чафо зинату зайно,  
Бар зиммаи мо ишқи туро соҳта дайно<sup>3</sup>.

Матлаи дуюм:

Дар мамлакати ҳусни ту ишқам началидо,  
Пой хирадам дар раҳи шавқат качалидо.<sup>4</sup>

- 
1. С. Айнӣ. Аҳмад маҳдуми муҳандиси мунаҷҷими Дониш, машҳур ба Аҳмади Калла // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 290.
  2. С. Айнӣ. Абдулқодирҳоаи Савдои (Бепулӣ) Бухорӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 321.
  3. Ҳамон ҷо. – С. 321.
  4. Ҳамон ҷо. – С. 322.

Матлаи сеом:

Ба ишқи мо агар он шўхи саркаш эътирофидӣ,  
Баровардӣ зи хотир кинарову сина софидӣ.<sup>1</sup>

Феълҳои исмӣ дар газалҳои боло устокорона сохта шуда, матлабро ҷолиб ифода кардаанд, оҳанги шеър ва зарофату нафосати онро афзун намудаанд. Калимаву ибораҳои нави Савдо ба мазмуни шеър мувоғик буда, натиҷаи ҷустуҷӯҳои эҷодии шоир ва хоси сабки ў ба шумор мераванд. «Ин роҳу равиши Савдо, – таъкид намудааст Р. Ҳодизода, – дар назми он давр роҳи наве буд ва ба роҳи инкишофи минбаъдаи назми он давр таъсири қалони мусбате гузашт. Ин роҳ ҳиссияти бузурги лирикиро – эҳсосоти ишқи инсониро ба воситаҳои санъати баланди бадей ба як сoddагӣ ва осонии зебо адо кардан буд»<sup>2</sup>.

Маҳорат ва санъати ҳайратовари Савдо дар шеърҳои ба васфи таъомҳо баҳшидааш ба хубӣ зоҳир гаштааст. С. Айнӣ ба маҳорати шоир дар эҷоди чунин шеърҳо баҳои баланд дода, менависад, ки «Савдо дар атъима шеърҳои болаззат дорад»<sup>3</sup> ва сипас барои тасдики фикр ду газали дар тавсифи таъом навиштаи шоирро, ки матлаи яке:

Ба нимрӯзӣ агар гардад, бисоторо палав ҳонро,  
Фурӯғи лангарӣ ҳайрон кунад хуршеди тобонро<sup>4</sup>

ва матлаи дигаре:

Қадам то аз адам дар арсаи эҷод бинҳодам,  
Ба уммеди тамошои руҳи нон ҷашм бикшодам<sup>5</sup>

мебошад, мисол меоварад.

С. Айнӣ ҳарчанд дар бораи муносибати осори Савдо бо забони ҳалқии гуфтугӯй бевосита ишора накарда бошад ҳам, лекин аз як газале, ки матлааш:

- 
1. Ҳамон ҷо. – С. 322.
  2. Р. Ҳодизода. Адабиёти тоҷик дар нимаи дуввуми асри XIX. – Душанбе: Дониш, 1968. – С. 176.
  3. С. Айнӣ. Абдулқодирхочаи Савдои (Бепули) Бухорӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 325.
  4. Ҳамон ҷо. – С. 325.
  5. Ҳамон ҷо. – С. 326.

Гуфта будӣ, ки мекунам чора ғами фирокро,  
Чун накунӣ, чико қунам ваъдаи хушку қокро<sup>1</sup>, –

буда, онро интихобан чун намунаи эҷоди шоир дар лаҳҷаи гуфтугӯй овардааст ва инчунин аз қайди ў дар хусуси осори Мӯҳтарам маълум мешавад, ки вай услуби нигориши Савдо ва маҳорати ўро дар масъалаи истифодаи устокорона аз забони зиндаи ҳалқ тақдир карда будааст.

Дар айни замон С. Айнӣ Мӯҳтарам барин шоиронеро, ки дар натиҷаи беъзтиноӣ ва бепарвой дар истифодаи таъбирҳои шевагӣ ба камбудиҳои забонӣ ва услубӣ роҳ додаанд, мазаммат менамояд.

Муаллиф ба забон ва услуби Мӯҳтарам аз он ҷиҳат эрод гирифтааст, ки ў мувофиқи завқи зеҳниаш таркибҳои шевагиро сустеъмол намудааст ва ин боиси костагии тарзи баён ва ғализии услуг гардидааст. С.Айнӣ менависад: «Мӯҳтарам дар забон ва лаҳҷаи маҳаллӣ бисёр тасарруфот ба кор мебарад, аммо тасарруфоташ мисли тасарруфоти Савдо, Фитрат, Шоҳин, Музтариб ва Ҳайрат табий нест»<sup>2</sup>.

С. Айнӣ роҷеъ ба услуби нигориши «Бадоеъ-ус-саноеъ»-и Шоҳин фикр баён кардааст, ки барои омӯхтани хусусиятҳои забон ва тарзи баёни адид ёрии калон мерасонанд. Диққати С. Айниро ба ҳуд ҷалб кардани асари мазкур бесабаб набуд. «Бадоеъ-ус-саноеъ» қувваи азими фошкунандагӣ дошта, як шикоятномаи иҷтимоӣ аз замони истибдод мебошад. Дар он ҳадафи асосӣ танқиди ҳарҷу марҷи давраи шоир, таҳлили воқеаҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ, тасвири манзараҳои мудҳиши зиндагии пурмушибат, фош намудани иллатҳои ҷамъиятий ва баёни шарҳи ҳоли пурмалоли муаллиф аст. Дар асари мазкур муҳити мушахҳас тасвир ёфта, амиру амалдорон, разолату қабоҳати онҳо ба зери танқиди хеле саҳт гирифта шудааст. Шоҳин дар «Бадоеъ-ус-саноеъ» услуби нави адабиро, ки ихтироъкардаи ҳуди ўст, истифода мебарад. Чунончи, порчаи зеринро мулоҳиза фармоед: «Аз қаловай аҷуз бар ҷехраи арӯс тарҳ оростан маҳз хаёлест номумкин ва аз қунҷорай ҷувоз ба гӯсфанди охурӣ дунба пиростан сирф муҳол аст, ман зомин. Нафаси саҳти ғовро дами исавӣ пиндоштан аз ҳарист ва оташкови нонворо асои Калим ангоштан аз бехабарист. Хирси

1. Ҳамон ҷо. – С. 328.

2. С. Айнӣ. Ҳоҷӣ Нематуллоҳи маҳдуми Мӯҳтарами Бухорӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 477.

күхро бо хатиби масциди калон муқоиса хатост ва бўзинаи даштро бо рудзани маҷлиси бузургон муносибат нораво. Ҳарчанд ки сари ҳарро дар ташти зар гиранд, аммо дарозии гўши ў гувоҳи ҳол аст ва ҳар қадар хуни мазлумро бо шароби инабй яке шуморанд, аммо рехтани он вубол. Шалгами пухта бо нуқраи хос ҳамранг аст, тафовут ту медонӣ, обгина бо алмос ҳамсанг аст, агар метавонӣ. Пунба пех нест ва қалтабон фақеҳ. Чӣ суд, ки нодон ақл надорад ва доно ёрои нақл...»<sup>1</sup>.

Сабаби чунин услуби рамзии мураккабро пеш гирифтани Шоҳин ба шароити таърихии давраи ў вобаста аст, чунки дар он замон чи хеле ки С.Айнӣ таъкид мекунад, «ин гуна шикоятҳои саҳтро ба сурати китоб сароҳатан навиштан мумкин набуд, кадом соҳибқаламе, ки ба амали инҳо часорат намояд, пеш аз ба сар омадани асар сари ҳудро барбод медод»<sup>2</sup>. Бинобар ин, Шоҳин дар таълифи «Бадоеъ-ус-саноеъ» усулҳои ба ҳуд хоси адабӣ, воситаҳои гуногуни тасвирро ба кор бурда, ба василаи ифодаҳои пардапӯшона, фикраҳои ҳандаовар, ибораю чумлаҳои киноямез, истиора ва муболигаву ташбеҳоти ачиб қабоҳату разолати табақаҳои ҳукмрони замонаашро бо маҳорати фавқулода мунъякис соҳтааст. Фаҳмидани «Бадоеъ-ус-саноеъ» душвор буда, кас аввал матлаби муаллифро пайхас намекунад. Дар назари аввал ибора ва чумлаҳои асар ҳандаовар менамоянд, аммо баъд аз муҳокима ва мулоҳизаронии чукур ва ҷиддӣ ҳонанда мазмуну гояи асар ва матлаби муаллифро дарк мекунад. С.Айнӣ ҳамчун услубшиноси мумтоз моҳият ва асли масъаларо равшан намуда, менависад: «Мақсад аз ин услуб... ҳонандаро дар аввали вахла ба талқини шикоятҳои ҳузновар дар андӯҳ наандохтан ва баъд аз иншироҳи хотир ва фараҳи рӯҳ муддаои аслиро, ки хеле ҳузновар аст, илқо кардан аст... Қалами сеҳркори Шоҳин ба эҷоди ин услуби ачиба аз он таҳлука (аз таъқиботи амир –А.М.) эмин монда, дарди дили ҳудро бояду шояд ҳолӣ кардааст».<sup>3</sup>

Маълумоти С.Айнӣ дар бораи Шоҳин ва хусусиятҳои эҷодии ў баъдтар ба муҳаққиқон дар таҳқиқи ҳаёт ва фаъолияти адабии ин

- 
1. С. Айнӣ. Шамсиддин маҳдуми Шоҳини Бухорой // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 370-371.
  2. С.Айнӣ. Шамсиддин маҳдуми Шоҳини Бухорой // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 371.
  3. Ҳамон ҷо. – С. 371.



## ۲

## (در التزام عناصر اربعه)

اطراف جهان چو «باد» گشتم بسی، (۱)  
«خاکی» صفت آدمی، ندیدیم کسی.  
چون «آب» همه روان بروی خاشاک،  
افروخته مثل «آتش» از بهر خسی.

## ۳

## (درباره تاش نام محبوی)

ای دردو غم و رنج تو، بامن بتلاش!  
چون جمع گرسنه، بر سر سفره آش.  
تو جان منی و، جان من از سنگ است،  
نام تو نهاده اند زان واسطه «تاش»!

پدر شاهین، ملا امان نام کولاپی است، مومنی الیه، از وطن  
اصلی اش به نیت تحصیل علم بیخارا آمده، در اینجا توطن و ازدواج  
کرده؛ شاهین، در بخارا تولد یافته و کسب کمال نموده است.  
نظر بروایت صدر ضیا در تذکره منظومه، هم تصریح خود  
شاهین در تحفه دوستان، مومنی الیه در وقت مکتب خوانی بمشق  
شعر شروع نموده، سایر کمالات را نیز نسبت بشرکای خود بروجه  
کمال، بسیار بخور د سالی اندوخته، چنانکه در آوان درس خوانی  
بلرین گویی اشتغال نموده، بنزد ش طلبه نیز، از پیش استادان  
زمائش کمتر جمع نشده‌اند.

(۱) در تذکره حاجی عظیم شرعی، این رباعی بنام قاری رحمة الله واضح  
بخارایی دیده شد.



сими барчастай адабиёт ҳамчун калиди бозёфтҳои нави илмӣ хизмат намуд ва боиси ба вучуд омадани тадқиқоти ҷиддӣ гардид.<sup>1</sup>

С.Айнӣ ҳангоми зикри шарҳи ҳоли адібон ва намунаҳо доир ба вазни шеър, муваффакияту камбузиҳои шоирон дар ин масъала, санъатҳои бадей, маҳорати адабӣ, шеъру шоирӣ, мақоми ҷамъиятии санъаткор ва моҳияти тарбиявии адабиёт ва амсоли ин масъалаҳо зимнан изҳори ақида кардааст.

Дар асоси мундариҷаи ақидаҳои адабиётшиносии С.Айнӣ ба ҳулосаҳои зерин омадан мумкин аст:

а) С.Айнӣ бо таълифи «Намунаи адабиёти тоҷик» асоси адабиётшиносии муосири тоҷикиро гузошт ва муҳимтарин масъалаҳои адабиёти гузаштаву қунунии тоҷикиро дар асоси ҷаҳонбинии пешқадам ва маърифати илм тадқиқ намуда, ба муҳаққиқони минбаъда раҳнамо гардид.

б) Дар системаи ақидаҳои адабию эстетикии С.Айнӣ масъалаҳои аввалиндараҷаи эҷоди бадей мавқеи марказӣ дошта, муваффакияту камбузиҳои эҷодиёти адібон дар асоси таҳлили илмӣ таҳқиқ шудаанд.

в) С.Айнӣ аз нахустин асари адабиётшиносиаш бар зидди ҳама гуна шаклпарастиӣ ва соҳтакорӣ дар эҷоди бадей мебарояд ва моҳияти санъати асиљро пеш аз ҳама дар ғоянокӣ ва бадеяти баланд мебинад.

г) Ҳангоми таҳлили осори адібон С.Айнӣ ягонагии мундариҷа ва шаклро ба кули масъалаҳои бадей марбут дониста, мутобиқати томмаи онро омили муҳимми барчаста баромадани асари адабӣ меҳисобад.

1. X. Мирзозода. Шамсиддин Шоҳин.—Сталинобод: Нашрдавтоҷик., 1956.—258 с.; Боз ҳамин муаллиф. Баъзе масъалаҳои шакл, услуг ва воситаҳои адабӣ дар эҷодиёти Шамсиддин Шоҳин // Адабиёт аз нуктаи назари ҳаёт (Маҷмӯаи маколаҳо).—Душанбе: Ирфон, 1973.—С. 92-118; Р. Ҳодизода. Адабиёти тоҷик дар нимаи дуввуми асри XIX.—Душанбе: Дониш, 1968.—296 с. Боз аз ҳамин муаллиф. Шоҳин (Тадқиқи нав дар ҳаёт ва эҷодиёти шоир).—Душанбе: Дониш, 1974.—142 с.; Р. Ҳодизода, У. Каримов, С. Саъдиев. Шамсиддини Шоҳин // Адабиёти тоҷик. Асрҳои XVI - XIX ва ибтидои асри XX.—Душанбе: Маориф, 1988.—С. 372– 388. Р. Ҳодизода. Шоҳин // Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик, ч.III.—Душанбе: Сарредаксияи илмии Энциклопедияи миллии тоҷик, 2004.— С. 377– 379. Р. Ҳади-заде. Поэзия страданий и надежд // Шамсиддин Шоҳин. Избранные произведения (Составление, вступительная статья, примечания Расула Ҳади-заде).—Душанбе: Ирфон, 1972.— С. 3– 30; Қубодиёнӣ. Шоҳини Бухорӣ // Донишномаи адаби форсӣ дар Осиёи Миёна. Ҷилди аввал. Верости дуввум (Ба сарпарастии Ҳасани Анӯша).—Техрон: Вазорати фарҳанг ва иршоди исломӣ, 1380.—С. 551-552.

д) Дар асоси тақозои маърифати илмӣ С.Айнӣ хусусиятҳои муҳимтарини эҷодиёти адабон ва мақоми онҳоро дар таърихи адабиёт холисона муйян мекунад. Мулоҳизаҳои муаллиф хусусияти чамъастқунандагӣ дошта, маҳсусиятҳои осори адабон ва фардияти эҷодии онҳоро бо камоли возеҳӣ нишон додааст.

е) «Намунаи адабиёти тоҷик» дар айни замон кӯшиши нахустин дар роҳи таҳқики афкори адабию эстетикии гузашта низ мебошад.

ё) Ақидаҳои адабиётшиносии С.Айнӣ бо дараҷаи амиқи илмият, саҳехият ва эътиомднокӣ то имрӯз арзиши баланди худро нигоҳ дошта меоянд ва ҳамчун калиде барои таҳқики адабиёти гузашта ва муосири тоҷикӣ хизмат мекунанд.

ж) Афкори адабию эстетикии С.Айнӣ аз рӯи моҳияти худ асосан ба оянда нигаронида шуда, моҳияти калони назарӣ, амалӣ ва маърифатиро доро мебошанд.

з) «Намунаи адабиёти тоҷик» барои ташаккули консепсияи адабиётшиносии С.Айнӣ ба сифати заминаи мустаҳкам хизмат кардааст ва барномаи ақидаҳои адабию эстетикии баъдинаи ё ба шумор меравад.

*Апрели соли 1994.  
Таҳрири дуюм: 5-15  
ноябри соли 2004.*



## **ТАДҚИКИ АБУЛҚОСИМИ ФИРДАВСӢ ВА МАСъАЛАИ ХУДОГОҲИИ МИЛЛӢ**

Солҳои 20-30 садаи XX барои мардуми тоҷик рӯзгоре буд сарнавиштсоз. Мардуме, ки таърихи кухану фарҳангӣ қайхонӣ дошт, ба тозишҳои душманонаи пантуркистон рӯёруй омад. Пайдост, ки ҳадафи бунии пантуркистон сиёсӣ буд: онон орзуи соҳтани давлати бузурге туркӣ дар Осиёи Миёна дар сина мепарвариданд. Мавҷудияти миллии тоҷикон дар ин сарзамин ба сар бурдани ин ҳадафро душвор мекард. Худ аз ин рӯ онҳо ба таҳлили ҷабрии тоҷикон оғоз намуданд. Онон мавҷудияти таърихиву фарҳангии тоҷиконро инкор мекарданд.

Яке аз асимандтарин чораҳо, ки пантуркистон дар ин роҳ пеш гирифтанд, аз гардиш дар корҳои девониву иҷтимоӣ боздоштани забони тоҷикӣ буд. Ин кирдор бар маънавияти тоҷикон дар ин рӯзгори ҳассос қӯфте камаршикан фуруд овард. «Баъд аз Инқилоби Үктобр,— навиштааст С. Айнӣ,—дар Туркистону Бухоро ҳукуматҳои шӯрой азбаски ба номи ўзбак таъсис ёфт, рӯзномаҳо, фармонҳо, дастуруламалҳо ва китобҳои сиёсӣ ҳама ба забони ўзбакӣ нашр шуданд. Қавми тоҷик, ки соҳиби маданияти қадима ва адабиёти нафиса буд, аз адабиёти нави инқилобӣ, аз мактабҳои шӯрой ва аз гузориши аҳволи доҳиливу хориҷӣ ва тарбияти сиёсӣ ва билҷумла аз тамоми меваҳои инқилоб маҳрум монд. Қавми тоҷик азбаски аз рӯзномаҳои ўзбакӣ дуруст истифода карда наметавонист, надонист, ки Ҳукумати Шӯрой ва Фирқаи Иштирокион (Ҳизби Коммунист —А.М.) ба масъалаҳои миллӣ чӣ назар дорад? Забону адабиёти миллатҳоро ба чӣ дараҷа тақдир мекунад? Ва умуман, адабиётро чӣ микидор қимату эътибор медиҳад??»<sup>1</sup>.

Ин ниҳод аз соли 1917 то бунёд ёфтани Ҷумҳурии Муҳтори Тоҷикистон (1924) дунбولا кард. Дар ҷунун вазъи барои ҳалқи тоҷик пурфочиа барқарор карданӣ ҳақиқати таъриҳӣ ва ҳифзи манфаатҳои ҳаётан муҳимми тоҷикон аз ҷумлаи вазифаҳои аввалиндарача ва таъхирнопазир ба шумор мерафт, ки дар ин бобат саҳми С.Айнӣ бузург мебошад. Заковати С. Айнӣ дар он аст, ки ў дар замони

1. С. Айнӣ. Сарсухан // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 4.

шүравай барои дарёфти ҷавҳари ҳақиқат ва ба мардум фахмонидани он омили асосӣ будани «камали худшиносӣ»<sup>1</sup>-ро нахустин шуда дарк намуд ва тамоми фаъолияти гуногунсоҳаи худро ба ин самт равона намуд. Ҳақиқатчӯиву ҳақиқатгӯй ва ҳақиқатпаристиро дар сиришту ҷаҳонбинии С.Айнӣ таълимоти абадзиндаи ислом, маърифати адабу фарҳанги гузашта, ақидаҳои пешқадами нобигаҳои ҳалқамон, маҳсусан афкори ба таҳрик оварандай «доҳии мадарзод»<sup>2</sup> – Аҳмади Дониш ва муҳаббату садоқати беинтиҳо ба мардуми азизаш парвардаанд.

Донишмандони бузурги гузашта калиди саодати инсонӣ ва камолоти маънавии ўро дар худогоҳио худшиносӣ баҳри дарёфти ҳақиқат донистаанд. Аз ҷумла суханони ҳидояткунандай аллома Имом Муҳаммади Ғазолӣ бағоят шавқангезанд, ки гуфтааст: «Пас туро ҳақиқати худ талаб бояд кард: то худ чӣ ҷизӣ ва аз кӯҷо омадай ва кӯҷо ҳоҳӣ рафт ва андар ин манзилгоҳ ба чӣ кор омадай ва туро барои чӣ оғардиаанд ва саодати ту чист ва дар чист ва шақовати ту чист ва дар чист?».<sup>3</sup>

Корномаи С. Айнӣ аз ибтидо то интиҳои ҳаёташ комилан ҷавобгӯи ин меъёри фаъолиятмандии иҷтимоист ва алалхусус дар мавридҳои барои ҳалқи тоҷик тақдирсоз боз бештар ба зуҳур омадааст. Муборизаи суботкоронаи С.Айнӣ маҳсусан дар солҳои 20-уму 30-юм-замони дигаргунҳои фавқулодай ҳалқунандай тақдири мардум ва ҷаҳду талошҳои ў баҳри равнаки адабу фарҳанги тоҷикон далели рӯшани ин фикр мебошанд.

Ба майдон омадани тадқиқоти адабиётшиносии С.Айнӣ ба муборизаҳои иҷтимоиву сиёсии замон саҳт вобаста буд. Осори илмии С.Айнӣ бо тақозои муборизаҳои иҷтимоиву сиёсии замон арзи ҳастӣ карда, ба ташаккули шуури нави тоҷикон мусоидат намуда дар худогоҳии миллии мардум такони ҷиддие дод. Тадқиқоти илмӣ барои С.Айнӣ ҳамчун силоҳи тавони мубориза дар роҳи ҳифзи манфаатҳои муҳимми ҳалқи тоҷик ҳизмат намуд. Ҳақ ба ҷониби академик М. Шукурӯв аст, ки ин ҷиҳати фаъолияти С.Айниро бори нахуст дар адабиётшиносӣ маҳсус таъкид намуда, ба вуҷуд омадани осори илмии ўро бо масъалаҳои мубраму ҳалталаби таърихи тоҷикон узван вобаста медонад. «Ҳамаи таҳқиқоти илмие, ки ўаз нимаи солҳои бист

1. Н.А.Бердияев. Самопознание (Опыт философской автобиографии). – М.: Книга, 1991. – С. 8.
2. С. Айнӣ. Аҳмад маҳдуми мухандиси мунаҷҷими Дониш, машҳур ба Аҳмади Калла // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 289.
3. Имом Муҳаммади Ғазолӣ. Кимиёни саодат, ҷилди аввал, чори дуввум (Тасҳехи Аҳмади Ором). – Техрон, 1333. – С. 9.

то охири солҳои чил анҷом дод, на ба як мақсади соғ илмӣ, балки дар роҳи ҳалли ягон масъалаи иҷтимоӣ, ки ба ягон сабаби таъриҳӣ аҳамияти қалон пайдо кард, ба миён омадаанд. Баъзеи ин масъалаҳо онҷунон муҳим ва қалон буданд, ки сарнавишти таърихии ҳалқи тоҷикро ҳал мекарданд<sup>1</sup>.

Падид омадани «Намунаи адабиёти тоҷик»-и С. Айнӣ (1926) дар роҳи пуштибонӣ аз таъриҳу фарҳангӣ забони тоҷикӣ нақши ҳалқунанда бозид. Ин асар баробари арзиши бузурги сиёсӣ, илмӣ ва адабиаш, инҷунин барои пажӯҳиши ҳарҷонибаи суханварони гузашта замина ва раҳнамои пурарзише буд.

Гуфтанист, ки солҳои 20-50-ум шиори машҳури мустамликадорон «Баҳш куну фармон рон» дар ҳамаи ҷабҳаҳо тунд равон мегарди. Сиёсату пиндошти большевикӣ ба он нигаронида шуда буд, ки миёни мардуми ҳамзабон, ҳамдин, ҳамфарҳанг ҳарчи бештар тафриқа андохта, пояҳои коҳи ситаму истибододро устувор кунад ва саранҷом забону фарҳангҳои миллиро аз по дар биёрад. Ҳуд бад-ин ҳадаф забону адабиёт ва фарҳангу тамаддуни муштараки беш аз ҳазорсолаи мардуми бародари Тоҷикистону Эрону Афғонистон расман аз ҳам ҷудо эълом дода шуд ва миёни онҳо садди чинӣ гузоштанд. Марзе, ки дар поёни садаи XIX миёни мустамликадорони инглизу рус гузошта шуда буд, баъди инқилоб ба марзи забонӣ ва адабиву фарҳангии миёни порсигӯён табдил ёфт. Вобаста ба ин бино ба дастуроту нишондодҳои Кремлин ҳоваршинисони Русияи шурӯй адабиёти якбуни муштараки форсиро дар тӯли солҳои 20-уму 50-ум бе ҳеч асосе танҳо сирф бо ғарразҳои сиёсӣ борҳо тақсим карданд<sup>2</sup>. Дар натиҷаи ин тақсимоти ҷандинкарата мардуми тоҷик аз садҳо адибу олимӣ гузаштai ҳуд маҳрум шуд. Он солиён тоҷикон ёрои онро надоштанд, ки осори фарзандони баруманди ҳуд-Абулқосими Фирдавӣ, Носири Ҳусрав, Умарӣ Ҳайём, Низомии Ганҷавӣ, Саъдии Шерозӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Саноии Ғазнавӣ, Фаридуддини Аттор, Ҷалолиддини Балҳӣ, Ҳусрави Дехлавӣ, Абдурраҳмони Ҷомӣ, Соиби Табрезӣ, Абдулқодири Бедил ва дигаронро биёмӯзанд ва намояндаи адабиёти ҳуд шуморанд. Ду кирдори зиддихалқиу заддитаърихии бегонагон – бо баҳонаи зудтар савод омӯхтани мардум ду бор табдил кардани алифбои миллӣ дар миёни даҳ сол, аз алифбое, ки фарҳангу дониши беш аз ҳазорсолаи миллӣ дар он буд, маҳрум кардани ҳалқ, инҷунин

1. М. Шукров. Фаъолияти илмии устод Айнӣ ва худогоҳии миллии меҳнаткашони тоҷик // Пайванди замонҳо ва ҳалқҳо (Маҷмӯаи мақолаҳо). – Душанбе: Ирфон, 1982. – С. 5–6.
2. К. Айнӣ. Як сина сухан барои гуфтани дорам // Адабиёт ва санъат. – 1993. – 16 сентябр. – № 38 (822). – С. 4-5.

душмани синфӣ эълом додани қариб тамоми адибони гузашта боиси инқизози гӯшношунидаи забониву фарҳангиву маънавии тоҷикон гардид. А. Лоҳутӣ, ки шоҳиди зиндаи рӯйдодҳои он солиён буд, дар анҷумани якуми Иттиҳоди нависандагони умумиитифоқ (1934) аз ҳусуси беътиноӣ ба адабиёти классикий ва тамғазаниҳои сиёсӣ бар адибони гузашта гуфта буд, дар он вақтҳо «касоне ҳам буданд, ки мегуфтанд: ин шоирони қадим ҳама душманони синфӣ будаанд ва адибони советӣ бояд асло ба асарҳои онон назар нақунанд.»<sup>1</sup>

Бадном кардани гузаштагон, бавижана душмани соҳти шӯрӣ ба шумор додани нобигаҳои фарҳанг суҳанварӣ дар солҳои 20-30 аз ҷониби мақомоти расмӣ, падиде буд саҳт маъмул. Боиси саркӯбии бештар, бавижана мардуму миллатҳои шуданд, ки гузаштаи фарҳунда ва тамаддуни фарҳангии пурмоя доштанд. Дар ин миён тоҷикон беш аз ҳама зиёни маънавӣ диданд. Ҷунончи, дар миёни солҳои 1927-1930 бо қарори маҳсуси ҳизбӣ аввал нашрӯ мутолааи осори бунёдгузори адабиёти тоҷику форсӣ устод Рӯдакӣ<sup>2</sup> ва сипас омӯзиши оғарнишиҳои 220 адиб аз асри IX то соли 1925 бо фармони масказ боздошта шуд.<sup>3</sup>

Дар миёни суҳанвароне, ки душмани синфӣ эълом шуда буданд, Ҳаким Абулқосими Фирдавсӣ низ буд. Асари безаволи ў «Шоҳнома» гӯё танҳо ба хотири пул ситонидан навишта шуда, факат аз мадҳу ситоиши подшоҳон иборат будааст<sup>4</sup>.

Ниҳоят, дар арафаи тайёрӣ ба кунгураи ҷаҳонӣ баҳшида ба ҳазораи зодрӯзи Фирдавсӣ (1934) муносибат ба ин нобигаи адабу фарҳанг дар Тоҷикистон дигаргунӣ пазируфт. Дар ин кори нек саҳми А.Лоҳутиву С.Айнӣ басо бузург аст. Моҳи майи соли 1934 А. Лоҳутӣ дар анҷумани якуми нависандагони Тоҷикистон масъалаи таҷлили ҷаҳни Фирдавсиро ҷиддан ба миён гузошт ва дар ҳусуси мақоми Фирдавсӣ дар таърихи адабиёти тоҷикӣ суҳанронии муфассал кард. Шоир дар ин ҷаласа ахли илму адабро ба омӯзиши «Шоҳнома» таблиғ намуд<sup>5</sup>. Инчунин А.Лоҳутӣ дар гузориши «Адабиёти тоҷик» дар анҷумани якуми нависандагони сартосарии Иттиҳоди Шӯравӣ низ

1. А. Лоҳутӣ. Адабиёти тоҷик // Куллиёт, ч.6 (Тартибидҳандагон: С. Бону Лоҳутӣ ва А. Розенфелд). – Душанбе: Нашрдавтоҷик., 1963. – С. 217.
2. О задачах в борьбе на идеологическом фронте (Резолюция Ср – аз. Совещания работников печати и редакторов газет утвержденная исполнкомиссией Средазбюро ЦК ВКП (б) //За партию. – 1927. – №4. – С. 129.
3. С. Айнӣ. Мухтасари тарҷумаи холи ҳудам. – Душанбе: Дониш, 1978. – С. 182.
4. Ҷ. Икромӣ. Назаре ба «Намунаи адабиёти тоҷик»//Рахбари дониш. – 1929. – №12. – С. 24.
5. Нутки Лоҳутӣ дар анҷумани якуми нависандагони Тоҷикистон // Тоҷикистони сурх. – 1934. – 15 май.

S. AJNI**DAR BORAJI FIRDAVSI VA SHONOMAJI U**

Barozi taddiqi ahvoli Firdavsi va cuguna navista sudani Shonoma ü tanho donistani zaon va adabijoti forsi va istifoda karda tayovistan az manna'hoji Sharq kifoja namekunad, ba zammi in donistani zaonhoji avrupoji va istifoda karda tayovistan az cizhoje ki sarqsinosoni avrupoji dar boraji Firdavsi naviyatand, nit lozim ast. Man bozam heç jaç az zaboahoji avrupojiro hatto zaonni rusiro ham name-donam. Binobarin barozi man ki jak maqola dar so-raji Firdavsi navista ba man havola karda şuda ast in kori xeße duşvor bud.



Lekin man şunida budam ki Noldik nom jake az donismandoni nems dar boraji cuguna navista sudani Shonoma va mualifi on az xudi Shonoma xele cizho jofta ast ki in cizhe bisjor cizhoy to hol dar kitobhoji Sharq dar in sora şuhurat joftaro ba duriqo bardovarda ast.

Man ham barozi navistani in maqolaj xud usuli denismandoni mazkurro ba xud rahbar qaror doda xostam ki Shonomaro az nazir guzaronida barojam. Lekin barozi durust tafsil karda baromadanı monandı Shonoma jak asari buzurq bisjor vaqtı doroz lozim bud, va hol on ki vaqtı barozi man doda şuda xele kam bud. Binobarin man macbur sudan na qadre ki vaqtı megünconad az Shonoma cöhöjero ki na xudi Firdavst, ba tarzi navista sudani Shonoma daxlordan va parcahojeri ki na Sultan-Mahmud oidalend xonda barojam; ba zammi in az tazkira va tarçumajı holno cöhöjero ki na Firdavsi munosabat dorand boz jak boz az nazir guzaronam.

Inak man ba hamin taripa kor sarkarda ba xulosaji zerin omadam:

Nomi Firdavst Hekim Abulqosim Hasan binni Is-hoq, binni Sharafshoh buda dar muzofoti Tus dar qa-

riyajı Razon (ba rivojati Nizomiji Aruziji samarqandi dar dehaji BOZ az nobijiji Tabaron) dar soli 323 (Qomäsi a'lom 320 menavisd) hicri (935) tavallud jofta dar soli 311 jo 316 hicri (1021 jo 1026 miladi) valot karda ast. Vaqtı zojida şudan va ajimi cuvo-nijii Firdavsi ba vaqtı solo raftani davlati somonijon ki Pojtaxthon Buxoro buda Turkiston va Xu-rosrona ba dast darvarda budand rost meojad, mi-jonahoji umri ü ba vaqtı ga inqiroz rü ovardani somonijon va taşakkul jofta istodani davlati qaznavi-jon tasoduf karda oxirhoji u'nras bi zamoni tamo-man munqariz sudani somonijon va rasman istiqloj e'lon kardani davlati qaznavi-jon—ba taxt nisasant. Sultan Mahmudi Sabukatakin barobar meojad. Zero davlati somonijon dar soli 287 hicri barpo şuda to soli 389 davom karda ast, naxusün podşotı mustaqillili qaznavi-jon ki Sultan Mahmud ast dar soli 389 jo 387 ba taxt nisasta dar soli 421 hicri valot karda ast.

Padari Firdavsi Ishqoq hokimi Tus ba Firdav-s nom boqı xud ki dar beruni şahri Tus bud boqson-tajin karda ast, cunon ki na hamin boq nisbat do-da üro Fi davst mequtqand, incunin Aşulqosim ham in kalma—Firdavsiro ba xud taxallus karda girtita ast. Nizomiji Aruziji samarqandi dar Cormaqola nom asiri maşhuri xudas dar soli 510 Tus rafta ziyorat kardanash qasri Firdavsiro, dar zamoni xud soşavkat va beeñtiljç zindagoni kardani üro navista ast.

Mansa'hoji digar dar boraji donismandi zamoni xu l budan Firdavst, ba zammi zaonni arasti va forsi donistanaş zaonni pahlavijli munqarizsudaro menavi-sand. Dan in sora xudi Firdavsi mequtjat:

Base ranç didam, base güfta xondam  
Zi güftori tozju<sup>1)</sup> az pahlavoni.


Man dar in ço ba tarzi muxtasar cizhoyeri ki dar boraji cuguna navista sudani Shonoma tazkir va tarçumajı halovisoni Sharq gültaiñd naql kardi mequzar-ram va pas azon no qitlahoji xudi Firdavsi rostu-durñojı inhoru cudo karda nişon mediham;

Bö andak ixtilof hamajı mana'hoji meqüjand ki: güjü Firdavsi hamesa dar qılıçlıq xud dar lası çiçe nişasta raftı otro tamsoj mekard, dar vaqthoji sel-gart obxez şuda çiç vajron meqardid va na tamsojı Firdavsi xalal merasid, binobarin Firdavst orzu doşt ki jak maqloq kolone joabd va dar in çiç bande an-doxta gardıñ oraro dar holati e'tidol nıjoh dorad. Dar in mijon hukumatı mahalliji Tus dar boraji xi-roq sa Firdavsi bisjor zulm kard, ü barozi şikojat kardan az daslı zulm ba markaz—ba Qaznnı ba Poj-taxti Sultan-Mahmud rafı. Dar on ço güzoras ba no-ge atfod ki daron boq se nafr şöri sultonı: Unsurı, Farruxı, Asqudi maçlısı ısrat dostand, ba sababi vurudi Firdavst ki ba libosı rüstoji—dehoffit bud ajsı onho tira gardıñ binobarin xostand ki ba tadvisi üro az maçlısı xud dur kunand, Unsurı sa Firdavst güfti mo şöriñen va ba qajı az şöri kaserö dar maçlısı xud roh na medihem, mo har kadom misrae meqüjem agar misraf corumro tu güfta tavorf dar in co meñoşti vagarına ba rohi xud meravı.

Avval sar karda Unsurı güft: Cun orazi tu möh-nabosad räysan, Asqudu güft: Monandı ruxat gul nasuvad dar gül-san,

<sup>1)</sup> Güftori tozj—güftori arası.

**Саҳифае аз рисолаи С. Айнӣ «Дар бораи Фирдавсӣ» ва «Шоҳнома»-у ў,  
ки дар маҷаллаи «Бароzi adabiyeti сотсиалистӣ» (1934, №8. – С. 13)  
ба истиқболи 1000-солагии Абулқосим Фирдавсӣ бо ҳуруфи  
потинӣ чон шудааст.**



*Paj afkandam az razm koxi baland  
Ki az sodu soron najobad gazand*

*Badin noma bar umrhe sugzaraad  
Bixonad har on kas ki dorad xiradl*

Мусаввараи Абулқосими Фирдавсӣ дар маҷаллаи  
«Барои адабиёти сотсиалистӣ» (1934, №8) ба муносабати  
таҷлили 1000-солагии сарояндаи «Шоҳнома».

зарурати омӯзиши пажӯхиши ҳарҷонибаи Фирдавсӣ ва «Шоҳнома»ро таъкид карда буд.<sup>1</sup>

Гуфтори пурҷӯшу гузоришоти пурмояи А.Лоҳутӣ дар бораи Фирдавсӣ аз ҷониби аҳли илму адаб гарм пазирифта шуд, ҳамовозии гарму ҷӯшон ба вучуд овард ва сабаби ба майдон омадани ҷандин мақолаву тадқиқоти ҷолиб роҷеъ ба ҳаёт ва эҷодиёти ин адиби бузург гардид<sup>2</sup>. Дар миёни ниғоришот баҳшида ба Фирдавсӣ рисолаи устод Айнӣ «Дар бораи Фирдавсӣ ва «Шоҳнома»-и ў» чи дар замони худ ва ҷӣ имрӯз мазмунан ва моҳиятан беназир аст. Ин ниғориш нахустин бор соли 1934 дар маҷаллаи «Барои адабиёти сотсиалистӣ»<sup>3</sup> ва пас соли 1940 ба шакли китоби ҷудогона ба табъ расид<sup>4</sup>. С.Айнӣ дар ин рисола аз усули таҳқики донишманди олмонӣ Т.Нелдеке пайгирий карда, тадқиқоти ҳешро дар асоси гуфтаҳои худи Фирдавсӣ анҷом додааст. Ба вучуд омадани асари С. Айнӣ дар омӯзиши рӯзгору осори Фирдавсӣ чи дар вусъати тафаккуру диди эстетикии муаллиф ва чи дар адабиётшиносии мусоири тоҷик гардиши ҷиддӣ ба шумор меравад. Зоро маҳз ба шарофати ин тадқиқоти оригиналии С.Айнӣ сади сунъии мағкуравӣ ва ҷуғрофӣ дар омӯзиши симоҳои ҳурду бузурги адабиёти тоҷику форс, ки берун аз ҳудуди Мовароуннаҳр зиндагию эҷод кардаанд, аз байн бардошта шуд ва ба ин васила адабиётшиносӣ то андозае ба самти нисбатан дурусти таърихио илмӣ ворид гардид.

1. Маърӯзаи рафиқ Лоҳутӣ дар анҷумани нависандагони умумииттифок//Тоҷикистони сурх.-1934.- 4 сентябр.
2. Ба рӯзи иди Абулқосим Фирдавсӣ (Макола беимзост-А.М. //Тоҷикистони сурх.- 1934.- 22 августан.- №190 (1788). Боз ниг.: А.Н.Болдирев, Р.Ҳошим. Ба ҳазорсолаи Фирдавсӣ // БАС.- 1934.-№9-10.- С. 12; Н.Бектош. Абулқосим Фирдавсӣ//БАС.- 1934.- №5.- С. 5-10; А. Истоилзода. Фирдавсӣ ва «Шоҳнома» //Тоҷикистони сурх.-1934.-16 сентябр.- № 211 (1809); 17 сентябр.-№ 212 (1810); С.Маноғзода. Барои омӯхтани Фирдавсӣ //Тоҷикистони сурх.-1934.-30 октябр.- №248 (1846); 1 ноябр.-№ 249 (1847); Т.Орбелӣ. «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ//БАС.-1934.-№7.-С. 5-7; С. Улуғзода. Коҳи назм // Тоҷикистони сурх.- 1934.- 5 декабр.- № 278 (1878). - С. 3; F. Абдулло. Ба ту шараф, ба ту ҳурмат, ба ту шӯҳрат // Тоҷикистони сурх.- 1934.- 5 декабр.- №278 (1878). С. 3; П.Павленко. Инсоне, ки ҳазор сол боз намурдааст // Тоҷикистони сурх.-1934.-5 декабр.-№278 (1878). - С. 2-3; Боз ҳамин муаллиф ва мақолаи зикршуда// БАС.- 1934. —№11-12.- С. 12-14, Фитрат. Фирдавсӣ. Замон ва муҳити ў // БАС.-1934.-№5-6.- С. 29-36; Ҳазорсолаи Фирдавсӣ (Макола беимзост-А.М.) // Тоҷикистони сурх.- 1934.- 18 май.-№110 (1708); Р.Ҳошим. Ба ҷашни ҳазорсолагии Фирдавсӣ //Тоҷикистони сурх.-1934.-10 июл.- №154 (1752); Ҷашни Фирдавсӣ (Мақола бе имзост-А.М.)/BAС.-1934.-№ 11-12.- С. 41; Шоҳтемуров. Фирдавсии замони худ шавед! // БАС.-1934.- №11 - 12.- С.10-11.
3. С. Айнӣ. Дар бораи Фирдавсӣ ва «Шоҳнома»-и ў // БАС.- 1934. - №8. - С. 13 – 22.
4. С. Айнӣ. Дар бораи Фирдавсӣ ва «Шоҳнома»-и ў. – Сталиnobod — Ленинград: Нашрдавтоҷик., 1940. -58 с.

S. AJNİ

DARBORAJI  
FIRDAVSİ  
VA  
SOHNOMAJI Ü

NAŞRIJOTI DAVLATIJI TOÇIKISTON  
ŞÜ'BAJI ADABIJOTI BADEİ  
Stalinobod · 1940 · Leningrad

*Варақау унвонии рисолаи С. Айнӣ «Дар бораи Фирдавсӣ  
ва «Шоҳнома»-и ў» (1940).*

Дар адабиётшиносии муосири точик тадқики илмии ҳаёт ва эҷодиёти Фирдавсӣ маҳз аз ҳамин рисолаи С.Айнӣ оғоз меёбад.

Рисолаи «Дар бораи Фирдавсӣ ва «Шоҳнома»-и ў» мазмунан иборат аз ҳашт бахш буда, ҳар бахше андешаҳои тозаи илмиро фароҳам овардааст. Аз нигоҳи гузориши муаммоҳои мубрами зиндагиву эҷодиёти Фирдавсӣ ва баррасии нуктасанҷонаву борики онҳо ва навовариҳои ҷиддӣ дар «Шоҳнома»-шиносӣ тадқиқоти С. Айниро кушоиши илмӣ бояд шинохт.

С. Айнӣ бо рисолаи хеш чандин вазифаи умдаи таъриҳӣ, илмӣ, адабӣ ва фарҳангиро, ки дар солҳои 30-уму дар давраҳои пасин аҳамияти бузургро доро буданд, анҷом бахшидааст. Бархе аз масоили мавриди баррасӣ гузоштаи С.Айнӣ, аз қабили ҳамкориҳои иқтисодӣ, муносибатҳои адабӣ ва равобити фарҳангӣ бо мамлакати ҳамхуну ҳамзабону ҳамдину ҳамфарҳанг-Эрон дар шароити кунунӣ беш аз пеш аҳамияти хосса пайдо мекунанд. Дар мақолаи «Муносибати адабияи Осиёи Миёна бо Эрон» (1934) тавсия ва густариши ҳамкориву равобити адабиро бо Эрон хеле зарур шумурда, гуфта буд: «Мо умедворем, ки ба муносибати ҷашни ҳазорсолаи Фирдавсӣ боз ҳам дар миёнаи мамлакатҳои шӯрой ва Эрон муносибати адабӣ ва ҳамкорӣ қувват гирифта, осори замонии ҳудро ба яқдигар доду гирифт намуда аз ҳам истифода кунанд. Ва ҷашни ҳазору садсолагии устод Абулҳасан Рӯдакии Самарқандиро ҳам бо ҳам гузаронанд»<sup>1</sup>.

Вазифаи аввалиндарачаи С.Айнӣ аз таълифи рисолаи «Дар бораи Фирдавсӣ ва «Шоҳнома»-и ў» таъриҳац, илман ва амалан исбот намудани масъалаи яке аз руқнҳои асосии адабиёти тоҷикӣ будани эҷодиёти Фирдавсӣ буд, ки аз ўҳдаи иҷрои он бомувафқият баромад. Ба ин васила ҳуқуқи қонунии тоҷикон ба мероси Фирдавсӣ муайян ва муқаррар гардид. С. Айнӣ бо ин тадқиқот ва дигар осори илмиаш ба муқобили ҷараёни нигилизми таъриҳии адабӣ, ки солҳои 20-уму 30-уму нуфузи зиёд дошт, собитқадамона мубориза бурда, манфаатҳои ҳаётан муҳимми адабию фарҳангии ҳалқи тоҷикро муҳофизат намуд. Аз ин ҷиҳат, тадқиқоти илмии С. Айнӣ оид ба Фидавсӣ дар роҳи ҳалли масъалаи муайян кардани ҳуқуқи ҳалқи тоҷик ба мероси адабии гузашта ва ба кулли форсизабонон мансуб будани осори намояндагони он ба сифати силоҳи мубориза хизмат карда, омили муҳимми худогоҳио ҳудшиносии миллӣ гардидааст.

1. С. Айнӣ. Муносибати адабияи Осиёи Миёна бо Эрон//Куллиёт, ч. 11. Китоби якум (Ба чоп тайёркунандагон: К.Айнӣ ва Р.Ходизода).—Душанбе: Нашрдавтоҷик., 1963.— С. 190.

şuda ham monandi *hadja*, *ahsan*, *qam*, *nawbat* arabihoji ba daruni försi hazmında jo in ki monandi malak, falak, *qazo*, qadar ismhoji xosi ba har forsizabon fahmo meboşad. Ba har hol arabihoji avomnofahmaş kam andarkam ast.

### Munosabati zaboni Şohnoma ba zaboni toçikī

Az mustaşriqoni maşhuri Maçor *German Vamberi* (1832—1913) ki dar soli 1863 bo tabdili qijofa va nom dar zeri nomi soxtaji «Raşid afandı» Osijoji Mijonaro sajohat kardaast, dar hoşijaji «Ta'rixi Buxoro jo Movarounnahr»<sup>1</sup> nom asari xud menavisad ki: «Zaboni forsiji Osijoji Mijona ki bo vaj toçikon gap mezanand, to imrüz az taraifi donışmandoni zaboni forsı tadqiq naşudast... Darin lahça xoh az çihatı luqat boşad, xoh az çihatı a'rob xosijathoji bisjore hastand ki uslubı Firdavsiro ba xotir meorand».

Haqiqatan natiçaji taftışı in zabonşinosi buzurg muvofiqi voqe' ast. Agar mo az zaboni Şohnoma monandi mübad, piziş, puziş, romışgar, daz, dazxim kalimahoji az forsi qadim mondaro va incunin monandi abo, abar adothoro ki dar ba'ze ço bo zjidatiji hamza ba çoji *so tar* kor far-muda şudaand, ba nazar nagirem, na in ki sar to poji on ba ommaji toçikon fahmost, balki beştarini onho imrüz dar zaboni zindajı mardumi toçik

---

<sup>1</sup> Tarçumajı Foteh Karımı, çildi avval, s. 47, copi Moskva, dar soli 1924.

Дар рисолаи С.Айнӣ муҳимтарин паҳлӯҳои зиндагиву эҷодиёти Фирдавсӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, корномаи ин адиби мубориз, мохият ва ҷавҳари шоҳасари ў бо камоли возехӣ манзури хонанда гардидаанд.

Пажӯҳиши С.Айнӣ дар бораи Фирдавсӣ посухгари ниёзи таърихист. Таърихиҳат дар тадқиқи С. Айнӣ ба ҳукми воқеяят ва ҳақиқат қарор дошта, дар замони муборизаҳои шадиди мағкуравӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ дар ташаккули шуури миллии тоҷикон ба сифати як омили тавонони ҳудшиносӣ нақши намоён гузоштааст. Андешаҳои С.Айнӣ перомуни замони Фирдавсӣ, таърихи оғариниши «Шоҳнома», баёни ҳақиқати таъриҳӣ роҷеъ ба шарҳи ҳоли Фирдавсӣ, ҳалқияти эҷодиёти шоир ва мақоми ў дар таърихи адабиёти тоҷику форс, муносибати Фирдавсӣ бо султон Маҳмуд, таъсири «Шоҳнома» ба адабони баъдина, муносибати забони ин асар бо забони имрӯзӣ тоҷикӣ, арзишу мавқеи ин шоҳкорӣ дар таърихи фарҳангӣ тамаддуни ҳалқамон ва гайра гувоҳи ҳоланд. Муҳокимаву ҳулосаҳои мусанниф оид ба масоили фавқуззикр асосноку мӯттамад ва пурарзишанд.

Дар рисолаи С. Айнӣ масъалаи муайян намудани чӣ гуна навишта шудани «Шоҳнома» яке аз ҳадафҳои асосии муаллиф мебошад. Зоро дар сарчашмаҳо дар ҳусуси сабаби назми «Шоҳнома» ва муносибати Фирдавсӣ бо султон Маҳмуд аҳбори пурхтилоф ва гоҳо дурӯғ роҳ ёфта буд. Дар рафти баррасии таърихи пайдоиши «Шоҳнома» С. Айнӣ якчанд иштибоҳеро, ки дар таърихи адабиёт идома дошт, бо мадракҳои раднопазир тасҳех ва ҳақиқати масъаларо дар ин ҳусус рӯшан мекунад. Яке аз он ғалатҳои машҳур ин аст, ки гӯё Фирдавсӣ «Шоҳнома»-ро бо супориши султон Маҳмуд навишта бошад. С.Айнӣ ин ақидаро афсона номида, бебунёд будани онро бо далелҳои котеъ ва муҳокимаҳои ҷиддии илмӣ рад мекунад. Баъди зикри замина ва омилҳои айниу зеҳнии сабаби назми «Шоҳнома» С. Айнӣ гуфтори ҳуди Фирдавсиро ҷун ҳуҷҷати асосӣ оварда, асли масъаларо ошкор мекунад. Ҳулосаи муҳаққиқ дар ин ҳусус чунин аст: «Аз ин сатрҳо ошкоро маълум мешавад, ки Фирдавсӣ «Шоҳнома»-ро на ба фармудаи султон Маҳмуд, на ба номи ў, на бо далолати Аёз, на бо машварати Ҳасани Маймандӣ, ё Ӯнсурӣ, ё Моҳак ба номи султон навиштааст ва на дар вақти навиштани «Шоҳнома» аз султон ваъдаи ба ҳар байт як мисқол тиллоро гирифтааст, на бօғ ва на дигар муъюванат диддааст. Балки пеш аз ҷулиси султон Маҳмуд дар вақти ба инқироз рӯ овардани давлати Сомониён, дар айёми набудани ҳаридор ба монанди асари бузург мисли «Шоҳнома» («Ва дигар, ки ганчи вафодор нест–Ҳамон ранҷро кас ҳаридор нест») ва дар вақти ноосуда ва пур аз ҷанг будани ҷаҳон («Замона саросар пур аз ҷанг

буд»), бо машварати дўсти худаш ва бо мульованат ваъда намудани Мансур ибни Муҳаммад ном як феодали хурд ва бо «Ба чизе, ки бошад маро дастрас–Бикӯшам, ниёзат наёрам ба кас» гуфтани ў корро сар кардааст.

Фирдавсӣ, ба ҳамин тариқа, ба кор медарояд ва кори худро давом мекунонад. Дар ин асно Мансур ибни Муҳаммад аз миён гум (мафқуд) мешавад. Бо вучуди ин Фирдавсӣ кори худро давом кунонида ба охир мерасонад<sup>1</sup>.

Ҳамчунин дар асоси суханони Фирдавсӣ С.Айнӣ ҷузъиёти рафти нигориши «Шоҳнома» ва коргоҳи эҷодии шоирро батағсил баён менамояд. Он ҷиз қобили таваҷҷӯҳ аст, ки дар ин зимн шарҳи ҳоли Фирдавсӣ ва авзои иҷтимоию сиёсии замони ў низ зина ба зина ба хонанда маълум мегардад. Муҳокимаву далелҳои С.Айнӣ мантиқӣ ва комилан асоснок буда, сахифаҳои зиндагии пурталотуми Фирдавсӣ ва замони пурошӯбашро дар пеши назари хонанда рӯшан мӯчассам месозанд. Инчунин ҷараёни баъдинаи ҳаёти шоир, сарнавишти асари безаволи ў ва масоили марбути ин соҳаҳо ба асноди боварибахш мавриди баррасӣ қарор гирифта, бо қиёсоти мантиқӣ ва натиҷаҳои дақиқ ҳаллу фасл гардидаанд.

Иштибоҳи машҳури дигар, ки дар хусуси Фирдавсӣ ва «Шоҳнома» дар баъзе маъхазҳо роҳ ёфта буд, масъалаи «устодии» Асадии Тӯсӣ ба Фирдавсӣ мебошад, ки С.Айнӣ тасҳехи онро низ зарур мешуморад. Ин галати дуруштре олими турк Шамсиiddини Сомӣ дар «Қомус–ул–аълом» ном асари хеш содир карда, масъалаи назми «Шоҳнома»-ро ниҳоят печида ва бесару нӯг баён мекунад.

Гуфтаҳои ў аз бех хилофи ҳақиқати таъриҳӣ ва асноди адабӣ мебошанд. Бино ба қавли муаллифи «Қомус–ул–аълом» гӯё сulton Маҳмуд назми «Шоҳнома»-ро аввал ба Асадӣ супориш дода бошад, vale Асадӣ бинобар пирии хеш ин корро ба гардан нагирифта, Фирдавсиро шоистаи он мебинад. Фирдавсӣ баъди фирор аз Ғазнин дар ҳолати беморӣ назми бахши тоҳти арабро ба Эрон ба устоди хеш Асадӣ месупорад, ки ў ин корро дар кӯтоҳтарин рӯзгор (дар 24 соат ва ба қавли дигар дар ду рӯз ҷаҳор ҳазор байт навишта) анҷом медиҳад. Мулоҳизаҳои С. Айнӣ барои радди чунин фикрҳои подарҳавои Шамсиiddини Сомӣ ҷолиби диққатанд. «Барои исботи афсонай бемантиқ будани ин ҳикоя,— мегӯяд С.Айнӣ,— ҳеч далел лозим нест, зеро касе, ки аз ҷиҳати пирии худ назми «Шоҳнома»-ро қабул нокарда ба як шогирди худ ҳавола мекунад (бояд ин шогирд

1. С. Айнӣ. Дар бораи Фирдавсӣ ва «Шоҳнома»-и ў //Куллиёт, ч.11. Китоби якум (Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ ва Р. Ҳодизода). Нашри зикршуда. – С. 19-20.

чавон бошад) чӣ гуна мешавад, ки пас аз 35 сол (агар Фирдавсӣ пас аз гурехтан аз Фазнин даҳ соли дигар умр дида бошад, пас 45 сол) дар вакте ки он шогирди чавон ба навад даромада («Қомус-ул-аълом» умри Фирдавсиро навад қайд кардааст) ба ҳолати мурдан мерасад, пири мазкур ин корро тамом мекунад, боз ба тарзе ки дар як рӯз ё ду рӯз ҷаҳор ҳазор байт мегӯяд. Агар ин гуна воқеаро худи Фирдавсӣ дар бораи Зол менавишт, завқ карда меҳондем. Аммо аз як тарҷумаиҳолнавис ин гуна ривоятро дар китоби илмӣ, вай ҳам дар як саҳифа, дар як модда нақл кардан бисёр ҳандазор аст»<sup>1</sup>.

Ҳарчанд С.Айнӣ барои исботи беасос будани ин афсона «ҳеч далел лозим нест» гуфта таъкид кунад ҳам, бо вучуди ин, барои пурра қонеъ гирдонидани хонанда зикри далелҳои мантиқиро бевосита аз «Шоҳнома» ва дигар манбаъҳои мӯътамад лозим дида, андешаҳои ҳешро дар се модда хотима мебахшад. Аз ин се модда бамаврид аст моддаи дуюмро чун бурҷони қотеъ барои комилан рад кардани «устодии» Асадӣ ба Фирдавсӣ шоҳид овардан, ки гуфтааст: «Асадии Тӯсӣ назар ба ривояти «Намунаи адабиёти Эрон» дар соли 457 ва назар ба қавли «Маҷмаъ-ул-ғусаҳо» дар соли 465 вафот кардааст. Ҳеч мумкин нест, ки Асадии дар соли 457 ё 465 вафот намуда ба Фирдавсии ба навад ё наваду се даромада, дар соли 411 ё 416 вафтёфта устод шуда тавонад (боз тақрор мекунем, магар ки ин «устод» Зол бошд)»<sup>2</sup>.

Яке аз муҳимтарин ҳусусиятҳои осори илмии С.Айнӣ, аз ҷумла рисолаи «Дар бораи Фирдавсӣ ва «Шоҳнома»-и ў» дақиқкорӣ, рӯшанин матлаб ва назари интиқодӣ ба сарчашмаҳо мебошад. Дар рисолаи мазкур мулоҳизаҳои С.Айнӣ аз оғоз то анҷом бевосита бар гуфтаҳои худи Фирдавсӣ асос ёфтаанд.

Ин усули пажӯҳиш ба мусанниф имкон додааст, ки маълумоти носаҳеху аҳбори шубҳанокро дар бораи Фирдавсӣ ва «Шоҳнома», ки қариб тайи ҳазор сол дар адабиёти илмӣ ва таъриҳӣ давом карда меомад, ислоҳ кунад ва аҳли таҳқиқро ба роҳи дуруст ҳидоят намояд. С.Айнӣ бемасъулиятиву саҳлангориро дар соҳаи илм саҳт маҳкум мекунад. Таъкиди зерини ў аз дақиқкорию масъулияти бузург эҳсос карданаш дар роҳи таҳқиқ рӯшан гувоҳӣ медиҳад: «Инро ҳам қайд карда гузаштан лозим аст, ки ҳарчанд ҳамаи тазкира ва тарҷумаиҳолнависон дар зайлӣ афсонаи мазкур 4 ҳазор байт будани достони ҳуҷуми Араб бар Аҷамро қайд карда бошанд ҳам, маълум мешавад, ки ҳеч яке аз онҳо байтҳои достони мазкурро шумурда

1. С. Айнӣ. Дар бораи Фирдавсӣ ва «Шоҳнома»-и ў // Куллиёт, ч.11. Китоби якум (Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ ва Р. Ҳодизода). – С. 29.

2. Ҳамон ҷо. – С. 30.

надидаанд, зеро байтҳои мазкур дар ҳақиқат чор ҳазор байт набуда, балки нӯҳсад байт аст. Ин фикра ҳам чӣ қадар бемасъулиятона, мусоҳилакорона ва бемуҳокима қалам рондани тазкира ва тарчу-маиҳолнависони моро нишон медиҳад»<sup>1</sup>.

Дар рисолаи С.Айнӣ фаслҳои «Забони «Шоҳнома» ва маҳсусан «Муносибати «Шоҳнома» ба забони тоҷикӣ» аз ҳар ҷиҳат қобили таваҷҷӯҳ мебошанд. Натиҷагирии муаллиф дар ин ҳусус ин аст, ки «Забони «Шоҳнома» соддатарин ва софтарини забонҳои классикони Эрон аст»<sup>2</sup>. С.Айнӣ дар ин маврид ҷандин вожаву таркибҳоеро намуна меорад, ки ҳамаи шакли қадимаву аслашон зиндаанд. Дар мисолҳои аз «Шоҳнома» овардаи С.Айнӣ ва муқоисаи онҳо бо вожаву ибораҳои мустаъмал дар забони тоҷикӣ муаллиф ба ҷунин натиҷаи хеле муҳим меояд, ки забони имрӯзai тоҷикӣ нисбат ба забони адабии Эрон захираи бештари лугатҳои «Шоҳнома»-ро дар ҳуд маҳфуз доштааст. С.Айнӣ бо дар назардошти асолати лугатҳо, савтиёт ва ҳусусиятҳои сарфию нахвӣ миёни забони «Шоҳнома» ва забони имрӯзai тоҷикӣ тафовуте намебинад. Он қалимаву таъбирҳое, ки дар «Шоҳнома» корбаст шудаанд, бештаринашон имрӯз дар забони зиндаи мардуми тоҷик истифода мешаванд. Ин ҷиҳатро С.Айнӣ маҳсус таъкид кардааст, ки «ҳатто дар «Шоҳнома» он гуна лугатҳои форсӣ ва бо он гуна талағфуз кор фармуда шудаанд, ки имрӯз дар забони адабии Эрон кор намефармоянд, аммо дар миёни тоҷикон зиндааст. Баъзеи онҳоро «сухани кӯчагӣ» гӯён ҳатто баъзе тарҷумон ва адигтарошони тоҷик ҳам кор намефармоянд. Аммо Фирдавсӣ кор фармудааст ва тоҷикон бо вай гап мезананд»<sup>3</sup>.

Ба ин тарик, рисолаи С.Айнӣ на танҳо манзараи зиндаи замони Фирдавсӣ, ҷаравёни зиндагӣ, таърихи таълифи «Шоҳнома», балки ҷавхару моҳияти ин шоҳкории адабу фарҳанги тоҷику форсиро бо ҳама шуқӯҳу бузургии он дар пеши назари хонанда ҷилвагар месозад. Тадқиқоти С.Айнӣ доир ба Фирдавсӣ дар адабиётшиносии садаи XX ва муосири тоҷик иқдоми нахустин буда, мардумро бо ин адаби бузурги ҷаҳонӣ ва «Шоҳнома» шиносонид. Андешаҳои С.Айнӣ дар бораи Фирдавсӣ дар дигар осори илмии ў, аз ҷумла «Муносибати адабияи Осиёи Миёна бо Эрон» (1934), «Шайхурраис Абӯалӣ Сино» (1934), «Маънои қалимаи «тоҷик»» (1942) тавсия ва такмил ёфтаанд. Рисолаи С.Айнӣ «Дар бораи Фирдавсӣ ва «Шоҳнома»-ӯ»

1. Ҳамон ҷо. – С. 43.

2. Ҳамон ҷо. – С. 30-31.

3. Ҳамон ҷо. – С. 44.

саҳми муҳимме дар фирдавсишиносӣ буда, барои муҳаққиқони баъдина роҳнамо ва заминай муҳим гардид<sup>1</sup>. Тадқиқоти С.Айнӣ дар бораи Фирдавсӣ дар замони худ ба омӯзишу таҳияи осори ин адаби оламшумул дар Тоҷикистон такони ҷиддӣ дода<sup>2</sup>, дари ганҷинаи безавол «Шоҳнома»-ро ба рӯи мардум кушод ва ба ҳудогоҳии миллӣ мусоидат намуд.

*Марти соли 1996.  
Таҳрири дуюм:  
3-13 ноябрь соли 2004.*



- 
1. Дар ин бора аз ҷумла нигаред: С. Улугзода. Фирдавсӣ // Намунаҳои адабиёти тоҷик (Тартибиҳиҷондагон: Ҳ. Мирзозода, Ҷ. Суҳайлӣ, Ҷалол Икромӣ, Лутфуллоева Кибриё, Бузургзода). – Сталинобод: Нашрдавтоҷик., 1940. – С. 13–15; Р. Ҳодизода. Тадқиқоти илмии Садриддин Айнӣ оид ба таърихи адабиёти тоҷик (Қайдҳои муҳтасар) // Шарқи сурх. – 1950. – №8. – С. 98–111; Эм. Муллоқандов. «Шоҳнома» ва забони имрӯзай тоҷик // Садои Шарқ. – 1968. – №7. – С. 118–141; К.Айнӣ. Садои Фирдавсӣ/Маориф ва маданият. – 1975. – 23 октябр. – № 127 (8742). – С. 3. Р. Муслумонкулов. «Шоҳнома»-шоҳи номаҳо//Тоҷикистони советӣ. – 1979. – 15 май. – №11 (16105). – С. 4; Боз ҳамин муаллиф. Раҳнамои ҳалқҳо дар замонҳо // Адабиёт ва санъат. – 1989. – 7 декабр. – №49 (6260). – С. 4; М. Раджабов. Фирдоуси и современность. – Душанбе: Ирфон, 1976; Ш.М. Шукуров. «Шахнаме» Фирдоуси и ранняя иллюстративная традиция (Текст и иллюстрация в системе иранской культуры XI–XIV веков). – М.: Наука, 1983. – 176 с.; А. Абдуллоев. Абулқосим Фирдавсӣ (Очерки илмию бадӣ). – Душанбе: Адиб, 1987. – 176 с.; В. Самад. Тӯшан ҳамдилӣ. – Душанбе: Адиб, 1989. – 208 с.; Ҷ. Гиунашвилӣ. Коҳи баланди назм // Садои Шарқ. – 1991. – №2. – С. 130 – 134.
  2. А.Фирдавсӣ. Шоҳнома (Достонҳои мунтаҳаб). – Сталинобод–Ленинград: Нашрдавтоҷик., 1938.–164 с. Боз ниг.: А.Фирдавсӣ. Достони Баҳроми Ҷӯбина. – Сталинобод–Ленинград: Нашрдавтоҷик., 1940.–330 с., А.Фирдавсӣ. Достони Рустам ва Сӯҳроб. – Сталинобод–Ленинград, 1940.–112 с.; Фирдавсӣ. Достони Захҳок // Намунаҳои адабиёти тоҷик. Нашри зикршуда. – С. 16–30; А.Фирдавсӣ. Алмосҳои мардонагӣ (Бо сарсуҳан ва тавзехи А. Лоҳутӣ). – Сталинобод: Нашрдавтоҷик., 1943 – 28 с.; А. Фирдавсӣ. Достонҳо аз «Шоҳнома», ч.1-2 (Тартибиҳиҷондагон: Б. Сирус, М. Раҳимӣ). – Сталинобод: Нашрдавтоҷик., 1955; А.Фирдавсӣ. Шоҳнома. Иборат аз 9 ҷилд (Ба чоп тайёркунандагон: К.Айнӣ, З.Аҳорӣ, Б.Сирус, А. Девонакулов). – Душанбе: Ирфон, 1964–1966; Достонҳои «Шоҳнома». Китоби якуму дуюм (Нигориши С.Улугзода). – Душанбе: Маориф, 1976–1977; Нашри дуюм, соли 1986; С.Улугзода. Фирдавсӣ (Роман). – Душанбе: Адиб, 1986. – 270 с. Нашри дуюму сеом, солҳои 1990 – 1991.

## АВВАЛИН МАТНИНОСИ ТОЧИК

Осори илмии гаронбаҳои устод Айнӣ масъала ва муаммоҳои мухимтарини адабиёти гузашта ва муосири тоҷикро равшан намуда, барои омӯзишу тадқики системаноки афкори адабӣ ва эстетикии халқамон заминai устувор ба вучуд овардааст. Ҳар як асари илмии С.Айнӣ, ки бо тақозои ҳаёти маънавии чамъият арзи вучуд кардааст, моҳиятан гузориши бузурге дар тадқики тамаддуни бостонии халқи тоҷик ба шумор рафта, дар давраҳои муайяни мушаххаси таъриҳӣ вазифаҳои мухимми иҷтимоӣ, сиёсӣ, илмӣ ва адабию маданиро адо намудааст. Ба туфайли дониши фаровон, қобилияти фавқулодиа илмӣ, дарку биниши амиқи қонунияти тараққии адабиёти бадеӣ ва тадқики ҷиддии воқеаҳои адабӣ С.Айнӣ дар ҳалли як қатор масъала ва муаммоҳои адабиётшиносии шӯравии тоҷик ҳамчун қашшоғ шӯҳрати оламшумул пайдо кард. Аз аввалин асари адабиётшиносииаш – «Намунаи адабиёти тоҷик» /1926/ сар карда, то охирин монография – «Мирзо Абдулқодири Бедил» /1954/ С. Айнӣ ҳамчун олими ихтироъкор ва навҷӯю навовар намоён мегардад.

«Намунаи адабиёти тоҷик» барои омӯзиш ва тадқики яке аз соҳаҳои мухимми фаъолияти адабиётшиносии С.Айнӣ, ки матниносист, маводи пуркимате медиҳад. С.Айнӣ бо ин асар бори аввал дар адабиётшиносии муосири тоҷик ба матниносӣ асос гузашт. Дар сурате ки ба таъкиди А.Л. Гришунин «Матниносӣ оғоз ва дар асли маънӣ асоси тамоми адабиётшиносӣ»<sup>1</sup> бошад, дар ин ҳолат арзиши кори С.Айнӣ дар соҳаи матниносии тоҷик багоят бузург аст.

Дар шароити солҳои 20-уми асри XX аз баҳри беканори мероси адабии гузашта беҳтарин дурдонаҳоеро дар шакли мунтаҳаб фароҳам оварда, дастраси оммаи васеи хонандагон намудан кори ниҳоятдараҷа мушкил буд. А.Лоҳутӣ, ки ҳангоми таълифи «Намунаи адабиёти тоҷик» ба мулоқоти С.Айнӣ рафта буд, дар ҳусуси душворӣ ва мураккабиҳои коргоҳи эҷодии муаллиф менависад: «Устод дар

1. А.Л. Гришунин. Введение // Основы текстологии. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – С. 5.

уюқи худ даруни саджо китоб гарқ буд ва нусхае дар даст дошт, ки менавишт: Он ҳамин («Намунаи адабиёти точик») буд»<sup>1</sup>.

С. Айнӣ ба мероси адабӣ ҳамчун сарвати маънавии ҳалқ муносабат карда, дар интихоби матнҳо масъулияти ҷиддӣ ҳис намудааст. Аз ин чост, ки ў барои интихоб ва барқарор намудани матни асосии осори адабон, ки дар соҳаи матншиносӣ вазифа ва муаммои муҳим ба ҳисоб меравад<sup>2</sup> кори зиёди тадқиқотиро анҷом додааст. Зарурати интихоби анику саҳехи матнҳо С.Айниро водор намудааст, ки дастхатҳои қадима, маҷмӯаҳои адабӣ, девону тазкираҳо, дастхати адабон ва дастнависи котибон, баёзҳо, асарҳои чопӣ ва номатбӯй, маҳсусан маҷмӯаи китобҳои бефехраст, хулоса, сарчашмаҳои бисё-реро амиқ омӯхта, муқоиса намояд ва ба ин восита матни асосиро барқарор қунад. Мураттиб доир ба ҷараёни кори худ дар интихоби матнҳо ва душвориҳои ин масъала дар хотимаи асар чунин навиштааст: «Намунаҳои адабиёти ҳазорсолаи точикро, ки то ба ҳол ба ҷое ҷамъ нашудааст, аз китобҳои мутаъаддид бардошта ба як ҷилд гирд овардан, нусхаҳои ҳаторо се ҷаҳор китоб ба даст дароварда, ба онҳо муроҷиат намуда, татбиқ ва тасҳех кардан, таърихи зиндагонӣ ва вафоти ҳар адабро аз маҷмӯаҳо, китобҳои бефехраст тафтиш намуда, таъин намудан, ривоятҳои муҳталифро ба воқеаҳои муайянӣ он замон андоза карда, ба яке қаноат ҳосил кардан ва ба амсоли ин ранг машаққатҳо (ки ҷомеъро дар вақти таҳриру тартиб воҳӯрд), бурдборӣ намуда (агарчи ноқис аст), ҷизе ба майдон овардан ҳам нисбат ба мо, камиқтидорон, кори бузургест. «Зи дasti аҳли адам ҳар ҷо ояд, эъҷоз аст»<sup>3</sup>.

Дар «Намунаи адабиёти точик» интихоби матнҳо ҷиддан илмӣ сурат гирифта, дар он вазифа ва унсурҳои матншиносӣ – интихоб ва барқарор кардани матни асосӣ, варианти матн, иродай ҷӯдии муаллиф, тақрир (конеъктура), муайян кардани муаллиф (атрибутия), тавзехот, ташреҳот амалан риоя шудаанд. Аз ин ҷиҳат матнҳои дар ин асар интихобшуда моҳиятан хеле боъзтимоданд.

Ҳангоми интихоби матнҳо С.Айнӣ сарчашмаҳоро бодиққат аз назар гузаронида, варианти мисраву байтҳо ва гуногунии қалимаву ибораҳоро қайд мекунад. Ў дар ин маврид вобаста ба такозои мундаричаи умумии порчаҳои адабӣ қӯшидааст, ки варианти мувофиқи матнро интихоб намояд. Чунончи, дар вақти зикри яке аз

1. Лоҳутӣ. Садриддини Айнӣ // С. Айнӣ. Намунаи адабиёти точик. Нашри зикршуда. – С. VII.

2. Коллектив. Основы текстологии. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – С. 248.

3. С. Айнӣ. Як-ду сухан дар хотима // Намунаи адабиёти точик. – С. 616-617.

шеърҳои Амъаки Бухорой аз «Намунаи адабиёти Эрон» дар хусуси мисраи аввали байти зерин:

Ҳавои машриқ, ториктар аз сиёҳшабех,  
Канори мағриб, рангингтар аз ақиқи музоб...

чунин қайд кардааст: «Ба чои ин мисрав дар «Оташкада» «Ҳавои машриқ ториктар аз шаби шабаҳгун» навишта шудааст»<sup>1</sup>.

Як қисми қайдҳои С.Айнӣ оид ба матнҳо ба масъалаи тақрир тааллук доранд. Мураттиб дар вақти аз манбаъҳо овардани намунаҳо баъзан ба маънои умумии мисравъ ва байтҳо мувофиқат накардани калима ва ибораҳоро хотиррасон мекунад. Дар ин ҳолат ў ҳамчун матншиноси дақиқназар ба чои таркибҳои номувофиқ калима ва ибораҳои дурустро пешниҳод кардааст. Масалан, аз «Намунаи адабиёти Эрон» шеъри Камолии Бухороиро нақл карда, бо дар назардошти мантиқи вожаҳо ва таносуби сухан дар хусуси ин байт:

Бо вард ҳамнишинаму бо вард ҳамқарин,  
Бо Зӯҳра ҳамқиронаму бо Маҳ мучоварам, –

менависад: «Бояд дар чои «вард»-и охирӣ «мehrī» бошад»<sup>2</sup>.

Дар чои дигар, С.Айнӣ калимаи «bihūrd»-ро дар ин байти Адіб Собири Тирмизӣ:

Чун фурӯшад ба гуруб ҷашмаи rӯz,  
Гуфтӣ ихлосро бихӯрд фироқ, –

аз ҷиҳати иқтизои таносуби калом, талаботи нахвӣ ва муносибати мантиқӣ бемавқеъ шуморида, қайд мекунад, ки «Бояд ба чои «bihūrd» «bihond» бошад»<sup>3</sup>.

Ҳамин гуна қайдҳоро дар хусуси манбаи асарҳои Маншур, Асириддини Аҳсикатӣ, Камоли Ҳуҷандӣ, Қосими Коҳӣ, Абдуллоҳҳон, Умархон, Оташӣ, Муҳаммадшарифи Ориф, Аҳмади Дониш ва дигарон дидан мумкин аст. С.Айнӣ порчаҳои адабиро аз девон, тазкира, маҷмӯа, баёз ва дигар манбаъҳо интихоб намуда, муҳолифати нусхаҳоро нишон медиҳад, ё ба чои калима ва ибораҳои мантиқан суст ва аз ҷиҳати соҳти грамматикий вайрон воҳидҳои лугавии сахех ва

1. С. Айнӣ. Амъаки Бухорой // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 29.

2. С. Айнӣ. Камоли Бухорой // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 35.

3. С. Айнӣ. Адіб Собири Тирмизӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 38.

таъбирҳои мувофиқмаъноро таклиф мекунад. Масалан, аз калимаи «ниҳад» дар ин байти Оташӣ:

Ниҳад мӯҳри хамӯшӣ фитрати нозукхаёлеро,  
Чу мӯ пайдо шавад, набвад садо минои холиро, –

мавҳум будани маъниро хотиррасон намуда, гуфтааст: «Маънии матлаъ рӯшан нест. Магар ки асли нусха ба чои «Ниҳад мӯҳри хамӯшӣ...» «Бувад мӯҳри хамӯшӣ» бошад, лекин дар ду нусха, ки дидা шуд, «Ниҳад мӯҳри хамӯшӣ»... аст»<sup>1</sup>.

Қайду таклифҳои тақририи С.Айнӣ бо далелу муҳокимаҳои ҷиддии мантиқӣ, адабӣ ва илмӣ асос ёфтаанд. Ӯ ҳамчун сухансанҷу матншинос ҳудро вазифадор шуморидааст, ки дар ҳалли масъала пеш аз ҳама айниятро меъёри асосӣ қарор дихад. Муаллиф манбаъхоро истинод меорад, вале ба навиштаи соҳибони тазкира қаноат накарда, ба чои калимаҳои бемантиқ ва аз ҷиҳати маъниӣ нодуруст мағҳумҳои мувофиқмаъноро мегузорад. Дар байти зерини Муҳаммадшарифи Ориф:

Тиҳидастӣ бувад сармояи таҳсили бекадрӣ,  
Ки ҳар ҷо сифр зоҳир гашт, он ҷо аз ҳисоб уфтад, –

ба маънии умумии байт робитаи мантиқӣ ва алоқаи қавии маънавӣ надоштани калимаи «аъдод»-ро дарк карда, ба чои он бар хилофи нишондоди сарчашмаҳо ифодаи мазмунан дурусти «он ҷо»-ро қобили қабул донистааст: «Дар ин мисраъ (мисрай дуюми байти боло – А.М.) дар бисёртарини нусхаҳо ба чои «он ҷо» «аъдод» аст. Зоро ба сабаби сифр (миси зард – А.М.) аъдод (чамъи аداد – А.М.) аз ҳисоб намеуфтад, балки чои сифр аз ҳисоб меуфтад».<sup>2</sup>

Дар вақти овардани намунаҳо С.Айнӣ кӯшидааст, то аз сарчашмаҳо вариантҳои нисбатан дурусташро интиҳоб кунад. Дар ин ҳолат ӯ ихтилофи манбаъхоро низ хотирнишон месозад. Чунончи, баъди зикри ин байти Исо Маҳдум:

Кам зи обила натвон зиндагӣ ба сар бурдан,  
Хайма то кунӣ барпо, азми сайри саҳро кун, –

1. С. Айнӣ. Оташӣ, Мирбакоҳочаи Бухорӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 208.

2. С. Айнӣ. Муҳаммадшарифи Ориф // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 415.

navištaast, ki «Дар бালъе нусхао ба чои «Хайма то кунй барпо», «Хайма то кунй пайдо» аст»<sup>1</sup>.

Муалиф дар зикри намунахो хеле эҳтиёткорона рафтор кардааст. Ў бальзан бо вучуди носаҳехии матн, бинобар набудани маъхази боъзтимод далелҳои адабиро чунонки дар сарчашмаҳо сабт шудаанд, меорад, vale дар айни замон мулоҳизаҳои танқидиашро ҳамчун суханшинос баён мекунад. Чунончи, дар бораи ин байти Аҳмади Дониш:

Вучуди ҳар як аз ин қавм зеби мамлакат аст,  
Хузури ҳар як аз ин фирмқо мулкрост ҷамол, –

чунин ишора дорад: «Дар ин мисраъ ба чои «аз ин қавм», «аз ин зумра» мебуд, хубтар меуфтод. Аммо дар се нусха, ки мутолаа шуд, «аз ин қавм» аст»<sup>2</sup>. Дар байти мазкур ба чои «аз ин қавм» мағҳуми «аз ин зумра»-ро гузоштани С. Айнӣ асос дорад, зоро ки «қавм» ба мамлакату ҳалқ мувофиқат мекунад, «зумра» бошад, ба табақа, гурӯҳ ё як қисми одамон тааллуқ дорад.

Дар масъалаи интиҳоби матни асосӣ С.Айнӣ аз воситаҳои гуногуни матншиносӣ истифода бурдааст. Ў дар масъалаи барқарор кардани матни асосӣ омӯзиш ва истифодай сарчашмаҳои дараҷаи аввалро мувофиқи мақсад донистааст. Чунин роҳро пеш гирифтани матншинос ба усули илмӣ асос ёфта, омили дақиқият ва саҳехияти матн гардидааст. С.Айнӣ баъди зикри байти:

Умарову фуқарое, ки чу Осим чанд аст,  
Чун Сипандӣ ҳама дар пешти ту сар афкандаст, –

дар хусуси муносибати худ ба манбаъ чунин қайди мушаххас кардааст: «Дар девони Сипандӣ, дар ин мисраъ ба чои «чу Осим» «ба алам» аст. Лекин ин мувашшаҳро Сипандӣ ба фармони Ҳочӣ Иброҳими Осими Бухорӣ, ки аз шариқдарсони факир буд, иншод карда буд. Дар нусхае, ки ба Бухоро ба Осим фиристода буд, «Чу Осим» буд. Чун асли нусхаро дар хотир доштам, бар хилоғи нусхай девон ба он ваҷҳҳо навиштам»<sup>3</sup>.

С. Айнӣ бо аксари адібони замони худ муносибати наздик дошт. Бинобар ин, дар вақти ба чоп тайёр кардани осори онҳо

1. С. Айнӣ. Исо Маҳдуми муфтии Бухорӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 422.

2. С. Айнӣ. Аҳмад маҳдуми муҳандиси мунаҷҷим, машҳур ба Аҳмади Калла // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 296.

3. С. Айнӣ. Мулло Абдулкарими Сипандии Самарқандӣ//Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 342.

иордай охирини эчдиашонро ба назар гирифтааст, ки ин усули кори матнишносию ў барои омӯзиши таърихи эҷоди асарҳо ва барқарор гардидани матни асосӣ аҳамияти калон дорад. Чунончи, як газали Содикҳоҷаи Гулшаниро аз тазкираи «Тазкор-ул-ашъор»-и Садри Зиё нақл карда, бар хилоғи манбаъ дар матни асосӣ мисраъҳои таҳриркарда шоирро:

Чун меҳр биё, ҷодари заррин ба сар андоз!  
Биншину сарандоз зи сар гиру сар андоз!  
Бинмо, руҳи чун меҳру фикан гулгула дар шаҳр!  
Сад машъалаи нур ба девору дар андоз! –

интихоб карда, дар айни замон дар поварақ варианти аввалии мисраъҳои дуюми байтҳои болоро нишон дода, навиштааст: «Дар нусха: «Биншину сарандози сари худ, зи сар андоз» буд. Ин мисраъ: «Сад валвала дар Ҳовару дар Ҷохтар андоз» буд. Аммо Гулшаний дар охирҳои умраш ин ду мисраъро тасҳех карда буд. Бар он ваҳҳ навишта шуд»<sup>1</sup>.

Дигар аз масъалаҳое, ки С.Айнӣ ҳангоми омӯзиши матнҳо ба он эътибори ҷиддӣ додааст, масъалаи атрибутсия–муайян кардани муаллифи асар мебошад. Дар масъалаи атрибутсия ўзроҳо воситаҳои гуногун истифода бурдааст. С.Айнӣ дар навбати якум барои муайян намудани муаллифон истифодаи манбаъҳои мӯътамадро дар ҷои аввал гузаштааст ва гуфтани мумкин аст, ки дар ин масъала ба муваффакият ноил гаштааст. Дар сурати шубҳанок будани муаллифони матнҳо ўзроҳо методи муқоисаи нусхаву сарчашмаҳо, усули таъриҳият, таҳлилу муқоисаи аҳбори ҳуҷҷатҳои адабию таъриҳӣ истифода кардааст. Масалан, дар вакти зикри шарҳи ҳол ва осори Абдулазизхон байти зеринро:

Ба санг раҳна шуд азбас гиристам бе ту,  
Зи санг саҳттарам, ман ки зистам бе ту, –

аз «Оташкада»-и Лутфалибеки Озар оварда, бо далелҳои қатъии таъриҳӣ ва муҳокимаҳои ҷиддии мантиқӣ фикри соҳиби тазкираво дар бораи ба Убайдуллоҳон мансуб будани байти мазкур рад карда менависад. «Соҳиби «Оташкада» ин байтро ба номи Убайдуллоҳон менависад. Лекин Убайдуллоҳонро аз шоҳзодагони ўзбак аст ва дар замони шоҳ Сулаймони Сафавӣ дар ин давлат паноҳ овардааст» гуфта тавсиф менамояд. Аз он ҷо ки дар мавриди сафари ҳаҷи Абдулазизхон

1. С. Айнӣ. Содикҳоҷаи Гулшаний Бухорой // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 461.

ба шоҳ Сулаймони Сафавӣ чанде меҳмон буданаш таърихан событ аст ва сафари Убайдуллоҳ номро аз Туркистон дар аҳди шоҳ Сулаймон касе ривоят накардааст, маълум мешавад, ки дар «Оташкада» дар вазъи исм хато рафтааст<sup>1</sup>.

Ба мисли ҳамин С.Айнӣ хатои муаллифи «Оташкада»-ро дар хусуси ба Туғрали Салҷуқӣ нисбат додани рубоии Султон Ҳалил низ ислоҳ менамояд<sup>2</sup>.

Дар натиҷаи омӯзиши танқидии сарчашмаҳо, муқоисаи нусхаҳои гуногуни асарҳо С.Айнӣ на танҳо муаллифони асарҳоро муайян мекунад, балки ғалати манбаъҳоро низ ошкор месозад. Чунончи, байти зерини Мулло Сайлиро:

Зи ҳарзагардии мо то шикояте нақунад,  
Гирифтаем гулӯй асои худ маҳкам, –

аз «Таърихи Муқимхонӣ» оварда, сипас чунин қайд мекунад: «Ин шеър ба номи яке аз мутааххирин дидо шуда буд. Маълум шуд, ки хато будааст»<sup>3</sup>.

Умуман кӯшишҳои С.Айнӣ дар масъалаи интихоб ва барқарор кардани матни асарҳо ва тағири муаллифон натиҷаҳои пурсамар додаанд ва хизмати ў ҳамчун манбаъшинос хурд нест. Вале ба сабаби он ки асари С. Айнӣ дар шароити солҳои 20-ум навишта шуда буд ва на ҳама сарчашмаву ёдгориҳои адабӣ дар он вакт ба мусанниф дастрас буданд ва бар замми ин дар сурате ки атрибуция дар мероси адабии гузашта душвориҳои зиёд пеш меоварад, бинобар ин, табиист, ки дар «Намунаи адабиёти тоҷик» масъалаҳои муайян кардани матни асосии баъзе асарҳо ва муаллифон қатъиян то охир ҳалли худро ёфта наметавонистанд. Ин масъалаҳо дар марҳалаи имрӯзai инкишифӣ адабиётшиносӣ низ то ҳол пурра ҳал нашудаанд ва ҳатто дар шарқшиносии ҷаҳонӣ низ баҳснок шуморида мешаванд. Масалан, С.Айнӣ рубоии машҳури устод Рӯдакӣ:

Гар бар сари нафси худ амирӣ, мардӣ!  
В-ар бар дигаре нукта нагирӣ, мардӣ!<sup>4</sup>

1. С. Айнӣ. Абдулазизхон ибни Надирмуҳаммадхон // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 149.
2. С.Айнӣ. Султон Ҳалил ибни Мироншоҳ ибни амир Темур // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 86.
3. С. Айнӣ. Субҳонқулихон // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 158.
4. Дар китоби «Рӯдакӣ. Шеърҳо» (Бо мӯқаддима, тартиб ва тавзехи Ӯсмон Каримов ва Садрӣ Саъдиев). – Душанбе: Ирфон, 1974. – С.54 ва дигар маҷмӯаҳои шоир ин мисраъ ба тарики зайл: «Бар кӯру кар ар нукта нагирӣ, мардӣ» чоп шудааст – А.М.

Мардй набувад фитодаро пой задан,  
Гар дasti фитодае бигирий, мардй! –

ро аз тазкираи «Оташкада» дар асоси истинод ба сарчашма ба номи Пахлавон Маҳмуди Хоразмӣ (вафот 1322) овардааст.<sup>1</sup> То имрӯз ин рубой ҳам ба номи устод Рӯдакӣ ва ҳам ба номи Пахлавон Маҳмуди Хоразмӣ нашр шуда истодааст<sup>2</sup> ва ҳатто X. Эте, С. Нафисӣ ва А. Мирзоев дар хусуси ба қадоме аз шоирон тааллук доштани руобии мазкур ба қарори қатъӣ омада натавонистаанд<sup>3</sup>. Ҳамин ҳолатро дар байзе порчаҳои адабии муаллифони дигар низ дучор шудан мумкин аст.

Нихоят, дигар аз масъалаҳо, ки дар «Намунаи адабиёти тоҷик» аҳамияти хосае қасб намудааст, тавзехот ва ташреҳоти матнҳо ме-бошад. Тавзехи матнҳо аз тарафи С.Айнӣ вобаста ба объекти тадқиқ ва мундариҷаи асарҳо бо ду роҳ: ҳам дар дохили матни китоб ҳангоми зикри намунаҳо ва ҳам дар поварақ сурат гирифтааст. Дар мавриди якум муаллиф он асарҳоero, ки асли мақсад дар онҳо ба тариқи рамзу маҷоз ва қинояву истиораҳои сарпеч баён шуда, фаҳмидани онҳо ба хонандагони оддӣ душворӣ мекунад, эзоҳ доданро зарур шуморидааст. Чунончи, байди зикри намунаҳо аз «Тӯҳфаи дӯстон»-и Шоҳин менависад: «Дар ин ашъор низ ҳадафи ин тирҳои обдори тез амир Абдулаҳад аст. Амир Абдулаҳад ҳар зулму ҷафое, ки дар ҳаққи Шоҳин кард, ҳама ба либоси меҳрбонию тарбият буд. Дар ин ашъор ин нуктаҳоро ба хубӣ тасвири карда.

Байзе ашҳоси ҷоҳу дунёпараст ҳастанд, ки ба умеди манфаати дуняйӣ ба подшоҳон наздик мешаванд. Шоҳин соҳибони ин фикрро дар назар гирифта, мегӯяд, ки қурби ин подшоҳ неши бе нӯш, меҳнати бе роҳат ва накбати бе неъмат аст. Ба иборати қӯтоҳ: ин доми бедона аст. Агар дар ин дом уфтодӣ, сари ҳудро ба ҷои дон ҳоҳӣ дид. Ҳулоса, мардуми ҷоҳу дунёпарастро ҳам аз наздикии Абдулаҳад метарсонад ва ин шикоятҳои ҳудро фақат барои ибрати ояндагон менависад<sup>4</sup>.

- 
1. С.Айнӣ. Пахлавон Маҳмуди Қаттолии Хоразмӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С.118.
  2. Дар ин бора аз ҷумла нигаред: Гулшани адаб, ч.1 (Тартибдиҳандагон: К.Айнӣ, Б. Сирус, А. Афсаҳзод, Ч. Додалишоев). – Душанбе: Ирфон, 1974. – С. 19; Рӯдакӣ ва замони ў (Мачмӯаи мақолаҳо). – Сталинобод: Нашрдавтоҷик., 1958. – С. 54; Пахлавон Маҳмуд. Руобоиёт. – Тошканд: Нашриёти адабиёт ва санъати ба номи Faғur Fулом, 1979. – С. 40.
  3. А.Мирзоев. Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик., 1958. – С. 195.
  4. С.Айнӣ. Шамсиддин маҳдуми Шоҳини Бухорӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 369.

Дар мавриди дуюм С.Айнӣ калимаву избора ва чумлаҳои душвор-фаҳмро дар поварақ маънидод мекунад. Тавзеху ташрехи матнҳо бо мақсади ба оммаи васеи хонандагон мағфум гардидан мундариҷаи ғоявӣ ва моҳияти асарҳои бадей сурат гирифта, кӯшиши С. Айниро дар роҳи таъмини маърифату завқи эстетикии мардум ва садоқати ўро ба усули ҳалқият нишон медиҳад. «Намунаи адабиёти тоҷик» дар ташаккул ва инкишофи фаъолияти минбаъдаи матншиносии муаллиф нақши қалон гузошт. С.Айнӣ дар оянда ҳангоми ба чоп тайёр кардани осори классикони адабиёти тоҷику форс: устод Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Ибни Сино, Саъдӣ, Ҳофиз, Камоли Ҳучандӣ, Восифӣ, Бедил ва дигарон усулҳои тадқиқи матншиносии худро инкишофт ва такмил медиҳад.Faъoliyati matnshinosi С. Aйниро metavon bo xulosahoи зерин ҷамъбаст кард:

- а) С.Айнӣ ба воситаи «Намунаи адабиёти тоҷик» дар адабиётшиносии мусоири тоҷик ба матншиносӣ асос гузошт.
- б) С.Айнӣ аҳамияти умумимилӣ ва умумихалқии мероси адабиро ба асос гирифта, матни асосӣ ва саҳехи осори адибонро дар асоси талабот ва усулҳои илми матншиносӣ ба чоп тайёр кардааст.
- в) Матнҳои интихобкардаи С.Айнӣ маҳорат ва истеъоди комили ўро ҳамчун манбаъшинос ва матншинос ба таври барҷаста нишон медиҳанд. Маҳз ба туфайли хизмати бузурги С. Айнӣ ҳалқи тоҷик баъд аз инқилоби Октябр аз мероси бои маънавии худ баҳравар гардид.
- г) Таҷриба ва фаъолияти минбаъдаи матншиносии С. Айнӣ дар назди муҳаққиқони адабиёти гузашта ва имрӯзаи тоҷик дар роҳи омӯзиш ва дастраси оммаи ҳалқ гардонидани матни аниқу саҳехи осори адибон вазифаҳои пурмасъулият мегузорад.
- д) Кори дар соҳаи матншиносӣ оғознамудаи С.Айнӣ имрӯз аз тарафи шогирдони мактаби адабиётшиносии ўбомуваффақият идома дорад.

*Апрели соли 1985.*



## МАЪХАЗЕ ОИД БА ТОШХОҶАИ АСИРӢ

Тазкираи чомеи «Намунаи адабиёти точик» (1926), ки таърихи беш аз ҳазорсолаи адабиёти точикро дар бар мегирад, роҷеъ ба суханварони Ҳучанд маводи адабӣ ва асноди пурқимати илмиро фароҳам овардааст, ки омӯзишу таҳқиқи онҳо барои рӯшан гардиданӣ бисёр масоили умдаи адабиёти гузашта ва муосири халқамон ёрӣ мерасонанд. Дар ин китоб муҳтасари шарҳи ҳол ва намунаи осори адабони Ҳучанди бостонӣ: Шайх Муслиҳиддини Ҳучандӣ (асри XIII), Зиёуддини Форсии Ҳучандӣ (вафот 1225), Шайх Камоли Ҳучандӣ (1318-1323-1400), Хотифи Ҳучандӣ (вафот 1842-1843), Домулло Ҳоҷибӣ Лисонии Ҳучандӣ (вафот 1851-1852), Тошҳоҷаи Асири (1864-1916), Мунирхони Муинзодаи Ҳучандӣ (таваллудаш 1902-1903-1973) оварда шудааст, ки альҷон манзури мо Тошҳоҷаи Асири мебошад.

С. Айнӣ оид ба Асири ҳам дар қисми дуюм ва ҳам дар қисми сеюми «Намунаи адабиёти точик» тавакқуф кардааст. Дар қисми дуюми асар С. Айнӣ шоирро зери унвони «Асирии Ҳучандӣ исмаш Тошҳоҷа» ёдоварӣ намуда, аз назму насри ў ба тариқи намунаворӣ менигорад.<sup>1</sup> Баъди аз дафтари маҷмӯаи Асири зикр намудани газали дилпазири муассири С. Айнӣ дар ҳусуси сабкни нигоши

Гар чунин ҷӯшад бурун тӯфони об аз ҷашми ман,  
Метавон гуфтан фалакро як ҳубоб аз ҷашми ман.  
Ду ҷаҳон қаҳру ғазаб гарми итоб аз ҷашми ту,  
Сад ҷаман шабнам гулоби изтироб аз ҷашми ман.  
Нестисармоягон ҳам маҳви доги ҳастиянд,  
Дорад анқои нигаҳ боли ғуроб аз ҷашми ман.  
Осмон пирояи зулм аз шафақ оростааст,  
Дасти бедори фалак дорад ҳизоб аз ҷашми ман.  
Аз нигоҳи ў Асири, дар тамошогоҳи шавқ,  
Тоза гардад дарду доги шайху шоб аз ҷашми ман.<sup>2</sup>

1. С Айнӣ. Асирии Ҳучандӣ, исмаш Тошҳоҷа // Намунаи адабиёти точик.– С. 210–217.

2. Ҳамон ҷо. – С. 210.

A decorative horizontal border made of a repeating pattern of small, stylized flowers or leaves, likely a digital watermark or a decorative element from a scanned document.

نشد روشن چه میگویم، ندانم در چه آهنگ؟  
غمت شد مونس جان حزین، شهباي مهجوري،  
چهغم، گردون ربود ار دامن پاک تو از چنگم.  
ندانم بيدماغي راچه تسخیر است در بودم،  
نفور از دلق و تسبیح، ملول از بربط و چنگم.  
ز جرم ناکسيهاوارهم شاید کند گردون،  
بميزان خرد، قدر مرا باذره پا سنتگم(۹)  
سرورم را ثباتي نه، هموم را فراری نه،  
بوضم اعتباری نه، مگر كيفيت بنگم.

اسیری، خنندی اسهم تا شخواجہ

(١٣٣٤) وفات

## (از دفتر مجموعه اسیری)

گرچنین جوشد بروان طوفان آب از چشم من،  
مپتوان گفتن فلک را یکجای باز از چشم من.  
دو جهان قهرو غصب، گرم عتاب از چشم تو،  
صد چمن شبنم، گلاب اضطراب از چشم من  
نیستی سرمایه گانهم، محدودگ هستیند،  
دارد عنقای نگه، بال غراب از چشم من.  
آسمان پیرایه ظلم، از شفق آراسته است،  
دست بیداد فلک دارد خضاب از چشم من.  
از نگاه او «اسیر!» در تماشگاه شوق،  
تازه گردد درد و داغ شیخ و شاب از چشم من.

осори шоир менависад: «Асирий дар назм баъзан ва дар наср тамоман муқаллиди Бедил аст».<sup>1</sup> Сипас, мусанниф барои исботу тақвияти фикр аз дафтари осори Асирий як ёддошти ўро меорад, ки санаду макони он мутобиқ ба тирамоҳи соли 1909 дар сероҳаи аввали бозори Панҷшанбе мебошад. Ин порчай адабӣ аз якчанд ҷиҳат бисёр мароқангез аст. Аввалан, зимни ин ёддошт як ғазал, як қитъа ва як қасидаи Асирий, ки дар маҷмӯъ 47 байтро ташкил медиҳанд, оварда шуда, ба ин восита баъзе лаҳзаҳои мушаххаси ҳаёти ў рӯшан гардидаанд. Сониян, аз он ёддошт хонанда дар ҳусуси асҳоби донишу завқ ва аҳбоби шоир, чун Мулло Мирамини мударрис, Ҳочӣ Мирзои Ёдгор ва Абдулқодири мударриси Кошғарӣ, ки Асирий бо онҳо дар муносибати наздик воқеъ будааст, маълумот пайдо мекунад. Солисан, ёддошти мазкур оид ба коргоҳи эҷодии Асирий маълумоти ҷолиберо дорост.<sup>2</sup> Чунончи, тавре аз он маълум мегардад, қасидаи машҳури башардӯстонаи Асирий, ки матлааш:

Одамият чист? – Худро дур аз шарр доштан,  
Хайрҳоҳи ҳалқ будан, нафъи безар доштан, –

мебошад, дар ҷавоби қасидаи шоири тоҷикзабон Таҷаллии Ҳиндустонӣ иншо шудааст. С.Айнӣ аз ин қасида, ки саршори ғояҳои инсондӯстона ва афкори тарбиявию аҳлоқӣ буда, дар он қавоиди одоби муюшират, муносибати фард бо ҷомеа, хизмату садоқат ба ҳалқ чун нишонаҳои камолоти маънавӣ арзёбӣ гардидаанд, 33 байтро интихобан зикр намуда, навиштааст: «Ин қасида ҳафтоду шаш байт буд, аммо ба накли ҳамин қадар иктифо уфтод».<sup>3</sup>

Порчаҳои аз ин қасида интихобнамудаи С. Айнӣ аз ҷиҳати мазмун олий ва аз лиҳози бадоёсу саноёй хеле баланд буда, чун барномаи фаъолиятмандии иҷтимоии ҳар фарди боҳиради ҷомеа садо медиҳанд. Мулоҳиза фармоед абёти зеринро, ки дар онҳо чунин қавоиди аҳлоқи ҳамида ва сифатҳои писандидаи инсонӣ мавриди эътироф қарор гирифтаанд:

Аз сафо оина бастан хонаи дилро мудом,  
Аз ҷароғи сидқ хотирро мунаvvар доштан.  
Аз нитоқи ҳусни ҳиммат бар миён бастан камар,  
Бар сар аз тарки ҳавоҷис зеби афсар доштан...

1. С.Айнӣ. Асирии Ҳуҷандӣ, исмаш Тошҳоҷа // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 211.

2. Ҳамон ҷо. – С. 211 –216.

3. Ҳамон ҷо. – С. 216.

Қомати ҳастӣ ба дебои камол оростан,  
Чомаи фазлу ҳунар перояи бар доштан.  
Бегумони ину он дар чорсӯи коинот,  
Халқро аз хулқи некӯ уди мичмар доштан.  
Аз шамими атри зулфи шоҳиди ҳусни баён,  
Шомаи асҳоби маъниро муаттар доштан...  
Аждаҳои нафси саркашро ба таълими садод,  
Аз қаноат қут додан, қалъи Хайбар доштан...  
Ахдро пероя бахшидан зи тамҳиди вафо,  
Бар вафо аз хуллаи ихлос зевар доштан.  
Аз сахо додан тароват гулшани хайротро,  
В-аз қарам навбодаи эҳсон мусаммар доштан.  
Равзаи ризвони миллатро ба оби иҷтиҳод,  
Ҳамчӯ боги хулд доим тозаву тар доштан<sup>1</sup>.

Зимнан бояд гуфт, ки мазмуни баланди ин қасида ба эҷодиёти С.Айнӣ низ бетаъсир намондааст. С.Айнӣ дар ҳикояи ҳаҷвии «Анҷоми кори як шайхи ҳилагар» (дар Бухорои сурх) (1921) байти зерини қасидаи Асирий:

Оҳ аз ин чинси начосаттинатони зӯҳдкеш,  
Чуз ба оби тег натвонӣ мутаҳҳар доштан, –

ро чун ҳусни мақтаъ моҳирона истифода бурдааст, ки он ҳам барои пурра нишон додани сиришту олами ботинӣ ва қиёфаву хулку атвори образи манғии Ҳалим Эшон ва ҳам барои тақвияти мароми гоявии нависанда комилан мусоидат намудааст.<sup>2</sup>

Маълумоти мухтасари тарҷумаиҳолие, ки С. Айнӣ дар бо-раи Асирий додааст, аз ҳар ҷиҳат шоёни дикқат аст. Аз аҳбори С. Айнӣ маълум мегардад, ки ў бо Асирий робитай наздики дӯстиву эҷодӣ дошта, онҳо дар таблиги ақоиди маорифпарварӣ ҳамфикару ҳаммаслак будаанд. Ин аст, ки С.Айнӣ Асириро ҳамчун як шахсияти барҷастаи замон муаррифӣ намуда, сифатҳои асили инсонӣ, фазилату донишмандӣ, фурӯтанию меҳнатдӯстии ўро маҳсус таъқид кардааст. Алалхусус ба касе шеъри маддоҳона набахшидани Асирий ва бо зӯри бозувонаш зиндагӣ ба сар бурдани ин шоири озодамарду фозил

1. С Айнӣ. Асирии Ҳучандӣ, исмаш Тошҳоча // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 213 –215.

2. С Айнӣ. Анҷоми кори як шайхи ҳилагар (дар Бухорои сурх) // Шӯълаи инқилоб. – 1921. – №73. – С. 4.

дикқати мусаннифро бештар ба худ кашидааст. «Асирий, – навиштааст С. Айнӣ, – марди қаландармичозу озодтабъ буд, хушомадгӯй ва маддоҳонаро намедонист. Аз риёву нифоқ мутанаффир ва аз тамаъ барӣ буд. Бо вучуди соҳиби илму камол будан, мансабҳои илмиро қабул накард, ба сангисиётарошӣ таъмини майшат менамуд»<sup>1</sup>.

Дигаргуниҳое, ки ба тавассути омилҳои маънавию моддӣ ва инқилоби нахустини Русия дар ҳаёти иҷтимоӣ ва сиёсии ҳалқҳои Шарқ ба вуқӯй мепайвастанд, ба афкори аҳли илму адаб таъсири пурфайз мерасониданд. Бар асари ин табаддулоти маънавӣ ва моддӣ дар ибтидои асри XX адабиёти ҷадиди тоҷик арзи вучуд намуд ва бинобар ин, С. Айнӣ хотирнишон кардааст, ки «мо сари таърихи адабиёти нави тоҷикро 1905 қарор додем»<sup>2</sup>.

Маорифпарварони тоҷик, аз ҷумла Асирий, таҷаддуди сиёсӣ ва маънавии дар ҷомеа ба амал омадаро бо камоли хушнудӣ пазируфтанд ва бо эҷоди асарҳои лоиқи даврон дар бедории фикри мардум саҳми муносиб гузоштанд. Махсусан, таблиғи мактабу маорифи нав дар эҷодиёти адабони маорифпарвар мавқеи намоён пайдо кард. Дар ҳақиқат, мактаби усули нав, ки дикқати ҷомеаро ба худ мекашид, мавриди таваҷҷӯҳӣ хосаи маорифпарварону зиёйёни рӯшанфикари тоҷик қарор гирифт. С. Айнӣ, ки худ яке аз созмондехону мубаллиғони мактаби усули нав буд ва дар адабиёти ҷадиди ширкати фаъол дошт, ба фаъолияти Асирий дар ин ҷабҳа баҳои сазовор дода, тағйироти дар мавзӯй, мазмун ва тарзи баёни шоир ба амал омадаро таъкид менамояд. Назар ба шаҳодату эътирофи С. Айнӣ дар ҳақиқат Асирий «Ба адабиёти ҷадиди моил ва ба хубиҳои усули ҷадид қоил буд. Дар бораи макотиби ҷадид ба илтимоси факир шеъре навишта буд, ки дар қисми сеюми ин маҷмӯа («Намунаи адабиёти тоҷик» – А. М.) ба қатори адабиёти ҷадиди накл ҳоҳад шуда»<sup>3</sup>. Ин ҷо С. Айнӣ қасидаеро дар назар дорад, ки онро дар ҳиссаи аввали қисми сеюми «Намунаи адабиёти тоҷик» бо номи «Мудофиа» (27 байт) зикр намудааст.<sup>4</sup>

Дар китоби «Ашъори мунтаҳаби Тошҳоҷаи Асирии Ҳуҷандӣ» дар ҳусуси сабаби таълиф, созмони дохилӣ ва шарҳи муҳтасари мӯҳтавои қасидаи мазкур чунин маълумоти муаллиф манқул аст, ки аз он авзои тарафдорони мактаби усули ҷадиди ва рақобати саҳти мутаассибону муҳолифон дар ин ҷода возех мегардад: «Ба Садриддинҳоҷаи мутаҳаллис ба Айнии Бухорӣ доир ба гурӯҳи

- 
1. С Айнӣ. Асирии Ҳуҷандӣ, исмаш Тошҳоҷа // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 216.
  2. С. Айнӣ. Як-ду сухан дар бораи қисми саввум // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 529.
  3. С. Айнӣ. Асирии Ҳуҷандӣ, исмаш Тошҳоҷа // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 216.
  4. С. Айнӣ. Тошҳоҷаи Асирии Ҳуҷандӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 557-559.

муъониддин, ки мухолифи усули чадиданд ва дар садади тарҷеҳи қоидай қадим бар чадид қасидае эрод намуда, дар зайлар таҳрири он аввалан, ба васфи усули чадид пардохта, сониян, ба қадхи макотиб ва тариқу таълими он кӯси шӯҳрат навоҳтам, чи манъи усули чадида навъест аз рақобати маънавӣ, ки уламо ҷиҳати ривоҷи худ ба сурати масоили динӣ зоҳир соҳтаанд ва ин иғтишошро дар миёни уммати ҳозираи исломияи Бухоро андохта».<sup>1</sup>

Асирий дар ин қасида афзалияти мактаби усули навро дар роҳи аз бар кардани илму маърифат нишон дода, онҳоеро, ки садди ин ҷода гаштаанд, саҳт танқид ва мардумро ба интибоҳ даъват менамояд.

Ҳоло пораи аввали қасидаи мазкур, ки дар он Асирий таълими усули навро ҳамчун роҳи муқаддаси азбар кардани донишу маърифат ва густариши осори заковату ҳунар бо самимияти том ба сифати дастури рахнамо ва офтоби тобон истеҳсон менамояд, зикр мегардад:

Зиҳӣ тариқи муқаддаси раҳи усули чадид,  
Паи вусули мақосид чу саъӣи роҳи ҳадид.  
Гузидраси муборак накӯтарин дастур,  
Ситуда қоидай ақдасу низоми ҳамид.  
Зи ҳусни тарбияташ дар тамоми як - ду моҳ,  
Закову ҳадс фазояд ба қӯдакони балид.  
Зи қайди ҷаҳду сафолат начот мебаҳшад,  
Ба боби маърифату илму дониш аст қалид.  
Ба илми ҳандасаву ҳайат устод шаванд,  
Кунанд марказу иқтори арзро таҳдид.  
Магӯ ҷадиду макун эҳтиroz аз дарсаш,  
Ки дилситони қадим аст дар либоси ҷадид.  
Шавад зи партави танвири меҳри эъчозаш,  
Саводи шоми ту ҳамчун баёзи субҳ сафед.  
Кунад саноати таъсири кимиёасарааш,  
Мисси вучуди туро мафҳари тиллои ҷабид.  
Дарегу дард, ки абнои даҳр чун хаффош,  
Гурӯҳи бебасаронанду ин ҳамон хуршед.<sup>2</sup>

С. Айнӣ дар зикри аҳволу осори Асирий бевосита аз маъхазҳои дараҷаи аввал-дафтару маҷмӯаи ашъор ва ахбори шарҳиҳолии худи

1. Ашъори мунтаҳаби Тошҳоҷаи Асирии Ҳуҷандӣ (Матни интиқодӣ ва тавзехот ба саъӣ ва эҳтимоми Саъдуллоҳ Асадуллоев). – М.: Шӯъбаи адабиёти Ҳовар, 1989. – С. 69-70.

2. С Айнӣ. Тошҳоҷаи Асирии Ҳуҷандӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 557.

шоир истифода кардааст. Ҳамчунин ҳангоми баррасии ҳаёт ва осори Афзал маҳдуми Пирмасстӣ аз тазкираи ў намунаеро дар мавриди зикри Асирий меорад, ки қобили таваҷҷӯҳ мебошад. Маълумоти аз тазкираи Афзал овардаи С. Айнӣ се далели тоза дорад, ки мутаассифона, то кунун аз назари муҳаққиқони Асирий дур мондааст.

1. Бухориюласл будани падари Асирий – Эшонхоча; 2. Ба забони арабӣ низ шеърҳои обдор сурудани шоир; 3. Барҷастагии санъати ашъори адиб. Андешаҳои Афзал маҳдуми Пирмасстӣ перомуни шарҳи ҳол ва ҷигунағии осори Асирий ба тариқи зайланд: «Асирий–номи номияш Тошҳоча аст ва мавлудаш дар вилояти Ҳуҷанди хулдмонанд. Падари олигуҳараш аз ҳочагони ҳазратии мирии дорулфоҳира буда (яъне Бухоро), ки тарки ватани маълуф намуда ва раҳти азимат ба вилояти мазкура қашида, дар он ҷо мутаваттин ва мутаҳҳил гардида, мумиилайҳ мумтози рӯзгор аст ва умдаи афозили он диёр. Назмаш мӯҳтавӣ бар бадоєъ ва насраш мунтавӣ бар саноєъ. Дар газал бебадил ва дар қасида беадил аст. Ба ҳар се забон аз арабиву тоҷикиву туркӣ шеърҳо гуфта ва ба масқаби фикри расо, басе дуррҳо сӯфта...».<sup>1</sup>

Дар «Намунаи адабиёти тоҷик» ҳамаи санадҳои оид ба ҳаёт ва эҷодиёти Асирий овардаи С. Айнӣ мушахҳас ва далелҳо барои мунаққидон чун дастури раҳнамо хизмат мекунанд. Чунончи, С. Айнӣ дар бораи таърихи вафоти Асирий қитъаи яке аз дӯстони қарини шоир Зуфархони Ҷавҳарии Истаравшаниро овардааст, ки баробари моддаи таърихи фавти суханвар буданаш, инчунин назари Зуфархони Ҷавҳариро чун сухансанҷ ба шеъри Асирий возех ифода мекунад. Он қитъа, ки мазмунан ва шаклан барҷаста баромадааст, баёнгари мартабаи волои суханвари забардаст – Асирий мебошад:

Асирии Ҳуҷандӣ Тошҳоча,  
Ки шамъи ҷамъи аҳли илму фан буд.  
Чу он ҷӯши баҳори фазл бигзашт,  
Ҳазоне шуд, гулистони сухан буд.  
Барои ҳалли таърихи вафоташ,  
Қалам ин нукта чун дурри Адан суд.  
Зи сӯзи ҳаҷри он симои фитрат,  
Баромад аз «ҷароги анҷуман» «дуд»<sup>2</sup>.

С. Айнӣ калимоти моддаи таъриҳро шарҳ дода, мегӯяд: «Маҳфӣ мабод, ки ҳар гоҳ аз «ҷароги анҷуман», ки 348 аст, «дуд», ки 14 аст,

1. С Айнӣ. Афзал маҳдуми Пирмасстии Бухорӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 219.  
2. Ҳамон ҷо. – С. 216 – 217.

барояд, боқӣ мемонад 1334 (мутобиқи 1916 мелодӣ—А.М.), ки санаи матлуба аст».<sup>1</sup>

Дар асоси маводи «Намунаи адабиёти тоҷик» оид ба Тошҳоҷаи Асири метавон ба чунин хулосаҳо омад:

Дар адабиётшиносии шӯроии тоҷик С.Айнӣ нахустин қасест, ки ба омӯзиши ҳаёт ва осори Асири пардохта, ўро ба доираи васеи хонандагон шиносонаидаст.

Равобити устувори дӯстиву эҷодии ин ду суханвар дар заминай ҳамкорӣ, ҳамфирӯзӣ ва ҳаммаслақӣ дар роҳи беҳбудиву рафоҳияти зиндагии мардум ҳамчун василаи камолоти маънавӣ ва таҳқиму такмили назариёти иҷтимоӣ ва идеали эстетики мусоидат намудааст.

С.Айнӣ аз эҷодиёти Асири намунаҳои бехтаринро интихоб намуда, дар таҳияву нашр ва таблиғи осори ўхизмати шоистаэро анҷом дод.

«Намунаи адабиёти тоҷик» барои тадқиқоти минбаъда оид ба ҳаёт ва эҷодиёти Асири чун заминай муҳим ва мӯътамад хизмат кардааст.<sup>2</sup>

Мулоҳизаҳои С.Айнӣ оид ба ҳаёт ва фаъолияти эҷодии Тошҳоҷаи Асири алҳақ аз муҳаққиқони таърихи адабиёт тадқиқоти ҷиддиву пурвусъати илмиро, маҳсусан оид ба омилҳои такомулоти адабии ўроҷеъ ба ин суханвари забардаст, ки дар бедории фикрӣ ва камолоти маънавии мардум нақши намоён гузоштааст, аз нигоҳи таълаботи даврони бозсозӣ тақозо менамояд.

*Ноябри соли 1991.  
Таҳрири дуюм:  
5-10 ноябрь соли 2004.*

1. Ҳамон ҷо. — С. 217.

2. Аз ҷумла ниг.: З. Раҷабов. Аҷзӣ ва Асири.—Сталинобод: Нашрдавтоҷик., 1951; Тошҳоҷа Асири. Мунтаҳаби ашъор (Тартибидҳанда: Ҷ. Ҳоҷаев).—Сталинобод Нашрдавтоҷик., 1960; Ҷ. Ҳоҷаев. Тошҳоҷа Асири ва эҷодиёти ў//Шарқисурх. — 1957.— №1.— С. 96–111; Ҳ. Мирзозода. Материалҳо аз таърихи адабиёти тоҷик.—Душанбе, 1962.— С. 120–126; Р. Ҷалил. Шоири тараккипарвар//Ҳақиқати Ленинобод.—1964.— 1 июл; Боз ҳамин муаллиф. Шоири садсола // Ҳақиқати Ленинобод.—1964.—15 августи. — № 129 (8187). — С. 3; А. Сайфуллоев. Асири—шоири маорифпарвар// Садои Шарқ.—1964.—№9.—С. 29–37; Тошҳоҷа Асири. Гулчин (Тартибидҳанда: Раҳим Ҷалил).—Ленинобод, 1964; З. Раджабов. Поэт—просветитель таджикского народа Асири.—Душанбе:Дониш, 1974; С.Асадуллоев. Шарҳи ахволи Тошҳоҷаи Асирии Ҳучандӣ//Ашъори мунтаҳаби Тошҳоҷаи Асирии Ҳучандӣ (Матни интиқодӣ, муқаддима ва тавзехот ба сайдӣ ва эҳтиномӣ С.Асадуллоев).—М.:Шӯббаи адабиёти Ҳовар, 1982.—С. III –VIII; Р.Ходизода, У.Каримов, С.Саъдиев. Тошҳоҷаи Асири // Адабиёти тоҷик (асрҳои XVI –XIX ва ибтидои асри XX).—Душанбе; Маориф, 1988.— С. 400–407; С.Амиркулов. Асири // Энциклопедияи советии тоҷик, ҷ. I.—Душанбе: Сарредаксияи илмии Энциклопедияи советии тоҷик, 1978. — С. 261-262; С.Амиркулов., С.Асадуллоев. Асири // Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик, ҷ. 1.—Душанбе; Сарредаксияи илмии Энциклопедияи советии тоҷик, 1988.—С. 184–185.

## **С. АЙНӢ – САРДАФТАРИ ТАЗКИРАНАВИСИИ НАВИНИ ТОЧИКӢ**

С. Айнӣ нахустин касест, ки дар адабиёти мусоири точик бо таълифи «Намунаи адабиёти точик» анъанаи тазкиранависиро, ки дар адабиётамон таърихи қадима дорад, давом ва инкишоф дод. Ӯ дар вақти навиштани асари худ тазкираҳои Давлатшоҳи Самарқандӣ «Тазкират-уш-шуаро» (асри XV), Алишери Навой «Мачолис-ун-нафоис» (асри XV), Лутфалибеки Озар «Оташкада» (асри XVII), Гуломалихони Озод «Хизонаи омира» (асри XVIII), Қорӣ Раҳматуллоҳи Возеҳ «Тӯҳфат-ул-аҳбоб фӣ тазкират-ил-асҳоб» (асри XIX), Ҳоҷӣ Азими Шаръӣ «Тазкират-уш-шуаро» (ибтидои асри XX), Афзал маҳдуми Пирмасӣ «Тазкират-уш-шуаро» (ибтидои асри XX), Шарифҷон маҳдуми Садри Зиё «Тазкори ашъор» (ибтидои асри XX), Сиддиқҳони Ҳашмат «Номай ҳусравон» (ибтидои асри XX) ва тазкираи Мирзо Мӯҳсини Иброҳимӣ «Намунаи адабиёти Эрон»-ро, ки соли 1922 дар Боку ба табъ расидааст, мавриди истифода қарор додааст. Ҳар қадоме аз ин тазкираҳо аз ҷиҳати мундариҷа, ҳаҷм ва фарогирии мавод, соҳт, усул ва ҳусусияти кори муаллифон, вусъати тафаккуру ҷаҳонбинии онҳо ва услуби нигориш ҷиҳатҳои ба худ хос доранд. Ӯмӯзиши ҳамаҷонибаи масъалаҳои мазкур, баёни моҳият ва муайян карданни мавқеи ин ёдгориҳои адабӣ дар таърихи афкори эстетикии ҳалқамон табиист, ки тадқиқоти алоҳидаро металабад. Бинобар ин, ҳоло он мулоҳизаҳое, ки доир ба ҷиҳатҳои мушобеҳ ва мутафарриқи «Намунаи адабиёти точик» ва тазкираҳои пешина баён карда мешаванд, танҳо қайдҳои пешакӣ буда, ҳусусияти нисбӣ ва умумӣ доранд.

С. Айнӣ ба тазкираҳои мазкур пеш аз ҳама ҳамчун сарчашмаи мухимми адабӣ муроҷиат намуда, дар қисми якум ва дуюми асари худ аз маводи онҳо истифода намудааст. Қисми сеюми китоб дар асоси осори матбӯъ, девону дастхатҳои адибон ва маводи матбуоти даврӣ мураттаб гардидааст. Истиноди С. Айнӣ ба тазкираҳо аз рӯи дараҷаи мӯътамадӣ, сахехият ва чигунагии мундариҷаи онҳо сурат гирифтааст. Чунончи, ҳангоми баёни шарҳи ҳоли адибон ва зикри осори онҳо ба «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ қарib 20 бор

ва ба «Оташкада»-и Лутфалибеки Озар қариб 40 маротиба ишора мекунад. Агар муаллиф ба «Тұхфат-ул-аҳбоб фі тазкират-ил-асхоб»-и Возех ҳамчун маъхази пурқимати адабиёти асрхои XVIII ва XIX 61 маротиба истинод карда бошад, пас ба «Номай хусравон»-и Ҳашмат ҳамагй ду бор ишора мекунаду халос.

Дар «Намунаи адабиёти точик» С.Айнӣ тачриба ва анъанаҳои пешқадами тазкиранависиро әздокорона истифода намудааст. Аз ин чост, ки миёни ин асар ва тазкираҳои дигар баъзе умумият мушоҳида мешавад.

Тазкираҳои зикршуда маъмулан дар асоси як усул таълиф гардидаанд. Аз ҷиҳати соҳт, тартиб ва система дар онҳо будани муқаддима, қисми асосӣ (шарҳи ҳоли адабон, зикри намунаи осор ва тавсифи мухтасари әзодиёташон) ва хотима ҳукми қонунро гирифта, ба расмият даромадааст. Ҳамин талаботи тазкиранависӣ (ҳарчанд аз ҷиҳати мундариҷа ва моҳият ба куллӣ дигар аст) дар «Намунаи адабиёти точик» низ риоя шудааст.

Ба истиснои тазкираҳои Давлатшоҳи Самарқандӣ ва Мирзо Мӯҳсини Иброҳимӣ дигар дар ҳамаи тазкираҳои зикршуда зикри адабон аз рӯи тартиби алифбой сурат гирифтааст. Дар қисми дуюми «Намунаи адабиёти точик» низ ҳамин усул риоя шудааст. С.Айнӣ дар ин қисм адабонро сарфи назар аз таърихи ҳаёташон мувоғики хуруфи ҳичо аз ҳарфи «алиф» то «ё» ба бобҳои алоҳида чудо-чудо карда, дар бораи онҳо маълумот медиҳад.

Ҷиҳати дигари бо ҳам монанди «Намунаи адабиёти точик» ва тазкираҳои гузашта дар масъалаи усули маълумоти тарҷумаиҳолӣ мебошад. С.Айнӣ ҳам мисли тазкиранависони пешина аввал тахаллус, ном ва номи падар, гоҳо авлод, ҷои таваллуд, рутбаву касбу кор ва таърихи ҳаёти адабонро зикр менамояд. Чунончи:

Ахбори Возех:

«Шеван, тахаллуси мубораки ҳазрати устоз-ул-уламои қудват-ул-фузалои марҷ-ул-хукком ва алвилои қозиолқузот Муҳаммад Шарифхочаи қозикалони бухорист»<sup>1</sup>.

Ахбори С. Айнӣ:

1. Тұхфат-ул-аҳбоб фі тазкират-ил-асхоб. Таълифи Раҳматуллохи Возех (Матни интиқодӣ, бо муқаддима ва тасҳехи А. Ҷонғидо, зери таҳрири А.Мирзоев). – Душанбе: Дониш, 1977. – С. 98.

«Мулло Муҳаммад Шарифхочаи Шевани Бухорой. Дар Бухоро ба аҳди амир Насруллоҳ қозикалон буда. (Вафот 1361 ҳичрӣ)»<sup>1</sup>.

Ё ин ки:

Ахбори Мӯҳтарам:

«Дилкаш, тахаллуси мутриби маҳфили суханварӣ ва мақомшиноси базми маънипарварии сармояи нишот ва масрурий Қорӣ мулло Кароматуллоҳи Танбӯрист»<sup>2</sup>.

Ахбори С. Айнӣ:

«Қорӣ мулло Каромати Танбӯрии Дилкаш. (Вафот 1320 ҳичрӣ)»<sup>3</sup>.

Дар тазкираҳо ҳангоми зикри шарҳи ҳоли адибон зимнан баъзан дар бораи аҷдоду авлод, шаҷара ва машгулияти онҳо маълумот дода шудааст. Ҳамин ҳолат дар асари С.Айнӣ низ гоҳе ба назар мерасад. Дар ин маврид насадбу ҳасаби адиб ва маҳсус таъкид шудани шаҷара ва асолати ўз ҷониби С.Айнӣ чун нишони ифтихороти миллӣ қобили таваҷҷӯҳ мебошад. Чунончи, дар бораи Тамҳид менависад: «Қорӣ Масеҳои Тамҳиди Самарқандӣ, ибни Муҳаммадсолех, ибни Муҳаммадзиёи Ҳайрат, ибни Муҳаммадзамон, ибни Муҳаммадризои Поҳутӣ аст. (Таваллуд 1310 ҳичрӣ). Падару аҷдоди Тамҳид ҳама шоири аҳли адаб, фалғариоласл ва тоҷики сирфанд»<sup>4</sup>.

Муаллифони тазкираҳо дар бораи адибони ҳамзамони худ сухан ронда, гоҳо дар ҳусуси тахаллусинтиҳобкунии шоирон ва сабабҳои он маълумот додаанд. Дар асари С.Айнӣ ҳам оид ба тахаллусинтиҳобкунии як қисм адибони ҳамзамонаш ахбори муҳимро дарёб кардан мумкин аст. Ин гуна қайдҳо барои рӯшан гардидани баъзе нуқтаҳои шарҳи ҳоли адибон мадад мерасонанд. Масалан, доир ба тахаллуси Мулло Бурҳон чунин маълумот медиҳад: «... дар авоили ҳол «Муштоқӣ» тахаллус мекард, чун Мулло Назруллоҳи Лутфӣ «Муштоқӣ»-ро ба тасарруф «Муши тоқӣ» гуфта мумиилайҳро таъриз

- 
1. С.Айнӣ. Мулло Муҳаммад Шарифхочаи Шевани Бухорой // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 347.
  2. Тазкират-уш-шуарои Ҳоҷӣ Неъматуллоҳи Мӯҳтарам (Бо тасҳех ва муқаддимаи Асғари Ҷонғидо, зери назари Камол Айнӣ). – Душанбе: Дониш, 1975. – С. 134.
  3. С.Айнӣ. Қорӣ мулло Каромати Танбӯрии Дилкаш // Намунаи адабиёти тоҷик. – С.301.
  4. С.Айнӣ. Қорӣ Масеҳои Тамҳиди Самарқандӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 242.

менамуд, аз ин захми забон бисмил шуда тахаллуси худро «Бисмил» қарор дод»<sup>1</sup>.

Ё ин ки дар хусуси тахаллуси Ҳочӣ Неъматуллоҳи Мӯҳтарам менависад: «Ҳочӣ Неъматуллоҳ дар авоил «Нозуқ» тахаллус мекард, пас аз он ба «Мӯҳтарам» табдил намуд»<sup>2</sup>.

Тазкиранависон дар вақти баёни чараёни зиндагӣ ва эҷодиёти суханварон дар бораи маҳсули адабӣ, миқдори осор, фаъолияти онҳо дар соҳаҳои гуногуни эҷоди бадӣ, маҳорати адабон дар шаклҳои гуногуни адабӣ, соҳибдевон будани онҳо, бо қадом забон асар эҷод намуданашон ва файра маълумоти зарурӣ дарҷ намудаанд.

Дар «Намунаи адабиёти тоҷик» низ ба зикри чунин масъалаҳо аҳамияти маҳсус дода шудааст.

Баёни хислатҳои шаҳсӣ ва сифатҳои маънавии адабон дар тазкираҳои гузашта мавқеи муайянеро ишғол менамояд. С. Айнӣ ин ҷиҳатро низ дар асараш аз мадди назар дур нагузошта, доир ба шаҳсият ва фазилатҳои писандидиади адабон, алалхусус шоирону нависандагони ҳамзамонаш маълумоти пурқимат додааст. Чунончи дар поён ҳоҳем дид, аҳбори С.Айнӣ дар ин масъала аз маълумоти тазкираҳо афзалият ва тафовути ҷиддӣ дорад.

Дар тазкираҳо баъди баёни маълумоти тарҷумаҳолӣ намунаи ашъори шоирон оварда мешавад. Муаллифони тазкираҳо мувофиқи фаҳмишу завқи адабию эстетикии худ баъзан дар бораи осори адабон нуқтаи назарашибонро баён кардаанд. Дар ин масъала «Намунаи адабиёти тоҷик» бо тазкираҳо монандӣ пайдо мекунад. Вале бояд таъкид намуд, ки дар айни замон дар тарзи баҳодиҳӣ байни он асарҳо албатта, фарқи кулӣ вучуд дорад.

«Намунаи адабиёти тоҷик» бо вучуди баъзе ҷиҳатҳои умумӣ бо тазкираҳои гузашта, дар айни ҳол ба таври усули фарқ мекунад.

Пеш аз ҳама бояд гуфт, ки «Намунаи адабиёти тоҷик» дар асоси методологияи маърифати илмӣ навишта шуда, муаллиф муаммоҳои адабиёти тоҷикро мувофиқи талабот ва усуљҳои адабиётшиносии мусоир маънидод мекунад ва моҳияти асарҳои адабиро аз рӯи ҷаҳонбинии пешқадам шарҳ медиҳад. С.Айнӣ мероси адабӣ ва далелҳои таърихи адабиёт, қонунияти инкишоф ва хусусиятҳои адабиёти тоҷик, тамоюлҳои он ва воқеаҳои адабиро дар асоси талаботи адабиётшиносии мусоир тадқиқ менамояд. Фарқи «Намунаи адабиёти тоҷик» аз асарҳои илмӣ ва ёдгориҳои адабию

1. С.Айнӣ. Мулло Бурҳон Бисмили Қӯлобӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 228.

2. С.Айнӣ. Ҳочӣ Неъматуллоҳи маҳдуми Мӯҳтарами Бухорӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 478.

эстетикии тоинқилобӣ, аз чумла аз тазкираҳо пеш аз ҳама дар асоси методологии маърифати илмии он мебошад.

Чиҳати дигари фарқунандаи «Намунаи адабиёти точик» дар масъалаи таснифи давраҳои таърихи адабиёт зохир мешавад. Дар тазкираҳои гузашта ва ҳатто дар «Намунаи адабиёти Эрон»-и Мирзо Мӯҳсини Иброҳимӣ таърихи адабиёт аз рӯи усули сулолавӣ тасниф шудааст. Вале С.Айнӣ дар шарқшиносии муосир аввалин шуда, таърихи адабиёти точикро аз рӯи усули илмии таърихию адабӣ ба давраҳо тақсим карда, барои омӯзиши системанок ва мураттаби таърихи адабиёт заминаи устувор гузашт ва ба муҳаққиқони баъдина намуна гардид. Вобаста ба таснифи давраҳои таърихи адабиёт табиист, ки масъалаи чо ба чо гузории маводи адабӣ ба миён меояд. Дар «Намунаи адабиёти точик» ҷойгиркуни мавод, тадқики осори адібон ва масъалаҳои адабиётшиноӣ аз рӯи таърихият (ба истиснои қисми дуюм) сурат гирифтааст, ки чунин усули пешгирифтai С.Айнӣ афзалияти калон дорад.

Масъалаи муҳимми дигаре, ки фазилати «Намунаи адабиёти точик»-ро собит менамояд, дар он ба миён гузашта шудани худшиносии миллии ҳалқи точик мебошад. Дар тазкираҳои пешина худшиносии миллӣ дида намешавад. Дар замони дигаргунсозиҳои инқилобӣ ва эҳёи миллии тоҷикон аз тарафи С.Айнӣ ба таври ҷиддӣ ба миён гузаштани худшиносии миллӣ аҳамияти калони таъриҳӣ ва сиёсӣ дошт. Ҳизмати бузурги С. Айнӣ дар он аст, ки худшиносии миллии ҳалқи тоҷикро бо масъалаҳои мубориза барои ҳукукҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ ва маданиӣ, ки солҳои 20-ум барои тоҷикон аҳамияти ҳалқунанда доштанд, саҳт алоқаманд намуда, ба ташаккули шуур ва худшиносии миллии меҳнаткашон таъсири пурсамар расондааст. Аз ин ҷиҳат «Намунаи адабиёти точик» на танҳо сарчашмаи илмӣ, балки яке аз омилҳои ташаккули шуури иҷтимоӣ ва инкишофи таърихии миллат аст.

Дар масъалаи усули интихоби порчаҳои адабӣ, ки дар тазкирангорӣ аз масъалаҳои асоситарин ба шумор меравад, «Намунаи адабиёти точик» аз тазкираҳои гузашта бо якчанд ҷиҳати мушаххаси худ фарқ мекунад. С.Айнӣ ҳангоми интихоби порчаҳои адабӣ танҳо беҳтарин намунаҳои адабиро, ки мазмуни амиқи иҷтимоӣ дошта, бо санъати баланд эҷод шудаанд, дохил кардааст. Ба ақидаи С.Айнӣ дар ин китоб факат асарҳое, ки «арзандай арз»<sup>1</sup> буда, ба талаботи завқи адабию эстетикии ҳалқ ва вазифаҳои иҷтимоии замон ҷавоб дода тавонанд, интихоб шудаанд. Дар тазкираҳои гузашта баробари

1. С.Айнӣ. Ихтор аз ҷониби ҷамъқунанда // Намунаи адабиёти точик. – С. 518.

шеърҳои пурмазмун инчунин асарҳои аз ҷиҳати мундариҷа камқимат, суст ва аз ҷиҳати санъату бадеиёт паст бисёр дучор мешаванд, ки мисоли инро маҳсусан дар як қисм тазкираҳои охири асри XIX ва ибтиди асри XX (Мӯҳтарам, Афзал, Абдӣ) дидан мумкин аст. С.Айнӣ он тазкиранависонеро, ки дар интихоби намунаҳо ба сахлангорию бемасъулиятӣ роҳ додаанд, саҳт танқид мекунад. Чунончи, ў Афзал маҳдуми Пирмастиро, ки бо фармони амир Абдулаҳад тазкираи адибони муосирашро таълиф намуда, дар он дар қатори шеърҳои хуб, шеърҳои бемаъниро низ дохил кардааст, мазаммат намуда, менависад, ки ў «бинобар хотири амир дар ин китоб шуароро сареҳан танқид накарда, сара ва сақатро дар як қатор чилва додааст...»<sup>1</sup>.

Дар он тазкираҳое, ки дар охири асри XIX ва ибтиди асри XX бо фармони ҳукмрони вақт навишта шудаанд (тазкираҳои Абдӣ, Афзал, Мӯҳтарам), даҳҳо шоирони тасодуфӣ дохил карда шудаанд, ки онҳо на дар ҳаёти адабии давр ва на дар таърихи адабиёт нақшे набозидаанд ва танҳо аз рӯи ҳавою ҳавас гоҳо ба шеъргӯй машғул шудаанд. Инҳо қисман амалдорону рӯҳониёни расмӣ, қозизодагон, тоҷирону одамони гуногункасб буданд, ки дайвои шоирӣ мекарданд, вале дар асл гуфтание надоштанд. Мисоли ин гуна «шоирони» тасодуфӣ амир Абдулаҳад мебошад, ки бо таҳаллуси «Оҷиз» дар майдони адаб «шеър» меугуфт ва бозори ҳарзагӯиро ривоҷ медод. Тазкиранависони тамаллуккор дар таърифу тавсифи чунин «шоирон» аз гуфтани суханони муболигаомез ҳеч ҳуддорӣ намекардаанд ва «намунаи ашъори» онҳоро дар дар тазкираҳояшон бо сифатҳои нестандарҷаҳон зикр намудаанд. Чунончи, Мӯҳтарам дар тазкирааш ба амир Абдулаҳад чунин баҳо медиҳад, ки гӯё дар иқлими суханварӣ мисли ў шоири мумтозу нуктапардоз ба майдон наомада бошад<sup>2</sup>. Ҳангоми овардани «намунаи ашъори» Оҷиз низ Мӯҳтарам мадҳу ситоишро дар ҳусуси музахрафоти ин «шоир» ба дараҷаи ифрат мерасонад<sup>3</sup>. Ҳамин гуна рафтори гайриайни тазкиранависро ҳангоми зикри шарҳи ҳолу «осори» дигар намояндагони синфи ҳоким низ дидан мумкин аст.

Дар тазкираҳои гузашта, ки ҳар қадом зикри ашъори адибони як марҳалаи муайянни таърихи адабиёт ва ё намунаҳои адабии давраи муайянро дарбар мегиранд, микдори хеле зиёди шоиронро дучор шудан мумкин аст, ки арзиши эҷодиёти онҳо аз ҷиҳати мавзӯъ, маз-

1. С.Айнӣ. Афзал маҳдуми Пирмастии Бухорӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 219.

2. Тазкират-уш-шуаро Ҳочӣ Нематуллоҳи Мӯҳтарам (Бо тасҳех ва муқаддимаи Асгарӣ Ҷонғидо, зери назари Камол Айнӣ). Нашри зикршуда. –С. 228

3. Ҳамон ҷо. – С. 229-230.

мун ва бадеяят қаріб ба дараңаи нестій аст. Ҳамин ҳолат беш аз ҳама дар тазкираҳои Афзал, Абдій ва Мұхтарам ба назар мерасад. «Намунаи адабиёти точик» ба ҳамин гуна равияни номатлуб дар масъалаи интихоби ахли адаб ва осори адабій хотима гузошт. Чи дар интихоби намунаҳо аз осори гузаштагон ва чи әгодиёти адібони мусыр С.Айні талаботи ниҳоят ҹиддій ва қатый гузошта, ба тазкирааш танҳо порчаҳои санъати асилро дохил кардааст. Дар таърихи адабиёти точик миқдори ниҳоят зиёди адібони бузургу хурд әчод кардаанд. Вале С.Айні танҳо зикри осори суханварони ҳақиқиро муносиб диддааст. Ҳамчунин дар солҳои аввали инқилоби Октябр дар сахифаҳои мачаллаи «Шүълаи инқилоб» ва рұзномаи «Овози точик» дар қатори адібони маълуму машхур инчунин шеърхои Рочій, Хілмій, Муинзода, Нодир, Курбай ва дигарон низ чоп мешуданд, аммо бинобар сабаби сустии мундарицаи гояйй ва пастии дараңаи шеърият асарҳои ҳеч қадоме аз онхоро С. Айні ба тазкирааш өйтіккене дааст. Аз ин нұқтai назар «Намунаи адабиёти точик» аз тазкираҳои гузашта фарқи ҹиддии сиғаттій дорад ва арзиши он ҳамчун ганчинаяи асарҳои айлои адабий бекітілген.

Тазкираҳои гузашта бинобар сабабҳои маълум дар як қатор масъалаҳо, аз ҹумла интихоби намунаҳои адабий аз маҳдудият ҳолій нестанд. Дар онҳо табиист, ки таъсири мағқураи расмии давр, талаботи завқу ҳаваси гурӯху табақаҳои муайяні чамъияттій равшан ҳис мешавад. Ин ҳолат дар ҳамаи давраҳои таърихи тазкиранависій, алалхусус дар асрҳои XVIII ва XIX, ки байни адабиёти пешқадаму маорифпарвары әдебиёти дарборы муборизаи саҳт давом мекард, боз бештар намоён мегардад. Бесабаб нест, ки дар тазкираҳои Афзал, Мұхтарам ва Абдій, ки бо супориши амир навишта шудаанд, пеш аз ҳама намунаҳое интихоб шудаанд, ки ба талаботу завқи табақаҳои ҳоким мувофиқ болшанд. Ба ин тазкираҳо чүнөнки Р. Ҳодизода хотиррасон мекунад, онхое, ки «аз шеъру шоирий фарсаҳхо дур буданд, низ дохил карда шудаанд»<sup>1</sup>.

Бар хилоғи тазкиранависони гузашта С.Айні он намунаҳоеро интихоб кардааст, ки аз ҹихати мазмуну бадеяят барқаста болшанд ва ба талаботи завқу ҳаваси меңнаткашон ҹавоб дода тавонанд.

Дар баъзе тазкираҳо, маҳсусан тазкираҳои Мұхтарам, Афзал ва Абдій бештар қасидаҳои мадхій, шеърхои ба амирону ҳокимон баҳшидаи шоирон мавқеъ пайдо кардаанд, вале дар «Намунаи адабиёти точик» акси ин ҳолат мушохидада мегардад.

1. Р. Ҳодизода. Адабиёти точик дар нимаи дүввуми асри XIX. – Душанбе: Дониш, 1968. – С. 26.

Дар тазкираҳои гузашта дар қатори шеърҳои сараву сүфта, инчунин порчаҳои мухолифи одоб ва аз назокат дур низ чун «намуна» оварда шудаанд. Вале С.Айнӣ аз зикри чунин шеърҳо худдорӣ на-мудааст.

Дар масъалаи забон ва услуби намунаҳои адабӣ низ дар байни асари С.Айнӣ ва тазкираҳои гузашта тафовути калоне ҳаст. Дар қисме аз тазкираҳои пешина қасидаҳои тумтароқ ва шеърҳои мушкилфаҳму мавҳум, ки бо услуби мураккабу душворфаҳм эҷод шудаанд, фаровон ҳастанд. Вале дар «Намунаи адабиёти тоҷик» порчаҳои адабии аз ҷиҳати мундариҷаи гоявӣ пуркуvvат ва аз ҷиҳати забону услуб оммафаҳм интихоб шудаанд.

Асари С.Айнӣ дар масъалаи усули зикри намунаҳои адабӣ аз тазкираҳо тафовут дорад. Дар «Намунаи адабиёти тоҷик» муаллиф пеш аз овардани намунаҳо маъҳази онҳоро нишон медиҳад, вале ин ҷиҳат дар тазкираҳо аксаран ба назар намерасад.

«Намунаи адабиёти тоҷик» аз лиҳози матн аз тазкираҳо фарқ мекунад. Дар тазкираҳои гузашта масъалаи матншиносӣ, нишон додани мухолифати нусхаҳо ва назари муаллиф ба онҳо дода на-мешавад. С.Айнӣ дар адабиётшиносии муосири тоҷик аввалин шах-сест, ки масъалаи матншиносиро аз рӯи талаботи илмӣ ба миён гу-зашта, бомуваффақият ҳал намудааст.

Фарқи дигари «Намунаи адабиёти тоҷик» аз тазкираҳо дар масъалаи ҳусусияти маълумоти тарҷумаиҳолӣ мебошад. С. Айнӣ чунонки қайд шуд, дар масъалаи баёни маълумоти тарҷумаиҳолӣ хеле дақиқкорона рафтгор кардааст. Ў ба аҳбори тазкираҳо ва дигар сарчашмаҳо қаноат накарда, барои барқарор кардани таърихи ҳаёти адабон ҷидду ҷаҳди зиёде ба ҳарҷ дода, лаҳзаҳои асосии тарҷумаи ҳоли суханваронро бо камоли возехӣ муайян намудааст. С.Айнӣ далелҳои тарҷумаиҳолии дар тазкираҳо сабтшударо бодиққат санҷида, бо далелҳои таъриҳӣ ва адабӣ мукоиса мекунад ва санади дурустро нишон медиҳад. Чунин муносибати танқидиро ба аҳбори манбаъҳо дар тазкираҳо намебинем. С.Айнӣ чой доштани нуқсонҳои ҷиддиро дар тарзи маълумотдиҳии тазкиранависони асри XIX ва ибтидои садаи XX таъқид карда, дар ҳусуси бедиққатию беаҳамиятии онҳо дар баёни таърихи ҳаёти адабон навиштааст, ки «тазкиранависони аҳди охир дар таърихи соҳибони тарҷума он қадар аҳамият надодаанд. Гоҳо аҳди амириро ном бурдаанд, вайро ҳам на бо сарехати исм, балки ба лақабе, мисли ҷаннатмакон, марҳум, фирдавсошён ва амсолаш иктифо кардаанд»<sup>1</sup>. Бар хилоғи чунин тарзи маълумотдиҳии умумӣ

1. С.Айнӣ. Як-ду сухан // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 193.

ва мавхум дар асари С.Айнӣ асноди шарҳи ҳоли адібон ва эҷодиёти онҳо возеху аниқанд.

Фарки дигари «Намунаи адабиёти тоҷик» аз тазкираҳо дар масъалаи баҳо ба эҷодиёти адібон намоён мешавад. Баёни афкори адабию танқидӣ дар тазкираҳо албатта, як хел нест. Ҳар як тазкиранигор мувофиқи савияи донишу фахмиш, ҷаҳонбинӣ, завқу салиқаи суханшиносӣ ва талаботи умумии завқи эстетикии ҷамъият ба асарҳои адабӣ ва эҷодиёти адібон баҳо додааст. Баҳои ба эҷодиёти адібон ва асарҳои ҷудогонаи адабӣ додаи як гурӯҳ тазкиранависон бо мазмун ва моҳияти ҳуд бо далелҳо исбот шуда, аз тарафи умум дар таърихи адабиёт Ҷътироф шудааст. Барои мисол зикри эроди Алишери Навоӣ дар бораи як байти шоири асри XV Риёзии Самарқандӣ ва нуқтаи назари С.Айнӣ ба он бамаврид мебошад. С.Айнӣ баъди овардани як газал аз ашъори Риёзӣ менависад: «Амир Алишери Навоӣ дар «Маҷolis-un-nafois» ҳикоят меқунад, ки Риёзӣ ин матлаъро аз шеъри ҳудаш хонд:

Матлаъ:

Ситораест дурри гӯши он ҳилолабру,  
Зи рӯи ҳусн ба ҳуршед мезанад пахлӯ.

Фақир гуфтам, ки дар миёни ду мисравъ як «ки»-и робит даркор аст. Бинобар ин, ин байтро ба ин тарика тағиیر дода шавад:

Эй рӯи ҳусн дурри гӯши он ҳилолабру,  
Ситораест, ки бо моҳ мезанад пахлӯ, –

ҳар оина ҳубтар мешуд. Аммо Риёзӣ шӯрида, роҳи мучодила ва муҳобириро гирифтагӣ<sup>1</sup>.

С.Айнӣ ҳамчун шеършинос ин эроди Алишери Навоиро дар бораи байти мазкур ҳаққонӣ дониста, гуфтааст: «Дар ҳақиқат баъд аз тасҳехи Амир Алишери Навоӣ байти мазкур бағоят дилрабо шуда»<sup>2</sup>. Ҳамин ақидаашро С.Айнӣ баъдтар дар монографияи «Алишери Навоӣ» (1948) тақвият дода, эроди Навоиро «танқиди амалии устодона»<sup>3</sup> номидааст.

1. С.Айнӣ. Риёзии Самарқандӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 95-96.

2. Ҳамон ҷо. – С. 96.

3. С.Айнӣ. Алишери Навоӣ//Куллиёт, ч.11. Китоби дуюм (Тартибидҳонда ва ба чоп тайёркунанд: К.Айнӣ). – Душанбе: Ирфон, 1964. – С. 289.

Бо сабабҳои маълуми таърихӣ ва айниу зеҳнӣ дар як қисм тазкираҳо дар хусуси баҳо ба осори адибон бешу кам маҳдудият ва норасоиҳо низ роҳ ёфтаанд. Мулоҳизаҳои як гурӯҳ тазкиранависон ба ҳақиқати адабӣ мувофиқат намекунанд ва хусусияти соғ зеҳнию ғаразнокона низ доранд ва дар асарҳои чунин муаллифон майлнокии онҳо ва нақши афкори синфи ҳукмрон рӯшан ҳис карда мешавад. Масалан, дар тазкираҳои Мӯҳтарам, Афзал ва Абдӣ таваҷҷӯҳи хоси онҳо нисбат ба адабиёти дарборӣ ба ҳубӣ аён аст. Ва баръакс, муаллифони мазкур адибони пешқадаму маорифпарварро бадному сиёҳ ва осори онҳоро нодуруст тавзеҳ намудаанд. Аз ин чост, ки С. Айнӣ ба тазкираҳои гузашта танқидан муносибат карда, оид ба мулоҳизаронии онҳо ақидаи ҳудро баён карда, осори адибонро ҳолисона таҳлил намудааст. Яке аз муҳимтарин ҷиҳатҳои мушаххаси «Намунаи адабиёти тоҷик» дар масъалаи баҳо ба эҷодиёти адибон ва муайян кардани мавқеи онҳо дар таърихи адабиёт аз он иборат аст, ки ба ифодаи С.Айнӣ «...дар мавриҷҳои баёни фикр ҳамеша мутолаа ва муҳокимаи шаҳсии ҷомеъ омил уфтодааст».<sup>1</sup>

Тазкиранависони хушомадгӯ, чун Афзал, Абдӣ ва Мӯҳтарам на танҳо аз зикри шеърҳои ӯзирозӣ ва танқидии шоирони ҳамзамони ҳуд ҳуддорӣ кардаанд, балки барои писанди амир шудан ва ба лутфу навозиши ў сазовор гаштан, то тавонистаанд, дар тазкираҳояшон адибони озодфикру пешқадамро, ки аз амиру амалдорон норозӣ буданд, бо ҳар роҳ сиёҳ кардаанд. Муносибати манғии онҳо нисбат ба адаби маорифпарвар Шамсиддини Шоҳин далели ин фикр шуда метавонад. Тазкиранависони мазкур истеъдоди ҳайратовари Шоҳин ва камолоту фазилати маънавии ўро тақдир кардаанд, vale барои хотири амир ва бинобар назари бадбинона доштан дар ҳаққи ў суханҳои носазо гуфтаанд. Мӯҳтарам дар тазкирааш Шоҳиро бо ифодаҳои «афсаҳ-ул-мутакаллимин ва амлаҳ-ул-мутаххирини соқии маставаи сухандонии нағмасароии маҳфили шевозабонӣ»<sup>2</sup> ёдоварӣ намуда, мартабаи донишу фазилати ўро ба «дараҷаи Фалотуни ҳумкадаи фикри рангин, Буқроти маъниофарини Юнонзамин»<sup>3</sup> баланд мебардорад, vale баъди ин гуна тавсифҳои мунофиқона шоирро барои шеърҳои танқидиаш ба «ситезарой» ва «ҳарззадарой» ҳукм карда, мазаммат менамояд. Ҳатто кор ба дараҷае расидааст, ки пас аз овардани мақтаи газали Шоҳин:

1. С.Айнӣ. Ҷавоб ё ин ки мусоҳаба – фелейтун // Овози тоҷик. – 1927. – 16 март. – № 138.
2. Шоҳин // Тазкират-уш-шуарои Ҳоҷӣ Нематуллоҳи Мӯҳтарам (Бо тасҳеҳ ва муқаддимаи Асғари Ҷонғидо, зери назари Камол Айнӣ). – С. 177.
3. Ҳамон ҷо. – С. 177.

فبیر گفتم که در میان دو مصراج یک «که» رابط در کل اس  
بنابرین این بیت را به این طریقه تغییر داده شود:  
ز روی حسن در گوش آن هلال ابرو  
ستاره است که باماه میزند پهلو.

هر اینه خوبتر میشد

اما ریاضی شوریده راه مجادله و مکابره را گرفته. (در حقیقت  
بعد از تصحیح امیرعلی شیرنوایی، بیت مذکور بغایت دلرباشد.)

#### - ۴۴ -

### نظام الدین امیر علی شیر نوایی

و در فارسی فنایی تولد (۸۴۴) وفات (۹۰۶)  
(از دولت شاهی)  
(تحفة الافکار).

آتشین لعلی که تاج خسروانرا زیور است،  
اخگری بهر خجال خام پختن در سر است.  
تخم رسوایی دهد بر، دانه نسبیح زرق؟  
آری، آری، دانه، جنس خویش را بار آور است.  
کنید خضرا که خونر بزیست فعلش، دور نیست  
بر ک حینا اخضر آمد، لیک رنگش احمر است.  
مرد را یکمنزل از ملک فنا دان تابقا،  
مهر را یکروزه راه از باختر تاخاور است.  
بیگنه را ساختن آزرده از تیغ زبان  
نا توان کردن، رگ بیرنج را از نشر است.

Фасли «Низомиддин амир Алишери Навоӣ» аз  
«Намунаи адабиёти тоҷик».

Пас аз вафоти ту Шоҳин суханварон сўзанд,  
Ба чои шамъ туро бар сари мазор ангушт,<sup>1</sup>

ки дар он шоир ба фазилату мартабай худ баъд аз фавт зимнан ишора мекунад, Мӯҳтарам маъни онро таҳриф намуда, дар бораи бепарвой аз вафоти суханвар ва бардавомии маҷлиси анҷумани амир аз худ байти илова карда, бо кинояву тамасхур менависад: «Аз ин гофил, ки маҷлиси имконро ҳукмest чун расми меҳмонсарой: баранд, дигареро биёранд ба чой.

Гумон мабар, ки ту чун бигзарӣ, ҷаҳон бигзашт,  
Ҳазор шамъ бикуштанду анҷуман боқист».<sup>2</sup>

Бар хилофи чунин рафтори густохонаи Мӯҳтарам С. Айнӣ байти дар боло зикршудаи Шоҳинро оварда, бори дигар мартабай шоирро дар байни аҳли илму адаби замонаш баланд дониста, таъкид мекунад: «Дар воқеъ, Шоҳин баъд аз вафот ангуштнамои арбоби дониш шуд. На танҳо ангуштнамо шуд. Ҳар аҳли фазле, ки қабри Шоҳинро ба ангушт ишора мекунад, аз ҳарорати таҳсину оғарин ангушташ чун шамъи сари мазор месӯзад».<sup>3</sup>

Аз мулоҳизаҳое, ки дар тазкираҳои Мӯҳтарам, Афзал ва Абдӣ доир ба адабони пешқадам ва маорифпарвар баён шудаанд, дар бораи муборизаи ғоявии адабиёти пешқадам ва иртиҷои охири асри XIX ва ибтидои садаи XX тасаввуроти рӯшан ҳосил намудан мумкин аст. Чунончи, се тазкиранависи мазкур Шоҳинро барои фикрҳои пешқадамаш бо ҳар роҳу восита сарзанишу мазаммат ва сиёҳ кардаанд. Аз ҷумла навиштаҳои зерини онҳоро дар бораи Шоҳин аз назар мегузаронем:

Мӯҳтарам:

«Лихозо чандон ки хуршеди марҳамати султонӣ ва анвори тарбияти ҳусравонӣ бар вучуди мустаъидди ў метофт, иддаъои ў боло мегирифт ва дағдагаи ў тараққӣ меёфт. Билахира пояи ситетизароиро баланд соҳт ва мақолаи ҳарзадарой боло афроҳт»<sup>4</sup>.

1. Ҳамон ҷо. – С. 179.

2. Ҳамон ҷо. – С. 179.

3. С.Айнӣ. Шамсиддин маҳдум Шоҳини Бухорой // Намунаи адабиёти тоҷик. – С.364.

4. Шоҳин //Тазкират-уш-шуарои Ҳочӣ Неъматуллоҳи Мӯҳтарам (Бо тасҳех ва муқаддимаи Асгарӣ Ҷонғидо, зери назари Камол Айнӣ). – С. 179.

Абдӣ:

«Бо вучуди он ки бинобар закои табиат ба мунодамату мусоҳабати чаноби олиҳазрат (амир Абдулаҳад – А.М.) расида ва зарраи он ҳамдӯши хуршед гардида, аз пастии толеъ шиква мекунад ва аз нуҳусати баҳт ситета мекард. Ба муқтазои лаъян шукратум ло надратукум ва лаъян куфратум амал менамуд. Лиҳозо офтоби умри он навҷавон дар синни шабоб ба саромад»<sup>1</sup>.

Афзал:

«Аз он ҷо ки абвоби тафаккӯдоти гуногуни ҳусравонии ҳазрати зиллсичонӣ ҳамеша ба рӯяш боз буд ва маводи афзолаш рӯз ба рӯз меафзӯд, кораш ба ҷое қашид, ки рутбаи камоли ҳудро аз ҳама боло дид ва ба мазаннаи пастӣ ба по耶, ки дошт, ношуқрӣ чид, аз ин ғофил, ки нафси одамиро вақте ки аз мабдаъ ва маъюд тазаккур нест, дар ҳеч марказе тақаррур нест... Ва филҷумла аз ин шӯъла дилаш пурдӯғ буд ва мубталои сӯзиши димоғ»<sup>2</sup>.

С. Айнӣ ҳангоми баёни шарҳи ҳоли Шоҳин ва осори ў бо оҳанги гаразнок дар бораи шоир сухан рондани тазкиранависони маддоҳро зимнан хотиррасон мекунад. Ў гуфтаҳои Мӯҳтарам, Абдӣ ва Афзалро дар ҳусуси Шоҳин қабул намекунад ва ба воситай мутолааву муҳокимаҳои шаҳсӣ дар асоси мундариҷа ва ҳусусиятҳои ғоявию бадеии осори шоир ҷараёни зиндагӣ ва тавсифи ҳақиқии эҷодиёти ўро баён месозад. С. Айнӣ тамоюли гаразноку муносибати манғии тазкиранависонро қайд карда, аз ҷумла мегӯяд: «Тазкиранависони муосир ҳам дар ҳаққи бечора Шоҳин зулм кардаанд. Бо ин ки фазлу камолашро тақдир мекунанд, «мағруру ҳудписанд буд, қадри тарбияти амирро надонист, бинобар ин, ҷавонмарг шуд» мегӯянд (бilmazmum)»<sup>3</sup>.

Ҳамин гуна муносибати бадҳоҳона доштани тазкиранависони хушомадгӯйро дар ҳаққи дигар адібони тараққипарвар низ С. Айнӣ нишон дода мегузарад, ки ҷунин қайдҳои ў аз назари танқидию рафтори айни вай дар масъалаи истифодаи маъхазҳои адабӣ гувоҳӣ

- 
1. Тазкират-уш-шуарои Абдуллоҳҳоаи Абдӣ (Бо тасҳех ва муқаддимаи Асғари Ҷонғидо зери назари Саҳобиддин Сиддиков). – Душанбе: Доғниш, 1983. – С. 130-131.
  2. Афзалий. Шоҳин // Афзалий-тазкор фӣ зикри-иш- шуаро ва-л-ашъор. – Ташкент: Лит. Г.Х. Арифҷанова, 1336. Боби «Шин». (Бидуни зикри саҳифа).
  3. С. Айнӣ. Шамсиддин маҳдуми Шоҳини Бухорӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 366.

медиҳад. Муаллиф зимни баёни далелҳои адабӣ ва маълумоти тарҷумаиҳолӣ тазъиқу фишор хӯрдани ахли адаби пешқадамро дар шароити зулму истибоди аморат қайд намуда, дар айни замон назари бадбинонаи тазкиранависони тамаллуқкорро ба муҳолифони тартиботи мавҷуда ёдоварӣ мекунад. Чунончи, дар бораи саргузашти талҳи яке аз шогирдони Аҳмади Доњиш— Каромати Танбӯрии Дилкаш навиштааст: «Амир Абдулаҳадро ба тарзи ҳаёти Дилкаш рашк омада, вайро мулозими рикоб карда, аз зиндагонии озодонааш маҳрум соҳт. Бечора Дилкаш sole ба хориу зории дарбори амир ба зӯрӣ муқовимат намуда, оқибат ба бемории силӣ гирифтор омада, вафот ёфт. Тазкиранависони мусосираш, мисли Афзал ва Мӯҳтарам мумиилайҳро (бинобар худписандиаш аз умр барҳурдор нашуда мурд) гуфта қайд кардаанд (Барои хушомади амир)»<sup>1</sup>.

Умуман С.Айнӣ ба маълумоти тазкираҳо ва тарзи баҳодиҳии онҳо ба эҷодиёти адабон муносибати танқидӣ карда, далелҳои адабӣ, моҳияти осори адабон ва мақоми суханваронро дар таърихи адабиёт аз рӯи талаботу усуљҳои илми адабиётшиносӣ муайян мекунад. Аз ин чост, ки бар хилоғи афкору ақидаи тазкиранависон Афзал, Абдӣ ва Мӯҳтарам дар «Намунаи адабиёти тоҷик» эҷодиёти адабони пешқадам баҳои ҳаққонии худро гирифтаанд.

С.Айнӣ ба мундариҷаи гоявӣ, мазмуни иҷтимоӣ ва афкори пешқадами маорифпарварону санъаткорони рӯшанфирӯз Аҳмади Доњиш, Шамсиддини Шоҳин, Абдулқодирҳоҷаи Савдо, Раҳматуллоҳи Возех, Тошҳоҷаи Асирӣ, Аҳмадҷони Ҳамдӣ, Абдулвоҳиди Мунзим, Муҳаммадсиддики Ҳайрат, Мирзо Сироҷи Ҳаким, Чунайдуллоҳи Ҳозиқ, Абдуллоҳоҷаи Тахсин, Мирзо Азими Сомӣ, Мирзо Ҳаити Саҳбо, Симои Бухорӣ, Абдулмаҷиди Зуфунун, Исо Маҳдум, Садри Сарир, Шарифҷон маҳдуми Садри Зиё, Мирзо Содики Муншӣ, Каромати Дилкаш, Сайид Аҳмадҳоҷаи Аҷзӣ ва дигарон, ки мероси адабии худро ба манфаати оммаи ҳалқ баҳшидаанд ва идеалҳои наҷиби инсониро тарғиб кардаанд, баҳои баланд додааст. Ҳангоми баҳо ба эҷодиёти адабон С.Айнӣ таҷрибаи ҷамъиятиро маҳаки асосӣ қарор дода, ба талаботу усуљҳои илми адабиётшиносӣ такя намудааст. Ҳаққонияту айнияти баҳои ба адабон додаи С.Айнӣ дар тадқиқоти минбаъдаи адабиётшиносон ба таври барҷаста событ ва тасдиқ гардид.

«Намунаи адабиёти тоҷик» дар масъалаи забон ва услуб низ аз тазкираҳо фарқи чиддӣ дорад. Забон ва тарзи баёни аксари мут-

1. С.Айнӣ. Қорӣ Мулло Каромати Танбӯрии Дилкаш // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 302.

лақи тазкираҳо маъмулан душворфаҳму мураккаб мебошад. Дар онҳо сухандардозиҳои пурдабдаба, истифодай калимаву таъбирҳои мушкилфаҳм, чумлаҳои мураккабе, ки бо насли мусаччаъ ороиш ёфтаанд, ташбеҳоту муболигаҳои гайритабиӣ, баёни мавҳуми фикр бисёр дучор мешаванд. Фаҳмидани мақсади муаллиф ва умуман мазмуни як қисм тазкираҳо ба хонандай оддӣ душворӣ мекунад. Дар тазкираи С.Айнӣ бошад, забон ва тарзи баёни муаллиф соддаву мағхум ва ба ҳамаи хонандагон дастрас аст. Тазкиранависони гузашта такаллуфот, обу ранги гайритабиӣ, сухандардозии хушк, баёни тумтароқи мушкилфаҳм, калимаву ибораҳои арабӣ, чумлабандии печ дар печро зиёд кор фармудаанд, ки фаҳмидани мазмуни навиштai онҳо танҳо ба як гурӯҳи хеле маҳдуди одамон мусассар мегардад. Вале С.Айнӣ дар «Намунаи адабиёти тоҷик» роҳи содданависиро пеш гирифта, асли мақсадро бо камоли возехӣ баён соҳтааст. Барои исботи фикр гуфтаҳои Возех, Мӯҳтарам ва С. Айниро дар бораи яке аз шоирони нимаи дуюми асри XIX Муҳаммад Тоҳирхочаи Зарир дида мебароем:

Возех менависад:

«Зарир, таҳаллуси маоло алқоби саёдатпаноҳи салолата содот-ул-изоми янтаҷат-ул-амҷоди алқироми зилмачд ва эътило Муҳаммад Тоҳирхочаи Ҷӯйборист. Марҳум ҳалафи сидқи марҳуми ҷаннатошёни олимақоми эшони Муҳаммадамиҳоҷаи шайхулислом мебошад. Зикри эшон дар боби «Алиф» гузашт. Аз ҷониби модарӣ силсилаи интисоби эшон ба ҳочагони даҳбедӣ мерасад. Ҷашмҳои муборак аз овони маҳд ил-ал-аҳд аз ҳулияи биниш орӣ. Ҳифзи «Қаломуллоҳ»-ро намуда маъа забти қавоид ба таҷвиди он. Аз ашъори форсӣ ва туркӣ бисёр медонанд ва дар шеършиноӣ ва шеъргӯй аз байади ялон».<sup>1</sup>

Мӯҳтарам менависад:

«Зарир, таҳаллуси бинодили равшанзамири аъмобасорати дилбасири ҳоғизи «Фурӯҳ»-и балоғатгуфторӣ Қорӣ Муҳаммад Тоҳирхочаи Ҷӯйборӣ. Мазкур байн-ул-ином ва машҳур миёни хосу омм ба эшони Ӯзбакҳоҷа валади амҷади волошони Муҳаммадамиҳоҷаи шайхулислом мутахалlis ба «Эшон» аст... Мушорунилайҳ ҳоғизи «Қуръон»-и маҷид маъа риояи маҳориҷ ва таҷвид буда. Аксари

1. Зарир // Тӯҳфат-ул-аҳбоб фӣ тазкират-ил-асҳоб. Таълифи Раҳматуллоҳи Возех (Матни интиқодӣ бо муқаддима ва тасҳехи А. Ҷонғидо, зери назари А. Мирзоев). – Душанбе: Дониш, 1977. – С. 112.

мутуни ақоиди аслия ва масоили фаръияро чун сурал «Фотиҳа» дар хизонаи ҳофиза маҳфуз намуда ва аглаби ашъори мутақаддимин ва мутааххиринро дар лавхи сина конакши фи-л-ҳаҷарӣ<sup>1</sup> манқуш дошта. Нури маҳфили уҳаббо, сарвари маҷлиси ухалои аъмои беҳтар аз бино буда, то он ки дар санаи 1307 (мутобики 1889-1890-А.М.) ҷашми ботинро низ якбора мутаваҷҷех ба сӯи ҳазрати Рабб-ул-иззат дошта. Ин абёти балогатоётро ёдгор гузошта».<sup>2</sup>

С.Айнӣ менависад:

«Муҳаммад Тоҳирхочаи Зарири Ҷўйбории Бухорои мулакқаб ба Ўзбакхоча. (Вафот 1307)... Зарир кўри модарзод буд, бинобар ин, тахаллуси худро Зарир қарор дод...

Зарир «Қуръон»-ро бо таҷвид ҳифз намуда, бо вучуди бечашмӣ улуми расмияро омӯхта, таъриҳ ва тароҷими ахволро ёд дошта, аз абёти мутақаддимин тақрибан панҷ ҳазор байтро аз бар карда, сўҳбаторо ва ҳозирҷавоб буда. Аҳли фазлу камол ҳамеша ба хонааш гирд омада, мушоъараҳо мекардаанд. Аз он ҷумла Шамсиддин маҳдуми Шоҳинро ба фарзандӣ қабул карда, тарбиятҳо намудааст. Шоҳин дар «Тўхфаи дўстон»-и худ ўро мадхияҳо гуфтааст»<sup>3</sup>.

Чунонки дида мешавад, забон ва услуби С.Айнӣ ҳам аз ҷиҳати ҳусусиятҳои лугавӣ ва ҳам аз ҷиҳати соҳти грамматикий дар муқоиса бо забон ва услуби тазкиранависон хеле соддаву равон ва оммафаҳм аст. Илова бар ин, мундариҷаи навиштаҳои муаллиф ва мақсади ўмушҳасҳои аниқ мебошад.

Тамоми «Намунаи адабиёти тоҷик» бо забони фасеху пуробуранг ва услуби оммафаҳм инишо гардидааст.

Дар «Намунаи адабиёти тоҷик» муаллиф бо мақсади ба хонандагон мағҳум гардонидани мундариҷаи гоявии асарҳои адибон дар мавридҳои зарурӣ қалимаву ибораҳои душворфаҳм ва баъзан матнҳои бо услуби мураккаб навишташударо маънидод мекунад, вале ин ҳолат дар тазкираҳо дида намешавад. Аз ин рӯ, дар масъалаи тавзехот асари С.Айнӣ аз тазкираҳо фарқ карда меистад. Ҷиҳати

- 
1. Асли ин мақол «Ал-илму фӣ сигари конакши фи-л-ҳаҷарӣ» буда, тарҷумааш «Илмомӯзӣ дар ҳурдсолӣ мисли нақшест дар санг» аст – А.М.
  2. Зарир // Тазкират-уш-шуарои Ҳочӣ Нематуллоҳи Мӯҳтарам (Бо тасхех ва мутақаддимаи Асфари Ҷонғидо, зери назари Камол Айнӣ). Нашри зикршуда. – С. 213-214.
  3. С.Айнӣ. Муҳаммад Тоҳирхочаи Зарири Ҷўйбории Бухорои мулакқаб ба Ўзбакхоча // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 396-398.

дигари фарқунандаи «Намунаи адабиёти точик» аз тазкираҳои гузашта дар баёни масъалаҳои адабиётшиносӣ ва тарзи маънидоду моҳияти онҳо мебошад. Аввал ин ки доираи мавзӯй ва масъалаҳои адабиётшиносӣ дар ин асар назар ба тазкираҳои гузашта нисбатан васеъ ва батафсилтар аст. Дигар ин ки тарзи баёну шарҳи масъалаҳои адабиётшиносӣ дар китоби С.Айнӣ аз мавқеи эстетикии мусоир сурат гирифта, бо амалия ва вазифаҳои адабиёти нави точик узван алоқаманд мешавад. Файр аз ин агар дар тазкираҳо танҳо оид ба ягон соҳаи адабиётшиносӣ мулоҳизаҳо баён шуда бошанд, пас дар «Намунаи адабиёти точик» доир ба ҳар се соҳаи асосии адабиётшиносӣ: таърихи адабиёт, назарияи адабиёт ва нақди адабӣ, инчунин соҳаҳои ёридиҳандаи он: матншиносӣ, сарчашмшиносӣ, китобшиносӣ ва услубшиносӣ афкору ақидаҳои С. Айнӣ ифода ёфтаанд, ки арзиши калони назарӣ ва моҳияти илмию амалиро доро мебошанд. Аз ин ҷиҳат «Намунаи адабиёти точик» дар таърихи адабиётшиносӣ ва тазкиранависии точик мавқеи намоёнери ишғол менамояд.

«Намунаи адабиёти точик» дар соҳт ва тартибу система ба тазкираҳо зоҳирان умумият дошта бошад ҳам, аммо моҳиятан аз онҳо тафовути куллӣ дорад.

Дар муқаддимаи аксари тазкираҳо ба истиснои зикри шарҳи ҳоли муаллиф ва сабаби таълиф маъмулан ва аксаран сухан дар бораи ҳамду наъти Худову Пайгамбар ва чорёр рафта, сипас мадҳу ситоиши хукмрони замон баён мегардад. Дар муқаддимаи «Намунаи адабиёти точик» муаллиф масъалаҳои мухимтарини таърих, маданият, забон ва адабиёти точикро мавриди мухокима қарор дода, онҳоро алоқамандона бо вазъияти ҳаёти иҷтимоӣ, сиёсӣ ва маданию адабии ҳалқи точик дар солҳои 20-ум аз назар мегузаронад. С.Айнӣ бар хилоғи равияи анъанавӣ дар муқаддима бар замми масъалаҳои зикршуда сабаби таълифи асар ва мақсади ҳудро ба масъалаҳои ҳалталаби замон вобаста намуда, дар бораи мақоми иҷтимоии адабиёт, хусусиятҳои адабиёти навин, мақоми нависанда дар ҳаёти ҷамъиятий, озодии эҷоди бадӣ, вазифаҳои санъаткорон дар шароити нави таъриҳӣ ва монанди инҳо сухан меронад. Ҳамчунин дар муқаддимаи ҳар як боб усули кори муаллиф ва мақсади ўрӯшан баён шудааст. Хотимаи асари С.Айнӣ мазмунан ва моҳиятан аз хотимаи тазкираҳои гузашта низ фарқи ҷиддӣ дошта, дар он аз хусуси коргоҳи эҷодии муаллиф ва вазифаҳои ояндаи адабиётшиносон сухан меравад.

С.Айнӣ дар охир ҳар қисми китоб феҳрасти адибонро бо зикри ном, таҳаллус ва маконашон чой дода, дар охир асар маъхазҳои дар ҳар қисм истифода кардаашро мураттаб намудааст, ки барои хонандагон роҳнамои хубе мебошанд. Ин иқдоми нахустин аст дар таърихи тазкиранависии тоҷик, ки маҳз баъди «Намунаи адабиёти тоҷик» ба ҳукми расмият даромад.

Ба ин тарик, «Намунаи адабиёти тоҷик» аз баъзе ҷиҳатҳо ба тазкираҳои гузашта монандӣ дошта бошад ҳам, моҳиятан аз онҳо ба таври усулият фарқ мекунад. С.Айнӣ бо таълифи ин асар агар, аз як тараф, анъанаи тазкиранависиро давом дода бошад, аз тарафи дигар, дар шароити нави таъриҳӣ дар ин соҳа як қатор навигариҳои ҷиддӣ доҳил намуда, ба роҳу усули нави тазкиранависӣ дар адабиёти тоҷик асос гузошт, ки минбаъд ривоҷу равнак ёфт.

*Январи соли 1986.  
Таҳрири дӯлом: 2-24  
октябрьи соли 2004.*



## **«ТАЪРИХИ ИНҚИЛОБИ БУХОРО» ВА МАСЪАЛАИ ТАДҚИҚИ АҚИДАҲОИ АДАБИЮ ТАНҚИДИИ С. АЙНӢ**

«Таърихи инқилоби Бухоро» (1920), ки шомили маводи нодиру пурқимати илмию адабӣ ва фарҳангист, барои таҳқики афкори адабию эстетикӣ ва ташаккули фаъолияти адабиётшиносии С. Айнӣ низ манбай гаронбаҳоест. Арзиши баланди ин асар дар масъалаи баёни воқеяияти таърихӣ ва арзёбию баҳодиҳии холисона қабл аз ҳама дар он аст, ки ба қавли мусанниф мундариҷоташ «иборатанд аз баёни воқеаҳое, ки аз пеши назари худи мо гузашта ва ба иштироқи худи мо рӯй додаанд. Инҳоро чунонки будаанд ва чунонки дидаем, баён ҳоҳем кард».<sup>1</sup>

Дар ин китоб нуқтаи назари С.Айнӣ оид ба вазъи ҳаёти илмию адабӣ ва маданию фарҳангӣ, эҷодиёти намояндагони бузургу хурди адабиёти тоҷики оҳири асри XIX ва ибтидои садаи XX, ки худи ў яке аз симоҳои забардасти он буд, воқеъбинона ва холисона ифода ёфтааст.

«Таърихи инқилоби Бухоро» бинобар сабаби дар гармогармии рӯҳдори воқеаҳо ва сари вакт иншо шуданаш қиёсан ва нисбатан камтар ба фишори идеологӣ, сиёсӣ ва хизбӣ дучор шудааст. Аз ин ҷиҳат «Таърихи инқилоби Бухоро» барои таҷдиди назар ба масъалаҳои таърихи ҳалқи тоҷик дар қарни XIX ва ибтидои асри XX, афкори иҷтимоиву сиёсӣ, ҳусусан муаммоҳои умдаи адабиёт ва адабиётшиносии тоҷик арзиши бузурги илмиро доро мебошад. Адабиёти ҷадиди аз нигоҳи сабзишу инкишофи нерӯҳои пурқуввати интеллектуалий, ҷамъбасту идомаи эҷодкоронаи суннатҳои пешӯқадами адабу фарҳангӣ гузашта ва фарогирӣ арзишҳои умумибашарӣ яке аз давраҳои дураҳшони таърихи адабиёти тоҷик маҳсуб мешавад. Рӯҳи пурқуввати миллӣ, ҳудшиносию худогоҳӣ, таблиғи озодӣ ва маҳсусан истиқлоли миллӣ ҷавҳари асосии ин адабиётро ташкил мебод. Бинобар ин, баъди табаддулоти октябрри соли 1917 аз

1. С. Айнӣ. Як-ду сухан // Таърихи инқилоби Бухоро (Баргардонанда аз ўзбакӣ ба тоҷикӣ ва мураттиб: Р. Ҳошим). – Душанбе: Адиб, 1987 – С. 5.

чониби мақомоти расмӣ ва идеологҳои он ба адабиёти демократии чадидай тоҷик тамғаҳои маъмули сиёсии бадномкунандай «адабиёти иртиҷоӣ», «миллатчиғии буржуазӣ», «панисломистӣ», «зиддиҳалқӣ», «ифодакунандай манфаатҳои бойҳо ва муллоҳо» зада шуд, намоян-дагони онро большевикон дар солҳои аввали барқароршавии Ҳукумати Шӯрӯй барои амалӣ гардонидани нияту нақшаҳои худ ҳарҷониба истифода бурданд ва баъди ба мақсад расидан, махсусан дар солҳои 30-юм он ахли фазлу адаб ҳамроҳ бо гули сари сабади ҷомеа – зиёён чун «душмани ҳалқ» ва «зидди Ҳукумати Советӣ», ба воситаи силоҳи Ҳизби Коммунист – НКВД бадарга, зиндан ва эъдом карда шуданд. Ҳамчунин сарвати маънавии ҳалқ–мероси илмию адабии ахли адабу фарҳанги давраи ҷадидия бо ҳар роҳу восита нест карда шуд ва тайи беш аз 70 сол омӯзишу таҳқиқи зуҳуроти пешқадами адабию фарҳангӣ ва марҳалаи муҳимми таърихи ҳалқамон саҳт мамнӯъ гардид. Аз ин ҷиҳат, маълумоти мустанади С. Айнӣ дар бораи ҷадидизм ва адабиёти ҷадida, ки худ иштирокии фаъоли ин падидай пешқадами иҷтимиои сиёсӣ ва адабию фарҳангӣ буд, ба ҳама гуна қаҷфаҳмиҳо ва таҳрифоти таърихи ҳалқи тоҷик, сиёsatшиносӣ, иҷтимоъшиносӣ, фалсафа, фарҳанг, адабиёт ва афкори адабию эстетикии тоҷик дар ибтидои асри XX хотима мегузорад. Таҷдиди назар ба ин соҳаҳо бешубҳа воқеяти таъриҳӣ, адолати иҷтимоӣ ва ҳақиқати адабиро барқарор менамояд.

Вобаста ба масоили зикршуда, махсусан мулоҳизаҳои С.Айнӣ доир ба омилҳои айнию зехнии пайдоиши адабиёти ҷадida тоҷик, қонуният ва тамоилҳои инкишофи он дар замони «инқилоби илмӣ ва иҷтимоӣ»<sup>1</sup>, ҳусусиятҳои миллию байналмилалӣ, мундариҷавиу гоявӣ ва шаклию бадеии осори адабони давраи ҷадидия, пайвандҳои адабӣ, аҳамияти матбуوت дар равнақи адабиёт ва ғановати маънавияти мардум, аҳамияти маърифатию тарбиявии адабиёти бадӣ, нақши осори адабони рӯшанфикру тараққипарвар дар бедории фикрӣ ва ҳудшиносии мардум аз ҳар ҷиҳат қобили таваҷҷӯҳанд ва махсусиятҳои мактаби адабиётшиносии ўро дар солҳои минбаъда муайян мекунанд.

Меъёри баҳодиҳии С.Айнӣ ба осори адабон дар «Таърихи инқилоби Бухоро» амалия ва фаъолиятмандии иҷтимоӣ, таҷрибаи ҳаётӣ,

1. С. Айнӣ. Тайёрӣ ба инқилоби илмӣ ва иҷтимоӣ // Таърихи инқилоби Бухоро (Баргардонанда аз ўзбакӣ ба тоҷикӣ ва мураттиб: Р. Ҳошим). – Нашри зикршуда. – С. 20.

тақозову завқи чомеа, асолати адабй ва маҳорати бадеист. Эчодиёти бунёдгузори адабиёти маорифпарварй Аҳмади Дониш, адиби Эрон Зайнулобиддини Марогай, намояндагони маъруфи адабиёти чадида, чун Шарифҷон маҳдуми Садри Зиё, Абдулқодири Шакурй, Маҳмудхӯҷаи Беҳбудй, Садриддини Айнӣ, Абдуррауфи Фитрат, Аҳмадҷони Ҳамдӣ, Абдулоҳиди Мунзим ва дигарон маҳз бо дар назардошти мухимтарин ҷиҳатҳои ба талаботу меъёри мазкур созгор арзёбӣ шудааст. Ҳусусиятҳои нави мундариҷавию гоявӣ ва шаклию бадеии адабиёти ибтидои асри XX диққати С.Айниро беш аз ҳама ба ҳуд қашидაаст ва ў андешаҳояшро зимни баёни воқеаҳои таъриҳӣ, рушди ҳаёти маданию адабй иброз доштааст. Илова бар ин, дар фаслҳои алоҳидаи китоб – «Тайёрӣ ба инқилоби илмӣ ва иҷтимоӣ», «Хотираҳоям дар бораи Аҳмад маҳдум», «Таъсири инқилоби соли 1905-и Русия ба Бухоро», «Масъалаи мактаб», «Андешаҳо барои таъмини истиқболи мактаб», «Масъалаи мактаб ва матбуот», «Низоъи суннию шиа», «Истифода карданӣ шудани генерали рус аз ин фитна», «Ташкили фирқаи ҷадид ё ҷавонбухориён ва программаи нонавишта», «Газетаи «Вакът» ва мақолаҳои Бухорой», «Аҳволи ҷавонон дар соли 1910», «Ҷамъияти махфӣ», «Абдуррауфи Фитрат ва асарҳои вай» ва гайра оид ба вазъи умумии инкишофи ҳаёти адабио фарҳангӣ ва фаъолияти адабони ҷудогона чун иштирокчии фаъоли раванди эҷодии замони ҳуд мушоҳида, таассурот ва нуқтаи назари ҳудро баён кардааст, ки арзиши қалони илмию амалиро доро мебошанд. Мулоҳизаҳои адабио танқидии С.Айнӣ дар «Таърихи инқилоби Бухоро» минбаъд барои ба майдон омадани дигар асарҳои илмӣ ва адабиётшиносии ў, аз ҷумла асари бунёдиу сарнавиштсози «Намунаи адабиёти тоҷик» заминаи мухимме гардидаанд.

Ба ин тариқ, он чи аз фушурдаи мӯҳтавои «Таърихи инқилоби Бухоро» оид ба масъалаи ақидаҳои адабио танқидии С.Айнӣ бармеояд, иборат аз хулосаҳои зайл аст:

1. Ҳангоми таҳқиқи фаъолияти адабиётшиносии С.Айнӣ «Таърихи инқилоби Бухоро» ҳамчун фарогирии маводи арзишманди илмию адабй бояд ба сифати яке аз манбаъҳои мӯътамад ва пурқимати фарҳангӣ мавриди баррасӣ қарор бигирад.

2. Афкори адабио эстетикии С.Айнӣ роҷеъ ба арзиши адабиёти ҷадида дар назди муҳаққиқон ҷиддан вазифа мегузорад, ки осори намояндагони ин давра ҳарчи зудтар ҷамъоварӣ ва ба табъ расонда шаванд.

3. «Таърихи инқилоби Бухоро» барои омӯзиши фаъолияти эҷодии С.Айнӣ ва ҳамсафони ў яке аз сарчашмаҳои мухим ба шумор меравад ва дар айни замон як қатор масъала ва муаммоҳои адабиёти чадидай тоҷикро рӯшан менамояд.

4. Адабиёти форсизабони Тоҷикистон, Эрон ва Афғонистон ҳамчун се шоҳаи як адабиёт якҷоя омӯхта шаванд.

5. Вобаста ба масоили зикршуда зарур аст, ки таърихи адабиёти тоҷик дар ду даҳсолаи аввали асри XX бо таҷдиди назар ба таври айнӣ ва холисона таълиф гардад.

*Январи соли 1997.*

*Таҳрири дуюм: 5-10  
октябрьи соли 2004.*



## **С. АЙНЙ ВА КИТОБШИНОСИИ НАВИНИ ТОЧИКӢ**

Тавлиди китобшиносии точик ҳамчун соҳаи ёвари илми адабиётшиносӣ ба номи С.Айнӣ узван вобаста буда, дар ин бобат «Намунаи адабиёти точик» маводи пурқиматро дар худ фароҳам овардааст. Аз ин ҷиҳат, «Намунаи адабиёти точик» барои таҳкики таърихи ташаккули китобшиносии муосир, омӯзиши андешаҳои С.Айнӣ ва фаъолияти ў дар ин соҳа ва умуман масоили гуногуни ба китобшиносӣ марбут аҳамияти қалоне дорад. Баъди инқилоби Октябр С.Айнӣ аввалин касест, ки ба тавассути таълифи асари мазкур бевосита ба китобшиносӣ шуғл варзида, дар ин бобат раҳнамои муҳаққиқони баъдина гардидааст. «Намунаи адабиёти точик» аввалин асари барҷастаи адабиётшиносии муосир мебошад, ки дар асоси дастовардҳои навтарини илмӣ ва таҷдиди назар ба таърихи адабу фарҳангӣ бостонии точик тасниф шудааст. Бинобар ин, таҷрибаи ғани С.Айнӣ ва андешаҳои ў ҳамчун нахустин китобшиноси муосири точик сазовори омӯзиш буда, аҳамияти қалони илмию амалиро соҳибанӣ.

С.Айнӣ зарурат ва манфаати гирдоварии китобу дастхатҳоро дар замони дигаргунсозиҳои инқилобӣ ба хубӣ дарк намуда, барои таснифи тадвини онҳо кӯшиши зиёде ба ҳарҷ медиҳад. Аз ин рӯ, барои таълифи «Намунаи адабиёти точик», ки қомуси пурбаҳои таъриҳӣ, адабу фарҳанг ва тамаддуни қадимаву ғани ҳалқи точик мебошад, қабл аз ҳама фароҳам овардани феҳрасти намунаи осори адабони гузаштаву муосирро шарти аввалиндарава мөҳисобад. Барои анҷоми чунин «хидмати муқаддас»<sup>1</sup> ва мутаваҷҷеҳ соҳтани аҳли илму адаб ба кори гирдоварии маводи адабӣ С. Айнӣ қабл аз ҳама маколаи «Ба ошиқони адабиёти точик муроҷиат» (2 марта 1925)-ро дар рӯзномаи «Овози точик» дарҷ мекунонад. Сипас, барои ба даст овардани сарчашмаҳои адабӣ, илмӣ ва таъриҳӣ ба шаҳру навоҳӣ ва дехот меравад, заҳмати пурмашақкате мекашад, маъхазҳои зиёде гирд меоварад ва ба мураттаб соҳтани онҳо мепардозад. «Устод, – навиштааст А.Лоҳутӣ, – барои ёфтани баъзе аз нусхаҳои хаттии

1. С. Айнӣ. Як-ду сухан дар бораи тартиби китоб // Намунаи адабиёти точик. – С. 7.

шоирони точик басо рўзҳо, ки дар ба дару кўча ба кўча рафта, то онро ёфтаву ба даст оварда»<sup>1</sup>.

Дар шароити ниҳоят душвору мураккаби солҳои 20-ум, мушкилиҳои зиндагӣ ва чандон хуб набудани вазъи саломатӣ кори оғознамудаи С.Айнӣ дар бобати мураттаб намудани маводи адабию фарҳангӣ ва феҳрасти маъхазҳо, ки таърихи беш аз ҳазорсолаи адабиёти точикро фаро мегирифтанд, ҳамчун таҷрибаи нахустин, вале ниҳоятдараҷа душвор дар асл як навъ амали қаҳрамононае буд, ки ў баҳри ҳифзи манфаатҳои ҳалқи азизаш бо кӯшишу гайрати фавқулода ин хизмати бузургро ба сомон расонид. А.Лоҳутӣ, ки шоҳиди бевоситаи кори пурмашаққати С.Айнӣ дар вақти таълифи «Намунаи адабиёти точик» шуда буд, дар ин ҳусус нигоштааст: «Моҳи августи соли 1925 дар шаҳри Самарқанд ба зиёрати фозили мӯҳтарам ноил шудам. Устод дар утоқи худ **даруни садҳо китоб ғарқ буду**<sup>2</sup> нусхае дар даст дошт, ки менавишт. Он ҳамин «Намунаи адабиёти точик» буд.

Садамоти дунё, занҷирҳо, зиндонҳо, чӯбҳо ва шиканҷаҳо устодро пиру мунҳӣ карда ва ҷашмонашро бекувват намуда. Бо вучуди ин як сол буд, ки ба ҷамъу тартиби «Намунаи адабиёти точик» пардохта буд. Он рўзҳо китоб ба поён расида ва машгули покнависи он буданд. Ман онро муҳтасаран мурур кардам»<sup>3</sup>.

«Намунаи адабиёти точик» шомили маъхазҳои фаровон, китобномаҳо, дастурҳои китобшиносӣ, библиографияи илмии ёрирасон ва тавсиявӣ, дастгоҳи ёрирасон, нишондод ва феҳрастҳои гуногуни ахборию раҳнамой мебошад. Дар маҷмӯъ феҳрасту дастурҳои дар «Намунаи адабиёти точик» таҳияшуда мутобики талабот ва усулҳои илми китобшиносии мусоир буда, дар айни замон ҳудвижагиҳои шаклу намудҳои китобшиносии точикро дар худ рӯшан таҷассум кардааст. Дастуру феҳрастҳои таҳиякардаи С.Айнӣ бо дар назардошти таҷриба ва талаботи нави илмӣ тасниф шуда, дар таърихи китобшиносии мусоир мавқеи намоёне доранд. Асли мақсади С.Айнӣ аз таҳияи феҳрасту китобномаҳо иҷрои якчанд вазифа ва ҳаллу фасли масъалаҳои дорои аҳамияти қалон буданд, ки асоситаринашон инҳоянд: 1. Шинносо намудани хонандагон бо номѓӯи ёдгориҳои адабӣ ва фарҳангии ҳалқи точик; 2. Ҳидоят намудани аҳли таҳқиқ ба омӯзиши мероси адабӣ ва фарҳанггу тамаддуни гузашта; 3. Мутаваҷҷеҳ соҳтани муҳаққиқон ба гирдоварӣ ва таснифи маъхазҳои адабиу фарҳангӣ; 4. Ба майдон овардани тадқиқоти нав оид ба ҳаёт ба эҷодиёти симоҳои

1. Лоҳутӣ. Садриддини Айнӣ // С. Айнӣ. Намунаи адабиёти точик. – С. VII.

2. Таъқид аз мост – А.М.

3. Лоҳутӣ. Садриддини Айнӣ // С. Айнӣ. Намунаи адабиёти точик. – С. VII.

забардасти гузашта ва ривоҷ додани адабиётшиносии мусосири точик; 5. Дар миқёси васеъ омӯхтан ва тадқиқ кардани масъалаву муаммоҳои мухимми кишваршиносӣ; 6. Китобшиносиро дар асоси талаботи замони нав ҳамчун як соҳаи илм ҳарҷониба равнақ додан; 7. Дар иртиботи қавӣ бо масоили фавқузикр баланд бардоштани сатҳи худшиносию худогоҳии миллии тоҷикон.

Дар «Намунаи адабиёти тоҷик» ҳамаи соҳа ва шаклу намудҳои китобшиносӣ зуҳур ёфтааст. Қабл аз ҳама дастгоҳи ёрирасони мукаммали асар қобили таваҷҷӯҳ мебошад. Дастгоҳи ёрирасон дар сар то сари китоб вазифаҳои мухимми мундариҷавӣ, маърифатӣ, роҳнамоӣ ва созмони ташкилиро бомуваффақият адо кардааст. «Намунаи адабиёти тоҷик» бо мақолаи мӯқаддимавии А. Лоҳутӣ «Садриддини Айнӣ» оғоз меёбад, ки он дар бораи шаҳсият ва фазилатҳои маънавии устод Айнӣ, коргоҳи эҷодии адиб, гузаштаву имрӯзai забону адабиёти тоҷик, вазифаҳои аҳли қалам дар шароити кунунӣ маълумот медиҳад. Мақолаи мазкури А.Лоҳутӣ дар адабиётшиносии мусоир нахустин муаррифиномаи пурмӯҳтавост. Баъди сарсухани А. Лоҳутӣ ду пешгуфтори С. Айнӣ меояд. Гуфтори якум – «Сарсухан» аз ҳусуси таърихи қадимаи ҳалқи тоҷик, забону адабиёти бostonии он, сокинони аслии Мовароуннаҳр ва Осиёи Миён будани тоҷикон, дар замони ҳукмронии истилогарони аҷнабӣ–Чингизиён, Темуриён, Шайбониён, Астархониён ва Мангитиён ба ҳама гуна фишору таъқиботи ин душманон нигоҳ накарда, ривоҷ ёфтани забону адабиёти тоҷик, вазъи адабу фарҳанги тоҷик дар солҳои аввали инқилоб, таъсиси Чумхурии Тоҷикистон ва вазифаҳои аҳли қалам дар замони нав баҳс мекунад. Дар пешгуфтори дуюм – «Як-ду сухан дар бораи тартиби китоб» дар ҳусуси созмони дохилии «Намунаи адабиёти тоҷик» ва низому усули кори муаллиф сухан меравад. Шоҳачаи иловагии пешгуфтори дуюм – «Танбех» хонандаро бо усули имлои дар китоб мавриди корбаст қарор гирифта шинос мекунад. «Намунаи адабиёти тоҷик» аз се қисм иборат аст ва дар оҳири ҳар қисм феҳрасти адибон бо зикри ном, таҳаллус, макон ва саҳифаҳои китоб оварда шудааст<sup>1</sup>, ки рахнамои хубе мебошанд. Файр аз ин, ҳар қисми китоб боз пешгуфтори алоҳида низ дорад, ки хонандаро бо мӯҳтавои он қисм ва равиши кори мусанниф ба таври муҳтасар ошно месозад.

Илова бар дастгоҳи ёрирасон муаллифи «Намунаи адабиёти тоҷик» дар ҷойҳои даркорӣ ҳамчунин эзоҳоти иловагиро низ зарур

1. С. Айнӣ. Феҳриси қисми аввал // Намунаи адабиёти тоҷик.– С. 186-189; Феҳриси қисми дуввум. – С. 519-525; Феҳриси қисми саввум, ҳиссаи аввал. – С. 618-619; Феҳриси қисми саввум, ҳиссаи дуввум. – С. 619-620.

шуморидааст. Чунончи, охири ҳар қисми китоб боз зерсарлавҳаҳо ҳам дорад, ки онҳо ифодакунандаи охирсухани мусанниф мебошанд. Зерсарлавҳаҳои «Лоҳика. Дар нақли намунаи адабияи занони за-коатнишон»<sup>1</sup>, «Ихтор аз ҷониби ҷамъкунанда»<sup>2</sup> ва «Як-ду сухан дар хотима»<sup>3</sup> хонандагонро аз матлабу вазифаҳои дар пеши худ гузаштаи муаллиф воқиф месозанд.

Дар «Намунаи адабиёти тоҷик» соҳаҳои дигари китобшиносӣ –аҳбор ва библиографияи адабӣ мавқеи хосае пайдо кардаанд. Ин ду соҳаи китобшиносӣ ва унсурҳои гуногуни онҳо, аз қабили маълумоти мухтасари шарҳиҳолӣ дар бораи адабон, шарҳи воқеаҳои адабӣ ва тавсифи осори адабон дар иртибот бо руҳдодҳои иҷтимоию сиёсӣ, ишора ба сарчашмаҳо, тавсифи маъҳазҳо ва гайра дар алокамандӣ бо матни асосии китоб барои рӯшан гардидан бисёр масъалаҳои таърихи адабиёт аз ҳар ҷиҳат ёрӣ мерасонанд. Махсусан андешаҳои С.Айнӣ дар бораи маъҳазҳо арзиши зиёди илмию амалиро моликанд. Дар ин бобат алалхусус таваҷҷӯҳи бештари муаллиф ба тазкираҳо қобили қайд аст.

Аҳбори «Намунаи адабиёти тоҷик» дар бораи маъҳазҳо аз рӯи мазмуну моҳият гуногун буда, вобаста ба мавқеъ ва хусусияти худ ба се гурӯҳ чудо мешавад: 1. Аҳбори зери сарлавҳаҳо; 2. Аҳбори доҳили матн; 3. Аҳбори пойварақӣ.

С.Айнӣ баъди сарлавҳаҳо қабл аз зикри намунаҳои адабӣ ҳатман ба маъҳаз ишора мекунад ва ҳангоми зарурат онро тавсифи мухтасар ҳам медихад. Чунончи: «Аз «Намунаи адабиёти Эрон», табии Боку, 1922, асари Мирзо Мӯҳсини Иброҳимӣ»<sup>4</sup>. Чунин аҳбори доҳили матн низ ба назар мерасад. Масалан: «Аз «Баҳористон»-и Ҷомӣ, дар матбааи Нувалкишвар, воқеи Лакҳнав, матбӯъ»<sup>4</sup>.

Дар аксари мавридҳо ду навъи зикршудаи аҳбор ба таври ишораи кӯтоҳ, аз қабили «Аз «Оташкада», «Аз «Давлатшоҳӣ», «Аз девони Мушғиқӣ», «Аз тазкираи Садри Зиё», «Аз тазкираи Мӯҳтарам», «Аз тазкираи Афзал», «Аз «Таърихи Сайид Роқим», «Аз маҷмӯаи дастнавис», «Аз дастхати худи Ҳайрат» ва гайра сурат гирифтааст. Ишора ва маълумоти С.Айнӣ дар бораи сарчашмаҳо барои адабиётшиносон ва мутаххасисони соҳаи китобшиносӣ дар тадқики ҳарҷонибаи ёдгориҳои адабӣ ва танзими феҳрастҳо

1. Ҳамон ҷо. – С. 182-185.

2. Ҳамон ҷо. – С. 518.

3. Ҳамон ҷо. – С. 616-617.

4. С. Айнӣ. Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 11.

5. Ҳамон ҷо. – С. 15.

мададгори хубе мебошанд. Ин нукта, маҳсусан ба омӯзиши адабиёти асрҳои XVI–XX, ки минбаъд хеле вусъат пайдо кард, тааллук дорад.

Дар «Намунаи адабиёти тоҷик» масъалаи сахехияту дақикии ахбор ва тавсифҳои пурмӯҳтаво қобили таваҷҷӯҳ мебошад. Мусанниф зимни зикри намунаҳои адабӣ ахбори тарҷумаиҳолӣ ва ё асноди таъриҳӣ ҳатман аз ҳусуси маъхазҳо мухтасаран ёдварӣ мекунад ва ишоратан онҳоро тавсиф медиҳад. Чунин қайдҳои С.Айнӣ бештар ба сарҷашмаҳои дараҷаи аввал, маъхазҳои нодир, ки ба муҳаққикону хонандагон камтар маълуманд, даҳл доранд. Дар ин маврид тавсифи муаллиф мӯъҷаз, vale ҳеле пурмазмун буда, ба хонанда дар бораи маъхаз, мундариҷа, чигунағии созмони доҳилӣ, ҳолати кунунӣ ва муҳимтарин ҷиҳатҳои он маълумоти возеху пурқимат медиҳад. Дар айни замон дикқати аҳли таҳқиқ ва мақомоти расмиро ба омӯзишу табии чунин сарҷашмаҳои мӯътамад ҷалб менамояд. Чунончи, дар бораи тазкираи Давлатшоҳи Самарқандӣ «Тазкират-уш-шуаро» тавсифҳои муаллиф мушаҳҳас ва фарогири маълумоти пурқимат буда, дар ҳуд лаҳзаҳои муҳимми таърихи ҳалқ, тамаддун ва ганову рушди маънавиёти онро муњакис соҳтаанд. Дар ин бобат тавсифу тасвироти таҳлилӣ, ки С.Айнӣ нисбати матбуоти даврӣ мавриди корbast қарор додааст, ҳамчун таҷрибаи нахустин, vale моҳиятан ояндадор шавқангез мебошад. Маълумоти С.Айнӣ оид ба рӯзномаву мачаллаҳо, аз ҷумла дар бораи ду нашрияи тоҷикӣ–рӯзномаи «Бухорои Шариф» ва мачаллаи «Шӯълаи инқилоб», ки ҳоло ба қатори ёдгориҳои нодиру пурқимат доҳил мешаванд, исботи ин фикр аст. Чунончи, дар бораи рӯзномаи «Бухорои Шариф» менависад: «Асари муҳимме, ки дар соли 1912 ба забони форсӣ ба майдон қадам ниход, рӯзномаи «Бухорои Шариф» буд. Ин рӯзнома дар зери дasti таҳрири Мирзоҷалоли Юсуфзодаи Қафқозӣ аз ёздаҳи мартаи 1912 то дуюми январи 1913 яксаду панҷоҳу се аداد баромада, баста шуд. Афсӯс, ки нусхаҳои мудавини ин рӯзнома дар дастам нест, то ки порчаҳои намуна нақл намоям. Танҳо шумораи дуюми ин ҷаридаро ба даст дорам, ки барои нишон додани забон ва тарзи баёни он аз сармаколааш сатре ҷанд эрод менамоям»<sup>1</sup>.

Тавсифи мачаллаи «Шӯълаи инқилоб» ба тариқи зайл аст «Ин маҷмӯаи ҳафтагӣ аз соли 1919, 10 апрел сар шуда, то соли 1921, моҳи декабр давом намуд.

Муҳаррири масъули маҷмӯа рафиқ Сайид Ризо Ализода буда, афкори Кумитаи Иштирокиони вилояти Самарқандро нашр мекард. Тамоми шуморааш 91 аداد, ҳар нусха 8 сахифа аст»<sup>2</sup>.

1. С. Айнӣ. Рӯзномаи «Бухорои Шариф» // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 550.  
2. С.Айнӣ. Мачаллаи «Шӯълаи инқилоб» // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 573-574.

Илова ба маълумоти дохили китоб С. Айнӣ дар охири асар феҳрасти адабиёти истифодашударо мураттаб намуда, тавзех додааст. Феҳрастҳо тибқи қисмҳои китоб номгузорӣ шуда, аз 4 баҳш иборатанд. Баҳши якум «Маъхазҳои қисми аввал бо эзоҳе муҳтасар» ном дошта, тавсифи 21 манбаъро дарбар мегирад. Аз ин миқдор 9 номгӯй дастнавис ва 12 номгӯй осори чопианд. Аҳбору тавсифи С.Айнӣ комилан ҷавобгӯи талаботи навини соҳаи феҳрастсозианд. Маълумот дар бораи маъхазҳо ва мусаннифон возеху дақиқанд. Чунончи: «Ҳазонаи Омира», асари Ғуломалиҳони Ӯзоди Балғиромӣ. Таърихи таълифаши 1176 ҳичрӣ (мутобиқи 1762-1763 мелодӣ –А. М.), матбӯй ба матбааи Нувалкишвар, воқеи Компур, дуввумбора дар соли 1900 мелодӣ»<sup>1</sup>.

Ё ин ки: «Баҳористон», асари Мавлавӣ Нуриддини Абдурраҳмони Ҷомӣ. Таълифаши дар соли 892 ҳичрӣ (мутобиқи 1486 –1487 мелодӣ –А.М.). Матбӯй бори дуввум дар матбааи Нувалкишвар, воқеи Лакҳнав, 1903»<sup>2</sup>.

Хотиррасон бояд кард, ки дар ин баҳш С.Айнӣ сарчашмаҳоеро, ки муаллифонаш маълум нашудаанд, ба қатори 21 номгӯи тавсифшуда дохил накардааст. Дар ин хусус чунин ишора дорад: «Файр аз инҳо аз якчанд баёз ва маҷмӯаҳои дастнавис, ки ҷомеъашон маълум нест, истифода карда шуд»<sup>3</sup>.

Баҳши дуюм «Маъхазҳои қисми дуввум бо эзоҳе муҳтасар» номгузорӣ шуда, шомили 24 маъхаз мебошад, ки аз ин төъдод 9-тояш чопӣ ва 13-тояш дастнависанд. Мураттиб қонуну қондаҳои дастурҳои библиографиро комилан риоя карда, зимнан дар хусуси дар қайди ҳаёт будани муаллифон аз шиносаи ишоравӣ чун ҷузъи муҳимми китобшиносӣ истифода мекунад. Чунончи: «Тазкираи манзумаи Садри Зиё, асари қозӣ Мирзо Муҳаммади Шарифи Садри Бухорӣ. Соҳиби асар барҳаёт. Дастнавис»<sup>4</sup>.

Дар ин баҳш низ мисли баҳши якум мусанниф ба төъдоди феҳраст маъхазҳои муаллифонашон номаълумро ворид накардааст. С.Айнӣ дар ин бора мегӯяд: «Файр аз ин номбурдагон аз ҷанд аداد

1. С.Айнӣ. Маъхазҳои қисми аввал бо эзоҳе муҳтасар // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 621.

2. Ҳамон ҷо. – С. 621.

3. Ҳамон ҷо. – С. 623.

4. Ҳамон ҷо. – С. 623.

баёз ва маҷмӯаҳо, ки чомеъаш маълум нест, истифода бурда шуд. Баъзе осор бевосита ё ба воситаҳои мӯътамад аз дастхати сохибаш нақл карда шуд<sup>1</sup>. Бахши сеюм «Маъхазҳои қисми сеюм, ҳиссаи аввал бо эзоҳе муҳтасар» тавсифи 12 маъхаз ва бахши чорум «Маъхазҳои қисми сеюм, ҳиссаи дуюм бо эзоҳе муҳтасар» ташреҳи 6 манбаъро фаро гирифтаанд<sup>2</sup>.

Умуман, ҷамъулҷамъи тавсифу ташреҳи маъхазҳои ҳамаи бахшҳо дар маҷмӯъ 80 ададро ташкил медиҳад. Таъкид бояд намуд, ки ба ин миқдор порчаҳо ва мактубҳо доҳил намешаванд.

Арзиш ва хусусияти ҷолиби дикқати феҳрасти китобу маъхазҳои тартибдодаи С.Айнӣ дар он зоҳир мегардад, ки дар хусуси сарчашмаҳо, мӯҳтаво ва муаллифонаш маълумоти саҳеху мушаҳҳас ва мӯътамадро дарбар мегиранд. Ин феҳрастҳо бо риояи усули таърихият мураттаб шудаанд. Номгӯй ва мӯҳтавои маъхазҳои мураттабнамудаи С.Айнӣ фарогири тазкира, осори адабӣ, илмӣ, таъриҳӣ, лугату ташреҳот, радиоф-ул-ашъор, девон, баёз, дафтари ашъор, китобҳои матбӯъ ва дастнавис, рӯзномаву мачалла, қомусу фарҳангҳо, дастхат, мактубҳо ва дигар хӯҷатҳо мебошанд, ки дар онҳо ташаккул, рушду камол, сайри таъриҳӣ, инкишофи забону адабиёт, фарҳангту тамаддунни оламгири ҳалқи тоҷик ва симои нобигаву намояндагони маъруфи он дар марҳалаҳои гуногуни таъриҳӣ рӯшан инъикос шудааст. Ин феҳрастҳо раҳнамои аҳли таҳқиқ буда, барои ҳаматарафа омӯҳтани мероси ниёғон ва адабиёти муосири тоҷик аз ҳар ҷиҳат пурарзишанд. Ташаббуси бузургу фаъолияти пурмаҳсули С.Айнӣ ҳамчун аввалин китобшиноси муосири тоҷик дар роҳи хифзи сарватҳои маънавии ҳалқамон дар замони худ дорои аҳамияти калон буданд ва минбаъд ба густаришу равнаки китобшиносӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон комилан мусоидат намуданд.

Мулоҳизаҳои болоро метавон чунин ҷамъbast кард:

а) С.Айнӣ бо таълифи «Намунаи адабиёти тоҷик» ба китобшиносии муосири тоҷик асос гузошт. Кори дар соҳаи китобшиносӣ анҷомдодаи С.Айнӣ ба талаботу меъёри имрӯзai ин соҳаи адабиётшиносӣ комилан ҷавобгӯ буда, ба пешрафтаи ҳарҷонибаи он мусоидат кардааст.

---

1. Ҳамон ҷо. – С. 625.

2. Ҳамон ҷо. – С. 625.

б) «Намунаи адабиёти точик» барои омӯзиши таърихи китобшиносӣ, методика ва усулҳои библиографияи миллии точик аҳамияти илмию амалӣ дорад.

в) Фехрастҳои мураттабнамудаи С.Айнӣ хазинаи донишҳои маъхазшиносӣ буда, дари ганчинаи ёдгориҳои нодирни фарҳангии гузаштаро ба рӯи муҳаққикон ва оммаи васеи хонандагон мекушоянд.

г) «Намунаи адабиёти точик» ҳамаи соҳа ва намудҳои китобшиносиро дар баргирифта, барои танзими библиографияҳои гуногун-соҳаи адабу фарҳанг маводи фаровону пурӯмат медиҳад.

д) Фехрастҳои тартибдодаи С.Айнӣ барои ба майдон омадани дастурҳои библиографии умумиадабӣ, мавзӯӣ, фардӣ, тавсифӣ, шарҳҳоӣ, нишондодҳои библиографӣ замина гардиданд ва ба ин васила ба пешрафти осори тадқиқотӣ оид ба масъала ва муаммоҳои гуногуни таърихи адабиёти точик ва таблиғи он ҳарҷониба мусоидат намуданд.

е) С. Айнӣ ба тавассути мураттаб намудани фехрасти маъхазҳои нодир дар масъалаҳои муаррифии ёдгориҳои хаттии ниёғон, худшиносии тоҷикон, таблиғи адабиёту фарҳангӣ бостонии тоҷику форс, баланд бардоштани сатҳи маърифати мардум ва худогоҳии миллӣ саҳми намоён гузошт.

*Апрели соли 1990.  
Таҳрири дуюм: 10-20  
сентябри соли 2004.*



## **МУАММО ВА МОДДАИ ТАЪРИХ ДАР «НАМУНАИ АДАБИЁТИ ТОЧИК»**

Зикри муаммо, махсусан моддаи таърих ва шарху маъниидоди онҳо аз чумлаи масъалаҳое мебошанд, ки С.Айнӣ дар «Намунаи адабиёти тоҷик» ба онҳо диқати махсус додааст. Тадқики ин масъала, агар аз як тараф, як қатор далелҳои таърихи адабӣ, воқеаҳои ҳаёти маданий ва масъалаҳои гуногуни таърихи адабиётро ошкор созад, аз тарафи дигар, баъзе ҷиҳатҳои то кунун аз назар дурмондаи эҷодиёти С.Айнӣ ва ақидаҳои адабиётшиносии ўро низ рӯшан менамояд. Аз мутолааи муаммо ва моддаҳои таърихи «Намунаи адабиёти тоҷик» маълум мегардад, ки С. Айнӣ чи аз хусуси қонуну қоидаҳои ин ду санъати<sup>1</sup> мушкилу мураккаби адабӣ, сайри таъриҳӣ ва назарияи онҳо

- 
1. Дар байни олимону адабиётшиносон доир ба муаммо фикрҳои муҳталиф мавҷуданд. Баъзе муамморо жанр, вале гурӯҳи дигари мутаҳассисон онро санъати бадей гуфтаанд. Аз рӯи моҳият, талаботу қонунияти доҳилӣ ва хусусиятҳои худ онро санъати бадей ҳисобидан мувоғиктар аст. Дар бораи муаммо аз чумла ниг.: Рашиддини Ватвот. Ҳадоик-ус-сехр фӣ дақоик-иш-шეър. – Техрон, 1339. – С. 690; Шамсиддин Муҳаммад ибни Қайси Розӣ. Ал-мӯъҷам фӣ маори ашъор-ил-Аҷам. – Техрон. 1338. – С. 426, Ҳусрави Ҷеҳлавӣ. Эъҷози Ҳусравӣ, ҷилди сеюм. – Нуваљишвар, 1368. – С. 101-109; Муҳаммад Фиёсiddин. Фиёс-ул-лугот. – Хиндустан, 1246. – С. 483; С. Айнӣ. Алишер Навоӣ // Куллиёт, ҷ. 11. Китоби якум. – Душанбе: Нашрдавтоҷик., 1963. – С. 367; Восифӣ ва ҳулосаи «Бадоевъ-ул-вақоэъ» // Куллиёт, ҷ. 13. – Душанбе: Ирфон, 1977. – С. 15; Е. Э. Бертельс. Навоӣ. – М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1948. – С. 44-48; А.Н. Болдырев. Зайнаддин Васифи. – Сталинабад: Таджикгосиздат., 1957. – С. 28-34; Р. Ҳодизода, М.Шукуров, Т. Абдуҷабборов. Фарҳанги истилоҳоти адабиётшиносӣ. – Душанбе: Ирфон, 1966. – С. 54-55; Коллектив. Фарҳанги забони тоҷикӣ, ҷ. 1. – М.: Советская энциклопедия, 1969. – С. 709; Атоуллоҳи Ҳусайнӣ. Бадоевъ-ус-саноэъ (Бо сарсухан, тавзехот ва таҳрири Р. Мусулмонкулов). – Душанбе: Ирфон, 1974. – С. 134-145; Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Бадоевъ-ул-афкор фӣ саноэъ-ил-ашъор (Бо муқаддима ва саъю феҳрастҳои Р.Мусулмонкулов). – М.: Идораи нашриёти «Дониши», шӯъбаи адабиёти Ҳовар, 1977. – С. 356-37а; Фарнудзор ё фарҳанги Нафисӣ. Таълифи марҳум доктор Алиакбари Нафисӣ, мучаллади панҷум. – Техрон 1334. – С. 3414; Фарҳанги Амид. Таълифи Ҳусайнни Амид, чопи саввум. – Техрон, 1347. – С. 991; Т.Зеҳнӣ. Санъати сухан. – Душанбе: Ирфон, 1979. – С. 130-133; Ҳ. Мирзозода. Лугати муҳтасари истилоҳоти адабиётшиносӣ. – Душанбе: Маориф, 1992. – С. 70.

вүкуфи комиле доштааст ва чи дар ҳал кардану эчод намудани моддаи таърих соҳиби иқтидори фавкулода ҳам будааст. Дар «Намунаи адабиёти тоҷик» ҳамагӣ ҷор муаммо оварда шудааст, вале миқдори моддаҳои таърих хеле бисёр аст, ки ин ҳодиса бесабаб нест.

Шикофтани муаммо, ки дар он асли мақсад ба воситай ишоратҳои маҳсуси зоҳирӣ ва пӯшида, рамзу мачоз, зикри ҷиҳатҳои ҳаммаъно ва ҳамшакли сухан, табдили ҳуруфи калима ва ибораҳо, ифодаи нуҳуфтаи номҳо ва амсоли инҳо баён мешавад, аз қаси қобилияти фавкулодаи идрок ва фикру назари амиқро талаб менамояд. Асоси муаммо бо алифбои арабӣ бунёд ёфтааст ва он пас аз муҳокима дарёфтани матлабро талаб мекунад. Ҳал ва маънидоди муаммоҳо аз ҷониби С. Айнӣ аз ҷумлаи устодони забардаст будани ўро дар ин соҳа сабит мекунанд. Ҷунончи, С.Айнӣ ҳангоми зикри абёти зерини яке аз қасидаҳои Бадри Чочӣ:

Каф чу баромад зи ҷом, ҷом баромад ба каф,  
Дошт чу заррин қафас шиша пур аз қалби ям.  
Нақди равон дех баҳо в-аз зари қалб ор лаъл,  
То дилат аз ғам раҳад, хотами ӯ соз фам!<sup>1</sup>

Ибораҳои «қалби ям» ва «зари қалб»-ро, ки матлаби шоир ба воситай муаммо ифода ёфтааст, дар асоси бадали ҷои ҳуруфи арабӣ ин тарз маънидод мекунад: «Қалби ям» ба тариқи таъмия (дар ин ҷо ба маъни муаммо – А. М.) май аст. «Зари қалб» ба тариқи таъмия «раз» мешавад, ки ток аст. Дар ин ҷо мачозан ангурро мурод аст. Лаъл аз раз овардан май ба даст даровардан аст<sup>2</sup>.

С. Айнӣ зимни мисолҳо ин санъатро бо камоли фасехӣ эзоҳ медиҳад, ки ба воситай он дар бораи роҳҳои қушодани муаммо тасаввур пайдо кардан мумкин аст. Масалан, ин байти Сайфии Бухорӣ:

Баски дил ҳар дам ба сӯи зулфи ҷонон мешавад,  
То дили ҳуд ҷамъ месозад, парешон мешавад, –

ро, ки дар он фикри шоир ба воситай таркибҳои гуногун дар либоси рамз ифода ёфтааст ва он мисоли муаммо ба исми Қабул мебошад, дар асоси муҳокима ва далелҳои мантиқӣ шарҳ дода менависад: «Муродифи «дил», «қалб» аст. Ҷун «қалб» «дил»-и «ҳуд»-ро, ки «вов» аст,

1. С. Айнӣ. Бадри Чочии Шошӣ – Тошкандӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 69.

2. Ҳамон ҷо. – С. 69.

чамъ созад ва парешон шавад, «Қабул» мешавад. Зеро аз парешонии «қалб» бо «вов» чамъ шуда, «Қабул» ба ҳусул мепайвандад»<sup>1</sup>.

С.Айнӣ баъзан доир ба чигунагии моҳияти муаммоҳо муроҳиза ронда, нуқтаи назарашро дар ҳусуси маҳорати бадеии шоирон баён мекунад. Чунончи, дар рубоии зерини Бокии Дарзӣ дикқати ўро мазмун ва ягонагии лафзу маънӣ ҷалб намудааст:

Шоҳе, ки зи адли ўст ороста даҳр,  
Даҳр аз адлаш ба тозагӣ ёфта баҳр.  
Бигрифт Ҳисору Балҳ дар аҳди ду моҳ,  
Килкам пай таъриҳ рақам кард «ду шаҳр»<sup>2</sup>. (1010).

Ин муаммо ба муносибати як воқеаи таъриҳӣ ба тариқи муаммо эҷод шудааст, ки С.Айнӣ дар ин бора мегӯяд: «Дар фатҳ кардани Бокӣ Муҳаммадхон, Балҳ ва Ҳисори Шодмонро Бокии Дарзӣ ин рубоиро ба тариқи таъмия некӯ иншод карда»<sup>3</sup>.

Муаммо бо тарзу намудҳои гуногун гуфта мешавад, ки яке аз навъҳои он муаммои риёзӣ мебошад. Дарёфтани ин навъи муаммо, ки ба ҳисоби абҷад асос ёфтааст, бисёр душвориҳо дорад. Барои ҳалли чунин навъи муаммо донистани қимати ҳарфҳои арабӣ, тағирии табдили таркибҳо ва коркарди амалҳо зарур аст, ки ин албатта, аз кас донишу муҳокимаронии дақиқро тақозо мекунад.

Шоирони пешин гоҳо санаи рӯйдоди воқеаҳоро дар либоси муаммо нақш кардаанд. Чунончи, Бокии Дарзӣ таърихи фавти Ҳоҷа Абдуҳолиқ ва Мавлоно Пояндаро, ки дар соли 1010 ҳичрӣ (мутобики 1601-1602) воқеъ гардидааст, ба воситай муаммои зерин сабт намудааст:

Ду бузург аз ҷаҳон рафтанду бурданд,  
Карору сабр аз дилҳо саросар.  
Ба рӯи синаҳо аз баҳри таъриҳ,  
Рақам карданд: «Оҳи дил мукаррар»<sup>4</sup>.

С.Айнӣ ҳосили ҷамъи агадҳои «оҳи дил»-ро муайян карда менависад: «Пӯшида намонад, ки «оҳи дил», яъне оҳи қалб, ки иборат аз 10 аст, ҳар гоҳ мукаррар шавад, 1010 мешавад, ки рақами матлуба аст»<sup>5</sup>.

Дар осори шоирони гузашта муаммоҳои шаклпарастона ва каммазмун низ дучор мешаванд, вале С.Айнӣ аз зикри онҳо худдорӣ

1. С. Айнӣ. Сайфии Бухорӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 94.

2. С.Айнӣ. Бокии Дарзии Бухорӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 144.

3. Ҳамон ҷо. – С. 144.

4. Ҳамон ҷо. – С. 144.

5. Ҳамон ҷо. – С. 145.

намуда, ҳамчун суханшинос танҳо муаммоҳоеро, ки аз чиҳати мазмун ва шакли адабӣ барчаstaанд, интихоб кардааст. Мулоҳизаҳое, ки С.Айнӣ дар бораи муаммо дар «Намунаи адабиёти тоҷик» баён намудааст, дар тадқиқоти минбаъдаи ӯ ҳарҷониба вусъат пайдо кардаанд. Маҳсусан ду асари С.Айнӣ—«Алишери Навоӣ» ва «Восифӣ ва хулосаи «Бадоэъ-ул-вақоэъ» роҷеъ ба муаммо маълумоти пурқимат медиҳанд<sup>1</sup>.

Зикри моддаи таъриҳ дар «Намунаи адабиёти тоҷик» мавқеи намоёнеро ишғол мекунад. Моддаи таъриҳ ҳамчун маҳсули тафаккури эҷодии ҳалқдои эронинажод ва падидай ҷолиби адабию фарҳангӣ дар адабиёти тоҷик таърихи қадима дорад. Эҷоди он аз асри IX оғоз гардида, дар асрҳои минбаъда, алалхусус баъди асрҳои XV хеле ривоҷ ёфт ва навъҳои гуногуни он ба вучуд омад. Адибон воқеаву ҳодисаҳои муҳим ва дигар матолиби заруриро ба воситай моддаи таъриҳ дар либоси нағиси қаломи мавзун қайд намудаанд. Дар моддаҳои таъриҳ бисёр маълумотҳои пураҳамият, ба мисоли санаи валодату фавти ашҳоси бузург, рӯйдоди воқеаҳои таъриҳӣ, соҳтмони кӯшку иморатҳои пуршукӯҳ, ҷулуси амирон ба таҳт, таълифи асарҳои илмӣ, адабӣ, таъриҳӣ, бунёди ёдгориҳои маданий ва амсоли онҳо дарҷ гардидаанд, ки онҳо чун санади мӯътамад пурарзишанд.

С.Айнӣ зимни баёни як қатор масъалаҳои таърихи адабиёт аз моддаи таъриҳ ба сифати як ҳуҷҷати пурқимат истифода бурдааст. Аммо зикри моддаи таъриҳ дар ҳамаи қисмҳои «Намунаи адабиёти тоҷик» як хел нест. Дар қисми якуми асар 15, қисми дуюм 20 ва қисми сеюм (ҳиссаи яқум) 1 моддаи таъриҳ оварда шудааст, ки аз онҳо сайри таъриҳӣ, ривоҷу равнақ ва такомулоти ин санъати бадеъ низ ба ҳубӣ маълум мегардад. Сабаби дар қисмҳои якуму дуюми китоб бештар мавқеъ пайдо кардани моддаи таъриҳ он аст, ки дар тазкира, асарҳои таъриҳӣ ва сарҷашмаҳои адабӣ, ҷунонки С.Айнӣ хотиррасон мекунад, муаллифон «дар таърихи соҳибони тарҷума он қадар аҳамият надодаанд»<sup>2</sup>.

Бинобар ин, С.Айнӣ дар шарҳи ҷараёни зиндагии адибон ва як қатор масъалаҳои адабӣ ба моддаи таъриҳ, ки дар он маълумоти дақиқ дарҷ гардидааст, муроҷиат кардааст. Аксари мутлақи моддаҳои таърихи дар «Намунаи адабиёти тоҷик» зикргардида аз ҷиҳати талаботи мундариҷа ва шакл намунаҳои барчаста ба шумор

5. С. Айнӣ. Алишери Навоӣ // Куллиёт, ч. 11. Китоби дуюм (Тартибидҳанда ва ба чоп тайёркунанда: К.Айнӣ). Нашри зикршуда. – С. 367-374; С.Айнӣ. Восифӣ ва хулосаи «Бадоэъ-ул-вақоэъ» (Таҳиякунандаи нашри илмӣ, муаллифи сарсухан ва тавзеҳот: К.Айнӣ). – Душанбе: Ирфон, 1985. – С. 21.

2. С. Айнӣ. Як-ду сухан // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 193.

мераванд. Масалан, С.Айнӣ ба воситаи овардани моддаи таърихи дар фавти Хоча Исмати Бухорӣ агар, аз як тараф, носаҳеҳию иҳтилоғи маълумоти манбаъҳоро бартараф кунад, аз тарафи дигар, ба хонандагӣ намунаи дилҷаспи ин санъати адабиро пешкаш менамояд. Дар ин бора ўз аз ҷумла менависад: «Давлатшоҳи Самарқандӣ ва соҳиби «Оташкада» вафоти Хоча Исматро 829 қайд кардаанд, аммо дар маҷмӯаи дастнависе, ки аз Бухоро ба даст уфтод, (840) ҳаштсаду ҷиҳил навишта, ҳам дар бораи таъриҳаш шеъреро аз фузалои замони Хоча нақл карда:

Таърихи вафоти Хоча Исмат  
Ҳар кас, ки шунид, гуфт: «Таммат»<sup>1</sup>.

Дар ин байт калимаи «таммат» ба асли мавзӯъ дар муносибати наздик воқеъ буда, адади рақамҳои он ба ҳисоби абҷад 840 (мутобики 1436 – 1437 мелодӣ – А.М.) мебошад.

Моддаи таъриҳи ба ҳисоби абҷад асос ёфтааст ва шарҳи он аз қас дониши кофӣ, биниши дақиқ, маълумоти назарӣ, маърифати таъриҳӣ, муҳокимаронӣ, таҳлил ва дарки мантиқи суханро металабад. Эзоҳи моддаҳои таъриҳи аз ҷониби С.Айнӣ бар он шаҳодат медиҳад, ки ўз дар ин бобат низ иқтидори ҳайратовар доштааст. Чунонҷи, ўз ин қитъаи таърихи Қосими Коҳиро, ки дар бораи вафоти Мирзо Чигатой ном шаҳс иншо кардааст:

Султон Чигатой буд гули гулшани хубӣ,  
Лекин сӯи Ризвон ачалаш раҳнамун шуд.  
Дар мавсими гул азми сафар кард аз ин боғ,  
Дилҳо зи ғамаш ғунчасифат гарқа ба хун шуд.  
Таърихи вай аз булбули мотамзода чустам,  
Дар нола шуду гуфт: «Гул» аз «боғ» бурун шуд<sup>2</sup>, –

оварда, онро ҷунин шарҳ медиҳад: «Махфӣ мабод, ки ҳар гоҳ адади «гул», ки панҷоҳ аст, аз «боғ», ки ҳазору се аст, берун шавад, боқӣ нӯҳсаду панҷоҳу се (мутобики 1546-1547 мелодӣ – А.М.) мемонад, ки матлуб аст»<sup>3</sup>.

Зимни зикри моддаи таъриҳи С.Айнӣ баъзан дар бораи зинаҳои инкишоғ, ҳусусият, дараҷаи фасоҳат ва мақоми шоирони таъриҳнавис дар равнақи он мулоҳизаҳояшро баён кардааст. Ба ин муносибат

1. С.Айнӣ. Хоча Исмати Бухорӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 85.  
2. С. Айнӣ. Қосими Коҳии Миёнкӯлӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 119-120.  
3. Ҳамон ҷо. – С. 120.

овардани қайдҳои зерини ўбамаврид мебошад, ки гуфтааст: «Таърихи воқеае ё иморатеро ба ҳисоби чумал (абчад) дар қайди назм қашидан дар байни шуарои мутааххирин маъмул гардида. Баъд аз санаи ҳаштсади ҳичрӣ ин одат ҳукми умумиятро гирифт. Мушфиқӣ дар ин шева аз муосирони худ тафаввуқ ҷуста, хеле мазмунҳои рангинро дар баёни таърихи воқеот ба шоҳчаҳои назм бастааст». Сипас, муаллиф 6 намунаро аз таъриҳҳои Абдураҳмони Мушфиқӣ, ки дар бораи санаи бинои мадрасаи Қўкалтош, пули Меҳтар Қосим, ҳаммоми арки Самарқанд, Чорсӯи Бухоро, соли вафоти Амир Абдуллоҳ ва Тоҳири Нақиб гуфта шудааст, интихобан меорад. Дар ҳақиқат, таъриҳҳои Мушфиқӣ аз ҷиҳати мазмун, объекти тасвир, муносибати маънавии қалимаҳои таъриҳшаванд, тарзи баёну қувваи муассири ҳаётӣ ва завқи эстетикӣ моҳирона эҷод гардидаанд. Аз ҷумла Мушфиқӣ таърихи бинои яке аз ёдгориҳои маданий қадимаи ҳалқи тоҷик дар Бухоро – мадрасаи Қулбобо Қўкалтошро, ки аз ҷиҳати азамати шукуҳи санъати меъморӣ машҳур аст, ин тавр ба қалам додааст:

Эй қасри зарнигору мақоми тарабфизой,  
Чашми хирад надида назари ту ҳеч ҷой.  
Тоқи ҳилоли қадри ту меҳроби қудсиён,  
Тоси фалак асоси ту ҷоми ҷаҳоннамой.  
Бар рӯи гул насими равоқи ту мушкбез,  
Дар ҷайби лола ҳоки ҳарими ту мушксоӣ.  
Дар печутоб аз гирех нақши тоқи туст,  
Парвин, ки муқарнаси ин дайри дерпой.  
Бо коши ту лоғад агар ҷарҳи лочувард,  
Бар санг, обгинаи худ гӯй: озмой!  
Аз орзуи он шавад ҳалқаи дарат,  
Ояд ҳилолу ҳалқа занад бар дари сарой.  
Минои тобдони ту аз ҷашмҳои сим,  
Ҳамчун ба нақшазор, зи дили нақши гамзудой.  
Баҳри бисоти фарши ту бояд, ки оваранд,  
Атлас зи Руму оинаи чинӣ аз Хитой.  
Иқболро садои дарат гуфт: марҳабо!  
Яъне ки ҷои ту аст, қадам пеш дарой!  
Гӯё ду мисраъанд зи абёти Мушфиқӣ,  
Занчири дилкаши ту ба зулфайни дилрабой.  
Килки ҳиёл баҳри санои рафiei ту  
Таърихи сол кард рақам: «Коҳи дилқушой»<sup>1</sup>.

1. С.Айнӣ. Мулло Мушфиқӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 138-139.

Моддаи таърихи мазкур аз чумлаи таърихҳои барҷаста мебошад, зеро дар он ибораи моддаи таърих – «кохи дилкӯшӣ» ба асли мавзӯй мутобиқати комил дошта, ҳам мазмунан ва ҳам шаклан асли мақсадро пурра ифода кардааст. Ибораи «кохи дилкӯшӣ» ба ҳисоби абҷад ба рақами 986 ҳичрӣ (мутобиқи 1578–1579 мелодӣ – А.М.) баробар меояд, ки он соли бунёди мадрасаи мазкур мебошад.

Дар «Намунаи адабёти тоҷик» моддаи таърих аз тарафи мусанниф вобаста бо тақозои матглаҳ бо роҳҳои гуногун истифода шудааст. Он дар бâъзе мавридҳо барои рӯшан гардидани лаҳзаҳои тарҷумаиҳоӣ ба сифати ҳӯҷҷат ба муаллиф мадад расонидааст. Дар мавриди дастрас набудани қисме аз манбаъҳои зарурӣ С.Айнӣ замони зиндагӣ ё соли фавти бâъзе адибонро аз рӯи маълумоти моддаи таърихи муайян мекунад. Чунончи, як қитъаи таърихи Мирҳоҷии Самарқандӣ:

Ялангтӯши Баҳодур чу буд бонияш, омад,  
Ҳисоби соли бинояш «Ялангтӯши Баҳодур» (1028)<sup>1</sup>-

ро, ки ба муносибати аз тарафи Ялангтӯши Баҳодур таъсис шудани Мадрасаи Шердор навишта шудааст, оварда мегӯяд: «Ҳарчанд таърихи вафоти Мирҳоҷӣ маълум нест, айёми ҳаёташ аз таърихи фавқ маълум аст»<sup>2</sup>. Ё ин ки дар хусуси Мир Сайд Шариғи Роқим менависад: «Таърихи вафоти Мир Сайд Шариғи Роқим маълум нашуд. Лекин аз шеъре, ки дар бораи таърихи тамомияти асари худ гуфтааст, таърихи ҳаёташ маълум мешавад»<sup>3</sup>. Он шеър ин аст:

Ҳазору сад гузашта сездаҳ ҳам,  
Зи соли ҳичрати сultonи оlam.  
Ба нӯки хомааш Роқим ракам кард,  
Тавориҳи чунин маргубу маҳкам.<sup>4</sup> (1113)<sup>5</sup>.

Ба мисли ҳамин С.Айнӣ соли фавти Зокирҳоҷаи Намангонӣ, Идрисҳоҷаи Роҷии Бухорӣ, Абулғазли Сирати Бухорӣ, Шевани Бухорӣ, Садри Сарир, Шамсиҷдини Шоҳин, Нақибхони Туғрал ва дигаронро ба воситаи моддаи таърихи муайян кардааст.

- 
1. Санаи 1028 ҳичрӣ ба соли 1618 – 1619 мелодӣ мувоғиқ меояд – А.М.
  2. С. Айнӣ. Мирҳоҷии Самарқандӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 145.
  3. С.Айнӣ. Сайд Роқим, Мир Сайд Шариғи Роқими Самарқандӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 165-166.
  4. Ҳамон ҷо. –с. 166.
  5. Санаи 1113 ҳичрӣ мутобиқи 1604-1605 мелодӣ мешавад – А. М.

С.Айнӣ ҳангоми овардани моддаҳои таъриҳи моҳият, мавқеъ, мутобиқати шаклу мазмун ва ҳусну қубҳи онҳоро нишон дода, маҳорати шоиронро дар эҷоди таъриҳҳо қайд мекунад. Аз ҷумла қайдҳои ў oid ба таъриҳҳои Қосими Коҳӣ, Абдураҳмони Мушфиқӣ, Мир Сайид Шарифи Роқим, Муҳаммадсийди Ҳайрат, Шамсиҷдини Шоҳин, Мирзо Содиқи Муншиӣ, Мирзо Азими Сомӣ, Нематуллоҳи Мӯҳтарам, Зуфархони Ҷавҳарӣ, ки намунаҳои барҷастаи ин санъат мебошанд, қобили таваҷҷӯҳанд. Масалан, баъди овардани моддаи таърихи Шамсиҷдини Шоҳин:

Шоҳин қашид «нола»-ву афзуд «оҳ»-у гуфт:  
«Афсӯс нури диди биниш завол ёфт», –

ки дар вафоти Инояти Бухорӣ гуфтааст, ба дақиқияти кори таъриҳнигор ишора карда, менависад: «Махфӣ мабод, ки мисраи оҳирий тамом 1383 аст. Агар аз ин маҷмӯъ «нола», ки 76 аст, қашида, «оҳ», ки шаш аст, фузуда шавад, ҳосил мешавад 1303 (мутобиқи 1885 -1886 мелодӣ-А.М.), ки матлуб аст»<sup>1</sup>.

С. Айнӣ ба далелҳои илмию таъриҳӣ ва адабӣ муносибати танқидӣ дорад. Ў ҳангоми зикри порҷаҳои адабӣ, аз ҷумла таъриҳҳо онҳоро бо камоли диққат санҷида, нуқсонҳои онҳоро нишон медиҳад. Муаллиф он шоиронеро, ки дар эҷоди моддаи таъриҳ бедиққатӣ ва саҳлангорӣ кардаанд, ба зери танқид гирифтааст. С.Айнӣ Муҳаммадиосуфи Муншиӣ ва ў барин шоиронеро, ки дар қайду шарҳи воқеаҳои таъриҳӣ ба ҳатоҳои хурду қалон роҳ додаанд, мазаммат намуда, менависад: «Муҳаммадиосуф дар қасидае, ки ба ҷулуси Муқимхон иншод кардааст, дар моддаи таъриҳ мегӯяд:

Фалак точи Фаридун бар сараш бинҳоду гуфто:  
Ба таърихи ҷулуси ў «муборак бод ҳоқонӣ».

Махфӣ мабод, ки «точи Фаридун» «ғ» ҳаштод аст, ҳар гоҳ ба «муборак бод ҳоқонӣ», ки як ҳазору сиёду аст, ниҳода шавад, ҳосил 1112 як ҳазору яксаду дувоздаҳ мешавад. Ва ҳол он ки муаллифи мазкур таърихи вафоти Субҳонқулихонро 21 рабеъуссонӣ 1114 навиштааст ва низ марсияе аз Ҳайти Ҷеҳрабошӣ, ки мусоҳиби Субҳонқулий буда, накл кардааст, ки моддаи таъриҳаш бо замми сари дуъо «Сайид Субҳонқулихони замон ку?» аст. Ин ҳам ба ҳисоб 1114 (мутобиқи 1702–1703 мелодӣ-А.М.) мешавад. Ҷулуси Муқимхонро

1. С. Айнӣ. Инояти Бухорӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 418.

дар ҳамон сол байд аз айёми сүгвөрй ва азодорй навиштааст. Дар ин сурат яқинан таърихи чулуси Муқимхон 1114 мешавад. Лекин сабаб чист, ки моддаи манзу маи фавқ 1112 (мутобики 1700–1701 мелодий–А.М.) уфтодааст. Маълум мешавад, ки шуаро дар моддаҳои манзу ма хеле мусоҳала мекардаанд<sup>1</sup>.

Ҳамин гуна мулоҳизаҳои ҷиддии танқидии С.Айниро низ дар мисоли эҷодиёти Тачаллӣ, маҳсусан Анбар, ки дар масъалаи иншои моддаи таърих ба носаҳеҳӣ, мавхумбаёнӣ, суханбозии пуртакаллуф, шаклпарастии маҳз ва тумтароқбаёнӣ роҳ додаанд, мушоҳида кардан мумкин аст. Дар масъалаи эҷоди моддаи таърих ў масъулияти шоирро хеле ҷиддӣ меҳисобад ва дар ин бобат пеш аз ҳама ба назар гирифтани ягонагии томмаи мундариҷа ва шакл, баёни маънни балиғ, интиҳоби шакли мувоғиқ, равобити мустаҳками маънои калимаву предметҳои тасвиршаванда ва риояи қонуну қоидаҳои забонро шарти муҳим донистааст. Ба ақидаи С.Айни ҳангоми эҷоди моддаи таърих бояд қалом мавзуну хушоҳанг, маънӣ барчаста ва забону услуг фасеху муассир бошад. Аз ҳамин нуктаи назар муаллиф адабонеро, ки дар эҷоди таърих баёни мавҳум, ифодаҳои бемантиқ ва таъбирҳои бемаъниро кор фармуда, ягонагии лафзу маъниро вайрон кардаанд ва ҳусни қаломро костаанд, саҳт танқид мекунад. Чунончи, С.Айни дар иншои моддаи таърих ба камбудиҳои ҷиддӣ роҳ додани Анбари Бухороиро маҳсус таъкид намуда, аз ҷумла навиштааст: «Асли шӯҳрати Анбар аз ақсоми шеър ба муаммо ва таърих аст. Ҳеч воқеа ва ҳодиса нест, ки ин пири солҳӯрда таърих нагуфта бошад. Лекин аксарав ҷандоне дилчашп набаромадааст. Ҳусусан дар ҳаққи амир (амир Абдулаҳад дар назар дошта шудааст–А.М.) қасида дорад ҳар мисраъ таърих, ки дар аксари байт барои тамом кардани таърих маънни ифоқиро барбод додааст. Манзу маи мазкурро дар бозгашти амир Абдулаҳад аз сайри Русия дар соли 1310 иншод кардааст. Барои мисол байзе абёташро шунавед!...

Зи сайрободи иқболу шараф в-аз чуди диндорӣ,  
Ба сомониadolat боз к-он гардунмадор омад.

Бубинед! Ҷӣ қадар бемаънӣ! Ҷумлаи «сайрободи иқболу шараф» «чуди диндорӣ», «к-он гардунмадор» ҷӣ маънӣ дорад?...»<sup>2</sup>.

1. С.Айни. Таърихи Муқимхонӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 168.

2. С. Айни. Мулло Шарифи Анбари Бухорӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 430.

Чунин қайдҳои танқидии С.Айнӣ барои шакл гирифтан ва вусъат ёфтани афкори адабию эстетикии ў то андозае нақши муҳим гузоштаанд.

С. Айнӣ на танҳо дар назарияи моддаи таъриҳ, балки дар амалияи он низ мумтоз мебошад. Намунаи моддаҳои таъриҳе, ки ба муносибате дар «Намунаи адабиёти тоҷик» аз ашъори муаллиф оварда шудаанд, истеъодди баланд доштани ўро дар эҷоди ин санъат собит менамояд. Як хусусияти ба назар намоёни таъриҳҳои худи С.Айнӣ дар он аст, ки шоир зимни тасвири ашё як қатор масъалаҳои ба он алоқамандро низ баён мекунад, ки онҳо ҳамчун маводи таъриҳӣ ва адабӣ аҳамияти калон доранд. Чунончи, моддаи таъриҳи вафоти Афзал маҳдуми Пирмастӣ аз ҳамин қабил аст. Ин моддаи таъриҳ дар жанри марсия суруда шуда, аз 10 байт иборат мебошад. Шоир пас аз он ки сифату фазилатҳои Афзалро ба риштаи назм мекашад, дар мақтаи шеър мегӯяд:

Баҳри таъриҳи вафоташ Айнӣ,  
Гуфт: «девони газал» рафт ба «гӯр»<sup>1</sup>.

Сипас С.Айнӣ ин моддаи таъриҳро чунин маънидод мекунад: «Маҳфӣ мабод, ки ҳар гоҳ шумораи «девони газал», ки 1108 аст, ба «гӯр», ки 226 аст, равад, яъне ҷамъ шавад, ҳосил мегардад 1334 (мутобики 1915–1916 мелодӣ –А.М), ки матлуб аст»<sup>2</sup>.

Моддаи таъриҳи боло мазмунан ва шаклан барҷаста буда, ба асли мавзӯъ муносибати қавии маънавӣ дорад, ки ин яке аз шартҳои асосии эҷоди моддаи таъриҳ ба шумор меравад.

Назарияпардози соҳаи адабиёт Атоуллоҳи Ҳусайнӣ (асри XV) роҷеъ ба талабот ва хусусияти умдаи моддаи таъриҳ сухан ронда, таъкид мекунад, ки «камоли ин санъат ба яке аз ду чиз аст: Аввал – он, ки таъриҳ таркибе набошад дуру дароз, то ҳисоби он осон бошад... дуюм – он, ки хусусияти вақт аз он маълум бошад... ва агар ҷомеъи ҳар ду ваҷҳ бошад, ақмал бошад...»<sup>3</sup>.

1. С. Айнӣ. Афзал маҳдуми Пирмастии Бухорӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 221.

2. Ҳамон ҷо. – С. 221.

3. Атоуллоҳи Ҳусайнӣ. Бадоъ-ус-саноеъ (Бо сарсухан, тавзеҳот ва таҳрири Р. Муслмонкулов). Нашри зикршуда. – С. 159-160.

Таърихҳои С.Айнӣ ба ҳамин қонуну талаботи ин санъат пурра ҷавоб медиҳанд. С.Айнӣ анъанаи таърихнависиро идома дода, дар натиҷаи эҷодкорона истифода бурдани қонуният ва имкониятҳои санъат ба он ҳавоварӣ низ дохил намудааст. Ин ҳавоварии ў ба воситай дар як вақт омезиш додани моддаи таърихи лафзӣ ва маънавӣ ба вуқӯй пайвастааст. Мисоли ин марсия ва таърихи фавти Мирзо Сироҷи Ҳаким шуда метавонад. Ин марсия 14 байт буда, аз ду кисм иборат аст. Моддаи таърихи марсия байти зерин мебошад:

Паи таърих, хирад, маънавию лафзӣ гуфт:  
«Ба ҳазору сесаду сиyo ду бо шаҳри сафар»<sup>1</sup>.

С.Айнӣ дар ҳусуси моддаи таърихи ҳуд мегӯяд: «Махфӣ мабод, ки мисраи оҳирро<sup>2</sup> ҳар гоҳ ба ҳисоби ҷумал шумурда шавад, боз ҳазору сесаду сиyo ду (мутобики 1913–1914 мелодӣ–А.М.) мебарояд. Ин гуна таърихро лафзӣ ва маънавӣ меноманд»<sup>3</sup>.

Дар асоси баррасии масоили фавқ ба чунин натиҷаҳо омадан мумкин аст:

а) Дар «Намунаи адабиёти тоҷик» муаммо ва моддаи таърих мавқеи намоён дошта, дар баёну ҳалли як қатор масъалаҳои таърихи адабиёт ба муаллиф мадад расондаанд.

б) С. Айнӣ ба сабаби он ки муаммо «дар вақташ дар таърихи адабиёт роли калонро бозӣ кардааст»<sup>4</sup> ва ба воситай он «ифода кардани матлаб...дар адабиёт, дар вақти ҳуд аҳамияти калон дошт»,<sup>5</sup> бинобар ин, ба зикри ин санъати адабӣ мароқ зоҳир намуда, дар ҳалли онҳо қобилияти баланд нишон додааст.

в) Бо овардани муаммо муаллиф ғаҳмиши диди эстетикӣ ва маҳорати адибонро дар эҷоди он қайд мекунад. Таърихҳои зикрнамудаи С.Айнӣ далелу воқеаҳои мухимро дар ҳуд акс намуда, чун санади мӯътамад дар баёни як қатор масъалаҳои адабӣ ва таъриҳӣ ба ў мадад расондаанд.

- 
1. С. Айнӣ. Мирзо Сироҷи Ҳакими Савоҷии Бухорӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С.347.
  2. Дар ин калима пасоянди «ро» зиёдатӣ ба назар мерасад –А.М.
  3. С. Айнӣ. Мирзо Сироҷи Ҳакими Савоҷии Бухорӣ // Намунаи адабиёти тоҷик.– С. 347.
  4. С.Айнӣ. Куллиёт ҷ.11. Китоби якум (Ба чоп тайёркунандагон: К.Айнӣ ва Р. Ҳодизода).– Душанбе: Нашрдавтоҷик., 1963. – С. 367.
  5. Ҳамон ҷо. – С. 370.

г) Аз таърихҳои «Намунаи адабиёти тоҷик» дар бораи инкишоф, такомул ва сайри таърихии ин санъати адабӣ тасаввуроти рӯшан ҳосил кардан мумкин аст.

д) Шарҳу маънидоди моддаи таърих ва эҷоди он аз тарафи С. Айнӣ дар назария ва амалияни ин соҳа лаёқати бузург зоҳир намудани ўро комилан собит менамоянд. Моддаҳои таърих барои фаҳмидани назари адабиётшиносии С.Айнӣ низ ёрӣ мерасонанд.

е) Дар «Намунаи адабиёти тоҷик» намунаҳои барҷастаи муаммо ва моддаи таърих фароҳам оварда шудаанд, ки баробари қимати адабию таърихӣ инҷунин арзиши маърифатӣ ва эстетикиро молик мебошанд.

*Январи соли 1986.*

*Таҳрири дуюм:*

*15-30 сентябрь соли 2004.*



## САҲИФАҲОИ ЗАРРИНИ ҲАЁТ

*Худи устод машъал шуд, алав шуд,  
Чароги мардуми дунёни нав шуд<sup>1</sup>.*

*М. Турсунзода.*

Фаъолияти шахсони таърихӣ ифодакунандаи роҳи тайкардаи таърихии ин ё он ҳалқу миллат мебошад. Садриддини Айнӣ аз ҷумлаи ҳамин гуна ашҳоси бузург мебошад, ки ба туфайли фаъолияти иҷтимоӣ ва осори адабию илмиаш шӯҳрати ҷаҳонӣ пайдо кардааст. Ҳаёти ачиб ва мақоми баланди суханвари забардаст солҳост, ки диккати аҳли илму адабро ба худ ҷалб карда меояд. Аз солҳои бистум сар карда, дар бораи ин адаби мубориз ва ҳақиқатнигор навиштани асарҳо аз тарафи олимон, шоирону нависандагон ва санъаткорони чи Иттифоки Советӣ ва чи ҳориҷӣ оғоз мегардад. Адибони тоҷик Абулқосими Лоҳутӣ, Аҳмадҷони Ҳамдӣ, Раҳим Ҳошим, Зуфархони Ҷавҳарӣ, Сотим Улугзода, Мирзо Турсунзода, Абдусалом Дехотӣ, Муҳаммадҷон Раҳимӣ, Ҷалол Икромӣ, Мирсаид Миршакар, Раҳим Ҷалил, Боқӣ Раҳимзода, Пӯлод Толис, Расул Ҳодизода, Мӯъмин Қаноат, Лоиқ Шералӣ, Бозор Собир, Ӯрун Кӯҳзод ва дигарон дар асарҳои худ образи устод Айниро бо маҳорати баланд тасвир кардаанд.

Олим ва тарҷумони намоён Раҳим Ҳошим аз зумраи он шахсони ҳушбахтест, ки ҳангоми фаъолияти муъаллимии С. Айнӣ дар яке аз аввалин мактабҳои советии Самарқанд соли 1918 ба шогирдии вай мушарраф мегардад ва аз ўмӯхтани дарси забону адабиёти тоҷик ва таърих насибаш мешавад. Дар ҳамон вақтҳо нахустин мақолаи ёддоштии Раҳим Ҳошим дар бораи С. Айнӣ таҳти унвони «Хотираҳои саёҳат» дар шумораи якуми маҷаллаи «Болалар йўлдоши» соли 1919 чоп шуда буд<sup>2</sup>.

- 
1. М.Турсунзода. Чароги абадӣ // Куллиёт, ҷилди дуюм. – Душанбе: Ирфон, 1971. – С. 32.
  2. Р. Ҳошим. Саёҳат хотираси // Болалар йўлдоши. –1919. – №1. – С. 4.

Баъдтар Раҳим Ҳошим муддати зиёде бо устод Айнӣ дар як ҷо кор карда, ҷанд сол ба сифати котиби нависанда низ хизмат кардааст. Натиҷаи ҳамин ҳамкорӣ ва муносабати наздиқ бо нависанда буд, ки Раҳим Ҳошим дар бораи эҷодиёти устод Айнӣ ва шаҳсияти вай маълумоти пурқимате ҷамъ овард. Аз ин ҷост, ки силсилаи таълифоти илмию бадеии Раҳим Ҳошим «Якумин қиссаи инқилобии тоҷик» /1928/, «Пире, ки ҷавон шудааст» /1935/, «Баъзе мулоҳизаҳо дар бораи асарҳои педагогии С.Айнӣ ва фаъолияти педагогии вай пеш аз револютсия» /1960/, «Омӯзгори ғамхору саҳтигир» /1960/, «Айнӣ ва назми тоҷик дар даҳ соли аввали Октябр» /1961/, «Дар мактаби устод» /1962/, «Осори Айнӣ барои бачагон» /1963/, «Таҷрибаи омӯхтани як шеър» /1965/, «Айнӣ ва адабиёти рус» /1968/, «Дар партави гояҳои Ленин» /1970/, «Дар коргоҳи эҷодии устод» /1971/, «Лугатдон ва лугатшинос» /1971/, «Айнӣ ва Бухоро» /1971/, «Ҳамсоли республика» /1974/, «Айнӣ ва Шолоҳов» /1975/, «Айнӣ ва аввалин китобҳои дарсӣ» /1977/ ва гайра, ки дар заминай омӯзишу таҳқиқ ва мушоҳидаҳои ҷандинсолааш арзи вучуд кардаанд, дар тадқики аҳвол ва осори С.Айнӣ сарчашмаи муҳим ба ҳисоб мераванд.

Баъди тайёри ҳаматарафа Раҳим Ҳошим ҳамроҳи нависанда ва шарқшинос Радий Фиш ба муносабати 100-солагии С.Айнӣ китоби «Бо амри вичдон»-ро навишт, ки он бори аввал дар саҳифаҳои матбуоти даврӣ ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ интишор ёфт.

Нашриёти «Ирфон» соли 1978 «Бо амри вичдон»-ро ба забони русӣ<sup>1</sup> ва соли 1979 ба забони тоҷикӣ<sup>2</sup> аз ҷоп баровард. Ва ниҳоят, асари мазкур бо тасҳеҳ ва иловаҳо соли 1980 дар Москва ба воситаи нашриёти «Советский писатель» дастраси хонандагони умумииттифоқ гардид<sup>3</sup>. Ин китоб аз ҳафт боб ва тавзехот иборат буда, манзараҳои васеи ҳаёти нависандаро фаро гирифтааст. Ба вучуд омадани «Бо амри вичдон» натиҷаи қӯшиши ҷиддии Р. Фиш. ва Р. Ҳошим дар таҳқиқи рӯзгор ва фаъолияти серсоҳаи асосгузори адабиёти советии тоҷик мебошад. Чи хеле ки аз мутолааи китоб маълум мегардад, асли мақсади муаллифон батағфил, ҳаматарафа ва чукур баён кардани тарҷумаи ҳоли С.Айнӣ нест. Инчунин «Бо амри вичдон» аз нақли муқаррарии шарҳи ҳоли устод Айнӣ ҳам иборат нест, чунки ҷараёни

1. Р.Фиш, Р.Ҳошим. Глазами совести. Основанное на документах, письмах и воспоминаниях жизни и деятельности Садридина Сейид Мурада – ходжи Айни. – Душанбе: Ирфон, 1978. – 296 с.
2. Р.Фиш, Р.Ҳошим. Бо амри вичдон. Шарҳи ҳоли Садриддин Сайид Муродзода Айнӣ дар асоси ҳучҷатҳо, хотираҳо, мактубҳо ва навиштаҳои худи ў. – Душанбе: Ирфон, 1979. – 288 с.
3. Р.Фиш, Р. Ҳошим. Глазами совести. – М.: Сов. писатель, 1980. – 319 с.



РАДИЙ ФИШ  
РАХИМ ХАШИМ

о  
**ГЛАЗАМИ  
СОВЕСТИ**



*Муқоваи китоби Р. Фиш ва Р. Ҳошим «Бо амри вичдон»,  
ки соли 1980 дар Москва ба тавассути нашриёти  
«Советский писатель» ба табъ расидааст.*

зиндагии устод Айнӣ саросар аз воқеаҳои пурвусъату пуршиддат, задухурдҳо, лаҳзаҳои ҳаяҷонбахш, ҳолатҳои пурэҳсоси қалбӣ ва муассир иборатанд. Аз ин ҷиҳат дар ҳаҷми як китоб баён кардани шарҳи ҳоли С.Айнӣ, ки ҳаёташ бо зиндагии ҳалқаш яксон ҷараён ёфтааст, кори басо мушкиlest. Вале таҷрибаи бой ба Р. Фиш ва Р. Ҳошим имкон додаанд, ки аз ӯҳдаи иҷрои вазифаи дар назди худ гузошта бомуваффақият бароянд.

Муаллифон шарҳи ҳоли устод Айниро дар асоси маълумоти сарчашмаҳо, ҳуҷҷатҳои архив, мактубу хотираҳо, тадқиқотҳои илмӣ ва инчунин аҳбору ишораҳои худи нависанда баён кардаанд. Дар ин бобат маҳсусан асарҳои нависанда «Таърихи амирони мангитияи Бухоро», «Таърихи инқилоби Бухоро», «Чаллодони Бухоро», «На-мунаи адабиёти тоҷик», «Муҳтасари тарҷумаи ҳоли худам» ва «Ёд-доштҳо» ба муаллифон мададгори хубе шудаанд. Лекин Р.Фиш ва Р.Ҳошим танҳо ба маълумотҳои мавҷуда қаноат накарда, дар натиҷаи ҷустуҷӯҳо санаду ҳуҷҷатҳои тоза ба даст дароварда, дар асоси далелҳои таъриҳӣ ва адабӣ тарҷумаи ҳоли бо либоси бадеият оросташудаи С.Айниро ба вучуд овардаанд. Инро ҳам қайд кардан зарур аст, ки лавҳа ва манзараҳои зиндагии нависанда, воқеа ва амалиёти шаҳсони таъриҳӣ, ки дар асар зикр шудаанд, аз назари бадеии муаллифон ба тарзи хосае тасвир гардидаанд ва рангу чилои наве пайдо кардаанд.

Р. Фиш ва Р.Ҳошим ҳангоми тасвири зиндагии С.Айнӣ услуби ниғориши ба худ хосеро пеш гирифтаанд. Дар асар тарҷумаи ҳоли С. Айнӣ ба таври тартиби таъриҳӣ (хронологӣ) – аз овони қӯдакӣ сар карда, то солҳои вопасини умри нависанда ба як тартиби муайян нақл шудааст. Муаллифон на тартиби хронологияи ҳодисаҳо, балки мазмуни иҷтимоию сиёсии онҳо ва арзиши ғоявии далелу воқеаҳои адабиро дар ҷои аввал гузоштаанд. Аз ин рӯ, онҳо қӯшидаанд, ки дар китоб лаҳзаҳои барҷастатаринро, ки маъно ва мазмуни воқеаҳоро бо тамоми ҷузъиёташ дарбар кардаанд, амиқтар ошкор созанд. Ин ба муаллифон имкон додааст, ки роҳи тайкардаи С.Айнӣ, иштироки фаълониаи ӯро дар ҷараёни воқеаҳои асоситарини ҳаёти ҳалқи тоҷик дар пеши назари хонанда ҷилвагар намоянд. Дар китоб тарафҳои гуногуни ҷараёни зиндагии С.Айнӣ, шаҳсият ва масъалаҳои таҷрибаи эҷодии нависанда дар алоқамандии зич бо масъалаву муаммоҳои таъриҳӣ ва маданию адабӣ инъикос ёфтаанд. Дар тасвири саргузаштҳои устод Айнӣ мақоми ручӯъҳо қалонанд. Аз ин ҷост, ки ручӯъҳои бадей, илмӣ, таъриҳӣ ва публисистӣ дар ин асар барои ибрози эҳсосу ҳаяҷон, бо ҳам пайвастани амалиёти ҳодисаҳо воситаи муҳим гардидаанд. Асар аз тасвири тазодонаи ду манзара–яке лавҳаи ҳаёти

пурдабдаи амири Бухоро амир Олимхони мангит ва дигаре, нафрати бепоёни С.Айнӣ ба муҳити пур аз фисқу фуҷури дарборӣ ва он шахси зоҳирان одамсими дар асл вахшитабии хунхор оғоз меёбад. Сипас ба воситаи тасвири образники як лаҳзаи мушаҳҳасу маҳсуси ҳолати рӯҳии устод Айнӣ дар яке аз субҳоҳони баҳори соли 1948, ки ў гарқи фикру андешаҳои муҳталиф аст, гузаштаашро пеши назар меорад ва дар бораи воқеаҳои ачиби ҳаёташ муҳокима меронад ва ба таълифи шоҳасари худ «Ёддоштҳо» шурӯъ менамояд, симои дураҳшони нависанда дар пеши назари хонандагар мешавад. Муаллифон дар ин ҷо ба тавассути монологи ботинии нависанда хонандаро бо Бухори тоинқилобӣ, оғози рӯйдоди воқеаҳои пурвусъате, ки ба ҳаёти С.Айнӣ алоқаи қавӣ доранд, муҳтасаран шинос мекунанд. Ин ахбори пешакӣ хонандаро ба дарки ҳодисаҳои байд аз ин тасвиршаванд аомода месозад. Дар бобҳои минбаъдаи асар лавҳаҳои ҳаёти нависанда дар пеши назари хонандагар мегарданд. Шарҳи ҳоли С. Айнӣ аз овони хурдсолии ў оғоз гардида, давраҳои байданаи ҳаёти вай: вафоти падару модар дар вабои умумӣ ва сар шудани зиндагии пурмашақат, таҳсил дар мадрасаҳои Бухоро, шиносӣ бо аҳли илму адаб ва равнақи фаъолияти шоири, оғози инқилоби фикрӣ ва инкишофи фаъолияти маорифпарварӣ, аз наздик шинос шудан бо ҳаёти табакаҳои меҳнатии мардум ва кор дар заводи пахтатозакунии Қизилтеппа, иштирок дар ҳаракатҳои озодиҳоӣ, дучор гардидан ба ҷазои ҷисмонӣ ва ҳичрат ба Самарқанд, ғалабаи инқилоби Октябр ва оғози фаъолияти гуногунсоҳаи нависанда, эҷоди асарҳои инқилобӣ, иштироки фаъолона дар корҳои инқилобӣ, муборизаи суботкорона дар роҳи тараққиёти забону адабиёт ва илму маданияти сотсиалистии тоҷик ба тафсил тасвир шудаанд. Муаллифон кӯшидаанд, ки дар бораи он лаҳзаҳои аҳамиятноки ҳаёти устод Айнӣ, ки хонандагон аз ҳусуси онҳо кам огоҳанд, маълумоти муқаммал дижанд.

Тафсилоти ҷараёни зиндагии С.Айнӣ дар ҳудуди солҳои 1905–1930, ҳусусан воқеаҳои ҳаёти нависанда дар арафаи рӯй доддани воқеаи Колесов ва солҳои инқилоб бағоят қобили таваҷҷӯҳ мебошад. Ба тасвири пурвусъати воқеаҳои дар ибтидои ғалабаи Октябр рӯйдода ва революсияи ҳалқии Бухоро, инчунин ғалабаи Ҳокимияти Советӣ дар Самарқанду Бухоро эътибори ҷиддӣ доддани муаллифон аз ҳар ҷиҳат муҳим аст. Зеро ин давра дар таъриҳи ҳамчун давраи дигаргунсозиҳои азими иҷтимоӣ, сиёсӣ ва маданий мақоми ҳалқунанда дорад. Маҳз инъикоси фаъолияти С.Айнӣ дар ҷунун давраи муборизаҳои пуршиддати синғӣ, сиёсӣ ва мағкуравӣ аҳамияти қалон пайдо мекунад. Дар асар симои ҳақиқии устод Айнӣ ҷун адиби оташинсӯҳан, вассофи Октябр, тарғиботчии фаъоли ғояҳои

замони нав ва мунодии ҳаёти нав равшан намудор мегардад. Зимнан муаллифон хонандаро ба вазъияти хеле мураккабу пурташвиш ва чузъиёти зиндагии онвақтаинаи нависанда, инчунин ҳолатҳои рӯҳии вай дар он солҳои пурошӯб шинос мекунанд. Муаллифон оид ба шарҳи ҳоли устод Айнӣ дар ин давра хеле далелҳои тоза ва маводи шавқоварро дарҷ намудаанд.

Кимати баланди мундаричавио гоявии китоби «Бо амри вичдон» пеш аз ҳама дар он зоҳир мегардад, ки муаллифон ба масъалаи нишон додани фаъолияти иҷтимоӣ ва адабии С. Айнӣ мақоми аввалиндарача додаанд. Аз ин рӯ тамоми воқеаҳои дар асар тасвиршуда дар атрофи ҳамин ду қутби марказӣ зич муттаҳид гаштаанд. Ҳамин аст, ки дар ҳамаи давраҳои умраш устод Айнӣ дар байни мардуми меҳнатӣ мебошад. Фаъолияти Садриддинҳочаи Айнӣ барои кушодани мактабҳои усули нав дар шароити феодалий бо ҳамроҳии ҳодимони маориф, ҷидду ҷаҳду бепоёни ў ва шариконаш Аҳмадҷони Ҳамдӣ, Абдулвоҳиди Мунзим, Муқамил Бурҳонов, Ҳомидхӯҷаи Меҳрӣ, Фазлиддин Маҳдум, Ҳочӣ Сироҷиддин, Мирзо Нарзуллоҳ, Ҳочӣ Абдусаттор, Абдуқодир Муҳиддинов, Ҳалим Ашӯров ва дигарон барои ташкили ҷамъияти махфии «Тарбияи атфол» баҳри бедории фикрии мардум дар вазъияти таъқиботи саҳти аморат, муборизаи қаҳрамононаи нависанда дар роҳи ҳимояи музafferиятҳои Октябр ва мустаҳкам намудани Давлати Советӣ, бо асарҳои санъаткорона ба соҳтмони ҳаёти нави сотсиалистӣ раҳнамун соҳтани оммаи меҳнаткаш, ба воқеаҳои муҳимми давр бо зудӣ ҳамовоз гардидани адиб ва гайра, ки ҳиссае аз шоҳроҳи зиндагии вай мебошанд, далели онанд, ки ў ҳаёти хешро ҳамеша сарғи хизмати ҳалқ кардааст. Ин аст, ки номи устод Айнӣ дар қалби ҳалқ саҳт маъво гирифтааст.

С.Айнӣ дар китоби «Бо амри вичдон» дар саҳнаи муборизаҳои шадид тасвир гардидааст, хислату ҳарактер, шахсият ва симои ҷамъиятии вай дар ҷараёни низоъ ва задухӯрдҳои тезутунд кушода мешавад. С.Айнӣ дар ҳама ҳолатҳои зиндагӣ чун як шахси қавииродӣ, муборизи матин, суботкор ва ҳассосу муҳоҳидакор намоён мегардад. Дар асар хислатҳои ҳамида ва фазилатҳои писандидай нависанда: садоқатмандии бепоён ба кори ҳалқу Ватан, меҳнатдӯстӣ, кӯшишу шавқи беандоза дар роҳи донишандӯзӣ, заковати баланд, фурӯтаниӣ, вазифашиносӣ, инсондӯстӣ, ганимат донистани вакт, серталабӣ, интизомнокии ҷиддӣ, лаёқати зуд дарк намудани истеъдоди одамон ва ғамхорӣ ба онҳо, хотираи фавқулода қавӣ, масъулиятшиносӣ дар кору зиндагӣ, қавииродагӣ, суботкорӣ дар роҳи расидан ба мақсадҳои олӣ, бомулоҳизагӣ ва дурандешӣ дар ҳар як кор ва монанди инҳо дар тамоми бобҳои китоб ба таври боварибаҳш нишон дода шудаанд,

ки моҳияти калони ахлокӣ, тарбиявӣ, маърифатомӯзӣ ва эстетикий доранд. Устод Айнӣ ҳамчун донишманди воқифи асрори зиндагӣ дигаронро низ пайваста барои соҳиб шудан ба сифатҳои начиби инсонӣ рахнамун месоҳт. Аз чумла суханонеро, ки С. Айнӣ 10 июни соли 1949 дар ҳузури донишҷӯёни Институти педагогии Бухоро гуфтааст, мулоҳиза фармоед: «Таъриҳ замоне маъно пайдо мекунад, ки аслиҳаи мубориза барои оянда шуда бошад. Ин мубориза бе доностани гузаштаҳо натиҷае намедиҳад. Маданияти гузаштаро донистан лозим аст, зоро ин дониш ҳам мисли донишҳои дигар барои бино кардани ҳаёти нав ва Бухорои имрӯза зарурат дорад...

Инсон ҳечу беарзиш аст, агар чизро дарёftа, ба чизе пай бурда, vale и дарёft ва дониши худро ба дигарон надиҳад, дар байнин ҳалқ пахн накунад.

Ба ҳар як аз ҳозирон, ки дар ин донишгоҳ машгули касби дониш ҳастед, муаъллими мактабдор шудан шарт нест, vale ҳар як аз шумо бояд омӯзгори ҳалқ бошад, бояд бо ҳалқ дар як ҷо ҷӯшида дар кор ва зиндагӣ ҳамдам ва ҳамқадами ҳалқ бошад. Ҳар як аз шумо бояд биёмӯзонад ва дар айни замон худ аз ҳалқ омӯзад...

Шумо ҳама маро мешиносед, медонед, ман дар ин рӯзҳо ба навиштани ёддоштҳои худ машғулам. Шояд баъзе аз шумо худ аз худ мепурсида бошад; наҳод қиёфаи одамон, ифодаи рӯй ва тарзи гуфтори онҳо, тафсилоти либос ва тарзи либоспӯшӣ, суханони гуфтаҳои онҳоро дар солҳои дароз дар хотир нигоҳ доштан мумкин аст? Муаллиф ин чизҳоро аз худаш набофта бошад?... Vale ҳар як аз шумо, ки бухорӣ ҳастед, номи падар ва бобои худро ба ман гӯед, хоҳед фаҳмид, ман шуморо ҳам мешиносам<sup>1</sup>. Чунин гуфтаҳои ҳикматноки нависанда оид ба масъалаҳои гуногун дар асар бисёр дучор мегардад.

Дар китоби «Бо амри вичдон» нишон додани фаъолияти эҷодии С.Айнӣ ҳамчун қисми марказии шарҳи ҳоли нависанда мақоми хосе пайдо кардааст. Муаллифон инкишофи фаъолияти адабии устод Айнӣ ва омилҳои ташаккули онро аз ибтидои ба ҷодаи эҷодӣ қадам гузоштани адиб то рӯзҳои воласини ҳаёт, хизматҳои ўро дар тараққии адабиёт ва маданияти сотсиалистии тоҷик, ғамҳориҳои вайро дар ҳаққи эҷодкорони ҷавон ба тасвир гирифта, мақоми баланди ўро дар ин ҷабҳа муайян кардаанд. Он чиз ҷолиби диққат аст, ки муаллифон зимни бәёни масъалаҳои эҷодиёти нависанда дар ҳусуси шароити ба вучуд омадан, коргоҳи эҷодии адиб, арзиши ғоявӣ ва аҳамияти

1. Р. Фиш, Р. Ҳошим. Бо амри вичдон. Шарҳи ҳоли Садриддин Сайид Муродзода Айнӣ дар асоси ҳуҷҷатҳо, хотираҳо, мактубҳо ва навиштаҳои худи ў. Нашри зикршуда. – С. 249-250.

таърихии асарҳои ў изҳор ақида ҳам кардаанд. Аз ин нуқтаи назар фикру мулоҳизаҳои муаллифон дар бораи асари бунёдии С.Айнӣ «Намунаи адабиёти тоҷик», ки адабиётшиносии советии тоҷик бо он оғоз мегардад, қобили таваҷҷӯҳ мебошанд. Ба ин асар беш аз ҳама эътибори ҷиддӣ додани муаллифон бесабаб нест. Чи хеле ки ҳуди С.Айнӣ таъкид кардааст, «Ин асар дар замони ҳуд ба ғоиди сиёсати миллии партия роли қалон бозӣ кард. Чунки дар он вакъто пантуркистон ба муқобили тақсимоти миллӣ иғвоҳо паҳн мекарданд ва ин сиёсати миллии партияро «парча-парча кардани»-и «туркҳо» мешумурданд ва бар зидди барпо шудани ҷумҳурияти советии Тоҷикистон бошад, боз ҳам саҳттар иғво паҳн мекарданд: «дар Осиёи Миёна тоҷик ном як ҳалқ нест, инҳо ҳамон ўзбаконанд, ки бо таъсири Эрон ва мадраса забони ҳудро гум кардаанд» мегуфтанд».<sup>1</sup>

Китоби «Намунаи адабиёти тоҷик» дар ҷунин шароит дар масъалаи исботи ҳастии ҳалқи тоҷик ва забону адабиёти қадимаи он роли бузурги таърихӣ, сиёсӣ, илмӣ ва маданию адабӣ бозид. Аз ин ҷиҳат муаллиfon дар ҷанд боби асар дар ҳусуси сабаби таълиф, шароити навишта шудан, мазмуну моҳияти ин китоб ва аҳамияти фавқулода қалони он дар шароити муборизаҳои шадиди солҳои бистум суханони пуразиш гуфтаанд. Илова бар ин оид ба баҳсу мунозираҳои доманадор дар атрофи «Намунаи адабиёти тоҷик» ва кӯшишу мақсади онҳое, ки ба воситаи калимаҳои «сурҳ» ба муаллифи китоб «зарбаи пуркина, ғаразкорона ва дар айни замон ҷоҳилона»<sup>2</sup> мезаданд, ахбори тоза дода шудааст. Ҳусусан зикри даҳолати намояндаи вазорати корҳои ҳориҷаи ССР дар Ўзбакистон А.Знаменский ба воситаи Бюрои осиёимиёнагии ВКП /б/ барои ҳимояи «Намунаи адабиёти тоҷик» аз ҳамлаҳои «он иғвогарони контрреволюционӣ» ва мактуби эҳтиромии устод Айнӣ ба А. Знаменский як далели тозаест дар масъалаи омӯзиши ин асари гаронбаҳо.

Тасвири симои ҳамзамонони С.Айнӣ дар китоби «Бо амри вичдон» мавқеи қалон дорад. Ҳонанда дар бораи шарҳи ҳоли Аҳмади Дониш, Шамсиддини Шоҳин, ҳусусан Шарифҷон маҳдуми Садри Зиё тасаввуроти хуб ҳосил мекунад. Зимнан бояд гуфт, ки маълумоти муаллиfon дар бораи муносибати С.Айнӣ бо Садри Зиё хеле навигарихо дорад. Ба мисли ҳамин манзараҳои фаъолияти дигар

- 
1. С.Айнӣ. Муҳтасари тарҷумаи ҳоли ҳудам. (Бо кӯшишу эҳтимом ва дебочаи Камол С.Айнӣ). – Душанбе: Дониш, 1978. – С. 181.
  2. Р.Фиш, Р. Ҳашим. Глазами совести. Основанное на документах, письмах и воспоминаниях жизнеописание Садриддина Мурада-ходжи Айни. – М.: Сов. писатель, 1980. – С.191.

ҳамкорони нависанда, чун Мұхаммадсиддиқи Ҳайрат, Аҳмадчони Ҳамдій, Абдулвоҳиди Мунзим, Абдулқодири Шакурй, Абдулқодир Мухиддинов, А.Г. Леменовский ва дигарон низ ба тадқики бадей гирифта шудаанд.

«Бо амри вичдон» як навъ инъикоскунандаи ҷараёни адабӣ низ мебошад. Дар он ҳодисаҳои муҳимтарини адабии таърихи адабиёти тоҷик ва падидаҳои нави эҷодӣ дар оҳири асри XIX, ибтидои асри XX ва баъди галабаи инқилоби Октябр ба зуҳур омадаанд.

«Бо амри вичдон» ҷанбаи мустаҳками таърихӣ дорад. Ҳар як далели он бо воқеаҳои мушаххаси таърихӣ комилан мувофиқат мекунад. Маълумоти асар оид ба фаъолияти ҷавонбуҳороиён, воқеаи Колесов, галабаи Октябр дар Самарқанду Буҳоро, маҳсусан амалиёти роҳбарони ҳукумати Республикаи Советии Буҳоро, ёрию мадади Россияи советӣ ба ҳалқҳои Осиёи Миёна аз лиҳози фарогирии мадракҳои тоза дорои аҳамияти қалон мебошанд.

Китоби «Бо амри вичдон»-ро мутолаа намуда, дар бораи он баъзе мулоҳизаҳоро баён кардан аз аҳамият ҳолӣ наҳоҳад буд. Пеш аз ҳама он ҷиз ба назар мерасад, ки тасвири лаҳзаҳои зиндагӣ ва фаъолияти С.Айнӣ дар зарфи солҳои 1930-1948 тасҷҳ ва такмил металабанд. Зеро ҳонанда аз ҳусуси шарҳи ҳоли нависанда дар ин муддат, ки давраи пурҷӯшу ҳурӯши фаъолияти серсоҳаи эҷодии ў ба ҳисоб меравад, тасаввуроти коғӣ пайдо карда наметавонад. Ин давраи зиндагӣ ва фаъолияти С.Айниро ба шарти дар оянда такмил додани «Бо амри вичдон» дар асоси мукотиботи нависанда бо адибон, маҳсусан мукотибот бо устод Лоҳутӣ ва ҳамкорону дӯстонаш, хотироти олимону адибон, инчунин ҳуҷҷатҳои бойгонӣ пуркуvvat кардан ба мақсад мувофиқ аст. Дар асар баъзе далел ва санаҳо дучор меоянд, ки ба гуфтаҳои ҳуди С.Айнӣ то андозае кам мувофиқат мекунанд. Масалан, С.Айнӣ дар «Муҳтасари тарҷумаи ҳоли ҳудам» вақти қозӣ шуда ба Қаршӣ рафтани Шарифҷон маҳдуми Садри Зиё ва ба назди ў даъват шудани ҳудро соли 1902 қайд кардааст<sup>1</sup>, вале муаллифон санаи мазкурро соли 1912 нишон додаанд<sup>2</sup>. Ё ин ки С.Айнӣ баъди ҷазои 75 чӯб дар беморхонаи Когон дар муддати 52 рӯз «25 бор амалиёти ҷарроҳӣ» диданашро хотирнишон соҳтааст<sup>3</sup>, аммо

1. С. Айнӣ. Муҳтасари тарҷумаи ҳоли ҳудам // Куллиёт, ч.1 (Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ ва Р. Ҳодизода). – Сталинобод: Нашрдавтоҷик., 1958. – С. 54.

2. Р.Фиш, Р.Ҳошим. Бо амри вичдон. Нашри зикршуда. – С. 84.

3. С.Айнӣ. Муҳтасари тарҷумаи ҳоли ҳудам // Куллиёт ч. 1. Нашри зикршуда. – С. 37.

муаллифон бар хилофи манбаъ ин микдорро «бист амали ҷарроҳӣ» қайд кардаанд<sup>1</sup>.

Дар охири «Бо амри вичдон» зери унвони «Санаҳои ҳаёт ва эҷодиёти Садриддин Айнӣ», «Номгӯи шахсҳо», «Феҳристи нашри аввали муҳимтарин асарҳои Айнӣ» тавзехот дода шудааст, ки он аз ҳар ҷиҳат ҷолиби диққат буда, ба ҳонанда роҷеъ ба рӯзгор ва осори нависанда маълумоти муфид медиҳад. Он ба далелу санадҳои сарчашмаҳо ва маводи нодирӣ архив такя карда навишта шудааст. Аммо дар тавзехоти китоб ҳам баъзе носаҳехиҳо роҳ ёфтаанд, ки онҳо ислоҳ метабанд. Чунончи, тавзехи зерин, ки дар ҳусуси асарҳои дар давраи Ҷангӣ Бузурги Ватани навиштаи С. Айнӣ дода шудааст, ислоҳталаҳаст: «1941-1944-Навишта шудани мақолаҳои патриотӣ: «Чингизи аспи XX», «Шерзод», «Марши интиқом», «Талвосаи ҷонканини даррандай заҳмдор», «Қаҳрамон Ленинград», «Суруди зафар» ва дигарҳо...»<sup>2</sup>

Чунонки маълум аст, «Марши интиқом», «Қаҳрамон Ленинград» ва «Суруди зафар» шеър мебошанд, бинобар ин, онҳоро ба қатори мақолаҳо доҳил кардан дуруст нест.

Устод Айнӣ дар «Муҳтасари тарҷумаи ҳоли ҳудам» дар шӯъбаи Бухгосторг мудир таъян шуда, кор карданашро солҳои 1923-1925 қайд кардааст.<sup>3</sup> Аммо дар тавзехот бар хилофи гуфтаи нависанда дар ин вазифа кор кардани ўсолҳои 1920-1921 нишон дода шудааст.<sup>4</sup>

Дар «Номгӯи шахсҳо» оид ба санаҳои ҳаёт ва фаъолияти арбобони партияйӣ, давлатӣ, олимон, инчунин он одамоне, ки ба ҳонандагони имрӯза кам маълуманд ё номаълуманд, маълумот дода шудааст. Аммо бо сабабҳои номаълум дар зикри санаи таваллуд ва фавти баъзе шахсон баъзан носаҳехиҳо роҳ ёфтаанд. Чунончи, таваллуди устод Рӯдакӣ соли 860 зикр гардидааст<sup>5</sup>, ҳолон ки дар адабиётшиносӣ санаи саҳҳи валодати шоир соли 858 далели бебаҳс мебошад.

Ё ин ки дар доҳили матни китоб домулло Икром соли 1918 «дар зиндан ҷон супурд»<sup>6</sup> гуфта шудааст, аммо дар қисми тавзехот санаи вафоти ўсоли 1928 қайд шудааст.<sup>7</sup>

1. Р.Фиш, Р.Ҳошим. Бо амри вичдон. Нашри зикршуда. – С. 93.

2. Р. Фиш, Р. Ҳошим. Бо амри вичдон. – С. 275.

3. С. Айнӣ. Муҳтасари тарҷумаи ҳоли ҳудам // Куллиёт, ч.1 (Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ ва Р. Ҳодизода). – С. 96-97.

4. Р. Фиш, Р. Ҳошим. Бо амри вичдон. – С. 273.

5. Ҳамон ҷо. – С.282.

6. Ҳамон ҷо. – С.112.

7. Ҳамон ҷо. – С. 278.

Ба мисли ҳамин таърихи ҳаёти Абулфазли Бальзамӣ, Самъонии Марвазӣ, Низомии Ганҷавӣ, Шамсиддини Шоҳин, Саиди Нафисӣ, Исмоилбеки Фаспаринский, Мирзо Сироҷи Ҳаким ва баъзе дигаронро дар асоси тадқиқотҳои навтарини илмӣ нишон додан шарт аст. Дар баробари ин дар якхелагии номи асарҳо баъзе норасоиҳо ба назар мерасанд. Чунончи, шакли дурусти номи асари С.Айнӣ «Дар бораи Фирдавсӣ ва «Шоҳнома»-и ў» аст, вале дар тавзехот асари мазкур дар шакли «Фирдавсӣ ва «Шоҳнома»-и ў қайд шудааст<sup>1</sup>. Ҳамин гуна афтиданӣ калимаҳо аз номи баъзе асарҳо дар саҳифаи 287 низ мушоҳида мешаванд. Норасоиҳои зикршуда, албатта, ислоҳшаванданд.

Ҷимати баланди асари Р. Фиш ва Р. Ҳошим пеш аз хама дар он аст, ки симои барҷастаи адиби оламшумул, арбоби намоёни илму маданият, ходими фаъоли ҷамъиятӣ ва давлатӣ, падари тарбиятгари адабиёти советии тоҷик устод Айниро бо маҳорати том ба вучуд овардаанд.

«Бо амри вичҷон», ки бо забони фасеху пуробуранг таълиф гардидааст, барои оммаи васеи хонандагон тӯхфаи пурқимат мебошад. Ин асар оинаест, ки рӯзгори ачибу ибраторӣ, фаъолияти иҷтимоӣ ва эҷодии асосгузори адабиёти советии тоҷик устод Айниро ба таври барҷаста акс кардааст. Китоби Р. Фиш ва Р. Ҳошим бо аҳамияти қалони илмию адабӣ ва маърифатию тарбиявии худ комёбии намоёни айнишиносӣ ба шумор меравад.

*Октябри соли 1980.  
Таҳрири дуюм:  
12-22 ноябр 2004.*



1. Ҳамон ҷо. – С.268.

## ОИД БА ЯК ҖАВОБИЯИ УСТОД АЙНӢ

Дар таърихи танқиди адабии тоҷик ҳеч асаре мисли «Намунаи адабиёти тоҷик»-и С.Айнӣ бештар мавриди баҳсу мунозира, омӯзиш ва тадқиқ қарор нагирифтааст. Ин асар, аз як тараф, ҳанӯз дар солҳои 20-уми асри XX чи аз тарафи шарқшиносони Иттифоқи Советӣ ва чи донишмандони хориҷӣ сазовори баҳои баланд гардида бошад, аз тарафи дигар, дар танқиди адабии солҳои 20-ум оид ба он мақолаҳои ҳусусияти объективӣ дошта ба вучуд омаданд. Аз тарафи сеюм, дар солҳои 20-ум баробари нашри мақолаҳои холисона доир ба «Намунаи адабиёти тоҷик», инчунин тақризҳое низ чоп мешуданд, ки оҳанги гаразкорона ва рӯҳи иғвогарона доштанд. Як қисми ин гуна мақолаҳо, ки дар зери таъсири пантуркизм, афкори раппчиён ва назарияни дуруштгароии иҷтимоӣ–сотсиологизми вулгар навишта шудаанд, ифодакунандаи ақидаҳои хато дар нақди адабӣ мебошанд. Баъзе мақолаҳои дигар ҳусусияти соғ зеҳнӣ дошта, пур аз тӯҳмату бӯхтонанд. Мақолаи Баҳриддини Азизӣ (1894-1944), ки бо номи «Намунаи адабиёти тоҷик» пай дар пай дар се шумораи рӯзномаи «Овози тоҷик» чоп шудааст<sup>1</sup>, аз ҷумлаи ҳамон гуна мақолаҳо мебошад. Ин мақола аз муқаддима ва се қисм: «Ҳусни китоб», «Ҳатоҳои китоб» ва «Усули тартиби китоб» иборат аст. Муаллиф дар муқаддима мундариҷаи умумии «Намунаи адабиёти тоҷик»-ро баён намуда, дар қисми «Ҳусни китоб», ки хеле муҳтасар аст, бо суханони общуста ин асарро «рӯғане ба ... ҷароғдон ва фатила»<sup>2</sup>-и адабиёти тоҷик меҳисобад. Ягона эътироғи Б. Азизӣ дар ин қисм ҷумлаи зерин аст, ки «Навқаламони тоҷик (ба воситаи «Намунаи адабиёти тоҷик» – А.М.) ҳам аз адабиёти нав ва кӯҳнаи худ ҳабардор гардида, дар оянда бо қадом усул навиштанро донистанд»<sup>3</sup>.

Б. Азизӣ аз қимати таъриҳӣ, илмӣ, адабӣ, эстетикӣ ва тарғибии «Намунаи адабиёти тоҷик» ҷашм пӯшида, кӯшиш мекунад, ки «камӣ

1. Б. Азизӣ. Намунаи адабиёти тоҷик // Овози тоҷик. – 1927. – 23 феврал. – №134; 2 марта. – № 135; 8 марта. – №136.

2. Б. Азизӣ. Намунаи адабиёти тоҷик // Овози тоҷик. – 1927. – 23 феврал. – №134.

3. Ҳамон ҷо.

ва хато», «хато ва нуқсонот»<sup>1</sup>-и китобро ёбад ва ба ин восита ҳадафи тири танқид қарор диҳад.

С.Айнӣ наметавонист ба ин мақола ҷавоб нагардонад. Мақолаи ҷавобии С.Айнӣ таҳти унвони «Ҷавоб ё ин ки мусоҳаба – фелайетун»<sup>2</sup> 16-20 марта соли 1927 дар рӯзномаи «Овози тоҷик» ба табъ мерасад<sup>3</sup>. Муаллиф баробари рад кардани аксари мутлаки мулоҳизаҳои нодурустӣ Б. Азизӣ инҷунин оид ба ҷандин масъала ва муаммоҳои адабию эстетикӣ фикрҳои ҷолиби дикқат баён кардааст, ки барои фаҳмидани мундариҷаи гоявии «Намунаи адабиёти тоҷик» ва муайян кардани мақоми он дар адабиётшиносии тоҷикӣ, равшан гардиданчи ҷаҳонбинӣ, ақоиди илмию адабӣ ва омӯҳтани коргоҳи эҷодии С.Айнӣ аҳамияти қалонеро дороанд.

Б.Азизӣ ба «Намунаи адабиёти тоҷик» эрод гирифта менависад, ки «Ҷамъқунандай китоб рафиқ Айнӣ аҳволи тазкирачиёро ба хубӣ муҳокима нанамуда, ҳар тазкираҷӣ дар ҳаққи ҳар шоир ҳар чизе, ки навишта бошад, айнан ба китоби ҳуд дарҷ намудан гирифтааст. Ва ҳол он ки бисёр аз тазкирачиёни собиқ ба балои лаганбардорӣ ва маддоҳона мубтало буда, китобашонро ба ҳамин рӯҳ навиштаанд, ки навиштаи онҳо ба қуллӣ қобили эътино нест ва ҳар қаломи онҳоро ба дигар тазкирачиён мутобиқа кардан лозим буд. Рафиқ Айнӣ инро накардааст... Азбаски рафиқ Айнӣ ба навиштаи ҳамин қабил тазкирачиён фирефта шуда, суханашонро муҳокима накардааст, лиҳозо, китобаш ба ҳеле ҳатоҳо дучор шудааст»<sup>4</sup>.

Мазмуни «Намунаи адабиёти тоҷик», далелҳои фаровони илмӣ, адабӣ ва таъриҳӣ беасос будани ин даъвои Б. Азизиро ба таври барҷаста сабит менамоянд. Пеш аз ҳама, бояд қайд кард, ки асари С. Айнӣ бо таҷдиди назар ба таъриҳи адабиёти тоҷикӣ таълиф гардидааст. Нуқтаи назари танқидии С.Айнӣ ҳангоми истинод ба маъхазҳои адабӣ, маҳсусан ба тазкираҳо дар сар то сари «Намунаи адабиёти тоҷик» чи дар зикри санаҳои таъриҳӣ, чи дар баёни тарҷумани ҳоли адибон ва чи дар вақти овардани порҷаҳои адабӣ равшан аст ва даъвои Б. Азизиро матни китоб тасдиқ намекунад. Масалан, Давлатшоҳи Самарқандӣ дар «Тазкират-уш-шуаро» ба шеъри Рӯдакӣ

- 
1. Б. Азиз. Намунаи адабиёти тоҷик // Овози тоҷик. – 1927. – 23 феврал. – №134.
  2. Дар «Куллиёт», ҷ. 11. Китоби якум. –Душанбе: Нашрдавтоҷик., 1963. – С. 174  
калимаи «фелайетун» аз матн партофта шудааст –А.М.
  3. С. Айнӣ. Ҷавоб ё ин ки мусоҳаба – фелайетун // Овози тоҷик. – 1927. – 19 март. – №135; 20 март. – №136.
  4. Б. Азизӣ. Намунаи адабиёти тоҷик // Овози тоҷик. – 1927. – 23 феврал. – №134.

бо назари хурдагирӣ менигарад.<sup>1</sup> Вале С.Айнӣ ҳамчун сухансанҷ ва услубшинос гуфтаи Давлатшоҳро қабул накарда, ба ашъори Рӯдакӣ ва мақоми ў дар таърихи адабиёти тоҷик баҳои баланд дода, аз ҷумла навиштааст: «Давлатшоҳи Самарқандӣ мисли соири арбоби тазкира ҳарҷанд номи Рӯдакиро ба устодӣ ёд карда, аммо ба шеъраш ба назари истихфоғ нигоҳ мекунад.

Ба фаҳми факир, шеъри Рӯдакӣ дар камоли равонӣ ва дорои фасоҳату балогат аст, ки ба ҳонанда ба осонӣ як ҳаяҷони бадеӣ мебахшад. Ҳамин аст дараҷаи болои шеър. Ба назм овардани китобе мисли «Калила ва Димна» дар аввали шуюни шеъри форсӣ бар камоли қудраташ далолат мекунад<sup>2</sup>.

С. Айнӣ ба ахбори сарҷашма ва тазкираҳо маҳдуд нашуда, дар асоси мутолааи бевоситай осори суханварон ва муҳокимаҳои ҷиддӣ мувофиқи ҷаҳонбинии пешқадам қӣмати ҳар асареро муайян мекунад. Ҷунончи, ў арзиши «Бадоэъ-ул-вақоэъ»-и Восифиро аз он ҷиҳат муайян кардааст, ки дар ин асар муҳимтарин воқеаҳои иҷтимоиву сиёсӣ, таъриҳӣ ва маданию адабӣ ба таври воқеӣ ва мушаҳҳас инъикос ёфтаанд. «Аҳамияти ин китоб,— менависад С. Айнӣ,— нисбат ба китобҳои кӯҳнаи дигар дар ин ҷост, ки мусанниф аҳволро фошоғош ва машшатро бо камоли қушодагӣ ва бериёй тасвир кардааст»<sup>3</sup>.

Ё ин ки С.Айнӣ ахбори ҷанде аз тазкиранависони асри XIX ба мисли Афзал маҳдуми Пирмасӣ, Абдуллоҳҳочаи Абдӣ, Ҳочӣ Неъматуллоҳи Мӯҳтарамро, ки ба адібони маорифпарвар, аз ҷумла Аҳмади Доњиш ва Шоҳин ҳусни таваҷҷӯҳ надоштанд, қабул накардааст. Дар ин бораи маҳсусан мулоҳизаҳои С.Айнӣ дар бораи Шоҳин ҳеле қобили таваҷҷӯҳанд, ки гуфтааст: «Тазкиранависони муосир ҳам дар ҳаққи бечораи Шоҳин зулм кардаанд. Бо ин ки фазлу камолашро тақдир мекунанд, «Мағруру ҳудписанд буд, қадри

1. Эроди Давлатшоҳи Самарқандӣ ба қасидаи машҳури устод Рӯдакӣ «Бӯи ҷӯи Мӯлиён» ин аст: «Уқалоро ин ҳикоят (ривояти Низомии Арӯзии Самарқандӣ дар бораи таъсири шеър ва созу овози Рӯдакӣ ба Наср ибни Аҳмади Сомонӣ дар назар дошта шудааст – А. М.) ба хотир ачиб менамояд, ки ин («Бӯи ҷӯи Мӯлиён» – А.М.) назмest содда ва аз саноёсу бадоёс ва матонат орӣ, чӣ агар дар ин рӯзгор суханваре ин наъвъ сухан дар маҷлиси салотин ва умаро арз қунад, муставҷиби инкори ҳамгинон шавад, аммо мешояд, ки чун устодро дар автори мусикӣ вукуфи тамом буда, қавле ва таснифе соҳта бошад ва ба оҳангӣ оғонӣ ва сози ин шуъаро арз карда ва дар маҳали қабул уфтода бошад». Ниг.: «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ. Аз рӯи чопи Э. Браун бо мӯқобалаи нусҳаи ҳаттии қадимӣ ба таҳқик ва тасҳҳи Муҳаммади Аббосӣ. – Техрон, 1337. – С. 33.

2. С. Айнӣ. Устод Абулҳасани Рӯдакии Бухорӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 17.

3. С. Айнӣ. Зайнiddин Маҳмуди Восифӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 112.

тарбияти амирро надонист, бинобар ин, чавонамарг шуд», мегўянд (бilmазмун). Аммо Ҳочй Азими Шаръй аз он қи тазкирааш пеш аз замони накбати Шохин навишта шудааст, тақдирҳои бе ташнеъ карда. Аз тазкиранависони мусосир танҳо Садри Зиё баъд аз таҳсину тақдири фазлу камолаш ба накбату меҳнати ў бериёёна таассуф хўрдааст»<sup>1</sup>.

С.Айнӣ ҳангоми таълифи «Намунаи адабиёти тоҷик» ба ҳар як далели адабӣ бо таҷдиди назар вобаста ба шароити мушаххаси таъриҳӣ баҳо медиҳад. Ин яке аз нуктаҳои шоён ва маҳсусияти тадқиқоти илмии ў мебошад. С.Айнӣ мавқеи ҳар адибero аз рӯи он қи ў то чӣ андоза афкори пешқадами замонро ифода карда тавонистааст, муайян мекунад ва аз рӯи таҷрибаи зиндагӣ, ҳақиқати ҳаёт баҳо медиҳад. Масалан, ҳангоми зикри шарҳи ҳол ва осори асосгузори ҷараёни маорифпарварӣ Аҳмади Дониш менависад: «Аҳмади Калла чунончи осораш далолат мекунад, дар муҳити Бухоро ба инқилоби илмӣ, адабӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ раҳбар ба шумор меравад»<sup>2</sup>.

Ин мисолҳо ва далелҳои дигар беасосии эроди Б. Азизиро комилан исбот мекунанд. Аз ин ҷост, ки С.Айнӣ дар асоси муҳокимаҳои амиқи илмӣ ва мантиқӣ, овардани далелҳои раднопазир ба эроди Б.Азизӣ ҷавоби қатъӣ дода, менависад: «Пеш аз он қи гуфтаҳои танқидгари мӯҳтарами ҳудро таҳлил намоем, арз мекунам, ки ҷамъқунанда вақте ба суханҳои тазкиранависони хушомадгӯй фирефташуда ба шумор меравд, ки онҳо ҳар кас ва ҳар чизеро, ки нағз гуфтаанд – нағз ва бад гуфтаанд – бад мегӯяд ва ҳол он қи сар то сари ин китоб аз ин гуна айб пок буда, дар мавриҷҳои баёни фикр ҳамеша мутолаа ва муҳокимаи шаҳсии ҷомеъ омил уфтодааст»<sup>3</sup>.

Б. Азизӣ дар ҷои дигар ба ҳамон тезиси нодурусти ҳуд, ки гӯё соҳиби «Намунаи адабиёти тоҷик» ба гуфтаи тазкиранависони хушомадгӯй фирефта шудааст, такя карда, С.Айниро бо он гунаҳкор мекунад, ки гӯё ў дар зикри қозӣ Раҳматии Хичлати Бухорӣ ба ҳато роҳ додааст. Ў дაъво мекунад, ки Хичлат на қозӣ, на Раҳматӣ ва на буҳорист, балки чунон ки Фазлии Наманғонӣ гуфтааст, Ҳоча Ҳусайн писари Мавлавишиҳои Истаравшанист. Гӯё Қорӣ Раҳматуллоҳи Возех дар тазкирааш «Тӯҳфат-ул-аҳбоб фӣ тазкират-ил-аҳсҳоб» барои хушомадгӯии амирони Бухоро Қозӣ Раҳматӣ ном як шаҳсро соҳта,

1. С. Айнӣ. Шамсиддин маҳдуми Шохини Бухорӣ //Намунаи адабиёти тоҷик.– С. 366-367.
2. С.Айнӣ. Аҳмад маҳдуми мӯҳандиси мунаҷҷими Дониш, машҳур ба Аҳмади Калла // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 288.
3. С. Айнӣ. Ҷавоб ё ин ки мусоҳаба – фелайетун // Овози тоҷик. – 1927. –16 март. – №138.

шеърҳои Хичлати Истаравшаниро ба номи ў навиштааст ва С. Айнӣ ҳам фирефтаи тазкиранавис шуда, гуфтаҳои ўро қабул намудааст<sup>1</sup>. С.Айнӣ беасос ва нодурустии ин даъвои Б. Азизиро бо далелҳо исбот намуда, навиштааст: «То ба чӣ андоза мувофиқи мантиқ будани ин муддао ва далелҳоро ба муҳокимаи хонандагон ҳавола карда мегӯем, ки Қозӣ Раҳматии Хичлати Бухорӣ ном касе буд ва ба будани ў на танҳо китоби мурдагон, балки куҳансолони фузалои зиндаи Бухоро ҳам шаҳодат медиҳанд».<sup>2</sup>

Дар воқеъ, ҳақ ба ҷониби С. Айнист, чунки дар тазкираи Возех шарҳи ҳол ва осори Хичлати Бухорӣ бо далелҳои раднашаванда қайд шудаанд.<sup>3</sup> Дар «Намунаи адабиёти тоҷик» бо истиноди «Аз «Тӯхфат-ул-аҳбоб» як газали зуқоғиятайн ва як фард оварда шудааст<sup>4</sup>. Вале ду газале, ки Фазлии Наманғонӣ ба номи Хичлати Истаравшаний навиштааст<sup>5</sup>, дар тазкираи Возех мутлақо дида намешавад ва манбае, ки С.Айнӣ он газалҳоро аз он нақл кардааст, тамоман дигар мебошад. Он ду газал, ки матлаи яке:

Макун зи нахли ҳино ранг чун баҳорангушт,  
Бирез, хуни моро, то шавад нигорангушт –

ва матлаи дигаре:

Ҳар гунча, ки сар кард ба он тангдаҳон баҳс,  
Пур карда ба хун бод даҳонаш ба ҳамон баҳс, –

аст, бо ишораи «Аз «Радоиф-ул-ашъор», ки ҷомеи он Мӯҳтарами Бухорӣ мебошад, дар «Намунаи адабиёти тоҷик» зикр шудаанд<sup>6</sup>.

Дар асл ҳар ду газал моли Хичлати Истаравшанист ва аз ин ҷиҳат фикри Б.Азизӣ дуруст мебошад. Муаллифи «Радоиф-ул-ашъор» дар масъалаи мансубияти ин ду газал (ба сабаби муштарақ будани таҳаллус-А.М.) ба иштибоҳ роҳ додааст. Ғайр аз ин, дар вақти таълифи «Намунаи адабиёти тоҷик» ба С.Айнӣ «Мачмӯъат-уш-шуъаро»-и Фазлӣ дастрас набудааст. Бинобар ин ҳатое, ки дар

1. Б. Азизӣ. Намунаи адабиёти тоҷик// Овози тоҷик. – 1927. – 23 феврал. – №134.
2. С. Айнӣ. Ҷавоб ё ин ки мусоҳаба – фелайстун // Овози тоҷик. – 1927 –16 март. – №138.
3. Тӯхфат-ул-аҳбоб фӣ тазкират-ил-аҳбоб. Таълифи Раҳматуллоҳи Возех (Бо тасҳҳои ва муқаддимаи Асгарӣ Ҷонғидо, зери назари Камол Айнӣ). – Душанбе: Дониш, 1975. – С. 65-66.
4. С. Айнӣ. Хичлат, қозӣ Раҳматии Бухорӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 279.
5. Фазлии Наманғонӣ. Мачмӯъат-уш-шуъаро. – Тошканд, 1990. – С. 201-202; 214.
6. С. Айнӣ. Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 278-279.

асари С.Айнӣ роҳ ёфтааст, на ба соҳиби асар, балки ба сарчашма – «Радоиф-ул-ашъор» дахл дорад. Маҳз аз ҳамин рӯ С. Айнӣ эроди Б. Азизиро дар ин хусус ба куллӣ ноҳақ шуморида, дар ҷавоб чунин мегӯяд: «Ба ин муносибат ҳаминро ҳам арз мекунам: дар сурате ки як танқидгари дикқаткор дар ду саҳифа, рӯ ба ду, бо вуҷуди ҷудогона навишта шудан, «Радоиф-ул-ашъор» ва «Тӯҳфат-ул-аҳбоб»-ро, ки дар оҳири китоб дар саҳифаи 622, рақами 10 ва саҳифаи 623, рақами 2 дар бораи онҳо эзоҳ дода шудааст, бо ҳам ҳалт дода сангпарронӣ мекунад, касе, ки аз 70-80 манбаъ, аз ғайри ҳалт додан бо якдигар ҷизҳое нақл намудааст ва ниҳоят, бинобар ба даст надаромадани тазкираи Фазлӣ ва монанди он ба манбаъҳои дар даст доштаи ҳуд қаноат кардааст, бояд сазовори сангсор набошад»<sup>1</sup>.

Б.Азизӣ ба тарзи «Фаной» навишта шудани таҳаллуси Алишери Навоиро ҳатои муаллифи «Намунаи адабиёти тоҷик» медонад. Аслан ин саҳви манбаъ – тазкираи «Оташкада»-и Лутфалибеки Озар мебошад, ки дар он ҷо «Фаной» навишта шудааст.<sup>2</sup> Ин саҳв ба сабаби дастраси С.Айнӣ нашудани «Бобурнома»-и Заҳириддини Бобур ва «Лисон-ут-тайр»-и Навоӣ содир гардидааст. Баъди ба даст даровардани ин ду манбаи муҳим С.Айнӣ «Фаной»-ро дар шакли «Фонӣ» истроҳ менамояд, вале ба сабаби беътиноии ноширон таҳаллуси Навоӣ боз ба сурати «Фаной» ҷоп мешавад. «Баъд аз рафтани китоб ба Душанбе, – менависад С. Айнӣ, – ин тасҳех ба ёд омада бо мактубе ба Душанбе навишта фиристода шуд. Ҷун мудири нашриёти Тоҷикистон аз Душанбе ба Самарқанд омад, аз тасҳех шудан ва нашудани он ҷо пурсида шуд. Мувоғиҳи навишта тасҳех карда шуд, гуфта ҷавоб дод. Афсӯс, ки баъд аз ҷоп он ҳато дар қатори дигар ҳатоҳои чопхона барқарор дид шуд. (Ба ин воқеа адаби сурҳ рафик Лоҳутӣ гувоҳ аст)».<sup>3</sup>

Дар «Намунаи адабиёти тоҷик» ҳатои матбаа хеле бисёр аст. Инро ҳуди Б. Азизӣ низ дар аввали мақолааш эътироф менамояд<sup>4</sup>.

Бо вуҷуди ин ў дар шакли «Амқ» навишта шудани «Амъак»-ро саҳви С. Айнӣ меҳисобад<sup>5</sup>. Ҳол он ки он низ ҳатои матбаа аст, ки дар саҳифаи дигари китоб ба шакли саҳех омадани он дурустии ин фикрро тасдиқ мекунад. «... агар танқидгари дикқаткор дар саҳифаи

- 
1. С. Айнӣ. Ҷавоб ё ин ки мусоҳаба – фелайетун // Овози тоҷик. – 1927. – 16 март. – № 138.
  2. Б. Азизӣ. Намунаи адабиёти тоҷик // Овози тоҷик. – 1927. – 2 март. – № 135.
  3. С. Айнӣ. Ҷавоб ё ин ки мусоҳаба – фелайетун // Овози тоҷик. – 1927. – 16 март. – № 138.
  4. Б. Азизӣ. Намунаи адабиёти тоҷик // Овози тоҷик. – 1927. – 23 феврал. – № 134.
  5. Б. Азизӣ. Намунаи адабиёти тоҷик // Овози тоҷик – 1927. – 2 март. – № 135.

35 ба сатри 18 як назари илтифот мепартофт, аз ин бадгумонии худрахой, мейфут<sup>1</sup> – таъкид менамояд С. Айнӣ дар ин бора.

Ду эроди дигари Б.Азизӣ ба номҳои ҷуғрофӣ ва мансубияти адибон ба он ҷойҳо тааллуқ дорад. Соҳиби мақола ба унвони «Бадри Чочӣ–Шошӣ–Тошкандӣ»<sup>2</sup> эрод гирифта менависад: «Бадрро ба Чоч ё худ Шош нисбат дода, Тошкандро дар қавсайн гирифта мешуд, ин қадар қасро дар иштибоҳ намеандоҳт»<sup>3</sup>.

Аммо дар ифодаи С.Айнӣ ҳам номи шоир ва ҳам зодгоҳаш (шаҳри Чоч ва шакли муаррабаш–Шош, ки номи қадимаи Тошканд аст–А.М.) возеху мағҳум омадааст. Ба замми ин, С. Айнӣ дар доҳили матн шоирро гоҳо Бадр, гоҳо Бадри Чоч ва гоҳо Бадри Чочӣ меномад<sup>4</sup>, гуфта эзоҳи иловагӣ ҳам додааст. Аз ин чост, ки ў ҷавобан ба ҳурдагириҳои бемавқеи Б.Азизӣ бо тамасхур менависад: «Инҳоро (эзоҳи иловагӣ дар ҳусуси Бадри Чочӣ дар назар дошта шудааст –А.М.) дидаву дониста истода, ман намедонам, ки бо ин ҳама «бар болои ях ҷанг кардӣ»–ҳо сабаб чӣ бошад?»<sup>5</sup>.

Ҳамин гуна эроди беасоси Б. Азизиро дар ҳусуси қалимаи «Фороб»<sup>6</sup> низ С. Айнӣ рад менамояд<sup>7</sup>.

Б.Азизӣ дар масъалаи ҷоғузории мавод ва усулу тартиби «Намунаи адабиёти тоҷик» эътирози ҷиддӣ намуда, чунин даъво мекунад: «Лихозо ҷомеи китоб рафиқ Айниро лозим буд, ки тақсими китобро ба эътибори асри шоирон накарда, балки ба эътибори мартаба ва суханони онон мутобиқи давраи иҷтимиоӣ мо мекард. Дар он вақт як дараҷа усули марксизмро эътибор кардагӣ мебуд ва ин хеле сабук ва мумкин ҳам буд»<sup>8</sup>. Ҷунонки дида мешавад, Б.Азизӣ таълимоти марксизмро доир ба зербино ва рӯбинои ҷамъиятӣ, нақши шаҳс ва оммаи ҳалқ дар таъриҳ дастак карда, ба асари С.Айнӣ ва методи усули ҷоғузории маводи он эроди нодуруст гирифтааст. Бинобар ин, С. Айнӣ ин фикри Б.Азизиро рад намуда, чунин ҷавоб медиҳад: «Дар ин бора арз мекунам: ҳарчанд бинобар ин ки ин китоб

- 
1. С. Айнӣ. Ҷавоб ё ин ки мусоҳаба – фелайетун // Овози тоҷик. – 1927. – 16 март. – № 138.
  2. Б. Азизӣ. Намунаи адабиёти тоҷик // Овози тоҷик. – 1927. – 2 март. – № 135.
  3. Ҳамон ҷо.
  4. С. Айнӣ. Бадри Чочии Шошӣ – Тошкандӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 66-72.
  5. С.Айнӣ. Ҷавоб ё ин ки мусоҳаба – фелайетун // Овози тоҷик. – 1927. – 16 март. – №138.
  6. Б. Азизӣ. Намунаи адабиёти тоҷик // Овози тоҷик. – 1927. – 8 март. – №136.
  7. С.Айнӣ. Ҷавоб ё ин ки мусоҳаба – фелайетун // Овози тоҷик. – 1927. –20 март. – № 139.
  8. Б. Азизӣ. Намунаи адабиёти тоҷик // Овози тоҷик. 1927. – 8 март. – № 136.

«Намуна аст, на таърихи адабиёт, чунончи дар муқадимма ва хотима гуфта шудааст, мундариҷоташ бо усули марксизм таҳлил ёфтааст<sup>1</sup>, барои чавононе, ки таърихи адабиёти тоҷикро бо усули марксизм хоҳанд навишт, як қисми материёл тайёр карда дода шудааст ва барои ба нависандагони оянда кор осон шавад, ин материёлҳоро<sup>2</sup> нисбат ба давраҳо тақсим карда шудааст. Зоро назар ба дастури марксизм дар адабиёт ашхос ҳеч аҳамият надоранд, балки омили ҳакиқӣ ахволи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсист. Чун ин аҳвол ба ҳар давра дигаргун мешавад, ночор бояд қисм-қисм давраҳоро<sup>3</sup> чудо карда шавад»<sup>4</sup>.

Дар ин ҷумлаҳои С.Айнӣ як қатор фикрҳои муҳимме ифода шудаанд, ки барои донистани ҷиҳатҳои умда ва шоёни таваҷҷӯҳи «Намунаи адабиёти тоҷик» аҳамияти калон доранд. С.Айнӣ ба воситаи дарки воқеяят ва қонунҳои тараққиёти ҳаёти ҷамъияти маърифати илмии таъриҳро аз ҳуд намуда, масъалаву муаммоҳои таърихи адабиётро вобаста ба вазъияти иқтисодӣ, сиёсӣ иҷтимоӣ ва алоқамандона бо шароити мушахҳаси ҳар асрӯ замон мавриди таҳлилу тадқиқ қарор додааст.

Дар адабиётшиносии шӯроии тоҷикӣ сарогози дурусти даврабандии таърихи адабиёти тоҷик аз «Намунаи адабиёти тоҷик»-и С. Айнӣ шурӯъ мешавад. Ҳақ ба ҷониби С.Айнист, ки дар ин масъала ба назар гирифтани «аҳволи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ»-ро шарти асосӣ ва ҳалкунанда медонад. Як ҷиҳати қобили таваҷҷӯҳ дар ҷавобияни С. Айнӣ он аст, ки ба се давра чудо кардани таърихи адабиёти тоҷикро, ки бори аввал ҳудаш анҷом додааст, то охир дастгирӣ намекунад. Аз ин рӯ вай тадқиқи ҳарҷонибаи ин муамморо ба зиммаи муҳакқиқони оянда мегузорад ва дар асоси тадқиқоти нави илмӣ ба нӯҳ давра тақсим кардани таърихи адабиёти тоҷикро таклиф менамояд. «Ҳатто ин се даврае, ки «Намуна»-ро<sup>5</sup> ба он тартиб дода шудааст,—мегӯяд С.Айнӣ,— камӣ мекунад. Нависандагони оянда давраҳоро, масалан, ба номи Сомониён, Ҳоразмшоҳиён, Чингизиён, Темуриён, Астархониён, Мангитиён ва Шоҳруҳиён, давраи интибоҳ

- 
1. Дар маколаи С. Айнӣ дар рӯзнома («Овози тоҷик», 1927, 20 март. – № 139) «...мундариҷоташ бо усули марксизм таҳлил наёфтааст» чоп шудааст, вале дар «Куллиёт», (ч. 11. Китоби якум, с. 177) «... мундариҷоташ бо усули марксизм таҳлил ёфтааст» дарҷ гардидааст. Танҳо дар оянда шиносоии бевосита бо дастнависи С. Айнӣ саҳех будани яке аз ин матнҳоро маълум ҳоҳад намуд –А.М.
  2. Пасоянди «ро» дар ин калима зиёдатӣ ба назар мерасад –А.М.
  3. Дар ин калима низ пасоянди «ро» зиёдатист –А.М.
  4. С. Айнӣ. Ҷавоб ё ин ки мусоҳаба – фелайетун // Овози тоҷик. – 1927. – 20 март. – № 139.
  5. Ин ҷо низ пасоянди «ро» услубан чумларо сактадор мекунад – А.М.

ва давраи инқилоб гуфта ба 9 қисм тақсим хоҳанд намуд. Намуна ва таърихи адабиётшиносони ҳозир (чунончи, дар «Намунаи адабиёти Эрон», «Материёлҳои адабиёти Озарбайчон», «Таърихи адабиёти турк» ва «Таърихи адабиёти тотор») ҳама ҳамин дастурро кор фармудаанд».<sup>1</sup>

Даврабандии таърихи адабиёти точик аз тарафи С.Айнӣ дар шароити солҳои 20-ум ба аҳамияти калони илмию амали соҳиб буда, дар ин масъала «Намунаи адабиёти точик» ба муҳаққиқони баъдина роҳ қушод. Илова бар ин, С. Айнӣ дар мақолаи ҷавобиаш бори дигар ҳаматарафа тадқиқ кардан таърихи адабиёти точикро аз вазифаҳои муҳимтарини адабиётшиносии мусоири точик мешуморад.

Ниҳоят, Б.Азизӣ дар хотимаи мақолааш менависад: «... рафиқ Айнӣ ба қисми З-юми китоб ҷиҳати шоирони ҷадидӣ ва интибоҳ ниҳоят кам ҷой дода, факат ба ду-се касе, ки ба ҳуди мураттиб наздик буда, ҳаср кардааст»<sup>2</sup>. Пас Б.Азизӣ барои исботи иддаои ҳуд ба «Намунаи адабиёти точик» дохил нашудани ашъори Муфтизода, Сарвар ва Зеҳниро мисол меоварад<sup>3</sup>. Ин ҷо Б. Азизӣ на танҳо ба зиддияти фикр роҳ медиҳад, балки ҳатои маҳз низ содир менамояд, зеро, аз як тараф, дар китоби С.Айнӣ намунаи ашъори Т. Зеҳни оварда шуда бошад<sup>4</sup>, аз тарафи дигар, шеърҳои Муфтизода на қимати баланди мундариҷавию ғоявӣ доштаанд ва на сифати дурустӣ бадеио эстетикий<sup>5</sup>.

Ашъори Мирҳайдар Сарвар бо он сабаб ба китоб дохил нашудааст, ки мувофиқи таъкиди С.Айнӣ сари вакт дастраси мусаннифӣ нагардидааст.<sup>6</sup>

1. С. Айнӣ. Ҷавоб ё ин ки мусоҳаба – фелейтун // Овози точик. – 1927. – №139.

2. Б. Азизӣ. Намунаи адабиёти точик // Овози точик. – 1927. – 8 март. – №136.

3. Ҳамон ҷо.

4. С. Айнӣ. Назира аз Зеҳни Самарқандӣ // Намунаи адабиёти точик. – С. 602-603.

5. Дар ин бора С.Айнӣ чунин ишора дорад: «Муфтизода (такаллус, номи аслиаш Абдураҳмон – А.М.) шаҳиди инқилоб аст (соли 1918 дар Фузор бо дасти одамони амири мангит Олимҳон кӯшта шудааст – А.М.), писари домуллои ҳудам аст (муфтӣ домулло Икром (1848-1928)-ро дар назар дорад – А.М.) ва якум бор ба далолат ва рафоқати ман ба мактаби нав (манзур мактаби усули навест, ки маҳсус барои буҳориён ба забони форсӣ моҳи октябрисоли 1908 дар Бухоро дар гузари Саллоҳона, дар ҳавлии Мунзим бо ташаббуси С.Айнӣ ва шариконаш қушода шуда буд – А.М.) рафтааст. Аммо бо ин ҳама наздикӣ, шеъре, ки дар ҷашм муносиб бошад, аз вай ба дастам надаромад». Ниг.: С.Айнӣ. Ҷавоб ё ин ки мусоҳаба – фелейтун // Овози точик. – 1927. – 20 март. – №139. Рафтори холисонаи С.Айниро он ҳолат бори дигар тасдиқ менамояд, ки агар Муфтизода дар таърихи адабиёти точикӣ нақше медошт, дар солҳои баъд номи ў ба рӯи об мебаромад – А.М.

6. С. Айнӣ. Ҷавоб ё ин ки мусоҳаба – фелейтун // Овози точик. – 1927. – 20 март. – №139.

Чунонки аз мазмуни мақолаи «Ҷавоб ё ин ки мусоҳаба-фелийетун» маълум мегардад, дар он роҷеъ ба якчанд масъалаи адабиётшиносӣ, аз ҷумла усулу методи таҳлили эҷодӣ, бо таҷдиди назар баҳо додан ба ҳодисаҳои адабӣ, таснифи таърихио адабии давраҳои адабиёти бадеӣ ва монанди инҳо фикрҳои қобили таваҷҷӯҳ баён шудаанд. Ҷавобияи С.Айнӣ на танҳо эродҳои нодурусти Б.Азизиро дар бораи «Намунаи адабиёти тоҷик» рад менамояд, балки барои фаҳмиши нуқтаи назари адабиётшиносӣ ва афкори адабию эстетикии С. Айнӣ ҳам ёрӣ мерасонад. Мақолаи мазкури С.Айнӣ дар айни замон муборизаи фаъолонаи ӯро дар роҳи мустаҳкам кардани усул ва пояҳои адабиётшиносии тоҷикӣ дар солҳои 20-уми садаи XX нишон медиҳад.

*Апрели соли 1982.  
Таҳрири дуюм: 4-24  
июни соли 2004.*



## **«НАМУНАИ АДАБИЁТИ ТОЧИК» – ЯКУМИН НАМУНАИ НАҚДИ АДАБИИ НАВИН ДАР ТОЧИКИСТОН**

Солномаи нақди адабии мусоシリ тоҷикӣ аз «Намунаи адабиёти тоҷик» оғоз мегардад. С.Айнӣ бо ин асар асоси нақди адабии мусоシリ тоҷикиро гузошта, дар ташаккӯл ва тараққии ин соҳаи адабиётшиносӣ нақши муҳим гузоштааст. Аз ақидаҳои танқидии муаллиф ва фаъолияти баъдинаи мунаққидии ў маълум мегардад, ки вай аз қадамҳои нахустин дар мавқеи нақди адабии холисона устувор истода, ҳамеша баҳри пойдории он ҷидду ҷаҳд намудааст. Мулоҳизаҳои танқидии С.Айнӣ бар он шаҳодат медиҳанд, ки ўз аз ибтидои фаъолияти мунаққидиаш барои асолати нақди адабӣ кӯшидааст. Ақидаҳои адабию танқидии С.Айнӣ дар ин асар бо қонун ва усулҳои адабиётшиносии мусоир мутобиқати комил дошта, ҳамчун ифодакунандай талаботи замон ба зухур омадаанд. Мулоҳизаҳои танқидии муаллиф дар бораи осори суханварони хурду бузург дар саросари китоб ҳангоми зикри порҷаҳои адабӣ ба назар мерасанд. Вале афкори танқидии С.Айнӣ маҳсусан дар ҳусуси эҷодиёти адабони ибтидои асри XX, ки марҳалаи нави адабӣ ба ҳисоб меравад, вусъат пайдо кардааст.

Дар «Намунаи адабиёти тоҷик» дар маркази тадқиқи танқидии С.Айнӣ омӯзиши моҳияти иҷтимоӣ, гоявӣ ва бадеию эстетикии адабиёти мусоир меистад. Муаллиф дар асоси таҳлили маводи фаровони адабӣ муҳимтарин ҳусусиятҳои мавзӯй, мундариҷавӣ ва бадеиу услубии осори адабонро нишон дода, масъалаҳои умдатарини адабиёти тоҷикро аз соли 1905 то соли 1925 муайян менамояд. С.Айнӣ қонунияти адабӣ ва тағиироти ҷиддии дар адабиёти ин давра ба вучуд омадаро бо дигаргуниҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ ва маданий аз назари тадқиқ мегузаронад. Дар тадқиқи маводи адабӣ комилан риоя намудани усули таърихият ва биниши амики эстетикӣ ба ў имкон додаанд, ки қонунияти инкишоф, тамоюл ва тағиироти асосии адабиёти тоҷикиро бо камоли возеҳӣ маънидод намояд. С.Айнӣ бо таъсири инқилоби якуми рус дар адабиёти тоҷикӣ ба вучуд омадани дигаргуниро дар

мавзӯй «нисбат ба адабиёти кӯҳнаи сирф»<sup>1</sup> қайд карда, адабиёти солҳои 1905–1917-ро адабиёти нав номидааст. «Бинобар ин, мотаъкид менамояд С. Айнӣ,— сари таърихи адабиёти нави тоҷикро 1905 қарор додем».<sup>2</sup>

Вобаста ба ҳамин С.Айнӣ умумияти мавзӯъот ва равияи умумии гоявиро низ дар адабиёти ин давра қайд карда, менависад, ки «Аз 1905 то 1917 мавзӯй адабӣ ба эътибори умумият: ватан, миллат, дин, илму масориф буда. Таъшиқ ба муқобили хукумати мустабида зимнан, ҳуҷум ба уламо сароҳатан аз мавзӯъҳои муҳимми ин давр ба шумор мерафт».<sup>3</sup>

Вале пайдоиши адабиёти сифатан нави инқилобиро С. Айнӣ бо ғалабаи инқилоби Октябр узван алоқаманд донистааст: «Адабиёти (ба эътибори мавзӯй) инқилоби ҳақиқӣ баъд аз инқилобии Үктобр қадам ба майдон ниҳод».<sup>4</sup>

Бояд гуфт, ки ақидаҳои адабию эстетикии С.Айнӣ низ дар асоси ба назар гирифтани қонунияти умумии инкишофи ҷараёни адабӣ ва ҳусусиятҳои эҷодиёти адабон дар як давраи муайян таърихӣ арзи вучуд кардаанд. Бинобар ин, ба ду ҳисса: аз соли 1905 то соли 1917 ва аз соли 1917 то соли 1925 тақсим кардани адабиёти ин давра, нишон додани тағйироти ҷиддии сифатии адабиёти тоҷикӣ ва ба ин восита муайян кардани тамоюли инкишофи минбаъдаи он асоси мустаҳками таърихӣ ва адабӣ дорад. Таҳлилу баҳодиҳӣ ба эҷодиёти адабон ва муайян кардани мақоми онҳо дар адабиёти ин давра дар асоси талаботи ягонагии таърихиу адабӣ сурат гирифтааст. Ба воситай таҳлили осори адабони мусосир Зуфархони Ҷавҳарӣ, Сайд Аҳмадҳочаи Аҷзӣ, Абулқосими Лоҳутӣ, Аҳмадҷони Ҳамдӣ, Абдулвоҳиди Мунзим, Абдуррауфи Фитрат, Васлии Самарқандӣ, Пайрав Сулаймонӣ, Тамҳиди Самарқандӣ, Авҳадии Бухорӣ, Бисмили Кулобӣ, Нақибхони Туграл ва дигарон С.Айнӣ ҳусусиятҳои мундариҷавию гоявӣ, мавзӯй ва бадеиу эстетикии адабиёти тоҷикро дар марҳалаи нави таърихӣ муайян мекунад ва самтҳои асосии инкишофи минбаъдаи онро нишон медиҳад. Ҳангоми таҳлили ҳодисаҳои адабӣ ва баҳодиҳӣ ба эҷодиёти адабон муаллиф қӯшидааст, ки ба кушодани моҳияти масъала аз рӯи талаботи замони нав наздик шавад. Ба сабаби он ки афкори адабию танқидии С. Айнӣ доир ба ҷараёни адабӣ ва эҷодиёти адабон дар давраи 1905 то 1917 мавзӯй

1. С. Айнӣ. Як-ду сухан дар бораи қисми саввум // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 529.

2. Ҳамон ҷо. – С. 529.

3. Ҳамон ҷо. – С. 529.

4. Ҳамон ҷо. – С. 529

баҳси алоҳида мебошад, бинобар ин, ҳоло мулоҳизаҳои танқидии ўро асосан дар доираи солҳои 1917-1925 аз назар гузаронида, зимни таҳлил дар мавридҳои зарурӣ танҳо ба давраи аввал баъзе ишораҳо мекунем.

Дар «Намунаи адабиёти тоҷик» даҳолати фаъолонаи муаллиф ба муҳимтарин рӯйдодҳои адабии марҳалаи нави адабиёти тоҷикӣ равшан ба назар мерасад. Дониши мукаммал, мушоҳидаҳои амиқ ва даҳолати фаъолона ба муҳимтарин ҳодисаҳои замон ба С.Айнӣ имкон додаанд, ки хусусияти асарҳои нави адабиро зуд ошкор бисозад, зимни таҳлил моҳият ва мавқеи онҳоро дар эҷодиёти адиб ва умуман дар адабиёти инқилобии тоҷик муайян намояд. Муносибати С.Айнӣ ба эҷодиёти яке аз саромадони назми инқилобии Шарқ А. Лоҳутӣ мисоли барҷастаест. Дар адабиётшиносии шӯроии тоҷикӣ мақоми бузурги ин устоди адабиёт бори аввал аз тарафи С. Айнӣ ба таври барҷаста нишон дода шуда, осори ў ҳамчун намунаи санъати олий тавсиф гардидааст. Шарҳи ҳол ва осори А. Лоҳутӣ дар асоси ба назар гирифтани хусусиятҳои мавзӯи гоявии эҷодиёти ин адиб ҳам дар қисми дуюм ва ҳам дар қисми сеюми «Намунаи адабиёти тоҷик» мавриди муҳокима ва таҳлил қарор гирифтааст. Таҳаввулоте, ки дар эҷодиёти А.Лоҳутӣ ба вуҷуд омада буд, дар алоқамандӣ бо воқеаҳои иҷтимоио сиёсӣ, ки дар ибтидои асри XX дар Эрон рух дода буданд, баррасӣ шудаанд. Шеъри А. Лоҳутӣ марбут ба замони инқилоб аст: «Лоҳутӣ дар авоили ҳол шеърҳои ошиқӣ, баъд аз он бо таъсири падараш, ки аз мутасаввиғин буда, ашъори сӯфиёна, пас аз он бо таъсири инқилоби Эрон ва тааррузи ҳориҷиён ба Эрон шеърҳои миллию ватанӣ иншод кардааст. Аз вақте ки ба Русия паноҳандা шудааст, то имрӯз ҳама дам сурӯдҳои инқилобӣ месарояд. Лоҳутӣ аввалин касест, ки дар форсӣ ашъори инқилобиро бисёр сурӯдааст»<sup>1</sup>.

Нақши А. Лоҳутӣ чун эҷодгари шеърҳои инқилобии форсӣ дар ҳиссаи дуюми қисми сеюми «Намунаи адабиёти тоҷик», ки ба номи «Адиби сурҳ Абулқосими Лоҳутии Кирмоншоҳӣ» фасли алоҳидае дорад, бештар нишон дода шудааст. Ин ҷо аз мавқеи ҷаҳонӣ ва моҳияти бузурги навоваронаи эҷодиёти шоир сухан меравад. Ба С.Айнӣ мұяссар шудааст, ки ба воситаи таҳлили ашъори инқилобӣ ва лирикаи А.Лоҳутӣ муҳимтарин хусусиятҳои осори ўро кашф намояд ва маҳорати бузурги шоирро таъкид кунад. С.Айнӣ аҳамияти оламшумули эҷодиёти А. Лоҳутиро пеш аз ҳама аз нақши бузурги ў дар тараққии назми инқилобии Шарқ ҷустааст: «Сазовор аст,

1. С. Айнӣ. Абулқосими Лоҳутии Кирмоншоҳӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 466-467.

امروز خلاص از کف بیداد گرانیم — در امن و امانیم

ظلم و، ستم جور همه باد فنا شد — عدلیه بپاشد.

لز بهر من و تو، چه جوانان سمنبو — با قامت دلجو،

از جان عزیز و زن و فرزند جدا شد — قربانی ماشد.

سه سال، بسی رنج کشیدند بفربت — با آنهمه ذلت،

از نصرت حق، پنجه شان قلعه کشا شد — آسایش ماشد.

عهدی است که ما خانه نشینیم چو زنها، — در گوشة تنها،

باید پس ازین پاور از باب صفا شد — با خلق خدا شد.

بس رنج کشیدیم درین محبس ویران — بادیده گریان،

ناچربت امروز بما جلوه نما شد — کینگلش بپاشد.

«عکاس» به تشویق خلائق، تو شب و روز، بانظم جگرسوز

همت بنما شکر که آن شام صبا شد — بهر ذل ماشد.

میرزا محسن عکاس بخارانی.

(شعله انقلاب، نمر ۵۱، ۲۷ سیستانبر ۱۹۲۰)

## -۵-

ادیب سرخ،

### ابوالقاسم لاهوتی کرم‌نشاھی،

(تولد ۱۳۰۶ — ۱۸۸۷)

سزاوار است که تاریخ، بلاهوتی خطاب «ادیب سرخ» را  
بخش نماید. زیرا، مومی الیه، اول کسی است که بزبان فارسی  
شعرهای حقيقنا انقلابی سروده است و در ادبیات صنفی فارسی  
حسن مطلعی بر بسته.

امروز خلاص از کف بیداد گرانیم — در امن و امانیم

فасли «Адиби сурх Абулқосими Лоҳумтии Кирмоншоҳӣ» аз  
«Намунаи адабиёти тоҷик».

ки таърих ба Лохутӣ хитоби «адиби сурҳ»-ро бахш намояд. Зеро мумиилайҳ аввал касест, ки ба забони форсӣ шеърҳои ҳақиқатан инқилобӣ сурудааст ва дар адабиёти синфии форсӣ ҳусни матлае барбаста»<sup>1</sup>.

Ин баҳои С.Айнӣ дар шароити солҳои 20-ум барои ҷалъ намудани диққати адабони дигар ба мавзӯъҳои ҳаётан муҳим ва умуман барои тараққиёти адабиёти инқилобии тоҷик аҳамияти қалонеро доро буд. Дар айни замон ин баҳои С.Айнӣ таваҷҷӯҳи ўро ба адабиёти инқилобӣ ифода карда, муборизаи нависандаро барои тараққиёти адабиёти шӯроии тоҷик нишон медиҳад. С.Айнӣ ба газали машҳури А. Лохутӣ «Инқилоби сурҳ» назира навишта буд, ки мақтai он шеър ин аст:

Айнӣ ба як ғазал натавон шарҳи ҳол кард,  
Бояд ба инқилоб навиштан китоби сурҳ<sup>2</sup>.

Ин ҷо баёни возехи ақидаи эҷодӣ ва барномаи ояндаи фаъолияти адабии ҳуди ўдида мешавад. С.Айнӣ баъди зикри газали А.Лохутӣ «Инқилоби сурҳ» зери сарлавҳаи «Дар пайравии «Инқилоби сурҳ»-и бародар Лохутӣ ба маҷмӯаи мо ҳадяҳо» гӯён назираҳои ба ин ғазал навиштаи А. фитрат, А. Мунзим, А. Ҳамдӣ, Ҳ. Авҳадӣ ва газали ҳудро як ҷо оварда манзури ҳонандагон гардонидааст.<sup>3</sup> Фикру мулоҳизаҳои С.Айнӣ доир ба ашъори инқилобӣ ва лирикаи сиёсиву иҷтимоии А. Лохутӣ дар тақризи ў ба маҷмӯаи «Адабиёти сурҳ»-и шоир бори дигар ҳарҷониба такмил ва таъқид ёфтаанд<sup>4</sup>. Умуман нақши С.Айнӣ ҳамчун мунаққид дар тарғиби эҷодиёти А. Лохутӣ бағоят бузург аст.

Инчунин С.Айнӣ кӯшидааст, ки баробари муайян намудани моҳияти умумии эҷодиёти А.Лохутӣ арзиши ғоявӣ ва бадеии асарҳои ҷудогонаи ўро низ нишон дихад. Як ҳусусияти ҷолиби фаъолияти мунаққидии С.Айнӣ ҳангоми баҳодиҳӣ ба асари бадеӣ дар он зоҳир мегардад, ки дар афкори танқидии ў ду ҷанбаи нақди адабӣ – ҷанбаи иҷтимоӣ ва ҷанбаи эстетикӣ якҷоя баромад мекунад. Дар ин маврид мавқеи синфию сиёсӣ ва ғоявии мунаққид равшан буда, асари бадеиро ба таври яклухт ҳам дар асоси ба назар гирифтани

1. С. Айнӣ. Адиби сурҳ Абулқосими Лохутии Кирмоншоҳӣ// Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 586.
2. С.Айнӣ. Аз ҷомеи ин авроқ Айнӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 598.
3. С.Айнӣ. Дар пайравии «Инқилоби сурҳ»-и бародар Лохутӣ ба маҷмӯаи мо ҳадяҳо // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 594 – 598.
4. С. Айнӣ. Адабиёти сурҳ // Қуллиёт, ч.11. Китоби дуюм (Тартибдиҳанда ва ба чоп тайёркунанда: К.Айнӣ). Нашри зикршуда. – С. 340-341.



علشق زحمت تویی «لاهوتی!» این سان عشق را،  
کس ندید از وامقو مجنون و، از فرهاد هم،  
لاهوتی.  
(آواز تاجیک شماره، ۳۵، اییون یکم ۱۹۲۵).

### چمن سوخته

ریشهای صنوبر و شمشاد  
پرو بال زیادی از ببل،  
برگ خشکی سه چار تا از گل،  
ره پایی ز چند تن صیاد ...

زین علامت عیان بود کاینجا –  
– چمنی بوده شبده نیست در این!  
سبزهها سوخته زمین خونین،  
چند تیر از شکارچی بر جا،

رود سرخی میان آن جاری،  
سرخ از رنگ خون اهل چمن!  
هر طرف جوقه، جوقه زاغ و زغن،  
گاه گاهی صدایی از زاری ...

ای شگفت! این کدام باغ بند،  
با هوابی چنین خوش و دلکش؟  
و اینچنین با غرا که زد انش؟  
مردمش از چه قتل عام شده؟

گرچه ویرانه ایست این گلزار،  
وانچه هم مانده، دود از ان برپا است،



*Сахифае аз «Намунаи адабиёти тоҷик» бо зикри  
намунаи ашъори А. Лоҳумӯй.*

мавзӯй, мазмун, гоя ва ҳам масъалаҳои шаклу услуб меомӯзад ва баҳо медиҳад. Мулоҳизаҳои С.Айнӣ дар бораи асари оригиналии А.Лоҳутӣ – қасидаи «Кремл» ва шеъри «Чамани сӯхта» дар ин бора маводи пурқимате дода метавонанд.

С. Айнӣ ҳангоми таҳлили ду асари мазкур, аз як тараф, робитаи диалектикаи эҷодиёти А.Лоҳутиро бо адабиёти гузашта нишон дода, аз тарафи дигар, моҳияти навоваронаи осори ўро қайд мекунад. Чунончи, дар вақти баҳо додан ба қасидаи «Кремл» пеш аз ҳама бо маҳорати бузурги адабӣ ифода шудани гояҳои инқилобӣ, байналмилалӣ, ҳалқпарварӣ, ватандӯстӣ ва инсондӯстиро ба асос гирифта, афзалияти идеали иҷтимоӣ ва эстетикии А.Лоҳутиро аз «ҳиссиёти миллӣ ва таҳтпарастии»<sup>1</sup> Хоқонӣ, ки дар қасидаи «Харобаҳои Мадоин» талқин кардааст, таъкид менамояд: «Шоири машҳури форсийён Хоқонии Шервонӣ ба воситай қасидаи машҳураи худ дар бораи ҳаробаҳои Мадоин ва айвони Кисро, ҳиссиёти миллӣ ва таҳтпарастии худро ба чи дараҷа сӯзу гудоз буруз дода бошад, Лоҳутӣ ҳам ба воситай қасидаи «Кремл» – и худ ҳиссиёти байналмилалӣ ва ранҷпарастии худро ба ҳамон дараҷа сӯзу гудоз шӯълавар гардонидааст»<sup>2</sup>.

С. Айнӣ зимни овардани намунаҳои адабӣ аз осори А.Лоҳутӣ ба масъалаи навоварию ихтироъоти адабии шоир низ даҳл намудааст, ки мулоҳизаи ў дар бораи шеъри «Чамани сӯхта» далели барҷаста шуда метавонад. Дар асоси ба назар гирифтани ҳусусиятҳои шеъри мазкур С.Айнӣ навоварии А.Лоҳутиро ҳам дар мазмун ва ҳам дар шакли адабӣ намоён мекунад. С.Айнӣ навоварии шоистаи А.Лоҳутиро дар мундариҷа ва шакл дастгирӣ мекунад ва онро ҳамчун намунаи навоварии ҳақиқӣ ба адібони ҷавон тавсия менамояд: «Чамани сӯхта» ҳам шаклан ва ҳам мазмунан ҷадид аст. Бародар Лоҳутӣ ба ин шеъри худ навҷавонони ҳаваскори адабиёти навро сармашки хубе додааст»<sup>3</sup>.

«Чамани сӯхта» дар мавзӯи байналхалқӣ ба муносибати горат-гариҳои империалистони англisis дар Миср навишта шудааст.

Тасвири вокса дар ин шеър хеле мӯъҷаз, vale образнок мебошад. Шеъри мазкур аз 7 банд иборат буда, дар шакли мусаммати мураббаъ навишта шудааст. Дар ҳар як банд як лавҳаи ҷолиб бо камоли маҳорат тасвир гардида, дар айни ҳол робитаи умумии маъноии шеър комилан нигоҳ дошта шудааст. Ҳамаи бандҳо ба тарзи

1. С. Айнӣ. Адиби сурҳ Абулқосими Лоҳутии Кирмоншоҳӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 587.

2. Ҳамон ҷо. – С. 587.

3. Ҳамон ҷо. – С. 614.

абба қофиябандй шудаанд. Дар айни замон таркибҳо, тарзи ифода ва санъату воситаҳои тасвири бадей низ тозаанд. Чунончи:

Решаҳои санавбару шамшод,  
Пару боли зиёде аз булбул.  
Барги хушке се-чорто аз гул,  
Рахи пое зи чанд тан сайёд.<sup>1</sup>

Ба чунин тарз – дар шакли мусаммати мураббабъ шеър эҷод кардан дар оянда дар эҷодиёти А.Лоҳутӣ инкишоф ёфт ва ин навоварии ўз тарафи устод Айнӣ, М.Турсунзода, М. Раҳимӣ, М. Қаноат, Бозор Собир, Лоик, Ф. Сафарзода, Ашӯр Сафар, Гулруҳсор, Гулназар, Ширин Бунёд, Раҳмат Назрӣ, С.Айюбӣ, Абдулқодири Раҳим, Фарзона ва бисёр дигарон эҷодкорона давом дода шуд.

Қайдҳои адабию танқидии С. Айнӣ муҳтасар бошанд ҳам, моҳияти бисёр масъалаҳои адабӣ ва эҷодиро мекушоянд ва барои аҳли адаб ва таҳқиқ чун раҳнамо хизмат мекунанд. Дар афкори адабию танқидии ўз масъалаҳои мубориза барои мазмуну гояи олӣ ва шакли барҷастаи бадей, мувоғиқати мазмуну шакл, тарбияи кадрҳои адабӣ, ташвики ҷавонон ба кори эҷодӣ, тарғиби адабиёти инқилобии тоҷик, ҳамқадамии адиб бо ҳаёт, даҳолати фаъолона ба рӯйдодҳои муҳимми зиндагӣ, инъикоси реалистона ва образноки воқеяят, ҷаҳонбинии нависанда, моҳияти иҷтимоӣ ва тарбиявии асари бадей, робитаи адабиёт бо ҳаёти ҳалқ, омӯзиш ва такмили маҳорат ва монанди инҳо, ки дар шароити солҳои 20-ум моҳияти қалони амалӣ доштанд, аҳамияти хосае қасб кардаанд. Мақсади асосии ўз баёни масъалаҳои мазкур пеш аз ҳама пешрафти адабиёти ҷавони тоҷикро таъмин намудан ва тарбияи кадрҳои адабӣ буд. Ўз ҳамчун адиби ботаҷриба ва мунаккиди дақиқназар дар мавридиҳои мувоғиқ ба адибони ҷавон сабаки эҷодӣ дода, масъулияти суханварро дар кори адабӣ ҷиддӣ ҳисобидааст. Аз ин ҷиҳат қайдҳои С.Айнӣ доир ба шеърҳои Анбари Бухорӣ қобили таваҷҷӯҳ мебошанд. Ўз камбуҷиҳои ҷиддии ашъори шоирро нишон медиҳад.

С.Айнӣ Анбарро барои шеърҳои пуч– бемазмуну бегоя айборд мединад ва ўро барои вайрон кардани қонуну талабот ва моҳияти адабиёти нағиса, низом ва қавоиду хусусиятҳои доҳили назм, кор фармудани қалимаю таъбирҳои сохтаю бофта ва тарзи баёни тумтароқ саҳт мазаммат мекунад. Аз як қасидаи Анбар, ки ба амир Абдулаҳад бахшидааст, байтҳои зеринро овардааст:

1. Ҳамон ҷо. – С. 613.

Зи олам ҳар тараф гул кард чун овозаи шодӣ,  
Нишоти даҳр омад, ҷашн омад, ҳам баҳор омад...  
Ба ҳар ҷое зи мақсад меҳросо сояфкан шуд,  
Ба фар иқболу давлат аз ямину аз ясор омад...  
Ба ҳар мисрарь бувад эълом сайри қиблаи олам,  
Ба ёди ҷилва зебокилки мо анбарнисор омад<sup>1</sup>.

Пас С.Айнӣ менависад: «Дар ин хусус ин қадар суханро дароз карда, ин абёти фачи бемаъниро нақл кардан лозим набуд. Аз он ҷо ки тазкиранависони муосир Анбарро дар таърихёбӣ зиёда мадҳ кардаанд, мумкин аст, ки навомӯзон дар ҳабт ва ғалате уфтанд. Барои кушодани роҳи таҳқиқу танқид ба ҷавонон ин ҳама пургӯй рафт. Маъзур доранд».<sup>2</sup>

Суханбозиҳои каммазмун, обуранги сунъӣ, тасвироти ғайри-табии, ифодаҳои хушку ҳолӣ ва баёноти саргум ба табииати эҷоди бадей тамоман бегона мебошад—ҷунин аст ақидаи адабию эстетикии С.Айнӣ. Дар шароити солҳои 20-ум, ки мубориза барои шаклгирӣ ва тараққии адабиёти муосири тоҷикӣ авҷ гирифта истода буд ва тоза нигоҳ доштани усулҳои эстетикии он ҳеле зарур буд, ҷунин қайдҳои ӯ аҳамияти қалоне доштанд.

С. Айнӣ шаклпарастӣ ва тақлиди маҳзро дар кори эҷодӣ зарари ҷиддӣ меҳисобад. Дар «Намунаи адабиёти тоҷик» муаллиф он шоирони ҷавонеро, ки «ба тарзи ҳеле кӯҳна ва танҳо ба нияти тақлид ва пайравии Бедил» шеър навиштаанд, саҳт мазаммат кардааст. Ӯ баъзе маҳдудияти шакли нави тоҷикӣ, аз ҷумла тақлиди бемуваффақияти услуби бедилиро нишон дода, барои ба роҳи дурусти эҷодӣ ҳидоят кардани адабони ҷавон кӯшиш менамояд.

Масалан, дар бораи Бисмил ном шоири муқаллид сухан ронда мегӯяд: «Бисмил дар ғазал бо адами муваффақият Бедилро тақлид мекунад»<sup>3</sup>.

Дар танқиди С.Айнӣ серталабиу қатъият бо хушмуомилагиу бамулоҳизагӣ ва камоли одобу икром якҷоя баромад мекунанд. Мулоҳизаҳои танқидии мунаққид асоснок, мушаххас, бо далелҳо исботшуда ва ҳеле дақиқ мебошанд. Махсусан дар вақти таҳлили осори адабони ҷавон ва баҳодиҳӣ ба эҷодиёти онҳо С. Айнӣ бо дилсӯзию муносибати гамхорона рафтор намуда, камбудию муваффақияти

1. С. Айнӣ. Мулло Шарифи Анбари Бухорӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 430–431.

2. Ҳамон ҷо. – С. 431.

3. С.Айнӣ. Мулло Бурҷон Бисмили Кӯлобӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 229.

эчодии онҳоро холисона нишон медиҳад. Чунончи ў истеъдоду маҳорати Тамҳидро (1893-1977), ки акнун ба майдони адабиёт қадам гузошта буд, тақдир менамояд, vale үслуби пешгирифтаи ўро саҳт танқид мекунад: «Истеъоди адабии Тамҳид аз наводир аст, ҳоло тамоми қобилияти худро изҳор накарда, дар дохили чорҷӯбаи тақлиди Бедил ба муҳосира мондааст. Агар ин истеъоди фавқулода аз ин муҳосира ҳалосӣ ёбад, аз наводири рӯзгор шуданаш муқаррар аст.

Чунончи аз тарзи баён маълум аст, ду газали нахустин ба тарзи кӯҳна ва танҳо ба нияти тақлид ва пайравии Бедил иншод шудааст»<sup>1</sup>.

Дар айни замон С.Айнӣ баъзе ҷустуҷӯҳои эчодии Тамҳидро қайд карда, аз ҷумла дар бораи газали ў, ки бо матлаи зерин оғоз ёфтааст:

То боз намудем чу гулгунча даҳанро,  
Мизроби баён гашт забон сози суханро<sup>2</sup>.

менависад: «Аммо ғазали охирӣ назар ба дарёфт ва завқи фақир хеле баланд аст».<sup>3</sup>

С. Айнӣ ба воқеаҳои муҳимми давр ҳамовозӣ кардан, бо ҳаёт баробар қадам задан, муҳити нави таъриҳӣ ва рӯйдодҳои ҷолиби зиндагии ҳаррӯзаро илҳомгоҳи асосии эчодии қарор дода, дар мавзӯҳои муҳим асарҳои шоиста оғариданро барои эчодкорони ҷавон яке аз шартҳои зарурӣ мешуморад. Чунончи, ў ғазали «Имрӯз»-и Тамҳидро, ки дар мавзӯи даъват ба омӯзиши илму ҳунар ва бедории фикрӣ навишта шудааст<sup>4</sup>, дар интиҳоби мавзӯи рӯзмарра бо ҳушнудӣ истиқбол намуда, менависад: «Тамҳидро дар заминҳои нав низ сухансароҳост, ки дар қисми саввуми ин маҷмӯа гӯши ҷони бошандагони маҳфили адабиёти навро овеза ҳоҳем кард»<sup>5</sup>.

Қайдҳои танқидии С.Айнӣ доир ба осори шоирони ҷавон аҳамияти маърифатӣ ва амалий дошта, барои пешрафти эчодии онҳо мадади қалон расондаанд. Ў қӯшидааст, ки ҳар як норасони эчодиёти қаламкашони ҷавон сари вақт ислоҳ гардад. Дар ғазали мазкури Тамҳид ба нуқсони вазн дар мисраи дуюми байти зерин:

- 
1. С. Айнӣ. Қорӣ Масҳои Тамҳиди Самарқандӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 245.
  2. Ҳамон ҷо. – С. 244.
  3. Ҳамон ҷо. – С. 245.
  4. С. Айнӣ. Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 604-605.
  5. С. Айнӣ. Қорӣ Масҳои Тамҳиди Самарқандӣ // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 245.

Андешаи мо бозию мафкуратабоҳӣ,  
Бехудагии вақф аст ба моён магар имрӯз,<sup>1</sup>

ишора карда, навиштааст: «Ё-и бехудагӣ аз вазн зоид аст».<sup>2</sup>

С. Айнӣ ҳамчун адиби ботаҷриба ва мунаққиди нозуқфаҳм барои ба кори эҷодӣ ташвиқ намудани ҷавонони боистеъод ҷидду ҷаҳди зиёде менамояд. Дар асоси мутолааву таҳкики ашъори Ҳабибуллоҳи Авҳадӣ дар эҷоди бадеӣ соҳибмаҳорат будани ӯро қайд намуда, мегӯяд: «Аз Авҳадӣ адабиёти нави тоҷикро умедвориҳост. Як газали инқилобӣ дар радифи «сурх» дар пайравии бародар А. Лоҳутӣ иншод кардааст, ки дар қисми саввуми ин маҷмӯа дарҷ ҳоҳад шуд»<sup>3</sup>.

Мулоҳизаҳои С. Айнӣ маҳсусан дар бораи Пайрав Сулаймонӣ аз ҳар ҷиҳат қобили таваҷҷӯҳ мебошанд. Ӯ дар шахси ин шоири ҷавон яке аз симоҳои барҷастаи ояндадори назми тоҷикро дармеъбад. Бинобар ин, чи ҳангоми таълифи «Намунаи адабиёти тоҷик» ва чи дар солҳои баъд барои ҷамъоварӣ, дастраси хонандагон гардидани ашъори Пайрав қӯшиши зиёде мекунад ва бо ин мақсад дӯстону ҳамкоронашро низ сафарбар менамояд. Чунончи, дар бораи шеъри «Шаби ҳичрон бо ҳаёли ҷонон...» менависад, ки «Ин порча ба воситаи бародар Мунзим ба даст даромад»<sup>4</sup>.

Дар қисми дуюми «Намунаи адабиёти тоҷик» муаллиф таҳти унвони «Отаҷон Пайрав Сулаймонии Бухорой» фасле кушода, дар бораи ӯ аҳбори мухтасари тарҷумаиҳолӣ медиҳад. С. Айнӣ зимнан мулоҳизаҳои танқидиашро баён намуда, баъзе камбудиҳои ҷузъии ашъори Пайравро ҳолисона нишон медиҳад. Чунончи, баъди зикри газали ошиқонаи Пайрав, ки матлааш:

Гар ту дар пайванд бошӣ, зи ҷаҳонам бок нест,  
Зарра бо ҳуршед пайвандад, ғаме аз хок нест,<sup>5</sup> –

мебошад, дар ҳусуси ҳалалдор гардидани таносуби сухан дар мисраи дуюми байти зерин:

Нест як ҷоме, ки бо ёди туаш лабрез нест,  
Нест пероҳан, ки аз ишқи туаш сад ҷон нест<sup>6</sup>, –

1. С. Айнӣ. Намунаи адабиёти тоҷик. – 605.

2. Ҳамон ҷо. – С. 605.

3. С. Айнӣ. Ҳабибуллоҳ махдум Авҳадии Бухорой // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 226.

4. С. Айнӣ. Отаҷон Пайрав Сулаймонии Бухорой // Намунаи адабиёти тоҷик. – С. 234.

5. Ҳамон ҷо. – С. 232.

6. Ҳамон ҷо. – С. 233.



کنار آب و، می ناب و، ساقی گلرو.

بچشم و، عارض و، گیسو، ریوده سه چیز:

سیاهی از شب و، نور ازمه و، رم از آهو.

محبت تو بدل، از سه چیز نزدیک است:

بمی، زنشته، بچشم از نگه، بگل از بو.

سه چیز، در چمن آشتفته کرده زسه چیز:

بنفسنه از خط و سنبل زریف و، گل از رو.

«پری» دوچشم ترا با سه چیز میخواند:

یکی مکارو، دوم ساحرو، سوم جادو.

گویند که پری کریه البیش بود، فضلای بخارا که از حسن گله

طرز اشعارش طالب دیدار او شده بودند باری ببخارا خواندند

پری، در جواب این بیترانو نوشته فرستاد:

پری، چون روغن پاک بخاراست،

شنیدن داردو، دیدن ندارد.

— ۱۷ —

## آتهجان پیر و سلیمانی بخارایی

(تولد ۱۵ آپریل ۱۸۹۹ میلادی، در بخارا، زندگانی اش نیز

بخاراست — از دستخط خود پیر و که بالتماس فقیر نوشته فرستاده

### غزل

گز تو در پیوند باشی ز جهانم با ک نیست

ذره با خورشید پیوند غمی از خاک نیست

از گرفتاران فترا کت سرو سامان مجوی!

خامه اهل جنون را نقطه ادر اک نیست.



**Фасли «Отачон Пайрав Сулаймонии Бухорой» аз  
«Намунаи адабиёти тоҷик».**

мулохиза ронда менависад: «Ба чои ин мисраъ агар «Нест як чайбе, ки аз ишқи туаш сад чок нест» мебуд, ҳароина ба иборати «сад» ҳам ба мисраи аввал муносибтар меуфтод»<sup>1</sup>.

Дар эродҳои С.Айнӣ усули муносибати эҳтиёткоронаи мунакқид ба эҷоди адиб, айният ва самимияти томи нақд ва моҳияти таълимиву тарбиявии нақди адабӣ комилан риоя шудаанд, ки дорон аҳамияти қалони амалию маърифатӣ мебошанд. Барои мисол қайди дигари танқидии ўро аз назар мегузаронем. С. Айнӣ дар як ғазали Пайрав ба номутобиқатии тарзи баёни мақсад дар интиҳоби калима ва ибораҳо дар байти:

Нигар ба сурат, дар мавчи баҳри яъс гарикам,  
Назар ба ҳолатам аз ҳачри дӯст зору низорам,<sup>2</sup> –

ишора карда, ба шоир чунин маслиҳат додааст: «Агар ба чои «Назар ба ҳолатам» «Бубин, ба ҳолат аз ҳачри дӯст...» мебуд, маънни байт аз маънни ҳозирааш ҷазилтар меуфтод».<sup>3</sup> Ин эроди муаллиф ба ҷузъиёти созмони доҳилии шеър даҳл дорад. Ба ақидаи С.Айнӣ интиҳоби калимаҳои мувофиқ, тартибу мавқеи истеъмоли онҳо, таносуби қалом, алоқаи маънӣ ва робитаи мантиқии мағҳум ва ашёи тасвиришавандад аз шартҳои муҳимми салису равон баромадани шеър мегардад.

Баробари нишон додани баъзе норасоиҳои ҷузъӣ С. Айнӣ дар асоси таҳлили дақиқи ашъори Пайрав ба эҷодиёти маҳорати шоир баҳои хеле баланд медиҳад ва ояндаи дураҳшон доштани ўро пешгӯй мекунад. Ӯ ҳамчун шеършиноси беҳамто мавзӯй, мундарича ва хусусиятҳои шаклии ҷолиби диққати осори Пайравро ба назар гирифт, навишта буд: «Пайрав ошиқ аст, шеърҳои ошиқонаро аз мағзи ҷон месарояд, билҳоса порчаи оҳирӣ («Шаби ҳичрон бо ҳаёли ҷонон» – А.М.) бағоят пурсӯзу гудоз аст... Пайрав соҳиби истеъоди комил аст, бӯстони нави адабиёти тоҷик аз оби равони табъи ин ҷавон бисёр сарсабзииҳо умед дорад».<sup>4</sup>

Фаъолияти баъдини пурсамари эҷодии Пайрав, ҷустуҷӯ ва навовариҳои ҷиддии ў дар назми тоҷик, ки аз тарафи аҳли илму адаб эътироф гардидаанд, ҳаққонияти гуфтаҳои С. Айниро ба таври барҷаста событ намуданд.

С. Айнӣ дар мавқеи танқиди адабии ҳолис устувор истода, барои мустаҳкамӣ ва тоза нигоҳ доштани усулҳои ғоявию эстетикии он мубориза мебарад. Ӯ бар хилоғи мунакқидони вулгар, чун Н. Бектош, Б. Азизӣ, Ф. Ализода ва дигарон, ки бо ҳар баҳона ва тӯҳмату ғараз

1. Ҳамон ҷо. – С. 233.

2. Ҳамон ҷо. – С. 233.

3. Ҳамон ҷо. – С. 233.

4. Ҳамон ҷо. – С. 236.

Пайравро аз майдони адабиёти точик зада бароварданӣ мешуданд, баръакс ўро ба қадамгузории қатъй ба ҷодаи эҷодӣ даъват менамояд. Баҳои F. Ализода<sup>1</sup> ва Н. Бектош<sup>2</sup> барин мунаққидони гаразкор ва пантуркист дар бораи хусусияти либерализм, иртиҷоӣ, шовинистӣ ва зиддиинқилобии шеърҳои Пайрав комилан ҳато буда, ба ҳақиқати таърихио адабӣ ҳеч мувофиқат намекунад<sup>3</sup>.

Умуман дар шароити муборизаи тезу тунди синфӣ С. Айнӣ ҳамчун мунаққиди адабӣ як гурӯҳ адабони чавонро ба воя мерасонад, ки дар оянда ба пешравии адабиёти муосири точик саҳми қалоне мегузоранд. С.Айнӣ, аз як тараф, ба воситаи зикри намунаҳои адабӣ ва аз тарафи дигар, ба воситаи таҳлили осори адабон кӯшидааст, ки онҳоро ба адабиёти точик тарғиб намояд. Аз ҷумла муносибати С.Айнӣ ба яке аз ҷунин адабон – Зуфархони Ҷавҳарӣ, ки осорашро ба усули адабиёти классикӣ таълиф кардааст ва нуктаи назари ў ба эҷодиёти ин суханвар далели барҷаста шуда метавонад. Ў дар асоси таҳқиқи осори Ҷавҳарӣ маҳорати суханварӣ ва иқтидори баланди адабро ҳам дар назм ва ҳам дар наср тақдир намуда, хусусиятҳои сабки эҷодиашро баён месозад. То чӣ андоза дар муносибат эҳтиёткор будани С.Айнӣ ва бо камоли одобу икром сухан рондани ў дар ҳаққи адibe, ки ба қавли ҳудаш пас аз галабаи инқилоби Октябр «аз кору бори айём доман чида»<sup>4</sup> гӯшанишиниро ихтиёр кардааст, аз сатрҳои поён ба ҳубӣ маълум мегарداد: «Аз шеърҳои Ҷавҳарӣ сарсарӣ гузаштан дуруст нест. Мумилиайҳ шеърро бағоят устодона менигород. Зотан Ҷавҳарӣ ба тарзи қадим аз устодони адаби ин давра аст. Ҷавҳарӣ муқаллиди Бедил аст, аммо дар тақлид он қадар соҳтакорӣ ва такаллуф ба кор набурдааст. Бинобар ин, аз ин тақлид ба фасоҳати табиии забони куллӣ рӯй надодааст.

Ҷавҳарӣ дар насли форсӣ низ мӯқтадир аст, лекин насрашро бағоят душворфаҳм менависад. Ба ҳоҳиши фақир барои тарҷумай ҳоли ҳуд чизе навишта фиристода буд, ки нисбат ба соири мансуроташ хеле содда аст...»<sup>5</sup>.

Аз рӯи гуфтаи С.Айнӣ ҳарчанд «Ҷавҳарӣ ба адабиёти ҷадиди иштиғол наварзида»<sup>6</sup>, пеш аз ҳама бо мақсади ба адабиёти навини

1. F. Ализода. Чароғ пои ҳудро равшан намекунад // Тоҷикистони сурх. – 1930. – 18 апрел. – №24 (56).
2. Бектош. Пайрав дар адабиёти имрӯза // Пайрав Сулаймонӣ. Шукуфаи адабиёт. Истолинобод – Самарқанд, 1931. – С. 3-6.
3. С. Табаров. Пайрав Сулаймонӣ (Очерки ҳаёт ва эҷодиёт). – Душанбе, 1962. – С. 92-108.
4. С. Айнӣ. Сайид Зуфархони Ҷавҳарии Истаравшанӣ // Намунаи адабиёти точик. – С. 255.
5. Ҳамон ҷо. – С. 254.
6. Ҳамон ҷо. – С. 256.

точик ҷалб намудани шоир қасидаи ба услуби қадим дар васфи Тоҷикистон эҷод кардаи ўро дар қатори шеърҳои инқилобӣ, сиёсӣ ва иҷтимиоии «Намунаи адабиёти точик» ҷой додааст.

Мулоҳизаҳои С.Айнӣ дар бораи дигар суханвароне, ки дар қайди ҳаёт буданд, низ ҳамин гуна хусусияти таблиготӣ доранд.

Дар бораи фаъолияти мунаққидии С.Айнӣ дар мисоли «Намунаи адабиёти точик» метавон ба ҳулосаҳои зерин омад:

а) «Намунаи адабиёти точик» ҳамчун аввалин намунаи нақди адабии муосири точик барои равнақи адабиёти асили нақши бузурге гузоштааст.

б) Самти асосии фаъолияти мунаққидии С.Айнӣ ба он нигаронида шуда буд, ки адабиёти навини точик ҳарҷониба инкишоф ёбад, қувваҳои тозаи адабӣ ба воя расанд ва ба ҳама гуна зухуроти қачравӣ ва қаҷфаҳмӣ дар эҷодӣ бадеъ хотима гузошта шавад.

в) С.Айнӣ нақшу мақоми адабиёти адибро дар ҳаёти ҷамъияти хеле баланд бардошта, ҳамаи адибон, хусусан адибони ҷавонро ба амиқ фахмидани моҳияти иҷтимоӣ, таълимӣ, маърифатӣ ва арзиши эстетикую тарбиявии адабиёти бадеъ талқин мекунад.

г) Ҳангоми таҳлил ва баҳодиҳӣ С.Айнӣ на танҳо роҳу равиши инкишофи эҷодиёти адибон ва мақоми асарҳои ҷудогонаи онҳо, балки моҳият, хусусият ва тамоюзу қонунияти инкишофи адабиёти точикро дар як давраи мушаххаси таъриҳӣ саҳеху аниқ муайян намудааст.

д) Ҳизмати С.Айнӣ ҳамчун аввалин мунаққиди муосири точик дар омӯзиши муҳимтарин хусусиятҳои эҷодиёти адибон, муайян кардани моҳият ва мақоми асарҳои ҷудогонаи онҳо ва нишон додани қонунияти инкишофи адабиёти навини точик қалон буда, фикру мулоҳизаҳои ў барои омӯзиши масъалаҳои таърихи адабиёти нақди адабӣ заминаи муҳим фароҳам меоваранд.

е) С. Айнӣ дар афкори адабию танқидиаш пайваста барои ба вучуд овардани асарҳои ҳақиқии санъат мубориза бурда, ба ин восита дар тараққии адабиёти асили миллии точик нақши бузурге иҷро кардааст.

ё) Афкори адабию танқидии С.Айнӣ аҳамияти қалони илмию амалӣ ва маърифатомӯзӣ дошта, барои ташаккул ва инкишофи нақди адабии точик дар солҳои 20-уми садаи XX ва давраҳои баъдина омили муҳиммем гардидаанд.

*Апрели соли 1993.  
Таҳрири дуюм: 8-16  
ноябри соли 2004.*

## М У Н Д А Р И Ч А

|  |     |
|--|-----|
| Оид ба як баромади танқидии устод Айнӣ .....   | 3   |
| Масъалаҳои назарияи адабиёт ва ақидаҳои адабию эстетикии<br>С. Айнӣ дар «Намунаи адабиёти тоҷик» ..... | 17  |
| Тадқики Абулқосими Фирдавсӣ ва масъалаи худогоҳии миллӣ .....  | 49  |
| Аввалин матншиноси тоҷик .....   | 64  |
| Маъхазе оид ба Тошҳоҷаи Асири .....  | 73  |
| С. Айнӣ – сардафтари тазкиранависии навини тоҷикӣ .....  | 81  |
| «Таърихи инқилоби Бухоро» ва масъалаи тадқики ақидаҳои<br>адабию танқидии С. Айнӣ .....                | 99  |
| С. Айнӣ ва китобшиносии навини тоҷик .....   | 103 |
| Муаммо ва моддаи таъриҳ дар «Намунаи адабиёти тоҷик» .....   | 111 |
| Саҳифаҳои заррини ҳаёт .....   | 123 |
| Оид ба як ҷавобияи устод Айнӣ .....  | 134 |
| «Намунаи адабиёти тоҷик» – яқумин намунаи нақди адабии<br>навин дар Тоҷикистон .....                   | 144 |

**АБДУЛҲАЙ МАҲМАДАМИНОВ**

**АЙНИШИНОСӢ ВА ЗАМОНИ ҲОЗИРА**

Таҳти назари ақадемик  
*Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ.*

Муҳаррир: *Муҳаммадҷон Умаров.*  
Муқаризон: доктори улуми филологӣ, профессор  
*Аламхон Кӯчаров, номзади улуми филологӣ,*  
*дотсент Мирзо Солеҳов.*

Муҳаррири  
техникӣ: *Абдуфаттоҳ Мираҳмадов.*  
Тарроҳ: *Фарҳод Раҳимов.*  
Хуруфчин: *Сокина Паренова.*

Ба матбаа 11.04.2005 супурда шуд. Ба чоп 20.04.2005 имзо  
шуд. Андозаи 60x84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Когази оғсетии №1. Чопи оғсет. Ҷузъи  
чопии шартӣ 10,0. Адади нашр 600 нусха. Супориши №22/05.

Нашриёти «Эҷод».  
734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 36. Тел.: 21-95-43.  
E-mail: [ejod@tajik.net](mailto:ejod@tajik.net).